

PDF Compressor Free Version

ЖАСАН МУХТОРОН

АКАДЕМИК

БОБОЧОН ҒАФУРОВ

АХРОР МУХТОРОВ

PDF Compressor Free Version


АКАДЕМИК
БОБОЧОН ҒАФУРОВ

ДУШАНБЕ
«ИРФОН»
1998

БОРОДИЧИМ ЧОРИЯ

PDF Compressor Free Version

НАДРІВНІ
«ІРФОН»



ІРФОН +001

АНІМАЛЯ

БОРАДИЧІ НОРДОДІ



ФАРМОН

ДАР БОРАИ БА ГАФУРОВ Б. ДОДАНИ УНВОНИ «ҚАҲРАМОНИ ТОҶИКИСТОН»

Барои хизматҳои бузург ва фидокориҳо дар
поянзории истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
фаъолияти хирадмандонац давлатдорӣ,
инкишифи таъаддун ва ҳудшиносии миллӣ мутобиқи
моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам:

Ба фарзанди бошарафи ҳалқи тоҷик Бобо-
ҷон Гафуров унвони олии «Қаҳрамони Тоҷи-
кистон» дода шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Рах-
монов. ш. Душанбе, 8 сентябри соли 1997.

Мухарриров: *Олимов Рахим,
Алиев Мадлабназар*

Мухторов А.

М—72 Академик Бободон Рафуров — Душанбе: «Ирфон», 1998, 184 саҳ.

Китоб ба 90-солагин фарзанди боруманди ҳалки тоҷик, шарқшиносӣ мавзурӯф, ҳодими замонии партияниҷаҷӯзи, академики АИ СССР, Каҳрамони Тоҷикистон Бободон Рафуров баҳшила шудааст.

Пас аз тасвири марҳалҳон асосин дидагӣ, иштирок на саҳмъ. У дар кӯғҳон давлатию партияӣ ва имтии Тоҷикистон, фамӯзнияти Б. Рафуров дар вазифаи директори Институти шарқшиносӣ АИ СССР таҳқиқ мегардад. Муаллиф ба саҳму ҳаматони Б. Рафуров дар ишчиоғи шарқшиносӣ шурӯни ролӣ у дар вусъати работодар байналхалқии хонваршиносӣ замонӣ махсусан хиссаи наӣ ба сифати раиси комитети советии лоҳӣдан ЮНЕСКО «Шарқу Фарб» ба президенти Ассеснатсиони байналхалқии ондӯз ба омузгуни тамаддуни Озёба Марказӣ таваҷҷӯҳӣ махсус медиҳад.

Дар рисола засари нутхашими Б. Рафуров «Тоҷикон» на дигар таъқиотҳон оғли таълиқ мешавад. Ичунин дар китоб дар борон шӯдрати ҷалонии Б. Рафуров, тасвири ёномӣ у дар адабӣӣ бадей музъумотҳои шакандонга оварда шудааст. Китоб ба оқмиҳӣ вазнӣ ҳӯйандагон ишқонӣ мегардад.

0503020912—018
М _____ — 98
М 501 (12)—98

ББК 63. З (2 Тоҷик)

© «Ирфон», 1998.

ISBN 5—667—00902—0

ПЕШГУФТОР

На танҳо таърихи ҳалқи тоҷик, балки илми шарқшиносӣ собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷаҳонро бе номи Бобоҷон Гафуров тасаввур кардан номумкин аст. Ӯ бештар аз бист сол за-зиғаи директори Институти шарқшиносии Академияи илмҳои СССР-ро ба ӯхда дошт. Тахти роҳбарии академик Б. Гафуров илми шарқшиносии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба поин ба-ланди таракқиёт расида, соҳаҳон гуногуни таъриху маданияти бисёр давлатҳои ҷаҳонро мавриди таҳқиқу тадқик қарор дод. Асарҳон олимони собики Шӯравӣ доир ба таъриху фи-лология, маданияту санъати мамлакатҳои Шарқ машҳури ҷа-хон гардиданд ва барои мустаҳкам шудани дӯстии давлатҳои мунаққиси Осиё ва Африқо хиссаи арзаида гузоштанд. Дар ин роҳ, инчунин дар ташвику тарғиби муваффакиятҳои илми пешкадам хиссан Б. Гафуров қалон аст. Ӯ ҳамчун олимӣ на-моён ба бисёр мамлакатҳои Шарқу Ғарб сафар қардааст. Ҳушбахтона, ба ман мӯяссар шуда буд, ки дар якчанд конфе-ренсия ва конгрессҳои илми умуминтифоқӣ ва байналхалқӣ ҳамроҳи Б. Гафуров иштирок намоям ва якҷоя ба хориҷа са-фар қунам, дар сӯҳбати ин олимӣ забардаст бо арбобони дав-лат ва олимони намоёни ҷаҳон ҳозир бошам. Дар сӯҳбатҳос, ки чи дар қасри илмҳои Дехӣ, чи дар музеи Кобул, чи дар меҳмонхонаҳо, чи ҳангоми зиёфатҳои расмию гайрирасмӣ дар зери ҷодарҳои рангоронги зебон шоҳонан хиндӣ ё дар муас-сисаҳои илмиву ҷамъияти баргузор мегардиданд, меҳру му-ҳаббат ва эҳтирому боварии олимони мамлакатҳои гуногуиро нисбат ба Б. Гафуров борҳо мушоҳид намудаам. Дар ин сӯҳ-батҳо бештар дар атрофи масъалаҳои гуногуни сиёсӣ ва ил-ми бахсу мунозира барпо мегардид. Аксари ҳамсӯҳбатон аз ин кас бисёр масъалаҳои илмиро пурсида мегирифтанд, дар бораи ҳамкории оянда масъала мегузоштанд, ба донишкада ва муассисаҳои илми худ даъват намуда меҳостанд, ки Б. Га-фуров дар назди донишҷӯён ва устодонашон баромад қунанд. Ҳанӯз ҳамаи паҳлуҳои ҳаёт ва фаъолияти Б. Гафуров ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. Ман ҷаид сол инҷониб

күшиш доштам, ки хотираи рафикону ҳамкорони устодро ҳам дар ватани ў — Тоҷикистон, ҳам дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, ҳам аз забони дӯстони хориҷии ў тирд оварам. Муга-
ассифо **PDF Compressor Free Version** ин кор нурра ба анҷом нарасид. Ба кароре омадам, ки аввало хотираҳон ҳудро ба тартиби ҳро-
нологи байన намоям. Ман боварин комил дорам, ки хотираҳо
онди ҳаёт ва фаъолияти академик Бобоҷон Ғафуров барои ҳо-
нандагон, маҳсусан ҷавонони имрӯза, аз аҳамият ҳоли наҳоҳанд буд.

Умедворам шаҳсони дигаре, ки бо ин марди наҷибу пурдон ҳамкорӣ ё сӯхбатҳо доштанд, хотираҳон ҳудро дарег надошта, ба суроғон қамина равон мекунанд.

Баъд аз ду соли вафоти Бобоҷон Ғафуров 70-солагӣашонро қайд намудем. Ба ин муносибат ман китобчае навиштам. Ҷамъияти «Дониш»-и Ҷумҳурӣ онро ба ду забон — тоҷикӣ ва русӣ, бо номи «Академик Бобоҷон Ғафуров» дар ҳаҷми ду ҷутъи ҷопи ҷашир кард. Ҳонандагон онро бо ҳушируди қабул кардаанд.

Фикру ақидаҳони ҳонандагон маро водор намуд, ки китоби ҳаҷми қалонтаре бинависам. Китоби дуввум соли 1983 дар ҳаҷми панҷ ҷузъи ҷопи ба табъ расид. Ин китоб бо ҳуруфоти арабӣ ва ба забони русӣ низ ҷол шуд.

Соли 1989 мебоист 80-солагии Бобоҷон Ғафуров ҷаши тирифта шавад. Ба ин муносибат зарурати ҷопи тозаи китоб нешомад. Дар ин муддат онди устоди азия маводҳон тоза дастрас гашта буд. Бинобар ин китоби панҷум дар ҳаҷки ин одами на-
ҷиб дар ҳаҷми 8 ҷузъи ҷопи ҷашир шуд. (Ҳамроҳи Ш. Шарифов).

Китоби охирини муаллифи ин сатрҳо — хотираҳо бо номи «Бобоҷон Ғафуров» ба забони тоҷикӣ соли 1992 дастраси ҳонандагон гашт.

Ба муносибати ҷаши 90-солагии Бобоҷон Ғафуров, ки соли 1998 қайд карда мешавад ва ба үзвони оли — Қадҳрамони Тоҷикистон қадр шудани ў, мо аз ду китоб — ҷопи соли 1989 ва ҷопи соли 1992, як китоб соҳта бо иловажо манзури ҳонандагон гардонидем. Ҷопи мазкур аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурӣ лиҳоҳт шудааст.

МАРХАЛАХОИ ХЛЕТ ВА ФАЪОЛИЯТ

Академик Бобоҷон Ғафуров зиндагии начибу дурахшон ва ибратомӯз ба сар бурда, номи вай дар таърихи илми ҷаҳонӣ абадӣ сабт ёфтааст.

У дар замоне зиндагӣ кардааст, ки дар мамлакати мо дигаргунҳои бузурги иҷтимоӣ, иқтиисодӣ ва маданиӣ ба амал меомаданд, ҷумҳурии мо — Тоҷикистон инҷо бо суръат тараққӣ мекард ва симон ҳудро тағйир медод. Бобоҷон Ғафуров иштирокҳии бевосита ва шоҳиди ни дигаргунсозиҳо буд, ки ўро ташаккул доданд, дар рӯзгор ва шаҳсияти ў осори ҳудро гузаштанд, дар ў хислати фаҳмиши васеъ ва дарки моҳияти ҳақиқии воқеаҳоро тарбия намуданд. Дар мисоли ҳаёт ва роҳи тайнамудан Бобоҷон Ғафуров мо таҷассуми зиндан он дигаргунҳои бузурги иҷтимоӣ, иқтиисодӣ ва маданиро мебинем, ки Октябрри Аъзам ба мамлакати бузургу сермиллати мо, аз ҷумла ба ҳалқи тоҷик овард.

Фаъолияти илми ва ҷамъиятию сиёсии Бобоҷон Ғафурова қисми таркибии таърихи соҳтмони сотсиализм дар Тоҷикистон, ташаккули одами нав, таърихи инкишофи илм, маданияти ҷумҳурии таърихи илми шарқшиносии шӯравӣ аст.

Бобоҷон Ғафуров яке аз аввалин сарбозони инқилоби маданиӣ, яке аз ташкилотчиёни илму ирфон дар Тоҷикистон, яке аз арбобони намоёни партияви ва давлатии Тоҷикистон, яке аз музассисон на аз ҷумлаи нахустин академикҳои Академияи Илмҳои Тоҷикистон буда, саҳми ў дар тараккӣти иқтиисодиёт ва маданияти Тоҷикистон ҳеле бузург аст.

Ба қалами ин донишманди маъруф ва олимӣ сермаҳсул зиёда аз ҷаҳорсад рисолаву маколаҳои илми тааллук дорад, ки онҳо ба тадқики таърих ва таърихи маданияти тоҷикон, муҳими тарии масъалаҳои ҳаракати миллӣ-озодиҳоҳи ҳалқҳон Осиёи Африко, роли Октябрри Кабир дар ҳудшиносии миллии ҳалқҳои Шарқ, сиёсати миллии ленинӣ ва дигаргунсозиҳои сотсиалистӣ дар Шарқи советӣ ва таъсири он ба Шарқи ҳориҷа, рол ва мавқеи маданияти қадимаи ҳалқҳон Осиёи Миёна дар та маддуни ҷаҳонӣ, алоқаҳои иқтиисодӣ, сиёсӣ ва маданияи ҳалқҳон Осиёи Марказӣ баҳшида шудаанд.

Бобоҷон Гафуров 31 декабри соли 1909 дар деҳаи Исфисори уезди Ҳуҷанди вилояти Самарқанд (ҳоло шаҳри Ҳуҷанд вилояти Ленинободи Тоҷикистон) таваллуд ёфтааст. Падари ӯ Гафур Сағинов, ки аслан қасби бөгбонӣ дошт, дар даргоҳи бойхони **PDF Compressor Free Version** кард ва муддате ҷаид коргари роҳи оҳан изиз будааст.

Чунин қисмати вазнин — муздурий бар дӯши Бобоҷони хурдсол изиз афтод. Аз синни 8-солагӣ ӯ хидмати яке из бойхон маҳаллиро ба ҷо меовард.

Рӯзноманигор, ҳоҳари Б. Гафуров Точинисо Гафурова дар хотираҳои ҳуд ҷунин менингорад: «Падари мо ҳеле дардмад буда, музди кори ноҷизӣ ӯ оилаи моро таъминӣ карда наметавонист. Мо дар оилаи шаш фарзанд будем, Бинобар ин вазифаи гамхорӣ ва сардории оилаи қалон ба ӯҳдати фарзанди нахустине Бобоҷон гулошта шуда буд. Вакти таваллуди мавӣ вай даҳсоли бошад ҳам, илакай ҳизмати дари бойиро мекард. Ҳамон, ки мавӣ акламро шинохтам, дар катори падару мозар уро чун сардори оила, шаҳси бозътибор, маслиҳаттари ҳурду қалон доинистам. Чун одами ботамкин, дурандеш вай ба ҳамони мо ҳондамро таъкид мекард ва ҳуд меҳонд!».

Дар ташаккули ҳислат ва симони Бобоҷон Гафуров замчӯн арбоби сиёсӣ ва доинишманди мъаруфи онда муҳит ва наълии сиёсӣ, ки дар шимоли Тоҷикистон дар фосилан миёни ду освоялутсия ҷараён дошт, накши муҳим гузоштааст.

Шаҳри Ҳуҷанд бо аинъанаҳои революционии ҳуд машҳур буд. Пас аз истилой Осиёи Миёна аз тарафи мутлакони Русия аз миёни тоҷикон ҳуҷандӣ ёке аз аввалиниҳо шуда бо назоянидагони пешкадам ва рӯхии инқилобӣ доштани рус алоқа пайдо намуда, тамоюл ва афкори мутараккии на гоҳо, ки замзамон бо революционии рус дар ибтидои асри XX меафзуд, кабул намуданд. Ҳуҷандиён, ки аз як тараф зудму истибдоди ҳокимиони маҳаллаи ва таҳсии тартиботи мустамлиқадорӣро мечашиданд, аз тарафи дигар бо мадданият ва пролетариати Русия волӯрда бо афкори тараккиҳоҳ фаро гирифта шуданд. Оқибатҳои пурхтилоғи муносибатҳои иҷтимон, иқтисоли дарзамири онҳо ҳиссси норизон ҳисбат ба мустамлиқаҷиёя ва илфратро ҳисбат ба тартиботи майчуда бедор карда, ҷуввон муҳобизнотро дучанд менамуд ва ҳаракату афкори пешкадам дар муборизан оқтинопазир ба онҳо руҳи наҳом мебахшид.

Аз миёни қисбони ва ҳунармандони Ҳуҷанд пайдо шудани шахсони равшанификру бомазърифот ҳоисони тасодуфӣ набуд.

* Гафуров Ҷ. Бародар ва маслиҳаттар. — «Записи Тоҷикистон», 1979, № 12, с. 10.

Шоир ва маорифпарвари намоёни точик Тошхӯчаи Асири (1869—1915) аз ҷумлаи чунин шахсиятҳоест, ки бо фаъолияти худ дар таърихи афкори пешқадами ҳалқи точик накши бузург гузошти. **PDF Compressor Free Version** Ҳаронист, ки аз ҳама бештар ва бехтар зулм ва ситами дутарафа — мансабдорони маҳаллӣ ва Русияи подшоҳиро, ки дар Осиёи Миёна ҳукмфармо буд, бо далелҳои боэътиҳод нишон диҳад. Ин нукта низ муҳим аст, ки аввалин ҳурӯҷе, ки сароғози шӯриши бузурги ҳалқии соли 1916 дар Осиёи Миёна гардид, маҳз дар Ҳучанд ба вуқӯъ пайвастааст.

Чунин муҳити зиндагӣ ба ташаккули характер ва ҷаҳонбиини фарзанди камбағал Fafur Sanginov — Бобоҷони ҳурдсол бе таъсир намонд.

Пас аз ҷанд сол Б. Faфуров воқеаҳои ин давраи пурҷӯшу ҳурӯши диёри азизи ҳешро дар повести тарҷумаи ҳоли худ «Маҳмуд» ба қалам овардааст.

Бобоҷон Faфуров дар шарҳи ҳоли худ чунин менигород, ки ӯ то соли 1917 ҳамроҳи волидайнӣ худ мезист ва бо сабаби ҷомусоид будани вазъи моддии аҳли оилаашон аз синни 8-солагӣ маҷбур шудааст, ки дар даргоҳи сарватмандони деҳаи Исфисор муздури намояд¹.

Дар рушду камол ва пешрафти маънавии ҳеш Бобоҷон Faфуров ҳамчунон ки худ икрор дорад, пеш аз ҳама, аз модараш сипосгузор аст. Духтари Усто Боймат Розия Озод (1893—1957) дорон маънавиёти бои ботинӣ ва истеъодди фитрии шоирӣ буда, шахси равшанзамире буд. Ӯ ки худ мусибату азият ва маҳрумиятҳоро аз сар гузаронида дар даргоҳи бойҳо хизмат мејкард, тавонист, ки фарзандони ҳудро ба воя расонад, тарбияи солим намояд ва дар сиришту замони онҳо аҳлоқи инсони меҳнаткариро парварад ва ба роҳи инсондӯстию накӯкорӣ ҳидоят қунад. Дар солҳои Ҳокимиюти Советӣ Розия Озод ҳамчун шоираи точик шӯҳрат пайдо кардааст.

Дар бораи модари худ Б. Faфуров ҳамеша бо як ҳисси эҳтироми басо самимӣ ва муҳаббати бепоён ёдовар мешуд. Аз ҷумла маҳз ӯ ба писари худ ҳисси муҳаббат ба меҳнат, муҳаббат ба илму дониш ва муҳаббат ба адабиёти бои классикии тоҷикро, ки Бобоҷон Faфуров яке аз донандагони мумтоз ва маъруфи он буд, талқин намудааст.

«Бародарамон,— нақл мекунад Т. Faфурова,— аз муваффақиятҳои эҷодии модар беҳад шод мешуд, ҳамроҳ шеърҳои ӯро таҳлил мекард, мавзӯъҳои нав пешниҳод менамуд. Үмуман ӯ тамоми умр шахсони соҳибистеъоддро ҷустуҷӯ мекард ва бо одамони соҳибистеъодди ҳалқи худ ифтиҳор менамуд».

¹ Повести «Маҳмуд» бо ҳикояҳои муаллиф, бо номи «Тайна минарета кишлака Себзор» соли 1989 дар нашриёти «Адиб» ба русӣ нашр шудааст.

Дар сарнавишт ва такдири минбаъдан Б. Фафуров тарбият-
тарон, муаллимон ва устодони минбаъдан ў низ роли калон бо-
зидазид. Онҳо дар нахустин қадамхон ў дар шоҳроҳи зиндагӣ
ва илм кумак ва мададро дарег надоштаанд, ўро даст ба даст
ба пеш ғардишадааст. Аз онҳо дар нахустин омӯзгорони олимӣ
оянда, муаллими кухансол, фарзанди ҳалқи ҷуваш Матвеев
буд. Муаллим шогирдони худро бо осори бадени адабиёти рус
ошно намудааст. Дар бораи устоди аввалини худ Б. Фафуров
чунин ёдовар шудааст: «Матвеев дар мактаби назди стансиии
роҳи оҳани Ҳучанд дарс меғуфт. Садко нафар шахсоне, ки беш-
тари онҳо ходимони намоёни илм, маданият, арбобони давлатӣ
гардиданд аз ў таълим омуҳтаанд».

Дар бораи шахсони пешкадами рус, ки барои бехбудии
мардуми маҳаллӣ ёрии беғаразони худро дарег надоштаанд,
Б. Фафуров чунин навишта буд: «Хар як сокини Осиёи Миёна
ва Қазоқистон дар қалби худ хотираи неки бисёр одамони ҷа-
сур ва боматонати русро нигоҳ медоранд. Шаҳсан ман мисли
тамоми сокинони деҳаи азизам Исфисор ҳеч гоҳ дuxтур Васи-
лий Николаевич Мачадловскийро аз хотир фаромӯш намеку-
нам. У дар солҳон ҷангӣ граждани ба ҷойҳои мо омада, зиёда
аз панҷоҳ сол, яъне то оҳири ҳаёти худ ба ҳеч кучо нарафт ва
баҳри манфиати ҳамдиёрони ман дар деҳа зиндагӣ ва меҳнат
мекард. Ии марди начиб одамони зиёдеро аз ҷанголи марг ра-
ҳои додааст».

Дар бораи дустӣ ва рафокати Бобоҷони ҷавон бо муалли-
ми забони русӣ Матвеев ва табиби рус В. Н. Мачадловский То-
ҷинисо Фафурова чунин вакъл менамояд: «Муаллими рус ва ба-
родарам дустӣ наздик буданд..

Дар ёд дорам, ки ў ва дuxтурни ягонни деҳаи Қистакӯз Ма-
чадловский дар ҳонаи мо зуд-зуд меҳмон мешуданд. Мазъум
буд, ки ба ҷавонини худ нигоҳи вакарда, бародари мо дар наздик
дустони қалонсоли худ ба ҳурмату Ҷониши самимӣ сазовор
буд.

Ў ҳанӯз дар синни ҷавонӣ то ба қадом дараҷаи муҳим будани
забони русро фахмида, ману ҳоҳарамро ба мактабе дода буд,
ки он ҷо танҳо бачагони рус — фарзандони хидматчиёни ста-
сияи роҳи оҳан таҳсил мекарданд. Мо ягон қалима забони ру-
суру измелонистем, вале бародарам ба мо забони русро омуҳт
ва тамоми умр аҳамияти бузурги онро қайд мекард. Падарамон
ҳам ба забони русӣ нағз гуфтугӯ мекард. Ўзеле вакт дар бай-
ни коргарони руси роҳи оҳан хидмат ва зиндагӣ жарда буд»¹.

Фафурова Т. Бародар ва масаҳаттар. — «Зонги Тоҷикистон», 1979, № 12.
с. 10.

Муаллимон за коркунони партияй дар ў хислатхон инсони ҳаккىй ва фидокориро инсбат ба кори чамъият тарбия намудаанд. Алибек намбейи бобек Гафуров Гулом шавки Б. Гафуровро ба рўзноманинг бедор карда сабабгори ба журналистика меҳр пайдо кардани ў гардидааст. Солҳои таҳсил дар Институти Умумниттифокии журналистикан шахри Москва болшевикони ботачриба, ходимони барчастан партияй Е. Ярославский ва П. Н. Поспелов устодони ў буданд. Ҳангоми таҳсил дар аспирантураи Институти таърихи Академияи Илимҳон СССР олими намбён — арабиннос ва исломшинос Е. А. Беляев, хиндушиннос мазъруф И. М. Рейснер машваратчи ва ҳидоятгари ў буданд. Мураббини меҳрубон на устоди ҳирадманди Б. Гафуров появузори адабиёти советии тоҷик, доимишманди забардасти таърих ва адабиёти классикии тоҷик устод С. Айни буд.

Революцияи Октябр тақдири таърихии ҳалки тоҷикро ба куллӣ тағиیر дод. Барон Бобоҷон изз даврони зиндагии тоза оғоз гардид. Инкилоб ба рӯи фарзандони тӯдаҳои заҳматкаш дарӣ илму маърифатро боз кард. Бобоҷон Гафуров ҳам ба манзи садҳо ҳамсолони ҳуд сабитқадамонаи сабак меомӯҳт аз муттасили меҳнат мекард, ба корҳои чамъияти, фаъолона ширкат меварзид.

Шоғирди мактаби ибтидой, тарбиягирандай хонаи бачагон, корманди фаъоли комсомол — ҷунин аст тарҷуманӣ ҳол ва ибтидой фаъолияти бештарини бачагони соҳибистеъод дар солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравӣ. Роҳе, ки Бобоҷон Гафуров тай кардааст, аз ин силосла истиғно нест. Дар ибтидо Бобоҷонро хонаи бачагон ба оғуши ҳуд гирифт. Солҳои 1922—1924 ў дар парваришгоҳи бачагони деҳаи Кистакӯз зиндагӣ ва таҳсил наимуда, соҳиби маълумоти ибтидой гардид. Дар ин ҷо Бобоҷон бори аввал ба корҳои чамъияти ширкат варзида, соли 1922 ба сифи комсомоли ленини аъзо гардид. Солҳои 1926—1928 Б. Гафуров таҳсилни ҳудро дар мактаби наzdī стансияи роҳи оҳани Ҳуҷанд идома додааст, сипас фаъолияти меҳнатии ҳудро оғоз менамояд. Дар синни 18-солати ў корманди фаъоли комсомол гардид: аввал ба ҳайси мудири биори бачагон, сипас ба сифати мудири шӯъбии маданияти комитети комсомолии район коркард. Охири соли 1928 ў бо роҳҳати комсомол барон таҳсил дар курсоҳи олии ҳукукшиноси ба шахри Самарқанд фиристоҳ шуд. Пас аз ҳатми он ба иктиёри КМ ПК(б) Тоҷикистон ба шахри Сталинобод фиристода мешавад. Аз моҳи январи соли 1930 муддате ў дар комиссариати ҳалқии адлия ба сифати ёрдамчии комиссар ва баъдтар ҷуи мудири шӯъбии комиссариат коркардааст.

Дар ин солҳо Бобоҷон Гафуров ҳудро ҷун рўзноманинг

балаёқат ва часур нишон дода дар кори матбуот фаъолона иштирок мекард. Дар мақолаҳои ӯ кирдори ношоями баъзе аз намояндагони бою мулло, бοқимондаҳои чамъияти феодалӣ, нуқсонҳои кори баъзе органҳои хокимияти ҷавони советҳо саҳт танкид карда мешуданд.

Яке аз ветеранҳои матбуоти тоҷик, журналисти хизматнишондодаи Тоҷикистон Э. Мӯҳсинзода дар хотироти ҳуд нигоштааст: «...Матбуоти чопии Ҳуҷанд соли 1930 дар давраи колективонидани хочагии қишлоқ ташкил ёфта, дар мубориза барзидди кулакҳо ва думравони онҳо роли маҳсусан қалон бозид. Душманони соҳти колхозӣ ба муҳбирони шаҳру қишлоқҳо, ки никоби онҳоро берӯбинӣ кушода мепартофтанд, таҳдид мекарданд, дар ҳақи онҳо бӯхтонҳо менамуданд ва ҳатто мекуштанд.

...Вакте ки аввалин мухбири фаъол Бобоҷон Ғафуровро бо
максади күштән кофтуков мекарданд, вай ҳар шаб ҷои худро
иваз мекард, коммунистон бошанд ўро муҳофизат карда, бар
зидди ҷинояткорон қатъӣ мубориза мебурданд. Ҳамин тавр
Бобоҷон Ғафуров зиндаву саломат монд.

Оре, БобочонFaфуров дар кишлоқи Исфисор мухбири қалаш бурро ва часур ба шумор мерафт. Вай фелетон ва мақолаҳои бисёре навишта бо суханони нисбат ба душманон тезу тунди худ башараи ҳақиқии онхоро нишон медод.

Ин тахдидхою бүхтонхо ва күшторхой вахшиёна иродай мухбирон ва коркунони матбуотро харгиз суст накардан. Он-хо бо имзою тахаллусхой гуногун фаъолияти худро давом мэдданд, кружокхой мухбиронро ташкил намуда, сафи худро зиёд кардан»¹.

Роҳи аввалин мухбирони коргару дехкон пурмашақкат ва пурхатар буд. Вале эхтиром ва муҳаббати самимии халқ нисбат ба онҳо бузург буд. Аз рӯи услуби ниғориш дехконон ва коргарон муаллифи мақола ё фелетонро, бо вучуди он ки ўзимзон мустаор мегузозшт ё материали худро бидуни имзо чоп мекард зуд мешинохтанд.

Хамон солхо,— ба ёд меорад ТоцииисоFaфурова,— дар газетаю журналҳо мақола, хабар ва фелетонҳои Бобочон Faфуров зуд-зуд чоп мешуданд. Ӯ дар зери материалҳои худ «Бобочончүлөк» имзо мегузошт.

Дар хотир дорам, ки он солхо ман духтарчай хурдсол будам, чои хүрэх, чои истирохат ва чои кори мо як чо — гирди сандалы буд. Бародарам дар рү ба рүн ман нишааста ба когаз

¹ Э. Мұхсинзода. Аввалин мұхбирони фәъол: Аз хотирахон журналист.
«Хакикати Ленинбод», 1967, 4 май.

чизе менавишт, гоҳо сарашро бардошта, ба рӯи ман чанд фурсат ҷашм дӯхта, ба фикру ҳаёл фурӯ мерафт. «Ҳа?» мегуфтам ман, ҳар боре ба рӯи ў нигоҳ карда, вале ў ҳамон лаҳза боз ба болом ногаз ҳам мешуду боз тез-тез менавишт.

PDF Compressor Free Version

Ба хотир овардани воқеаҳои он солҳо ҳатто имрӯз маро ба ваҳму ҳарос меоранд. Он вакт ҳаёти Бобоҷон Faфуров ҳар рӯзу ҳар соат дар зери ҳатар буд. Вале таъкибу таҳдидҳои душманони синӣ ғаъбилияти муҳбирии ўро ягон лаҳза ҳам боз дошта наметавонист. Як шаби пуртавшиҳ ҳеч аз хотираам намеравад. Ними шаб садон тир ҳаман аъзои оиласи моро аз хоб бедор кард. Падарам ҷаҳида ҳесту берун баромад. Пас аз фурсате ҳамроҳи бародаррам баргашт. Модарам ҷароги көрсениро фуруzon кард. Ҳама ҳомӯш будем. Зоро бидуни ҳеч як шарҳу баён ғаҳмидем, ки воқеа чист. Дар зери ҳатар будани ҳаёти бародаррамонро медонистем ва доимо дар таҳлука будем. Ала ин шаб ҳам душман сўниқасд кард, вале ҳушбахтона тиравӣ ҳокхурда буд! Албатта, душманонро ҷустуҷу мекарданд. Комитети комсомоли барои бехатарни ҳаёти бародаррам қарор баровард, ки ў шабро дар стансияи роҳи оҳан, дар шӯъбии милитсия гузаронад¹.

Шавқу рағбати Б. Faфуров нисбат ба рӯзноманигорӣ, кобилият ва истеъодди публисистӣ, часорату ғайрат ва индешаронҳои амиқи ў дар саҳифаҳои рӯзномаҳо аз назар пииҳон намонданд. Аз моҳи апрели соли 1930 бо тавсияи КМ ПК(б) Тоҷикистон у барои кор ба идораи газетаи республикавии «Қизил Тоҷикистон» фиристода шуд. Дар ин ҷо вай ҳамчун муднири шӯъба ва байд ба ҳайси ҷонишини мухаррир кор кард.

Пас аз як сол (1931) Б. Faфуровро барои таҳсил ба Москва фиристоданд. Солҳои 1931—1935 Бобоҷон Faфуров дар Институти Ӯмуминтифоқии Коммунистии журналистика, ки дар он ҷо ҳодимони назоёни партияви, публисистони ботаҷриба, мутаҳассисони шинохтаи илим ва маданияти советӣ дарс мегуфтанд, таҳсил кард. Дар ин ҷо ў лексияҳои «правдачиёни» корозмуда, мубаллиғони мактаби большевикиро шунидааст ва ҳамчун донишҷӯи пешкадам ва ҷамъоатчии ғаъз соли 1932 ба сафи партияи большевики қабул гардид.

Байд аз ҳатми таҳсил соли 1935 ў ба Тоҷикистон баргашт. Бобоҷон Faфуров аз байнин тоҷикон яке аз аввалин журналистон буд, ки соҳиби маълумоти олии қасбӣ гардида буд.

Аз моҳи феврали соли 1935 Б. Faфуров ҷонишини мухаррир

¹ Faфурова Т. Бародар ва масавҳатгар.—«Запони Тоҷикистон», 1979, № 12, с. 11.

ва бальдан мухаррiri рўзномаи «Кизил Тоҷикистон» буд. Аз мади оқтиабри соли 1936 уро ба аппарати Комитети Марказии ПК(б) Тоҷикистон ба кор мегиранд. Ӯ дар ин чо аввал дар шӯъбани пропаганда ва агитатсия ба сифати инструктор онд ба корҳон **PDF Compressor Free Version** шӯъбани нашриёт ва матбуот, ҷонишники мудири шӯъбани пропаганда ва агитатсия, мудири сектори мусассисаҳон мадани-равшанинамони шӯъбзи пропаганда ва агитатсия буд. Бо иштироки фаъолонаи у рузномаҳон республикаӣ дар кори мубориза баҳри соҳтмони ҳайти наин ба ташкилоти партияни Тоҷикистон күмак мерасониланд.

Бобоҷон Гафуров кори бузурги партияи ташкилотчигӣ ва ҷамъияти-сиёсиро ба кори илмӣ-публистики ва фаъолияти тадқикотчигӣ пайваста иеш мебурд.

Ҳанӯз дар солҳои 30-ум мавзӯъҳон асосни тадқикотӣ, ки минбаъд кори тамоми ҳайти олим гардишанд, мукаррар шуда буданд. Проблемаҳои таърихи ва таърихи маданияти тоҷикон, таърихи ислом, таърихи маданияти халқони Осиёи Миёна ва ҳаракати милли-озодиҳоҳи халқони Шарқ тамоми фаъолияти эҷодии олимро дар даҳсолаҳон минбаъда фаро гирифтанд. Барабари иҷрои вазифаҳон партияви ва давлатӣ Б. Гафуров ба ҳадди масъалаҳон актуалии илмҳои ҷамъияти маҷбул шуда, дар мақола, рисола па иктибони ҳуд сарвати гондиши маданияти миллиро тавсиф намуда, моҳияти ҳиддихоҳии идеолоѓии миллатгароиро фош менамуд, ба мубориззи суботкорона ва оштивозаир давлат мекард.

Соли 1940 рисолаи Б. Гафуров «Фаронци на ҳурофоти динниро барҳам дигем» аз чоп баромад, ки яке аз аввалин тадқикотҳои мудими таърихии олим буда ба пайдоиши фарончи баҳшида шудааст. Ҳуди ҳамон сол тадқикоти иҷроӣ ӯ бо Н. Прохоров бо номи «Сарнагуашавии зморати Бухоро. Баҳшида ба 20-солагии революсияи совети дар Букоро (1920—1940)» нашр гардид. Иа асар дар асоси мӯкоисаи возехи наъзмияти тоҷикон то ишқилоб, ки гирифтори истисмори бердаҳона, зиндагии даъирионаю беҳукук буданд, аҳамияти таблиғотӣ ва илмиро соҳиб буд.

Истезоди мудакқасӣ ва кобилинти ҷуналдагии Б. Гафуровро ба ишобат гирифта КМ ПК(б) Тоҷикистон соли 1941 уро барои баланд бардоштани сашни илмниаш ба Москва мефиристаӣ. Дар муддати на ҷандон тӯлий — аз моҳи сентябрри соли 1940 то моҳи апрели соли 1941 ӯ дар асирантурни Институти таърихи Академии Илмҳои СССР таҳсил намуда таҳти роҳбарии шаржиниси илмомии советӣ, одими исломшинос Е. А. Белавес дар маҳкум «Таърихи мазҳаби исломия аз ибтидон асрҳо XIX то оғози ҷаҳони империалистӣ» бомуваффақият рисо-

лан номзадӣ дифоъ кард. Б. Гафуров яке аз нахустин мухаккокони таърихи мазҳаби исломия буд, ки дар Тоҷикистон пайравони зиёде дошт. Омӯхтани таърихи ин ҷараён, инчунин фаъолияти роҳбарони он барои тақмили тадбирҳон амали баҳри ҷалбу ҷаъби таҷривии мазҳаб дар соҳтмони ҳаётӣ наъ аҳамияти бузурги илмиву амалиро молик буд.

Пас аз ҳатми аспирантура Б. Гафуров моҳи марта соли 1941 узви Бюрои КМ ПК(б) Тоҷикистон ва котиби КМ ПК(б) Тоҷикистон оид ба пропаганда ва агитатсия ва аз моҳи мази соли 1945 котиби дуюми КМ ПК(б) Тоҷикистон интихоб гардид.

Ҳанӯз дар соли 1938 дар съезди IV ПК(б) Тоҷикистон Б. Гафуров узви КМ ПК(б) Тоҷикистон интихоб шуда буд. Дар ҳудуди ҳамон сол меҳнаткашони райони Панҷакент уро ба депутати Шурӯи Олии Тоҷикистон пешварӣ намуданд.

Дар солҳои душвор ва вазнини Ҷангӣ Бузурги Ватани Б. Гафуров ҳамҷуя аз роҳбарони ташкилоти партиявии республика дар кори сафарбар кардани меҳнаткашон ба мубориза бар зидди истилогарони фашистӣ фаъолияти беандоза зоҳир кард. Ба сифати котиби КМ ПК(б) Тоҷикистон оид ба пропаганда ва агитатсия у яке аз самтҳон мушкиз ва асосии кори партиявиро сарварӣ мекард. Кордонӣ, серталаби нисбат ба ҳул, ҷидду ҷаҳди ҳастагнионазир, робитаи доимӣ бо пропагандистон, агитаторон, лекторҳо, кормандони муассисаҳои маданијо равшанинамон, ҳодимони илм, әдабиёт, санъат — ҷунийн буд ҳизлат ва тартиби кори ҳаррузан ў. Дар баробари кори масъулиятни қишини Б. Гафуров ҳамчун таъриҳшинос ба тадқик ва таълифи асарҳои илми ва илмию оммавӣ шуғл дошт, ки дар онҳо таърихи муборизаи ҳалқи тоҷик бар зидди истилогарони аҷнаби ва ситамгарони дохили инъикос ёфта буд. Дар замоне, ки мамлакати мо бар зидди урдуну фашистӣ мечангид, гузаштаи қаҳрамононаи ҳалқро эҳё намудан, мардумро дар рӯҳи мардонагӣ ва ватаннастӣ тарбия кардан вазифаи басо мухим буд.

Соли 1942 китоби «Кори мо ҳақ аст, душман торумор ҳоҳад шуд» аз ҷои баромад, ки дар он маколае ба узвони «Муборизаи ҳалқи тоҷик бар зидди истилогарон ва асораттарони аҷнаби» ба қалами Б. Гафуров ва Н. Прохоров мансуб аст.

Б. Гафуров минбаъд тадқики ии мавзӯро идома дода, ҳудуди ҷустуҷӯҳои илмни ҳудро васеътар кард. Соли 1944 ў бо ҳамкории Н. Прохоров асари қалони «Ҳалқи тоҷик дар мубориза барои озодӣ ва истиқлолияти Ватани ҳуд»-ро таълиф намуд. Фасли маҳсуси ии китоб ба кориамонӣ ва қаҳрамонин ҷангварони тоҷик ва сокинони Тоҷикистон дар майдонҳои ҳарбӯзарби Ҷангӣ Бузурги Ватани бахшида шудааст. Дар айни з-

мон дар ии китоб бори нахуст як силсила мулохи захой прин-
ципи нахи илми пешниҳод ва асосонк карда шуда буданд.

Худи ҳамон сол тадқикиoti дигари Б. Ғафуров «Ташкилоти
партияви ва масъалаҳои маданият» аз чон баромад, ки дар он
проблемаи ташкилоти таҳмили маълумоти ибтидой ва миё-
на, бехтарозии кори таътиму тарбия дар мактабҳо, тайёр кар-
дани мутахассисон, баланд бардоштани маданият дар респуб-
лика мавриди таҳқик қарор ёфта буданд. Осори илми, ки ҳа-
мон солҳо олим ба майдони истиғфода гузашт, дар кори омӯзи-
ши таърихи ҳалқи тоҷик аҳамияти мухим доштанд.

Истеъоди фавқулодда ва нодирни ташкилотигӣ ва прinci-
пионии амиқи партиини, кобилият ва маҳорати кор карда
тавонистан бо мардум дар симон Б. Ғафуров ҳангоми котиби
якуми КМ ПК (6) Тоҷикистон интиҳоб гардиданаш ба таври бар-
часта зоҳир гардид. Ба ии назифаи масъул Б. Ғафуров мөнги
соли 1946 интиҳоб гардид ва бештар аз даҳ сол (1946—
1956) сарвари ташкилоти партияии Тоҷикистон буд. Дар ҷа-
роёни адоп ии назифа Б. Ғафуров барои раиназу нишишоғи
иқтисодӣ, илм ва маданияти республика хизмати босазое на-
муд ва ҳамчун сарбози садоқатманди партия ҳамеша ва бо
тамоми ҳастӣ баҳри тантанаи ғожон ленинӣ мубориза мебурд,
ҳамчун фарзанди бовағои партия ва ҳалқ сазовори эҳтиром ва
муҳаббати умум гардид. Ӯ сабъо кӯшиш менамуд, ки дар фаъ-
олияти əппарати партияи на давлатӣ услуби кор ва роҳбарии
коллективона ҷорӣ гардад. Б. Ғафуров муттасил ба нозхояҳо ва
маззомони гуногуни республика сафар қарда, аз вазъу ҳолати
кор оғоҳ мешуд. Вай бо як ҳунари кордонӣ ҷӯршиносӣ за-
таваҷҷӯҳи ба ҳуд дос бо фаъолияти муассисаҳо, колхозу соҳиҳа-
ҳо ошино гардида ба мозниҳои масъалаҳои иқтисадӣ, иҷтимоӣ,
мадания басо ҳуб ва амиқ сарфҳам мерафт. Ӯ ҳамчун ролбари
окилу дураидеш ва дорон маданияти баланду аҳлои замонда
дар тарбии дисси фаъолиятманди ва масъудиятиносӣ ҳар-
куни инҳо дисси гамбор ва меҳрубон будандро ишбат ба мар-
думи заматкави менаравандид. Б. Ғафуров ҳамеша бо ветераҳо
ва фаъолони солти қолмозӣ, қортарон ва колхозчӣ, раисони
саҳорони бригадаҳо, мудалимон, азли ҳунар, нағисандагон,
олимон, дошиҷӯҳи ҳамсуббат шуда, масъалаҳои соҳтмонӣ ҳо-
ҷати аз мадания муҳоббина мекард, бо мардум машварат мекард
ва исломат мегирифт ё ҳуд ба таври дигар гӯем, у ҷомъ
дар байни ҳалқ мезист ва аз гаму шодни мардум оғоҳ буд.
Б. Ғафуров дар маҳоми ози на масъули партияии қарор дошт,
ниче ҳамеён шаҳси ҳокими бетакаллӯф мекрубон, ишони диг-
сӯу болтифот ва ишбат ба одамон таҳкору ҳаснос буд.

Дар ии бора як мисол меорем.

Айёми донишчүүи худро дар солхой душвори баъдичангй ба ёд оварда, муовини сардори шүльбай тибби Вазорати корхой дохиилии **PDF Compressor Free Version** илми тибб, подполковник В. М. Мадумаров чунин нақл мекунал:

«Як вокеа тамоми умр дар хотираам иакш бастааст. Ман бо дүстүри худ Салим аз хиёбони Ленин қадам мезадем. Салим дэр назди бинои КМ ПК Тоҷикистон таваққуф намуд ва бо қатънат гуфт: «Хозир мо ба назди рафик Faфуров медароем, ўхатман кумак мекунад». Аз хоначай телефондор ба номери зарурӣ, ки пособон ба мо гуфт, занг задем. Интизории мо тӯл накашид. Аз зина нарм-нарм ва андаке лизигида шахсе бо ҷашмони қалон-қалони андешаманд поин фаромад.

— Шумо маро дидан меҳостед, бачаҳо? — пурсид ў. — Ман Шуморо гӯш мекунам.

— Рафик котиби якум, мо — донишчӯён, — оғоз намуд Салим, vale ногаҳон рангу рӯяш сафед шуд ва ба фарш фуру нишаст.

Faфуров бо тези ба навбатдор чизе гуфт, баъди як лаҳза дар воридгоҳ тозон дуҳтур пайдо шуд. У ҷавони бехуш хобидаро зуд аз назар гузаронид ва гуфт: «Мадхӯшӣ аз қасрати гурусиагӣ».

Пас аз ҷанд лаҳза мо дар паси мизи хурдакаке нишаста иону панирро бо ҷои хушбӯй тановул мекардем ва бо тамоми ҷидду ҷаҳд кӯшиш менамудем, ки худро босавлат ва бовикор нишон дихем.

— Хайр ҳеч боке нест бачаҳо, — гуфт Faфуров. — Ҷанг аз бисер қасон ҷонашонро рабуд, аз Шумо давраи мӯкарарии бечагиатонро рабуд. Vale мо ба наздикӣ аз ин душвориҳо ҳалас меҳӯрем. Ҳамааш хуб мешавад. Боз каме тоқат кунед ва бояд ҳамон тавре ки лозим аст ҳонед, республика ба табиони хуб эҳтиҷҷ дорад. Ман бошам аз ҷониби худ кӯшиш мекунам, ки барои донишчӯёни институти Шумо ягон коре бикунам.

Субхи дигар табиони ояндаро тӯхфай ногаҳонӣ интизор буд. Ва онҳо талонҳои бенули ҳуроки семаҳала тақсим намуанд.

— Котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон аз ҳисоби қадом заҳираҳо тавонист, ки ин кумакро ба мо расонад, то ҳол барои ман муаммост. Vale суханони рафик Faфуров ҳақ баромадана, дере ногузашта зиндагӣ ба куллӣ тағйир ёфт ва рӯ ба бехбудӣ инход»¹.

¹ Александров П. Энтузиаст. — «Вечерний Душанбе», 1983, 23 январ.

Махз ҳамин түн сифатдо ба Б. Ғафуров имкон мөдоданд, ки ў кори партияни давлати, хочагӣ, маданиро ба ҳам бинайвандад бо мардумони оддӣ, заҳматкаш иртиботи мустаҳкам пайдо намуда ба аз ширине ғӯмии онҳо саловор гардад.

Дар натиҷаи фазъолияти нурсамар ва роҳбарии оқилонзи Партияи Коммунистии Тоҷикистон ва Ҳукумати он, республика ҷаҳоҳатҳои ҷангро бо тезӣ табобат менамуд, саноат, зироатнауварӣ тараққӣ меефт. Чунин як назари ҳирадмандона ба меҳнати эҷодкорони ҳалқ, дастгирии извоварихон соҳаи агротехнологии пахтакори имкон дод, ки Тоҷикистон дар лиҳози ҳосилнокии пахта дар мамлакат ба сафи пеш барояд. Дар республика илм, санъат ва адабиёт инкишоф ёфт, барон таъсиси Университети ва Академияи илмҳо шароит фароҳам омад.

Б. Ғафуров дар кори таъсиси Университети Давлатии Тоҷикистон (1948) ва ташкили Академияи Илмҳон Тоҷикистон (1951) сабъю қӯшиши зиёде ба ҳарҷ дод.

Рӯзҳои аввали таъсиси Университетро ба ёд оварда, але аз ветеранҳои соҳтмони маданияи республика, академики АИ Тоҷикистон, муаррихи намоён, аввалин ректори Университети Давлатии Тоҷикистон З. Ш. Раҷабов чунин нақш менамонд:

«...Мо ҳамсафон ва дустони академик Б. Ғафуров ўро ҳамчун коммунисти шӯълавар, олим ва ташкилотчии соҳибистъ дод мешиномҳем.

Соли 1948 бо дарҳости котиби якими КМ ПК(б) Тоҷикистон Б. Ғафуров ва раиси Совети Вазирони республика Ҷ. Расулов Совети Вазирони СССР дар бораи таъсиси Университети Давлатии Тоҷикистон карор ҳабул намуд.

Дар муддати кӯтоҳ мо кори муҳими тайёрӣи ифтитоҳи Университетро анҷом додем. Дар роҳи мо мушкилоти гуногуи дучор омаданд, дозин буд як организми мураттаби хочагӣ ташкил дода шавад.

МО бояд баров донишҷӯёи хобгоҳ, лабораториҷо ва кабинетҳо, устоҳони тармими васонти илмию тадқикотӣ ва таълими, китобхона, кафедраҳо, боди ботаникӣ, ошкоҳа барро мекардем, зарур буд, ки масъалаи бо маизиз таъмин карданҷ музалимони университет ҳад ҳарда шавад. Дар ҳолли ни замониҳои муҳим ба мо ташкилотҳои партийӣ ва советӣ кӯмакӣ зиёд карданд ва тамоми ин корҳо бо иштироки бевоситав Б. Ғафуров ва Ҷ. Расулов ба эмал татбиқ мешуданд. Оиҳо аз наъян корҳои мо нурсон мешуданд ва ба мо-ҳарҷомиба ёри мерасонанд. Б. Ғафуров шоро ҷун ректори Университет дар корғазни ҳуд қабул намуд, аз рафти ҳарҳои тайёрӣи кӯподани донишкадаи нурсон шуд. Бо дастури ў бисёр масъалаҳои хочагӣ ҳал гардианд, кӯмаки вай дар кори питиҳоби мутазассисон из

ҳис карда мешуд. Алалхусус ӯ ба масъалаи тадқиқотҳои ояндаи илмии кормандони УДТ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамуд. 31 август дар толори театри академии опера ва балет маҷлиси бошуқӯҳ ба ифтиҳори ифтитоҳи УДТ барпо гардид»¹.

Фаъолияти партиявию давлатӣ ва идеологии Б. Faфуров дар маърӯзаҳои ҳисботии вай дар съездҳои ПК Тоҷикистон, дар нутку гузоришҳо ва мақолаҳои дар саҳифаҳои матбуот интишор намудааш инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла дар: «Аз таҷрибай кори таблиғотӣ ва ташвиқотӣ дар Тоҷикистон», «Дар бораи тарбияи кадрҳо», «Ташкилоти партиявию масъалаҳои маданият», «Ходими партиявию советӣ бояд чӣ гуна бошад?», «Корҳои идеологӣ дар ташкилоти партиявии Тоҷикистон», «Ташкилоти партиявии Тоҷикистон дар мубориза барои вусъати минбаъдаи пахтакорӣ», «Дар бораи тафтиши ичро», «Аз таърихи маданияти ҳалқи тоҷик» ва ғайра масъалаҳои муҳими иқтисодиёт ва маданияти республика мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. Ин таълифот дар навбати худ дар инкишофи тадқиқотҳои таърихию партиявию саҳми арзандае мебошанд.

Тамоми фаъолияти партиявию давлатӣ ва тадқиқотҳои илмию съммавии Б. Faфуров рӯҳияи интернационализми пролетарӣ дошта, оштинопазирӣ нисбат ба ҳар гуна падидаҳои идеологияи буржуазӣ, аз ҷумла хурофотҳои боию феодалиӣ, зуҳуроти миллатгарӣ ва маҳалпарастӣ хоси кору амали ӯ буд. Дар асарҳо ва мақолаҳои худ ӯ кӯшиши баъзе аз тоифаеро, ки меҳостанд мансубияти миллӣ ва диниро айният диҳанд фош намуда, миллатгарӣ ва шовинизмро саҳт маҳкум месозад ва мардумро дар рӯҳияи дӯстӣ ва интернационализм тарбия мекунад.

Мехнати пурмаҳсули Б. Faфуров дар мақоми котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон бо фаъолияти пурҷӯшу хурӯши давлатӣ ва ҷамъиятии вай пайваста буд. Б. Faфуров муддати 20 сол (1938—1958) депутати Совети Олии РСС Тоҷикистон, депутати Совети Олии СССР даъватҳои дуюм, сеюм, чаҳорум, панҷум ва ҳафтум буд. Дар съездҳои XIX ва XX КПСС (1952—1961) Б. Faфуров узви КМ КПСС интихоб шудааст.

Барон саҳми арзанда ва хизматҳои шоиста дар таъмини комёбидон ҳалқи тоҷик дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданий Б. Faфуров шаш қарат бо мукофоти олии Ватан — ордени Ленин такдир шудааст.

Б. Faфуров дар баробари фаъолияти партиявию давлатӣ корҳои илмии худро пеш мебурд, омӯзиш ва тадқиқоти таъри-

¹ Раджабов З. Ш. В дни открытия университета: Страницы воспоминаний.—«Ленинабадская правда», 1980, 8 январ.

Махз ҳамин гуна сифатҳо ба Б. Ғафуров имкон медоданд, ки ўқори партияни давлати, хочагӣ, маданиро ба ҳам бипайвандад бо мардумони одди, заҳматкаш иртиботи мустаҳкам пайдо намуда ба эҳтиоми самимии онҳо сазовор гардад.

Дар натиҷа фаъолияти пурсамар ва роҳбарни оқилонзи Партияи Коммунистии Тоҷикистон ва Ҳукумати он, республика ҷароҳатҳои ҷангро бо тезӣ табобат менамуд, саноат, зироатпарварӣ тараккӣ мейфт. Чунин як назари ҳирадмандона ба меҳнати эҷодкорони ҳалқ, дастирии навовариҳои соҳаи агротехникики пахтакорӣ имкон дод, ки Тоҷикистон аз лиҳози ҳосилнокии пахта дар мамлакат ба сафи пеш барояд. Дар республика илм, санъат ва адабиёт инкишоф ёфт, барон таъсиси университет ва Академияи илмҳо шароит фароҳам омад.

Б. Ғафуров дар кори таъсиси Университети Давлатии Тоҷикистон (1948) ва ташкили Академияи Илмҳои Тоҷикистон (1951) саъю қушиши зиёде ба ҳарҷ дод.

Рӯзҳои аввали таъсиси университетро ба ёд оварда, яке аз ветеранҳои соҳтмони мадании республика, академики АИ Тоҷикистон, муаррихи назоён, звавалин ректори Университети Давлатии Тоҷикистон З. Ш. Раҷабов чунин накл менамояд:

«...Мо ҳамсафон ва дустони академик Б. Ғафуров уро ҳамчун коммунисти шӯълавар, олим ва ташкилотчи соҳибистъ дод мешинохтам.

Соли 1948 бо дарҳости котиби якуми КМ ПК(б) Тоҷикистон Б. Ғафуров ва раиси Совети Вазирони республика Ҷ. Расулов Совети Вазирони СССР дар бораи таъсиси Университети Давлатии Тоҷикистон карор кабул намуд.

Дар муддати кӯтоҳ мо кори мухими тайёрӣ ифтитоҳи университетро анҷом додем. Дар роҳи мо мушкилоти гуногуни дӯҷор омаданд, лозим буд як организми мураттаби хочагӣ ташкил дода шавад.

МО бояд барон доинишҷӯён ҳобгоҳ, лабораторияҳо ва кабинетҳо, устоҳонан тармими засонти илмию тадқикотӣ ва таълими, китобхона, қизғедраҳо, боди ботаникӣ, ошхона барпо мекардем, зарур буд, ки масъалаи бо манзил таъмин карданӣ муаллимони университет ҳал ҳарда шавад. Дар ҳалли ин заифаҳои мухим ба мо ташкилотҳои партияӣ ва советӣ кӯмаки зиёд карданӣ ва замони ин корҳо бо иштироки бевоситӣ Б. Ғафуров ва Ҷ. Расулов ба замал татбик мешуданд. Оиҳо аз ватъи корҳои мо пурсон мешуданд ва ба мо-ҳарҷониба бри мерасонанданд. Б. Ғафуров моро чун ректори университет дар коргӯзи ҳуд кабул намуд, аз рафти корҳои тайёрӣ кӯшодани доинишҳада пурсон шуд. Бо дастури ўқисӣ масъалаҳои хочагӣ ҳал гарданданд, кӯмаки вай дар кори интиҳоби мутахассисон изз

хис карда мешуд. Алалхусус ў ба масъалаи тадқиқотҳои ояндан илмин кормандони УДТ таваҷҷуҳи чидди зоҳир менамуд. 31 авгуист дар толори театри академии опера ва балет мачлиси бошуда «Аз ҷумла ӯ ба масъалаи тадқиқотҳои УДТ барро гардид»¹.

Фаъолияти партияни давлати ва идеологии Б. Гафуров дар маърузаҳои хисботии вай дар съездҳои ПК Тоҷикистон, дар нутку гузоришиҳо ва мақолаҳои дар саҳифаҳои матбуот интишор намудааш инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла дар: «Аз таҷрибани кори таблиготӣ ва ташвиқотӣ дар Тоҷикистон», «Дар бораи тарбияи кадрҳо», «Ташкилоти партияни ва масъалаҳои маданияти», «Ходими партияни ва советӣ бояд чӣ гуна бошад?», «Корхон идеологӣ дар ташкилоти партияни Тоҷикистон», «Ташкилоти партияни Тоҷикистон дар мубориза барои вусъаги минбаъдзӣ пахтакорӣ», «Дар бораи тағтиши иҷро», «Аз таърихи маданияти ҳалқи тоҷик» ва гайра масъалаҳои муҳими иқтисолӣ ва маданияти республика мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. Ин таълифот дар навбати худ дар инишифти тадқиқотҳои таърихию партияни саҳми арзанде мебошанд.

Тамоми фаъолияти партияни давлати ва тадқиқотҳои илмии симмавии Б. Гафуров руҳияи интернационализми пролетарӣ дошта, оштинопазирӣ иисбат ба ҳар гуна наидидаҳон идеологияи буржуазӣ, аз ҷумла хурофотҳои боину феодалий, зудуроти миллатгарӣ ва маҳалпарастӣ хоси кору амали ў буд. Дар асарҳо ва мақолаҳои худ ў кӯшиши баъзе аз тоифаеро, ки меҳостаанд мансубияти миллӣ ва диниро айният диганд фош намуда, миллатгарӣ ва шовинизмро саҳт маҳкум месозад ва мардумро дар рӯҳияи дӯстӣ ва интернационализм тарбия мекунад.

Мехнати пурмаҳсули Б. Гафуров дар макоми котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон бо фаъолияти пурҷӯшу ҳурӯши давлати ва ҷамъиятии вай пайваста буд. Б. Гафуров муддати 20 сол (1938—1958) депутати Совети Олии РСС Тоҷикистон, депутати Совети Олии СССР даъватҳои дуюм, сеюм, ҷаҳорум, панҷум ва хафтум буд. Дар съездҳои XIX ва XX КПСС (1952—1961) Б. Гафуров узви КМ КПСС интихоб шудааст.

Барои саҳми арзанда ва хизматҳон шонста дар таъмини комёбииҳои ҳалқи тоҷик дар соҳаи иқтисолӣ, иҷтимоӣ ва маддӣ Б. Гафуров шаш карат бо мукофоти олии Ватан — ордени Ленин тақдир шудааст.

Б. Гафуров дар баробари фаъолияти партияни давлатӣ кордои илмин худро пеш мебурд, омӯзиши ва тадқиқоти таъри-

¹ Раджабов З. Ш. В дни открытия университета. Страницы воспоминаний.— «Душанбийская правда», 1980, 8 январ.

хи халқи точикро, ки аз чавони мавриди шавку ҳавас из алоқзи ү ташта буд, идома медод. Ва бешубхা, маҳз ин майлурагбат иштироки бевоситан уро дар тахаввулоти азими инклибӣ ва ҷонисозӣ як ин Революсиони Октябр дар Тоҷикистон тақвият башид. Эро барои татбиқи муваффақиятинонги нақшадон бузурги азниавозӣ дар шаронти Тоҷикистони оирӯза на танҳо дониши фаровон ва мазъумотлон амиқ дар борӯи имрӯзи пурфайз, балки хуб доинистани таърихи гузаштав он низ зарур буд. Б. Гафуров чун як фарди коммунист ва фарзанди садо-Катманди Ватан саъю қӯшиш менамуд, ки дастовард ва натиҷадони ҷустуҷӯҳои илмии ҳудро роҷеъ ба таърихи фарҳангӣ ва азъанаҳои бехтарии ва пешкадами мардуми тоҷик баҳри манифиати беҳбудиҳо ва фардон дурахшони халқи азизаш истифода барад.

Дар баробари корҳои ҷамъиятии сиёсӣ ва тадқикотӣ Б. Гафуров ба кори педагогӣ низ шугӯз меваранд. Фаъолити илмии педагогии ӯ ҳанӯз аз солҳои 30-ум шурӯъ мешавад ва Б. Гафуров дар кори тарбияи кадрҳои ҷавон ҳизматҳои шоён кардааст.

Солҳои 1936—1938 ӯ дар Мактаби олии коммунистии дироат аз фани иктисоли сиёсӣ ва солҳои 1939—1940 дар Институти педагогии ба номи Т. Г. Шевченко аз фани таърихи халқҳои СССР дарс мегуфт. Солҳои 1942—1948 Б. Гафуров вазифаи муддири сектори Институти таърих, забон ва адабиёти Филиали Тоҷикистонии Академиии Илмҳои СССР-ро низ ба ӯҳда дошт.

Аз соли 1942 Б. Гафуров роҳбари як гурӯҳ аспирантҳо буд, ки ба тадқики давраҳои гуногуни таърихи халқҳои Осиён Мисён машгул буданд. Ӯ шоғирдони зиёде тарбия намудааст ва бисёр мутадассисоне, ки дар муассисаҳои илмии тадқикотӣ ва мактабҳои олии республика ва мамлакати мо пурмаҳсул кор мекунанд, академик Б. Гафуровро чун мураббӣ на устоди замкори ҳуд мешинисанд. Вай ба шоғирдони сершӯюри ҳуд на танҳо дониш ва таҷribai фаровон, балки бехтарин сифратҳои иносонии ҳуд — ҳоккорӣ, мознатдустӣ, принципииӣ, садоқат ба кор, ҳайрҳоӣ ва некбииро низ меомӯзианд.

Б. Гафуров ба инкишофи илми таърихиши дар Тоҷикистон иламияти муддим медод. Таҷзикӯз ва равоҷи илми таърихиши дар республика ба номи ӯ саҳт марбут аст.

Самти зоссии фаъолияти илми Б. Гафуров ба тадқики амиқи таърихи қадимӣ ҳалқи тоҷик ба оғаридани таълифиҳои ҷамъбасткунандаве роҷеъ ба он равона гардида буд. Коҷа бомонсад ва ҳадағғир, фаъолияти муттасилу мавзуни Б. Гафуров дар роҳи омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик гувогунсаҳ

буданд; чамъоварии материал, ба вуҷуд овардани архив, ташкили ҳафриётҳои бостоиниёсӣ, таъсиси муассисаҳо ва марказҳои илми, тайёр карданни кадрои баландиҳтинос ва тайра — чунин буданд ҷаёнҳои асосии фаъолияти ў.

Б. Гафуров ба ҳубӣ дарк карда буд, ки очерки таърихи на ҷонон қалони соли 1925 интишор ёфтани академик В. В. Бартольд «Тоҷикон» ҳамчун ибтидои тадқики илми таърихи ҳалқи тоҷик аҳамияти бузургеро молик бошад ҳам, вале дар замони мо талаботи ҳонаидагиро пурра конеъ кунонид ҳаметавонад. Бар замми ни таърихи тоҷикон ва таърихи дигар ҳалқон сокини Осиён Миёна аз тарафи олимони буржуазӣ таҳрифу галат маъннидод карда мешуданд. Тамоми таърихи бостонии аҷодони тоҷикон — боҳтариён, сүғдиён, ҳоразмиён, ки дар гузашта маданияти баланду ба ҳуд хосе бунёд намуда ва ни мерос то ба мо расидааст аз ҷониби муарриҳони буржуазӣ чун гӯши дуюмдарава, шуморила мешуд. Муборизаи аҷодони ҳалқи тоҷик ва дигар ҳалқони Осиён Миёнаро барзанди истилогарони араб олимони буржуазӣ як лаҳзае аз «таърихи араб» мегуфтанд. Ҳатто дар марҳилае, ки тоҷикон чун ҷавҳари этникӣ бузург ба ике аз давлатҳои пуркувати Шарқ — Сомониён асос гузаштанд ва дастоварҳои шоёни иктисолӣ ва фарҳангиро ионил гаштанд, таърихи тоҷиконро муарриҳони буржуазӣ чун як қисми таърихи Эрон ба қалам мебоданд. Дар ҷавоби ни ҳама таҳрифҳо, галатҳо ва солҳакорҳо оғаридани таърихи ростии ва беғаразонан ҳалқи тоҷик чи гуна аҳамияти илмигу сиёсиро молик буд, ҳуд равшан мегардад.

Б. Гафуров ба кори таҳқиқу тадқики таърихи ҳалқи тоҷик А. А. Семёнов, А. Ю. Якубовский, В. В. Струве, И. И. Умняков, М. С. Андреев ва дигар донишмандони барҷастаи русо-ҷалб намуд. Бо кӯмак ва ҳамкории онҳо нашри «Материалҳои ба таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон», силсилаи «Шаҳснитҳои наҷиби ҳалқи тоҷик» шурӯъ мешаванд. Дар иоҳияҳои гувогуни Тоҷикистон ҳафриётӣ бостоиниёсӣ ба таври мунтазам оғоз гардид.

Б. Гафуров 24 апрели соли 1944 дар нахустин сессияи илми Филиали Тоҷикистонии Академии Илмҳои СССР дар мавзӯи «Гузаштани бои таърихи ҳалқи тоҷикро амиқтар омӯзэм» маъруза кард. Ў дар бораи вазифаҳои масъуле, ки дар ҷазди олимони таъриҳшниос менистод, муфассал таваққуф намуд. Яке аз маъзалаҳои мухим қайд кардааст Б. Гафуров, омӯктами гузаштани бои таърихи ҳалқи тоҷик ва маданияти қадиман он, тадқики таҷрибаи муборизаи ҷондиинасраи мардуми тоҷик ба мукобили горатгарон ва истилогарон аҷиабӣ

мебошад, ки бештар аз тарафи олимони буржуазӣ ғалат мазнод карда мешавад.

Дар давраҳои муайянӣ мавҷудияти таърихии худ, ҳалки тоҷик дар роҳи инишифи фарҳанг ва тамаддун комёбидон маҳсусӣ мебошад, ки дар ҷаҳонро саҳрдааст. Ии пешрафт ва гултушкуфии маданияти тоҷик дар аҳди Сомониён басо ҷашнрас буд. Комёбидон ин давр, ки дар заминан маданияти қадиман ҳалдӣ тоҷик ба миён омаданд ва имкониятҳон рушду камоёнин фарҳанг, ки дар доирон давлати аз ҳилофати араб соҳибиятӣ берун омадаанд, аҳамияти нахониро моликанд. Ии дэраво, қайд намудааст. Б. Гафуров, тадқикотхон ҷиддиро тақло мекунанд ва яке аз вазифаҳои мухимтарини муарриҳони мебошанд.

Баъдтар ҳуди Б. Гафуров дар ҷумлани нахустин дошишмандон ба тадқики таърихи аҳди Сомониён пардохтааст. Соили 1957-у дар конгресси XXIV шарқшиносии ҷаҳон дар шаҳри Мюнхен (Германия) дар мавзӯи «Сабабҳон иртифоъ ва инкияроzi Сомониён» маъруза ҳард. Ии гузориш яке аз аввалин күшишҳое дар наими шарқшиносии ҷаҳонӣ буд, ки ба тадқиси манзарон инишифи истиқсадӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии давлати Сомониён (асрҳои IX—X) — давран мухим дар таърихи асримониагии Осиёи Миёна ва яке аз давлатҳон бузургтарини феодалии Шарқ баҳшида шудааст.

Б. Гафуров дар ҳамон маърузан ҳуд дар сессиии якуми илми Филиали Тоҷикистонии АИ СССР қайд намуд, ки ба қустуҷӯ ва тадқики материалҳои бо таърихи мубориза барои Ҳокимияти Совети дар Тоҷикистон аложа дошта, материалҳое, ки меҳнати қаҳрамононаи ҳалки тоҷикро дар замони соҳтмонии сotsвialism тавсиф менамоянд, аҳамияти ҷиддӣ бонд дод. Дар назди муарриҳон вазифа меистад, ки дар асарҳон ҳуд иштироки ҳалки тоҷикро дар Ҷангӣ Бузурги Ватани равшлан таҳсил намоянд, меҳнати фидокорони ҳалқро дар ақиблиҳои изкорнамоҳон фарзандони диловари тоҷикро дар майдони ҷонг мишион диланд. Б. Гафуров қайд намуда буд, ки «барои таҳқиқ ва омузии давран қадим ва дигар давраҳои таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон ҳафриёти бостоншиносӣ материалҳои бисо нувараш ҳоҳанд дод». Бозёфтҳои бостоншиносии тоҷик дар солҳои минбаъдӣ давлели ва пешӯҳои ҳакимати пайдигарони ӯ гаптанд.

Мо бонд мероси маддиини ҳалки ҳудро амиқ омузем, — гӯరта буд Б. Гафуров. Омузии асарҳон классикони адабиёти форсу тоҷик яке аз вазифаҳои мухимтарини мост, зеро мо ин адабиёти ғарбӣ ва тоҷикӣ баланди инсондӯстонии онро дар қадабиёти гапи ва тоҷикӣ баланди инсондӯстонии онро дар қадабиёти тарбияни ҷаҳонӣ парастӣ ҳонӯз ба таҳри ҳонду шодӣ истифо-

да намекунем. Вазифаҳои ҳарҷониба азхуд намудани мероси азаби аз мо корҳои илмию тадқикотии чиддиро талаб менамояд. Дар баробари ин, бояд барон дар байни омма интишор кардан асроҳои классикон корҳои зиёд бурда шаванд. Сарчашмаҳои таърихири доир ба таърихи тоҷикон нашр намудан зарур аст. Яке аз вазифаҳои басо мухим, ки дар назди мо меистад, омӯхтани рӯзгори қуҳан ва расму таомулҳои аз мисн рафта истода мебошад. Зоро ин сода низ дар худ маълумотҳои пурарзиши илмиро фаро гирифт, барои равшан соҳтани бисёр лаҳзаҳои таърихи тоҷикон маълумотҳои фавқулодда пуркимат медиҳад. Ин корро ба таъхир андохтан нашояд, чунки бисёр расму таомулҳои қадима аз байн рафта истоданд. Ҳамчунин зарур аст, ки барои осорҳонаҳо экспонатҳои рӯзгори қуҳан ва намунаҳои асбобу ашён ҳунарни мардум ҷамъоварӣ гарданд¹.

Маърузан Б. Гафуров накшан фаъолият ва барномали тадқикотҳои минбаъда роҷеъ ба таърихи ҳалқи тоҷик гардид. Дар он вазифаҳои асосие, ки дар назди олимони таърихинос меистод, муайян шуда буд.

Б. Гафуров хуб мефаҳмид, ки ин вазифаҳоро танҳо дар сурати мавҷуд будани мутахассисони баландихтисос дар соҳаҳои мухталифи илми таърихиносӣ метавон бомуваффақият ба сомон расонанд. Махз ҳамин ҳислатҳо — яъне истеъоди иодири ҳамкорони худро хуб донистан, маҳорати дуруст пай бурдан ва баҳо дода тавонистан ба лаёкати онҳо, истиғодан кобилият ва имконияти бомаврид ва бамавқеи ҳар шаҳс дарҷон худ ба Б. Гафуров имкон медоданд, ки вазифаҳои мушкилтаринро низ дар як муддати кутоҳ ҳаз намояд. Б. Гафуров дар кори ба мисн гузоштани масъалаҳои аз ҳама бештар мухим ва таъхирназир истеъоди бехамтое дошт ва бо як маҳорати беназир аз катори ин масъалаҳо проблемаҳоро ҳоста мегирифт, ки ҳалли онҳо барои анҷоми вазифаҳои аввалин дараҷа кумак мекарданд.

Ҳадафи пайтиронаи Б. Гафуров таълифи аспри яклоҳт ва ҷамъబастӣ онд ба таърихи ҳалқи тоҷик буд. Пан иҷрои ӯн мақсад ў бо як ҷиду ҷаҳд ва фатъолияти басо дақиқона ба омӯхтани сарчашмаҳо, дастнависҳои қадимаи шарқӣ, дастпарҳои бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, асарҳои шарқшиносони тоинклиборни рус, тадқикотҳои муарриҳони советӣ ва ҳорҷиҷа шурӯъ намуд. Дар ҷаравӣ ҷунин як кори пурсамар, ҳамкорӣ бо донишмандони бузурги рус дар омӯзиши сарчашма-

¹ Гафуров Б. Глубже изучать богатое историческое прошлое таджикского народа.— «Коммунист Таджикистана», 1944, 10 май.

хон таърихни хатти Шарқ, натиҷаҳои корҳои бостоншиносӣ Ҷардумшиносӣ истеъоди Б. Фафуров ҷун олимӣ таърихшиносӣ ташаккул мейфт ва рӯз аз рӯз ба камол мерасид. Дӯстӣ ва мудоқотҳои ҷандинсолаи ӯ бо донишманди забардасти адабист ва таърихи ҳалқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ басо пурсамар буд. Устод С. Айнӣ доир ба ин ё он масъалаҳои иҷтимоюи сиёсӣ ва ё таърихӣ ба Б. Фафуров муроҷнат менаҷуд ва Б. Фафуров ин дар навбати худ роҷеъ ба масъалаҳои адабиёт ва маъказҳои қадима бо устод С. Айнӣ машварат мекард.

Робитан дӯстни самимони ҷандинсола миёни Б. Фафуров ше шонри ҳалқии Тоҷикистон, Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ, дорандай ҷоизаҳои Ленини Ҷавонӣ ва Давлатии СССР — Мирзо Турсунзода пойдор буд. М. Турсунзода муддати зиёде вазифаи раиси Ташкилоти ҳамbastagии ҳалқҳои Осиё ва Африко-ро дар ӯҳда дошт ва Б. Фафуров ҷонишини раиси Комитети советии ҳамbastagi бо кишварҳои Осиё ва Африко буд.

Ҳангоми бузургдошти 60-солагии Б. Фафуров, фарзанди фарзиони ҳалқи тоҷик, М. Турсунзода дар мачаллаи «Оғонёк» (№ 52, 1968) ҷунин нигошта буд: «Зиддагии Бобоҷон Фафуров бо таърихи кишвари азizаш Тоҷикистон пайванди ногусастани дорад.. Ҷониби ҳалқи тоҷик ӯ ба Бобоҷон Фафуров дар кору фаъолияти пуршараф ва начибонааш, ки таъомии ҳаёти худро ба он баҳшидааст, комёбидон тоза гаманно дорам».

Андӯхтани заҳираи дониши бой ва домандор дар соҳаи илми таърих, такмил ва сӯфта гаштани маҳорати тадқикотчиӣ ва таҷрибаи илми, амиқ дарк карда тавонистани моҳияти замони худ ба Б. Фафуров имконият доданд, ки барои амзли кардани орзуз дериваш онд ба оғаридани таърихи ҳалқи тоҷик иқдом намояд. Соли 1947 китоби Б. Фафуров «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик» ба забони тоҷики нашр гардида. Ин асар аввалини тадқикоти пурра ва ҷамъబастӣ онд ба таърихи яке аз ҳалқҳои қадимтарини Осиёи Миёна — тоҷикон буд. Муаллиф масъалаҳои моҳияти мӯҳим ва асосири мазнииддӣ намуда, таъоми тадқикотҳо ва маъказҳои таърихии мавҷударо аз нигоҳи тақиидӣ таҳлил намудааст ва марҳилаҳои асосии ташаккул ва тараккиёти таърихии ҳалқи тоҷикро ишон додадаст.

«Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик» ҷамунан ҷунин кори тадқикотнест, ки амалини кутоҳбадӣ бо тадқиғи ҳамаҷони-бю амиқи маълумотҳои гани ва ҷамъబасту ҳуло сабарориҳоа ҷасеъ на фароди замон пайвастваст. Дар ин китоб манзаран басо пурдоманаву рангоронги саргузашти ҳалқи тоҷик, рӯз-

тори талху пурфочна ва ҳамчунин зиндагин фараҳбахшу бунёдкоронай ўз қадимтарни аҳди таърих то ба инқилоби Октябр пеши назари мо ҷилдигар мешавад. Асари Б. Ғафуров дар байни аҳли илм бо ҳуширудӣ ва таваҷҷӯҳи зидд пазирафта шуд. Донишманд мумтози таърихи қадими тоҷикон устод С. Айнӣ нахустин шаҳсе буд, ки ба қитоби Б. Ғафуров дар маҷаллаи «Шарқи Сурх» (1948, №№ 3–4) тақризи муғассале навиштааст. У меҳнати пурзахмат ва пуарзиши Б. Ғафуровро қайд намуда, ишр шудани ин қитобро як вожеи муҳими ҳаётӣ мадани ҳалқи тоҷик номидашт ва муаллифро бзори тадқиқотдон боз ҳам амиқтар ва мӯкаммалтари таърихи тоҷикон хидоят намудааст. Устод С. Айнӣ дар бораи аҳамияти «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик» сухан ронда, аз ҷумла, түнин навишта буд: «Ин қитоб онд ба гузаштагони ҳалқи тоҷик як сарҷашмай асосӣ шуда метавонад, инчунин ба таърихи маданият, илм ва фарҳангӣ тоҷик ҳам як манбаи қиғояткуниада аст... Ҳулоса ҷоп шуда баромадани «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик» дар давраи пешрафти маданияти советии тоҷик як ҳодисан бузург аст».

«Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик» дере нагузашта, ба забони русӣ тарҷума ва дар як муддати кӯтоҳ се дафъа, солҳои 1949, 1952, 1955 дар Москва ишр гардид. Аз ишр ба ишр олимӣ давиккор асари ҳудро тақмил медод, доираи тадқиқотдон ҳудро ҷаҳонӣ ва амиқтар менамуд, бозёфтҳо ва маълумотҳои навро ҷода ва ҳулосаҳои ҳудро пурратар, саҳехтар менамуд. Ин асар аз тарафи шарқшиносони намоён А. Якубовский, А. Семёнов, С. Толстов, М. Дъяконов, Н. Кисляков, В. Ромодин баҳон баланд гирифт. Дар тақриз ва мушоҳидони онҳо мурракаби ва амиқии кори муаллиф, қӯшиши ўдоир ба муайян кардани ҷиҳатҳои баҳсталаби масъалаҳои тадқики таърихи ҳалқи тоҷик бо алокамандии ҷудошавандӣ бо таърихи дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна қайд шудааст. Тақриз нависон қайд кардаанд, ки Б. Ғафуров бисёр масъалаҳои муҳим ва мурракаби таърихи ҳалқи тоҷикро, ки аз тарафи барҳе аз шарқшиносони буржуазӣ бо дарҳам барҳами, талат ва таҳтифкорӣ маъниидод мешуданд, дуруст ҳал намудааст. Асарҳои таърихшиносони буржуазии Ӯарб дар масъалаи тадқик ва баррасии сарнавишти ҳалқҳои Шарқ дар заминӣ зидди таърихӣ истода, онҳо дар тасвири тақдирӣ ин ҳалқҳо аз фастҳои таърихӣ сарғи назар мекарданд. Муарриҳони буржуазӣ ҷомеъи ҳалқҳои Шарқро мисли як падидан тағйироназӣ, қаралту сокит ва қасод тасвир менамуданд. Ба сифати «исоруи ҳаракатҳои таърих» онҳо «истилогарон» ва «фотоҳони» мулӯқу қишварҳоро ба қалам медоданд ва ба акидли

эшон висбат ба «карахті ва ғафлати шарқі» нұфуз ва голаб омадзан оңдо мақсаты да як муддаттың күтох ба қунбыш оварданини бекаралаты буд да гүб «иншолғарон» ва «фотехон» да хастар худ да сұкунаттарда да қунбыш мөоварданды да байды. **PDF Compressor Free Version** өзінің сұкуттың бекаралаты да қунбыш мөоварданды да байды. Бар мүкобили таблиготи мазкур Б. Гафуров дар ассоциацияның сарчашмахон мұльтабары таърихін ишбот намуд, ки таърихи халқон Осейн Миәна, аз چумла халқи точкы да ташаккул, такомул да баландшавии форматияхон ичтимою иктисади мураттаб шудааст. Үнишон медиҳад, ки мардуми точкы тамаддуни асил да ба худ хосу нотакрор, айнахон фарханғы да таърихин хешро дорад. Б. Гафуров ишбот намуд, ки поя да бүнеди ташаккулы халқи точкы да қараған тақыяты да тақымы равобити иктисади да фарханғии миәни мансабынан гүногүн да таъсиси давлатда да хамчунин вусъати зингарғын шахрі, ағзаи ахолин шахриишиң дар шароғын феодализми ибтидой саҳт марбут аст. Биенабар ақидаи олам истилоди араб болоравии худшинесиву худогохии миллиро тағрех намуд да пайкори фәйзіли тұдақо да киәмхон мұтасалии онко бар әндди истилодарон ачиабы да юғи бандаги бегонағон барон мұттахид да мұтамарказ шудан халқи точкы тақон да иеруи тоза бахшид.

«Таърихи мұхтасари халқи точкы» тақырсы да барномада тақыркотко да қустуручының ояндана на таихо худи Б. Гафуров, балқы дигар мұаррихон гардид. Дар да асар бисер проблема-хон мұхиму мұраккаби таърихи халқи точкы да дигар халқон Осейн Миәна мавриди баррасын қарор гирифта, бархе аз масъалахон камтахқықашта да халталаб үнишон дода шұза буданд. Б. Гафуров дар китоби худ «Таърихи мұхтасари халқи точкы» назариян алдол мәзмұл да мақбулы мархилабанды қараған инкишоғи таърихиро дар Осейн Марқазай да Шарқи Миәна ассоциацияның фароху доманаадори муборизан қандынасарын халқи точкыро барон таъсис да ташкили давлати миллии худ тасвир менамауда да тавассуты тағдилди ампак илмі, объективона да нигохи методологияни марксистілениниң оқиғаты да натыжахон истилоди арабро дар тақдирде таърихи халқон Эрон, Афғонистон да Осейн Миәна болған мемуад.

Дар боран китоби Б. Гафуров бастоншинос да мардумшынан мәзүрүф профессор С. Толстов чүннин нағиша буд: «Дар дасты да нағустын асары ялдауда да қамъбастынанда рохсель да таърихи халқи точкы аст. Мұаллиф таърихи халқи точкы да тағрифкөн шарқшынен буржуаздың покизда намудааст да жеке силсаила проблемада мұхимро дуруст шарх медиҳад.

Асар барои дар асоси методологияи марксистӣ-ленини таҳқиқ намудани таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна такони чиддие ҳоҳад шуд».

«Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик» натанҳо падидан барҷаста дар таърихшиносии тоҷик гардида, балки дар илми таърихнигории СССР инҳиссаи сазовор ба шумор мерафт. Бинобар ин 25 февраляи соли 1952 шурун ҷизми Институти таърихи маданияти моддии Академияи Илмҳои СССР ба муаллифи «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик» узвони доктори илми таърихро муносаб дид. Як сол кабл аз ин, соли 1951 Б. Faфуроҷ академики Академияи Илмҳои РСС Тоҷикистон интиҳоб шуда буд.

Тадқикоти номбурда то ба нашр расидани асари сеҷилди «Таърихи ҳалқи тоҷик» (дар панҷ қитоб), ки солҳои 1963—1965 бо қушиш на дасттирии Б. Faфуроҷ дар Москвав ба ҷой расид ва таълими тадқикоти ҷамъбасткунанда, шоҳасари Б. Faфуроҷ «Тоҷикон», асари ягонае ба ҳисоб мерафт, ки таърихи ҳалқи тоҷикро аз замонҳон қадимтарии то галабан инклиби Октябр дар бар гирифтааст. Аз ин лиҳоз олимони ҳориҷа ин ҳаҷми ба ин қитоб таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намудаанд.

Соли 1985 дар нашрии «Илмҳои Ҷамъиятшиносии» Республиқи Ҳалқии Ҳитой қитоби Б. Faфуроҷ «Таърихи ҳалқи тоҷик» бо забони ҳитой нашр гардида. Як нусхай онро профессори дорулғуунуни Пекин Ли-Сэи, ки тирамоҳи соли 1986 дар Душанбе мөхмомони олимони тоҷик буд, бо соядаст ба собиқ президенти Академияи Илмҳои Тоҷикистон М. Осими таҳдим намуд. Қитоби «Таърихи ҳалқи тоҷик» ба забони ҳитой аз рӯи нашри русии соли 1955 тарҷума шудааст. «Таърихи ҳалқи тоҷик» аз 23 фасл иборат буда, ба забони ҳитон 19 фасли он тарҷума шудааст. Тарҷумони асар дар пешгуфтори ҳуд кайд кардааст, ки ҳангоми тарҷума у доир ба байзе ақидаҳои муаллифи қитоб шарҳу эзоҳи ҳудро дар қавсайӣ баёни кардааст. Ӯ менависад, ки аз сабаби мураккабии истилоҳҳо, номҳои одамон ва истилоҳҳои таърихиҷо ҷутрофӣ ва сабуктар намудани корӣ ҳонандагон қушидааст, ки адабиёти ҳитой, ҳориҷиро истифода намуда, шарҳу эзоҳи ҳудро илова намояд.

Ҳамчун донишманди риштан таърих Б. Faфуроҷ ба Институти таърих, археология ва этиографияи АИ РСС Тоҷикистон, ба олимону мутахассисони ин муассиса ва хоса ба директори институт А. А. Семёнов ҳусии таваҷҷӯҳ ва тамоили маҳсус дошт. Миёни онҳо робитан наздик баркарор буд. А. А. Семёнов дар мазориди ҳар гуна масоил ва ҳатто масъалаҳои ҷузъӣ ба Б. Faфуроҷ муроҷиат менамуд. Дар ин бора номаҳои зиёди ӯ ба узвони Б. Faфуроҷ шаҳодати ин матлаб мебошанд. Ма-

салан дар яке аз номаҳон худ аз таърихи 23 октябри соли 1953 А. А. Семёнов нигоштааст: «Аз Шумо барон кўмакатон дар кори таъмиру ба тартиб овардани намуди зоҳирин институт бафоят ~~Муассизи Узбекистон~~ Узбекистонга ба зудӣ ва ба хубӣ анҷом пазируфтанд. Алҳол факат боми ҳаробгаштаи анбор ва гараж бокӣ мондааст. Беҳтарин таманноти маро бипазиред. Бо эҳтироми самимӣ ва сипосгузори Шумо. А. Семёнов».

Миёнаи солҳои 50-ум Б. Фафуров ба фикри ба вучуд овардани таърихи бисёрчилдаи халқи тоҷик афтод ва соли 1957 бо пешниҳод ва тавсияи ӯ Институти таърих, археология ва этнографияи АИ Тоҷикистон бо сарпаратии таърихшинос за шарқшиносӣ барчаста, донандай моҳири китобҳои қаламии Шарқ профессор А. А. Семёнов ба таълифи ин асари мураккаб оғоз ба кор намуд. «Таърихи халқи тоҷик» дар се ҷилд (иборат аз панҷ китоб) солҳои 1963—1965 ба табъ расид. Б. Фафуров аз ҷумлаи муҳаррирони масъули асари номбурда буд. Ҷараёни таълифу таҳияи ин асар таҳти назорати ӯ буд, вай ҳамеша аз рафти кор огоҳ буд ва вазъияти ҳар ҷилду ҳар китобро муҳокима мекард, ҳисботот ва гузоришоти муаллифон ва муҳарриронро мешунид, ба ҳаллу фасли масъалаҳои умда кӯмак мерасонид. Бо ташаббуси Б. Фафуров ҳамаи панҷ китоби асари сеҷилда дар нашрияи «Адабиёти Шарқ» дар Маскав нашр гардид.

Низомов А. Ганчро дар дил макон мебоял.—«Тоҷикистони советӣ», 1987, 11 декабр.

Бобочон Faфуров чун муҳлиси «Шашмақом» ва қадршкиси нозуксанчу борикбини он барои омӯзиши таърих ва таблиги он таваҷҷӯхи калон зохир намудааст. У борҳо дар маҷлису фарӯзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрор мекард, ки инёғонамон маҳсулӣ гаронбаҳои мусиқиро ба мисли «Шашмақом» мерос гузоштаанд ва онро мо чун гавҳараки чашм ҳифз намоем.

«Шашмақом» дурданаи беназирест, ки аз қаъри асрҳои кухан то ба рӯзгори мо расидааст.

Бобочон Faфуров нисбат ба санъаткори барҷастаи тоҷик, донандан барҷастаи нозукиҳон санъати «Шашмақом» Содирхони Ҳофиз эҳтироми бепоён дошт ва муҳлиси овози ширили ў буд. Бо тавсияи Б. Faфуров соли 1945 Управленини корҳои санъати назди Совети Вазирони РСС Тоҷикистон ва кабинети илмӣ-тадқикотии мусиқавӣ ҷандии оҳангӯ сурӯдҳои Содирхонро тавассути шогирди ў Максудҷон Болтуев навишта гирифт, ки он асарҳо ба маҷмуаи «Содирхон» дохил шуданд. Маҷмуа соли 1946 зери таҳрири М. Турсунзода аз ҷон баромад.

Бобочон Faфуров аз ҳофизони ҳалқӣ Акашариф Чӯраевро ниҳоят эҳтиром мекард. У суруди «Анор овардам»-и Акашарифро, ки он таърихи ачиб дошту маъруфтариин сурӯдҳои ҳалқии кӯҳистон аст, дӯст медошт. Соли 1972 дар сӯҳбат бо олим Аълоҳони Афсаҳзод Б. Faфуров чунин гуфтаанд: «Акашариф барои санъати тоҷик панҷоҳ сол кор кард. Дар хуниари ў аж омезиши ҳайратовари мусиқии кӯҳистонӣ, оҳангӯ навоҳони Маргу Бухоро» ва савтҳои «Шашмақом» дидо мешавад. Зиндагии ҳалқро месуруд. Афсус, ки дар боран вай на таҳо китобҳо навишта нашудааст, ҳатто як маколаи дуруст ҳам нест»¹.

Б. Faфуров аз он сарфароз буд, ки санъати миллии ҳалқи тоҷик дар шаҳси Акашариф Чӯраев барни ҳофизи ҳалқ бо бехтарии ва нозуктарии ҳунарҳои мардуми сермиллати мамлакатамон ва ҷаҳонӣ омехта шуда, боз ҳам баландсифату шӯҳратер гаштааст.

Б. Faфуров чун муҳлис аз ягон консерту шабнишиниҳои санъаткорони тоҷик дар канор намондааст. Соли 1971 ҷаҳонни 60-солгани устод М. Турсунзода дар Москвагӣ қайд карда шуд ва ба ин муносибат як турӯҳ санъаткорони тоҷик аз Душанбе омзда буданд. Б. Faфуров аз ин фурсат истифода бурда ҳунаршагони тоҷикро бо сарварии Артистыи ҳалқии РСС Тоҷикистон Шоиста Муллоҷонова ба Институти шарқшиносии АИ СССР даъват намуданд. Барои колективи он консерти қалоне дода шуд...

¹ Faффоров У. Бобочон Faфуров ва мусиқии тоҷик.—«Комсомоли Тоҷикистон», 1988, 13 мол.

У хохони он буд, ки мусикни айланавии бон ҳалкамон ва маҳсусан «Шашмаком»-ро ҳарҷӣ маъмултар созем, ривону равнав ҳижем, то ки ҳизниан маданияти инсойи ғанитар гардад.

PDF Compressor Free Version

Фаъолияти Б. Гафуров дар мавриди ташкилу созмонидҳин тарҷума ва нашри як силсила исарҳон классикови назму изсири тоҷик ба забони русӣ дар солҳон 40—50-ум сурат гирифтагаст.

ШАРҚШИНОСИ МАЛЬРУФ ВА ТАШКИЛОТЧИИ СОҲИБИСТЕҶДОДИ ИЛМ

Аз соли 1956 дар рӯзгори Бобоҷон Гафуров марҳилан изв оғоз мегардад. Олим фаъолияти тадқикотӣ ва илми-ташкилотчииян ҳешро гозибан ба шарқшиносии советӣ мебахшад.

Дар миёнаи солҳон 50-ум дар таърихи шарқшиносии советӣ марҳилан сифатан наъ шурӯъ гардид. Болоравии ҳарқати миллии озодиҳои дар мамлакатҳо Шарқ нае аз ҷангидуоми ҷаҳонӣ, ба вучуд омадани давлатҳои соҳибихтиёб, афзудани рол ва макоми Шарқ дар тақдирӣ инсоният, комёбидони бузурги иҷтимоӣ-иктисодӣ дар Осиё ва Африқо нақш ва аҳамияти илми шарқшиносиро афзудаид ва дар наzdӣ он аз ғизаҳон мураккаб ва муҳимро гузоштанд.

Дар ҷунуни шароит шарқшиносии советӣ аз ҳаллу фасли муҳимтарин вазифаҳои айём дар канор буда наметавонист. Вале то ба як дараҷа акимонии ин соҳа зоҳир гардид ва ин марҳилас буд, ки ба қавлии академик Е. М. Жуков дараҷаи мавҷудаи тадқик ва омӯзиши масъалаҳои шарқшиносӣ дар мамлакати мо аз талаботи ҳаёт ва дарҳости замон ақиб афғода буд. Аз ин сабаб фаъолияти маркази шарқшиносии советӣ — Институти шарқшиносӣ АИ СССР дар съездӣ XX КПСС зери таққиди саҳт карор гирифт. Съезд камбузикоро дар соҳаи шарқшиносӣ нишон дода дар наzdӣ одимони ҳозваршиносӣ вазифа гузошт, ки дигаргуниҳон сиёси, иҷтимоӣ, иқтисодии мамлакатҳои Шарқро амиқ ва ҳарҷониба тадқик намоянд. Президиуми АИ СССР дар асоси нишондодҳои съездӣ XX КПСС оид ба Институти шарқшиносӣ карори маҳсусе қабул намуд, ки дар он фаъолияти ғайрикашатбахши институти маҳсус ӣа из ӯздаи ҳадди масъалаҳои актуалий ҳабаромаддани колектив масъус таъқид карда шуд. Дар карор, интиҷони, кайд шудааст, ки дар институт тадқики замониҳои музимтарии протесосӣ ҳаётӣ иҷтимоӣ ва рушди фарҳангии музимдуми Шарқ ба роҳ монда нашудааст. Муддати чанд соли оҳир думи Шарқ ба роҳ монда нашудааст.

рочъз ба инцидент системан мустамликадорин империализм, вусъати харакати миллӣ ба хотиро озоди ва истиклони миллии ҳалқон Шарқ ягон асари умдаву амиқ ва ҷамъбасткунанде таълиф нагардидааст. Ҳамчунин дар карор комилан дуруст қайд шу **PDF Compressor Free Version** натавонистааст, ки нақши маркази ҳакиқии илми шарқшиносиро адо намояд ва ингуни дар мавриди мутобик соҳтани фаъолияти марказҳои сершумори шарқшиносӣ, ки дар институтҳои илмию тадқикотӣ ва мактабҳон олии шаҳрҳои Москва, Ленинград ва республикаҳои иттифоқӣ амал меқунаанд, муваффақ нагардидааст.

Ҳаёт маъсъалан ба тарзу услуги наъ ташкил намудани таомони корҳон шарқшиносиро дар мамлакат, комилан тағйир доддни мавзӯъ ва самти корҳон тадқикоти, ба таври катъӣ рӯ овардан ба омуниши проблемаҳон Шарқи имрӯзаро ба миён гузошт¹.

Бобоҷон Faфуров маҳз дар чунин як шароити бисёр душвор ва масъулиятинон моҳи июни соли 1956 директори Институти шарқшиносии АИ СССР таъни гардид. Ба вазифан бузургтарин маркази ховаршиносии мамлакат таъни гардидаани Б. Faфуров бесабаб набуд. Ӯро дар мамлакат чун ҳодими назоени партияни ва давлатӣ, чун олим, мутахассиси назоени таърихи Шарқ мешинохтанд ва ин интихоби басо бобарор, муносиб, бомавкезъ ва айни муддао гардид. Дар шахсияти Б. Faфуров амалияни нодири ба ҳам пайвастани сифатҳои олъми барҷаста, ташкилотчиин боистеъдолд ва устоди моҳир зодир гашта буд.

Фаъолияти ҷандисолаи Б. Faфуров дар аппарати КМ ПК Тоҷикистон ва роҳи тайномудан ўз вазифан инструктор онд ба корҳон таблиғу ташвики партияӣ то ба мақоми котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон ба вай таҷрибаи фаровони сиёсӣ ва ташкилотчигиро ато намуд. Таҷрибаи андухта, дониши амиқ дар ҷоҳаи таъриҳи ва фарҳанг истеъдоли фитрии тадқикотчигии Ӯро серсоҳа гардонид, дар ӯ кобилияти ба миён гузоштан ва далли проблемаҳон мураккаби назарияӣ, методологӣ, пламиро вусъат баҳшид.

Марҳимаи сифатан наъ дар инкишофи илми ховаршиносии советӣ оғоз гардид. Ба шарофати фаъолияти ташкилотчиигии Б. Faфуров илми шарқшиносии советӣ ба таври амиқ, ҳамаҷонӣба, гуногунсоҳа ва амалӣ инкишофт меёфт. Дар мақоми директори Институти шарқшиносии АИ СССР кобилият ва ис-

¹ Faфуров Б. Г. 150 лет отечественного поэтического мастерства — «Азия и Африка сегодня», 1970, № 11, с. 8.

тэйдоди Б. Гафуров чун ташкилотчии илм: маҳорати нацой, дуруст муайян намудани мақсад ва самтхон мухимтарини тадқикот, равона карданни кувва ва воситаҳои зарурӣ ба самтҳои асосӣ ва дар натиҷаи он ба даст овардани натиҷаҳои мусбат дар кордӣ тадқикотӣ зодир гардид¹.

Пас аз ба вазифаи директори Институти шарқшиносии АИ СССР таъин гардидан, Б. Гафуров бо як гайрату суботкорӣ ва мақсаднокии ба худ хос ба коря азвавташқилкуни Институти шарқшиносӣ шурӯъ намуд. Бино ба суханҳои худи Б. Гафуров бозсозӣ чунин самтҳон кори тадқикотӣ ва илмию ташкилиро дар назар дошт:

Якум, мавзӯи корҳои илмию тадқикотӣ ба таври кулӣ тағйир дода шуд, ки он дар плани панҷсолаи фаъолияти институт ишъикос гардид;

Дуюм, бо мақсади самараёнок истифода намудани имкониятҳои мавҷуда ва барои боз ҳам беҳтар омухтани кишварҳои Шарқ структуран дохилии институт хеле дигаргуни шуд;

Сеюм, ребита ва ҳамкории миёни институт ва муассисаҳои илми ва донишмандони кишварҳои Шарқи хориҷа ба роҳ мояда шуд;

Чорум, қитобхонан маркази адабиёти Шарқ, ки дорон фонд ва лукуки мубодилаи байналхалқии қитоб аст, таъсис гардид;

Панҷум, нашриёти адабиёти Шарқ таъсис шуд, ки он осори шарқшиносони совети ва ховаршиносони мутаракқии хориҷиро ба забони русӣ, ба забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла ба забонҳои Шарқ нашр менамуд.

Дар як муддати кӯтоҳ дар институт як катор шӯъбаҳо ва секторҳои наъ ба монанди Шуъбаи Африқо, Шуъбаи кишварҳои араб, Шуъбаи Осиёи Ҷанубӣ-Шарқӣ ташкил карда шуданд, ки фаъоияти онҳо барои таъмини таҳқики амиқ ва ҳамонибай маҷмӯи масъалаҳои таъриҳ, фарҳанг, иқтисадӣ, забон ва адабиёти мамлакатҳои Осиё ва Африқо равона шуда буданд. Ба кори институт олимони намоёни марказҳои гувогуни шарқшиносӣ ҷалб карда шуда, сафи кормандони институт аз ҷиҳати сифат ва шумора хеле афзуд.

Дар ик вакт марказҳои наъи шарқшиносӣ ва мактабҳон оғли на танҳо дар шарқҳои марказӣ (Маскав, Ленинград), инҷунции дар республикаҳои иттифоқӣ инҷа таъсис ёфтанд. Во ташабbus ва кумаки Б. Гафуров марказҳои шарқшиносӣ дар Арманистон, Гурҷистон, Озарбойҷон ташкил шуданд. Маслиҳат ва кумакҳои Б. Гафуров барои васеъ таштани донраи мав-

¹ Ганновский Ю. В. 60-летие академика Б. Г. Гафурова. — «Вопросы истории», 1969, № 4, с. 148.

зӯй ва ривоҷу равиаҳи тадқикотҳои шарқшиносӣ дар Республикаи Моззадад ва мусоидат намуданд¹. Фаъолияти замоми ин марказҳо дар ҳамкорӣ сурат мегирифт ва дар ин ҷода саҳми Б. Гафуров ҳамчун раиси Шурои илмӣ онд ба муто-бикеозии тадқикотҳои ховаршиносӣ басо пурсамар буд. Ба Б. Гафуров мұяссар гашт, ки дар Москва ва Ленинград — марказҳои азанавии шарқшиносии классики — колективҳои қалони илмиро муттаҳид намояд. Бо ташабbus саъю қўшиши ўсоли 1958 нашриёти маҳсуси адабиёти Шарқ (холо «Сэррэдаксияи адабиёти Шарқ»-и нашриёти «Наука») таъсис гардид ва мачаллаҳои нави шарқшиносӣ ташкил карда шуданд. Нашриян нави кори табъу нашри мухимтарин асарҳои шарқшиносиро тезонид ва ба пешрафти илми ховаршиносӣ дар мамлакати Моззадад кард ва ин соҳа ақиун из таҳо дар марказ, балки ба ин васила дар Республикаҳои Осиёи Миёна ва Заклавказия низ равнай мебфт. Мазмуни ва мундариҷаи маҷаллаи «Советское востоковедение» (аз шуморан дуюми соли 1961 — «Народы Азии и Африки») хеле бехтар гардид ва маҷаллан нави шарқшиносӣ «Современный Восток» (аз муди мартини соли 1961 «Азия и Африка сегодня») таъсис ёфт, ки рӯйдодҳои қишварҳои Шарқи ҳориҷиро ба таври оперативӣ инъикос менамуд.

Бобоҷон Гафуров ҳамчунин ташабbusкори инишори силсилаи осори ҳаттии Шарқ буд. Мувофиқи карори Шӯъбии таърихи АИ СССР моҳи мартини соли 1964 таҳти раббасати Б. Гафуров силсилаи китобҳои «Осори ҳаттии Шарқ» таъсис гардид, ки дар натиҷаи он бисёре аз ҳазинаи классики — оғаридони бехтарини шонрон, нависандагон, донишмандони Шарқи қадим ва асрҳои миёна дастраси ҷаҳониён гардид. Б. Гафуров сарпарастии ҳайати таҳририи силсилаи китобҳои «Осиёи Маркази дар маъҳаз ва асноди асри XIX ва ибтиди асри XX»-ро низ дар уҳда дошт. Ўспешниҳод онд ба инишори маҷмуни осори В. В. Бартольдро дар иӯҳ ҷилд гарму чӯсон тарафдорӣ намуда, дар фаъолияти ҳайати таҳририи он ширкат меварид «ва вазифаи мухаррири масъули чунин як осори шонстаро ба уҳда гирифт.

Барои ҳалли вазифаҳои масъуле, ки съеади XX КПСС дар назди шарқшиносони советӣ тузошта буд, барои таҳияи вакҳаҳои конкретӣ баҳри бартараф намудани камбузидҳои мавҷуда ва бо мақсади муттаҳид кардани фаъолияти олимони шарқшинос дар замоми мамлакат, бо ташабbusи Б. Гафуров

¹ Асимиа М. С. Узомӣ — востоковед — «Коммунист Таджикистана», 1968, 31 декабр.

PDF Compressor Free Version

тобистони соли 1957 дар шаҳри Тошканд Конференсияи илми умумниттифокии шарқшиносон (4—11 июня 1957) давлат гардид. Дар конференсия Б. Гафуров дар мавзӯи «Вазъият ва вазифаи шарқшиносони советӣ дар партави карорхон съездӣ XX КПСС» маъруға намуд. У назифати шарқшиносони соvetiro наас аз изиавсозии институт чунин шарҳ дод: «Вазифаҳои шарқшиносони советӣ аз он иборат аст, ки истилоҳҳои империалистиро дар Шарқ ошкор намонид ва амиқ таҳлил кунанд, шаклҳо ва усуљҳо зулми мустамликадоронро фиш созанд»¹. Б. Гафуров дар баромади худ ҷайд намуд, ки таъҷҷӯҳ ба замони ҳозира он маъниро надорад, ки институт тандо ба тадқики таърихи мусавр маҳдул гашта эътиборро ба масъалаҳои таърихи давраи ҳадим, асрҳои миёна ва таърихи ишқи кишварҳои Шарқи ҳориҷӣ кам кунад. Зоро равшан состани проблемаҳои номбурда, аз таҳрифу соҳтакориҳо оюд карданӣ факту долелҳо, баркарор намудони саҳифаҳои раити-шарқии ҳадима боиси ифшо гардидан тақлидкориҳои идеологҳои империализм роҷеъ ба ақибмондагии ҳалкҳои Шарқ метардад. Б. Гафуров дар маъруған худ чунин изкор намуд, ки тадқикотҳои шарқшиносони советӣ бояд назарниҳои иргизъӣ прости буржуазиро онд ба ақибмондагии ҳалкҳои Шарқ беракмона фиш созанд ва ба вусъати ҳудогоҳи миллӣ ва сийёси мардумони Шарқи ҳориҷӣ мусондат намонанд.

Нахустин Конференсияи илми умумниттифокии шарқшиносон бешубҳа, дар роҳи инкишифи илми шарқшиносӣ қадами чандро буд. Конференсия дар роҳи ҳалли масъалаҳои масъулкунҳои шарқшиносӣ, ки съездӣ XX партии мӯжкарарро намуда буд, барои муттаҳид кардани кунважон доинишмандони шарқшиносӣ ҳамлакат ва ба роҳ мондани ҳамкории илми музассисаҳои гуногуни шарқшиносӣ роли муддим бозид.

Б. Гафуров дар нутқи хотимони худ самтҳои асосии инкишифи шарқшиносии советиро дар маҳқили мазкур, оҳиди қадоми 50-ум мункир мушакҳас сабт: «Мо бояд ба тадқикоти таърихи давни та визтарии кишварҳои Шарқи ҳориҷа таъниҷӯҳи бештаро зоҳир намонем. Ҳаллу фасли чунин як проблемаи муддим танҳо танассустӣ доинишмандони шарҳои Москва та Ленинград инсонизазир изозӣ буд, мо ба ҳамроҳӣ ба досттории фазъонии доинишмандони марказӣ шарқшиносии республикаҳои итифоҳӣ мебӯз дарем. Мегонам бори дигтар хотимонии бисозам, ки сарфи назар яз вучул доштани бисёр масъалаҳои муҳими принципӣ, ки ҳаллу фаслиҳои таълиро

¹ Гафуров Б. Г. О перспективах ҳизайеи советского востоковедения. — «Советский востоковед», 1957, № 3, с. 14.

напазир аст, масъалан омӯхтани конуннатдан тараққиёти кишварҳо ва ҳалқҳои Осиё ва Африко, ки роҳи истиклоли миллиро интихоб кардаанд аз ҷумлаи мухимтарин ва вазифаи бештар фавзи мебошанд, ки дар наэди шарқшиносони советӣ менистанд. Ниро наргиз аз мо талаб мекунад, ки такозон ҳаёт аст, зоро ки Шарқ аниун аз ҳарвакта дила бештар дар кордон байналхалқӣ роли фавқулодда мухимро мебозад¹.

Б. Гафуров хуб дарк мекард, ки накшан басо бузург за масъуле, ки ба мисӣ гузошта шуд, танҳо дар сурати вучуд доштани мутахассисони соҳибхисос амалӣ ҳоҳад шуд. Бино-бар он, тайёр кардани мутахассисони ҷавон ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ ва ғамхории ў буд. Б. Гафуров ҷунин ақида дошт, ки «бояд ҷасурона мактабҳои илми ташкил дод, ки онро до-нишмандони барҷаста сарварӣ намоянд ва ин имкон медиҳад, ки онҳо ба ҷавонони соҳибистеъдод таҷриба, дониш ва роҳу усули омӯхтани таъриҳ ва филологияи Шарқро ёд бидиҳанд. Ҳоло зарур аст ҳамниро маҳсус қайд намуд, ки шарти асосии баланд бардоштани таъоми илми шарқшиносӣ ба таври кулии бехтар намудани кори тайёр кардани қадрҳо мебошад»².

Сипас Б. Гафуров дар маърузаи худ ба масъаладон ҳамкори ва таизими фаъолияти шарқшиносони муассисаҳои гуно-гуни илмию тадқикотӣ ва мактабҳои оли тавакқуф намуда, зарурати дар баязе республикаҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон, ташкил намудани институти шарқшиносиро таъқид кард.

Конференсия якуми илмии умумнииттифоқии шарқшиносони дар шаҳри Тошканд дар бораи натиҷан кори худ қарори уму-мӣ ва тавсияномаҳои лозимиро қабул намуд, ки дар он пеш-ниҳод ва дарҳостҳои донишмандони шарқшинос, ки дар рафти мачлисҳои умумӣ ва сексияҳои алоҳида баён қарда буданд ба инобат гирифта шуданд. Ин қарор барои Институти шарқшиносии АИ СССР ва муассисаҳои республикавии ҳоваршиносӣ барномаи фаъолият гардид.

Конференсия иҷчунин дар бораи зарурати таъсиси Аиҷу-мани умумнииттифоқии шарқшиносон масъала гузошт. Аиҷумани мазкур бояд фаъолияти шарқшиносони советиро мутта-ҳид намуда, барои табдили таҷриба, ҳамкорӣ миёни дониш-мандони шарқшинос роли мухим мебозид. Конференсия оли-момони совети на донишмандони ҳоваршиноси ҳориҷӣ, кабл аз ҳама шарқшиносони мамлакатҳои демократияи ҳалқиро давлат намуд, ки барои дар саҳифаҳои мачаллаҳои «Современ-

¹ Материалы Первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в Ташкенте. 4—11 июня 1957 г., Ташкент. Из-во АН Уз. ССР. с. 13.

² Гафуров Б. О перспективных развития советского востоковедения — «Советское востоковедение», 1957, № 3, с. 14.

ный Восток» ва «Советское востоковедение» интишор намудан маколадон илми фольгона ширкат варзанд.

Вазифаҳои масъул ва мураккаберо, ки дар нозди шарқшиносии советӣ меёбиста мурӯз бо роҳи муттаҳид соҳтани фольғони илми фольгона ширкат дар тамоми мамлакат амали намудаҳои یъқонпазир буд. Б. Гафуров чунин таъқид намудааст, ки «эрур аст, ки фольгияти тамоми муассиса на ташкилотҳои шарқшиносӣ ба таври даҳик ва чиддӣ мутобиқӣ ва танзим ёбад, то ки дар кор айният ва тақорир ўқдигар пешгири карда шавад, як наинъ таксимоти маъмули корӣ ба вучуд оварда шавад»¹.

Мачлиси умуминтифоқӣ онд ба мутобиқсозӣ дар соҳаи илми шарқшиносӣ, ки моҳи июни соли 1961 дар Москвагӣ дарозӣ гардид, ба ҳалли ин проблема баландида шуда буд. Дар давоми се рӯз, аз 27 то 29 июн шарқшиносони Москвагӣ, Ленинград ва республикаҳои иттифоқӣ вазифаҳои омӯхтани книжароҳон Оснеб ва Африқоро мавриди мухоҳима карор доданд ва кораҳои амалиро дар роҳи мутобиқсозии тадқиқотҳои гоҳи шарқшиносӣ дар Иттифоқи Совети муайян намуданд.

Дар мачлиси умуминтифоқӣ Б. Гафуров бо маъруғсан «Интишори шарқшиносии советӣ нас аз съездӣ ХХ КПСС» яш масълаҳои мутобиқсозии тадқиқотҳо дар соҳаи илми шарқшиносӣ» баромад кард. У маҳсусан кайд намуд, ки «избудачи мутобиқат дар кори мо дар бисёр золотҳо из таҳко ба масрафи бесамари кувва ва маблаг, ба таҳқиқи тақорори замон як проблема мөврард, балки барои интишори маҳсули каменфоти замон сабаб мегардад. Ҳеман ин аз мо талаб мекунад, ки масълаҳи мутобиқсозии тадқиқотҳо дар соҳаи шарқшиносӣ дар миқёси мамлакат дуруст ба роҳ монда шавад»². Дар изтиҷои амали таҳтами нақшаву тадбирҳои индешниа дар ибтидои солҳои 60-ум Институти шарқшиносии АИ СССР — изрказни шуҳум ва асосӣ онд ба таҳқиқ, ба омузиши Шарқ ба ике из муассисаҳои бузургтарини ҳонваршиносии ҷаҳон таъбдил бўт. Таъассути институт илми шарқшиносии советӣ ба поин баланд расид. Одномони советӣ солҳои гунагуни ҳайту маданияти ҳалоҳи Шарқро мавриди таҳқиқ ва омузини карор инданд. Асарҳои силҳо довор ба таъриху адабӣёт, маданияти ҳалоҳи Шарқ ишон ҳонваршиносӣ спаситро машҳур гардонид ва дар мустаҳкам намудани дӯстӣ мамлакати мо бо қонсулорӣ ҳонриз ғиссан бузурге гузоҳӣ. Комбинация шарқшиносии советӣ изтиҷои ҳамисозии кори институт, чанду чанду из мебланти

¹ Ҳамон то, с. 16.

² Концептуационное совещание по восстановлению... «Народы Азии и Африки», 1961, № 5, с. 249.

пурмаҳсули колективи донишмандони он бо роҳбарии Бобоҷон Faфуров буд.

Саҳм ва хизмати Б. Faфуров дар кори ташаккулу созмон-дихӣ ва тасвику тарғиби ластвардҳои илми шарқшиносии советӣ бузург аст.

Дар нақша ва барномаҳои тадқиқотии Институти шарқшиносӣ муҳимтарин проблемаҳои таърихи ҷунбишҳои коргзарӣ ва коммунистӣ дар кишварҳои Шарқ масъалаи миллӣ ва наҳзати миллӣ, муносибатҳои байналмиллалӣ, масъалаҳои агардӣ ва наҳзатҳои деҳқонӣ ва гайра мавқеи марказиро ишғол назуданд.

Дар баробари ин, робита ва ҳамкориҳои Институти шарқшиносии АИ СССР бо муассисаҳои илмии хориҷӣ ва ховаршиносони алоҳида хеле густариш ёфт. Сафарҳои илмии кормандони институт ба мамлакатҳои таҳкиқшавандан Шарқи хориҷӣ характери мунтазамро гирифт. Дар Институти шарқшиносӣ мутахассисони гуногун аз мамлакатҳои Шарқ таҷриба меомӯхтанд, рисолаҳои илмии худро ҳимоя мекарданд ва бо олимони советӣ тадқиқотҳои якҷоя мебурданд. Ба институт донишмандон, ходимони сиёсию ҷамъияти, сафирони мамлакатҳои хориҷӣ зуд-зуд ташириф меоварданд. Дар натиҷаи ҳамкории амалий тадқиқотҳои якҷояи ховаршиносони советию хориҷӣ ба миён омаданд, ки дар роҳи мустаҳкамсозии ҳамкорӣ миёни ҳалқҳои Иттифоки Советӣ ва мардуми Шарқи хориҷӣ ва инкишофи робитаҳои илмӣ саҳми бузург гузоштанд. Институти шарқшиносӣ таҳти сарпарастии Б. Faфуров баҳри мустаҳкам намудани дӯстӣ, ҳамраъӣ ва муносибатҳои мӯътадили байни ҳалқҳои СССР ва Шарқи хориҷӣ саҳми арзанда мегузошт. Дар ин ҷода сафарҳои ҷандинкаратаи Б. Faфуров ба мамлакатҳои Осиё, Африқо, Амрико ва Европа, робитаҳои шаҳсии ў бо донишмандони хориҷӣ нақши мусбат бозидаанд. Б. Faфуров бо ховаршиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ бо олимони Хиндустан, Эрон, Афғонистон, Покистон робитаҳои мустаҳками эҷодӣ дошт. Дӯстии ҷандинсола ўро бо донишманди маъруфи ҳинд, профессор Саид Нурул Ҳасан ва бостоншиносӣ намоёни покистонӣ профессор Аҳмад Донӣ пайваста буд.

Б. Faфуров ба ҳамкории амалии шарқшиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ аҳамияти маҳсус мебод. Дар кори мустаҳкамшавии робитаҳои илми шарқшиносии мамлакатҳои бародар аввалин Мачлиси машваратии ховаршиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ, ки моҳи ноябрри соли 1974 дар шаҳри Москва ҷамъ омад, роли бузург бозид. Ҳайати вакилони советиро ақадемик Б. Faфуров сарварӣ менамуд. Ӯ дар баромади худ қайд намуд, ки мақсад ва вазифаҳои машварат мубодилаи афкор

ный Восток» ва «Советское востоковедение» инишор намудани маколаҳои илмӣ фаъолона ширкат варзанд.

Вазифаҳои масъул ва мураккаберо, ки дар назди шарқшиносони советӣ менстод махз бо роҳи муттаҳид сохтани фаъолияти тамоми мамлакат амалӣ намудан имконпазир буд. Б. Фафуров чунин таъкид намудааст, ки «зарур аст, ки фаъолияти тамоми муассиса ва ташкилотҳои шарқшиносӣ ба таври дақиқ ва ҷиддӣ мутобиқ ва танзим ёбад, то ки дар кор айният ва такрори якдигар пешгири карда шавад, як навъ тақсимоти маъмули корӣ ба вучуд оварда шавад»¹.

Мачлиси умуминтифоқӣ онд ба мутобиқсозӣ дар соҳаи илми шарқшиносӣ, ки моҳи июни соли 1961 дар Москав дарват гардид, ба ҳалли ин проблема бахшида шуда буд. Дар давоми се рӯз, аз 27 то 29 июн шарқшиносони Москав, Ленинград ва республикаҳои итифоқӣ вазифаҳон омӯхтани кишварҳои Осиё ва Африқоро мавриди мухокима қарор доданд ва ҷорҳои амалиро дар роҳи мутобиқсозии тадқикотҳои соҳаи шарқшиносӣ дар Иттифоқи Советӣ муайян намуданд.

Дар мачлиси умуминтифоқӣ Б. Фафуров бо маърузаи «Иншифои шарқшиносии советӣ пас аз съезди XX КПСС за масъалаҳои мутобиқсозии тадқикотҳо дар соҳаи илми шарқшиносӣ» баромад кард. Ӯ махсусан қайд намуд, ки «набудани мутобиқат дар кори мо дар бисёр ҳолатҳо на танҳо ба масрафи бесамари кувва ва маблаг, ба таҳқики такрори ҳамон як проблема меорад, балки барои инишори маҳсули каменфати илмӣ сабаб мегардад. Ҳамаи ин аз мо талаб мекунад, ки масъалаи мутобиқсозии тадқикотҳо дар соҳаи шарқшиносӣ дар миқёси мамлакат дуруст ба роҳ монда шавад»². Дар натиҷаи амалӣ гаштани накшаву тадбирҳои айдешида дар ибтидои солҳои 60-ум Институти шарқшиносии АИ СССР — мэркази мухим ва асосӣ онд ба тадқиқ ва омӯзиши Шарқ ба яке аз муассисаҳои бузургтарини ховаршиносии ҷаҳон табдил ёфт. Тавассути институт илми шарқшиносии советӣ ба пояти баланд расид. Олимони советӣ соҳаҳои гуногуни ҳаёту маданияти ҳалкҳои Шарқро мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор доданд. Асарҳои онҳо доир ба таъриху адабиёт, маданияти ҳалкҳои Шарқ илми ховаршиносии советиро машҳур гардонид ва дар мустаҳкам намудани дӯстии мамлакати мо бо кишварҳои ҳориҷа ҳиссан бузург гузашт. Комёбихои шарқшиносони советӣ натиҷаи аз навсозии кори институт, ҷидду ҷаҳд ва меҳнати

¹ Ҳамон то, с. 16.

² Координационное совещание по востоковедению.—«Народы Азии и Африки», 1961, № 5, с. 249.

пурмасули колективи донишмандони он бо роҳбарни Бобоҷон Гафуров буд.

Саҳм ва хизмати Б. Гафуров дар кори ташаккулу созмон-дикӣ **PDF Compressor Free Version** дастовардҳон илми шарқшиносии советӣ бузург аст.

Дар накшা ва барномаҳои тадқикотии Институти шарқшиносӣ мӯхимтарин проблемаҳои таърихи ҷунбишҳои коргарӣ ва коммунисти дар кишварҳои Шарқ масъалаи миллӣ ва наҳзати милли, муносибатҳои байналмиллалӣ, масъалаҳои аграрӣ ва наҳзатҳои дехқонӣ ва ғайра мавқеи марказизро ишғол назуданд.

Дар баробари ин, робита ва ҳамкориҳои Институти шарқшиносии АИ СССР бо муассисаҳои илмии ҳориҷӣ ва ҳоваршиносони алоҳида хеле густариш ёфт. Сафарҳои илмии қормандони институт ба мамлакатҳои таҳқиқшавандагӣ Шарқи ҳориҷӣ ҳарактери мунтазамро тирифт. Дар Институти шарқшиносӣ мутахассисони гуногуни аз мамлакатҳои Шарқ таҷриба меомӯҳтанд, рисолаҳои илмии ҳудро ҳимоя мекарданд ва бо олимони советӣ тадқикотҳои якҷоя мебурданд. Ба институт донишмандон, ҳодимони сиёсии ҷамъияти, сафирони мамлакатҳои ҳориҷӣ зуд-зуд ташrif меоварданд. Дар иатиҷаи ҳамкории амали тадқикотҳои якҷояи ҳоваршиносони советию ҳориҷӣ ба миён омаданд, ки дар роҳи мустаҳкамсозии ҳамкорӣ миёни ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ ва мардуми Шарқи ҳориҷӣ ва шиншифи робитаҳои илми саҳми бузург гузоштанд. Институти шарқшиносӣ таҳти сарнарастии Б. Гафуров баҳри мустаҳкам намудани дӯстӣ, ҳамраъӣ ва муносибатҳои мӯътадили байни ҳалқҳои СССР ва Шарқи ҳориҷӣ саҳми арзанд мегузошт. Дар ин чода сафарҳон ҷандикаратаи Б. Гафуров ба мамлакатҳои Осиё, Африко, Амрико ва Европа, робитаҳои шаҳсии ў бо донишмандони ҳориҷӣ накши мусбат бозиданд. Б. Гафуров бо ҳоваршиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ бо олимони Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон, Покистон робитаҳои мустаҳками эҷодӣ дошт. Дустии ҷандиссола ўро бо донишманди маъруфи ҳинд, профессор Сайд Нурул Ҳасан ва бостоншиносӣ намоёни покистонӣ профессор Аҳмад Доӣ пайваста буд.

Б. Гафуров ба ҳамкории амали шарқшиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ ҳамияти маҳсус медод. Дар кори мустаҳкамшавии робитаҳои илми шарқшиносии мамлакатҳои бардорӣ аввалин Мачлиси машваратии ҳоваршиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ, ки моҳи ноябрри соли 1974 дар шаҳри Москва ҷамъ омад, роли бузург бозид. Ҳайати вакилони советиро ақадемик Б. Гафуров сарварӣ менамуд. Ӯ дар баромади ҳуд қайд намуд, ки мақсад ва вазифаҳои машварат мубодилаи афкор

ный Восток» ва «Советское востоковедение» итишор намудани маколаҳои ҳамроҳ шикрат шарзанд.

Вазифаҳои маъсул ва мураккаберо, ки дар наzdи шарқшиносии сюнти Масикови маҳи бо роҳи муттаҳид соҳтани фольклори олимони ин сола дар тамоми мамлакат амали намудан имкониязир буд. Б. Рафуров чунин таъкид намудааст, ки «зарур аст, ки фольклори тамоми муассиса ва ташкилотҳои шарқшиносӣ ба таври даҳик ва ҷидди мутобиқӣ ва таизим ёбад, то ки дар кор айният ва тақрори якдигар пешгири карда шавад, ик наъъ таҳсими маъмули корӣ ба вучуд оварда шавад»¹.

Мачлиси умумииттифоқӣ онд ба мутобиқсозӣ дар соҳаи ҳамроҳ шарқшиносӣ, ки моҳи июня соли 1961 дар Москвав дарозӣ гардида, ба ҳалли ин проблема бахшида шуда буд. Дар давоми се рӯз, аз 27 то 29 июн шарқшиносони Москвав, Ленинград ва республикаҳои иттифоқӣ вазифаҳои омӯҳтазии қиёнтарҳои Осиё ва Африкоро мавриди муҳокима карор доданд ва корҳои амалиро дар роҳи мутобиқсозии тадқикотҳои соҳаи шарқшиносӣ дар Иттифоқи Советӣ мудъян намуданд.

Дар мачлиси умумииттифоқо Б. Рафуров бо маърузаи «Изложи шарқшиносии совети нас аз съезди ХХ КПСС за масъалаҳои мутобиқсозии тадқикотҳо дар соҳаи ҳамроҳ шарқшиносӣ» баромад кард. Ӯ маҳсусан қайд намуд, ки «избудачи мутобиқват дар кори мо дар бисёр холатҳо на таҳро ба масрафи бесамари кувва ва маблаг, ба таҳқики тақрори ҳамон յк проблема меорад, балки барои итишори маҳсузи каменгӣти ҳамроҳ сабаб метардад. Ҳамон ин аз мо талаб мекунад, ки маъталан мутобиқсозии тадқикотҳо дар соҳаи шарқшиносӣ дар миқёси мамлакат дуруст ба роҳ монда шавад»². Дар натиҷии амали гаштани изқиҷаву тадбирҳои андешинда дар ибҷоди солҳои 60-ум Институти шарқшиносии АИ СССР — мэրкази муҳим ва зоси онд ба тадқик ва омӯзиши Шарқ ба ике аз муассисаҳои бузургтарини ховаршиносии ҷаҳон табдил ёфт. Тавассути институт ҳамроҳ шарқшиносии советӣ ба ноги баланд расид. Олимони советӣ соҳаҳои гуногуни ҳёту маданияти ҳалқҳои Шарқро мавриди таҳқик ва омӯзниш қарор доданд. Асарҳои онҳо донир ба таъриху адабиёт, маданияти ҳалқҳои Шарқ ҳамроҳ ховаршиносии советиро машҳур гардонанд ва дар мустаҳкам намудаанд дӯстии мамлакати мо бо қишинаҳои ҳарориҷи хиссии бузург гузошт. Комбихоҷ шарқшиносони советӣ натиҷии вазнавозии кори институт, ҷидду ҷаҳд ва меҳнати

¹ Ҳамон то, с. 16.

² Координационное совещание по востоковедению — «Народы Азии и Африки», 1961, № 5, с. 249.

пурмаҳсули колективи донишмандони он бо роҳбарии Бобоҷон Faфуров буд.

Саҳм ва хизмати Б. Faфуров дар кори ташаккулу созмон-дигӣ ва ташвиқу тарғиби дастоварҳои илми шарқшиносии советӣ бузург аст.

PDF Compressor Free Version

Дар нақша ва барномаҳои тадқиқотии Институти шарқшиносӣ муҳимтарин проблемаҳои таърихи ҷунбишҳои коргарӣ ва коммунистӣ дар кишварҳои Шарқ масъалаи миллӣ ва нахзати миллӣ, муносибатҳои байналмиллалӣ, масъалаҳои аграрӣ ва нахзатҳои дехқонӣ ва ғайра мавқеи марказиро ишғол намуданд.

Дар баробари ин, робита ва ҳамкориҳои Институти шарқшиносии АИ СССР бо муассисаҳои илмии хориҷӣ ва ховаршиносони алоҳида хеле густариш ёфт. Сафарҳои илмии кормандони институт ба мамлакатҳои таҳқиқшаванди Шарқи хориҷӣ характери мунтазамро гирифт. Дар Институти шарқшиносӣ мутахассисони гуногун аз мамлакатҳои Шарқ таҷриба меомӯҳтанд, рисолаҳои илмии худро ҳимоя мекарданд ва бо олимони советӣ тадқиқотҳои якҷоя мебурданд. Ба институт донишмандон, ходимони сиёсию ҷамъияти, сафирони мамлакатҳои хориҷӣ зуд-зуд ташриф меоварданд. Дар натиҷаи ҳамкории амалий тадқиқотҳои якҷояи ховаршиносони советию хориҷӣ ба миён омаданд, ки дар роҳи мустаҳкамсозии ҳамкорӣ миёни ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ ва мардуми Шарқи хориҷӣ ва инкишофи робитаҳои илмӣ саҳми бузург гузоштанд. Институти шарқшиносӣ таҳти сарпарастии Б. Faфуров баҳри мустаҳкам намудани дӯстӣ, ҳамраъӣ ва муносибатҳои мӯътадили байни ҳалқҳои СССР ва Шарқи хориҷӣ саҳми арзанда мегузошт. Дар ин ҷода сафарҳои чандинкаратаи Б. Faфуров ба мамлакатҳои Осиё, Африқо, Амрико ва Европа, робитаҳои шаҳсии ӯ бо донишмандони хориҷӣ нақши мусбат бозидаанд. Б. Faфуров бо ховаршиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ бо олимони Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон, Покистон робитаҳои мустаҳками эҷодӣ дошт. Дӯстии чандинсола ӯро бо донишманди маъруфи ҳинд, профессор Саид Нурул Ҳасан ва бостоншиносӣ намоёни покистонӣ профессор Аҳмад Донӣ пайваста буд.

Б. Faфуров ба ҳамкории амалии шарқшиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ аҳамияти маҳсус медод. Дар кори мустаҳкамшавии робитаҳои илми шарқшиносии мамлакатҳои бародар аввалин Маҷлиси машваратии ховаршиносони мамлакатҳои сотсиалистӣ, ки моҳи ноябри соли 1974 дар шаҳри Москва ҷамъ омад, роли бузург бозид. Ҳайати вакилони советиро ақадемик Б. Faфуров сарварӣ менамуд. Ӯ дар баромади худ қайд намуд, ки мақсад ва вазифаҳои машварат мубодилаи афкор

оид ба масъалатон мухимтарини инкишофи шаркшиносӣ, мубодилаи мълумот дар бораи тадқикотҳои ҷорӣ, мухокимонро роҳҳои мустаҳкам намудан ва вусъати робитаҳои илмӣ, роҳҳо ва шаклҳои ҳуслуби самараноқи ҳамкорӣ буд.

Дар тавсияномон қабулнамудан маҷлис оид ба шаклҳои методҳои асосии ҳамкорӣ миёни муассисаҳои шаркшиносӣ мамлакатҳои сотсиалистӣ қайд шуда буд, ки нақши мухимро дар инкишофи робитаҳои илмӣ ҷони асарҳои яқҷо (рисолаҳо, маҷмӯаи маколаҳо, нашри сарчашмаҳо) мебозанд. Алалхӯсус ба таълиф ва нашри рисолаҳои колективӣ оид ба масъалаҳои мухимтарини ҳозиразамон аҳамияти маҳсус бояд дод. Дар Институти шаркшиносӣ АИ СССР ҷунин ҳамкорӣ амзани ҷорӣ гашта буд. Дар натиҷа илми шаркшиносӣ ҷаҳонӣ бо асарҳои пурмазмунӣ ҳоваршиносони СССР, мамлакатҳои сотсиалистӣ, донишмандони Ҳиндустон, Эрон, мамлакатҳои Шарқи Араб ғайр гардид. Ва ин барои ғарбузани шуҳрати ҷаҳонии шаркшиносӣ советӣ ва маркази асосии он — Институти шаркшиносӣ АИ СССР мусондат намуд.

Дар кори омӯзиш ва таҳқиқи амиқ ва ҳамаҷонибаи мухимтарин соҳаҳои илми шаркшиносӣ Б. Гафуров на танҳо ҳамчун ташаббускор ва ташкилотчи, балки ҷун иштирокчии бевосига ширкат меварзид.

Тадқикоти олимӣ измойён дар се саат: омухтани таъриҳи ва вазъи ҷунбишҳои миллии озодиҳоҳи ҳалқҳои Шарқ, назария ва амалияи сиёсати миллӣ КПСС, проблемаҳои таъриҳио фарҳангии ҳалқҳои Шарқ дар давраҳои қадим ва асри миёна вусъат меёфт. Вай дар ин солҳо ҷаҳони рисолаҳо, сиёсолаҳои маколаҳо ва тақриზҳо таълиф намуд, ки ба масъалаҳои инкиrozи системии мустамликадории империализм ва ташаккули давлатҳои ҷаҳони мустақили Осиё ва Африко баҳшида шуда буданд. Ҳамчунин дар ин муддат зери таҳрари ӯ қитобу рисолаҳо, маҷмӯаи маколаҳо ва хучҷатҳо аз нашр баромаданд.

Соли 1958 дар маҷаллаи «Коммунист» (1958, № 11) мақолаи ӯ бо узвони «Дастовардҳои сиёсати миллӣ КПСС на билье масъалаҳои тарбияи интернасионалий» интишор гардид. Моҳи июни соли 1958 Б. Гафуров дар Сессияи илми шуъбии фанҳои ҷамъиятии АИ СССР бо мавзуъи «Соҳтмони коммунизм ва масъалаи миллӣ» баромад намуд. Доро нағузашта қитоби ӯ «Баъзе масъалаҳои сиёсати миллӣ» дар Москва ба забони русӣ (1959) ва дар Ашкобод (1961) ба забони туркманий аз нашр баромад. Муборизи матни на интернационалисти асил Б. Гафуров ба ин мавзӯа таваҷҷӯҳи зиёд дошт. Соли 1959 дар Дехӣ рисолаи ӯ бо номи «Миллатқо дар Иттифоқи Со-

ветї» ба забони инглисей ва дар Рим ба забони италийӣ аз чой баромад. Дар Кіев китоби Б. Фафуров «Дастовардҳон сиёсати миллии КПСС ва байзде масъалаҳои тарбияни интернационализм» ба забони украинӣ итишор гашт. У ба китоби «В. И. Ленин» миллии ва интернасионализми пролетарӣ» (М.: 1959) сарсуҳани муфассале менависад, соли 1960 китоби «В. И. Ленин — дӯсти бузурги ҳалқи Шарқ»ро таълиф намуд. 12 оқтиабри соли 1961 Б. Фафуров дар Институти шарқшиносии АИ СССР дар хузури шунавандатони корвуси дипломати дар манзӯи «Ҳалли масъалаи милли дар СССР» бо лексиони пурмазмун баромад намуд. Дар ҳамин давра мақолаҳои ў «Ғалабаи социсализм дар Шарқи советӣ», «Ленин ва Шарқ» нашр гардиданд. Дар рисолау маколаҳои ба ҷои расида на маърузаҳои илмия Б. Фафуров масъалаҳои муддаттарини таҷрибани муборизаи КПСС ва Даълати Советӣ дар роҳи мустаҳкамкуни присинҳои интернасионализми пролетарӣ ва дӯстии ҳалқҳо, мубориза алайҳи шовинизм ва миллатгарӣ мавриди баррасӣ карор гирифта буданд. Андешаҳо ва мудодизаҳои Б. Фафуров ҷуве мутаҳассиси намоён онд ба масъалаҳон милли таваҷҷӯҳи муҳаккикони советӣ ва хорициро ба ҳуд ҷалб намуд ва рисолаю маколаҳои зиёди ў ба забонҳон инглисӣ, франсӣ, немисӣ итишор гаштанд.

Яке аз вазифаҳои бетаъхир ва масъуде, ки съезди XX КПСС дар наҳди олимони Институти шарқшиносии АИ СССР гузашта буд, ин тадқик ва омӯзиши проблемаҳои ҳаракати миллии озодиҳоҳии ҳалқҳои Шарқ, ҳусусиятҳои рафти он, инкирози системӣ мустамликадорӣ ба ҳисоб мерафт ва ин сода яке аз самтҳои асосии фатъонияти институт гардид. Б. Фафуров ба ин масъалаи муҳими зиёда мутаваҷҷеҳ мешуд, ташабbusкор ва ташкилотчи ни гуна тадқикотҳо ба ҳисоб мерафт. Дошишмачдони институт таҳти роҳбарӣ ва иштироки бевосигӣ Б. Фафуров онд ба таърихи муборизаи эндишмустамликаии ҳалқҳон Осиё, Африко, Амрикои Лотинӣ тадқикотҳои бузурги ҷамъбасткунанда оғариданд.

Соли 1967 ҳалқи советӣ ва тамоми ишонияти тараққиатвари ҷаҳон ҷаҳони наинҷоҳумин солгарди Никилоби Октябрро ботантана кайд карданд. Дар остоиани ин ҷаҳони бошукуҳ бахшида ба ин саиан муҳими таъриҳӣ дар шаҳри Боку Конференсии байналҳалқии илми таҳти узвони «Революциони Каబир Сотсвалистии Октябр ва ҳаракати миллии озодиҳоҳии ҳалқҳои Осиё, Африко ва Амрикои Лотинӣ» баргузор гардид. Дар ин конференсии, ки бо ташабbusи Академияи Илмҳои СССР дар якчояги бо Комитети Советии ҳамbastагии кишварҳои Осиё ва Африко ва Академияи Илмҳои республикаҳои

иттифокӣ дэъват гардид, бештар аз 300 нафар донишмандон, арбобони сиёси ва иҷтимоӣ ширкат доштанд. Дар шаҳри Боку намояндагони 24 мамлакати Европа, Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ чамъ омада буданд. Б. Гафуров дар конференсия бо уивони Революцияни харакати миллии озодихоҳӣ дар Осиё гузориши амиқ ва пурмазмуне кард. У бо даледҳои мушаххас таъсири азими Революцияи Октябрро ба муборизаи ҳалқҳои Осиё ба хотири истиқлол ва бедории миллии онҳо, барои вахдату ягонагӣ ва иттиҳоди нерӯҳои зиддиимпериалистӣ нишон дод.

Дар робита ба ҷаҳони нимасраи Революцияи Октябр дар силсилаи ҷаҳонвораи «50 соли Октябр» китоби Б. Гафуров бо номи «Революцияи Октябр ва ҳаракати миллии озодихоҳӣ» аз ҷон баромад ва ҷонде баъд ба забони арабӣ тарҷума шуд.

Муаллифи рисола дар асоси материалҳои фаровони воқеъи ҷаҳонӣ болоравни ҳаракати милли-озодихоҳиро дар қишварҳои Осиё ва Африқо мавриди таҳқик карор дода, ёдовар ме-шавад, ки ҳаракати миллии озодихоҳӣ дар ин қишварҳо таҳти таъсири Революцияи Октябр оғоз ёфта аст.

Б. Гафуров ба муҳимтарин падидон замон — яъне занҷими ҷаҳонӣ қасодшавӣ ва заволи системаи мустамдикава, ки нас аз ғалабаи Революцияи Октябр оғоз гардид, таваҷҷӯҳ менамояд. У марҳилаҳои асоси ва натиҷаҳои ҷунбишҳои роҳонбахшро дар ҳолати рушду болоравӣ муайян намуда, «пекутобхо»-и таъриҳи ва қонуниятиҳои умумии инкишофи қишварҳои соҳибииҳтёрро нишон медиҳад.

Ҳаракати миллии озодихоҳии ҳалқҳои Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ бар марҳилаи нав — марҳилаи мубориза ба ҷон ба даст овардани истиқлоли ҳакиқии иқтисадӣ ва ба амзл овардани таҳаввулоти амиқи иҷтимоӣ қадам ниҳод.

Барои муҳокима ва баррасни муносибатҳои наини иҷтимоӣ, ки дар қишварҳои соҳибистиколӣ ташаккул мебфтанд, моҳи марта соли 1972 дар Дехли Семинари байналхалқӣ таҳти уивони «Империализм, истиқлол ва дигаргунсозиҳои иҷтимоӣ» дар ҷаҳони мусоидар баргузор гардид. Семинари мазкур бо ташабbusi ташкилоти ҳамbastagии ҳалқҳои Осиё ва Африқо. Шурон умумиҷаҳонии сулҳ, ҷонҷуман ва муассисаҳои илмию ҷамъиятии Ҳиздустон дэъват гардид. Дар кори си намояндагони созмонҳои илми ва синесии як қатор қишварҳои Осиё, Африқо, Амрикои Лотинӣ, мамлакатҳои сотсозлиги, қишварҳои Европаи Гарбӣ ва марказҳои ғуногуни байналмиллии иштирок доштанд.

Мубоҳисса ва мубодилаи афкор дар пиromуни бештар аз 90 гузориш ва маърузаҳои илми, ки дорон мальумотҳои фаровон

дар мавриди як силсила проблемаҳои ҷолиб ва вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёси қишиварҳои рӯ ба тараккӣ буданд, сурат гирифт. Махсусан нутқи назаре, ки дар маърузан асосни ҳайати ҳақиқии сабозӣ ботивони «Дар боран масъалан таҷбияти иҷтимоиёни иқтисодии наимустанликадорӣ» тавассути Б. Гафуров ва В. Ф. Ли баён ёфт, барои мубоҳисон фавқулодда муҳим ва мароқаитез буд. Дар гузориш қайд гардид, ки «мустанликадорни наъроҳу мароми стратегии буржуазии монополистӣ аст ва мақсад аз ташаккул ва кувват додани муҳосибатҳои капиталистии истеҳсолӣ дар мамлакатҳои соҳти иҷтимоиашон гуногун, ишгоҳ доштани онҳо дар системаи истиқомат мебошад»¹. Иштирокчиёни семинар хотирнишон намуданд, ки империализм ва зодаи у — мустамликадории наъгунахкории асосии ақибмондагии иқтисодӣ, сиёси ва фарҳангии ҳалқҳои «ҳаҷони сеюм» мебошанд.

Муҳимтарин масъалаҳои муборизаи озодиҳоҳонаи ҳалқҳон Осиё ва Африко дар маркази дикқати Б. Гафуров қарор гирифтанд. Муҳаккӣ дар ин чода нурмаҳсул кор мекард на асару рисолаҳои наъ ба наъ эҷод менамуд. Маколаҳои сершумори ў ба монанди «Ба гузашта болгашт нест», «Сиёсати мустамликаии ШМА дар қишиварҳои Осиё ва Африко дар зери инкоби «күмаки» иқтисодӣ», «Дӯстон ҷунни рафтор мекунанд», «Масъале, ки ҳаёт гузоштааст», «Ҳаракати миллии озодиҳоҳӣ дар замбии мусоир», «Нейтрализм ва ҳаракати миллии озодиҳоҳӣ», «Иттифоқи Советӣ ва ҳаракати миллии озодиҳоҳӣ», «Ҳаракати миллии озодиҳоҳӣ ва протесси революционни ҷаҳонӣ» ва ғайра ба проблемаҳои тезу туиди муборизаи ҳалқҳон Шарқ, ташаккул ва инишифи давлатҳои ҷаҳони Осиё ва Африко баҳшида шуданд.

Соли 1976 рисолаи муҳим ва қалонҳаҷми Б. Гафуров «Проблемаҳои актуалии ҳаракати миллии озодиҳоҳии ҳозирозамон: Қишиварҳои рӯ ба тараккии Осиё ва Африко» аз нацир баромад. Дар рисолаи мазкур бархе аз масъалаҳои ҳаракати миллии озодиҳоҳии мусоир, ки басо муҳим мебошанд, мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. Ин, пеш аз ҳама, инишифи иқтисодисти миллии қишиварҳои озодгашта ва муборизаи онҳо дар роҳи тараккӣ додани саноат, пешрафти илмию техникии ва соҳибхонирии иқтисодии онҳо мебошад. Дар асар як силсила проблемаҳо ва қонуниятҳо, ки то андозае хоси замонии ҷунбишҳои раҳоибазҳои миллӣ мебошанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ин қитоб таваҷҷӯҳи асосӣ ба қишивар-

¹ Завгородний Д. А. Международный научный семинар в Дели. — «На роды Азии и Африки», 1973, № 1, с. 233.

хой озодгаштан Осиё ва Африқо (бештар қисмати Шимолӣ) равона шудааст, ки дар илми шарқшиносии муосир бо исти-
лохи «Шарқ» машҳур аст. Б. Гафуров дар асари мазкур масъ-
глаҳоे⁶ намудааст, ки ҳар яки онҳо метавонанд мав-
зӯи рисолаҳои маҳсус гарданд. Ин мавзӯъҳо рушди иҷтимоӣ-
иқтисодии кишварҳои озодгашта, хусусиятҳои соҳти иҷтимоӣ,
муборизаи синғӣ ва интиҳоби роҳи таракқӣёт, масъалаҳои
аграрӣ-дехқонӣ, проблемаҳои миллатгарӣ ва дин дар мубо-
ризаи идеологии замони ҳозира, роҳи ғайрикапиталистии ин-
кишоф, сиёсати мустамлиқадории нав мебошанд. Муҳакқиқ
масъалаҳои иқтисодии дар назди давлатҳои ҷавон истода, он-
ҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъияти рӯ ба таракқӣ ниҳода, тар-
киби системаи сиёсии кишварҳои Осиё ва Африқоро амиқ
таҳлил намуда тавсифи пурраи синфҳои асосӣ ва гурӯҳҳои иҷ-
тимоиро додааст. Б. Гафуров соҳти иҷтимоии кишварҳои маз-
курро басо амиқ тадқиқ менамояд. Муаллиф вазъи деҳот ва
роли афзояндаи синфи коргари мамлакатҳои Осиё ва Афри-
қоро нишон додааст. Ӯ сустӣ ва номуташаккилии пролетариа-
ти ин кишварҳо, парокандагӣ ва гирифтори алоқаҳои анъа-
навӣ будани он, ҷавонӣ ва бетаҷрибагии онҳоро нишон дода,
дар натиҷаи омӯҳтани таҷрибаи таърихии мамлакатҳои Шарқ
дар як вакт чунин хулоса менамояд, ки синфи коргар тадри-
ҷан аз муборизаи иқтисодӣ ба муборизаи сиёсӣ рӯ мениҳад.
Б. Гафуров ба таҳқиқи ҷараёнҳои идеологӣ дар ҳаракати мил-
лии Ӯзодиҳоҳии даврони муосир дикқати маҳсус додааст. Дар
рисолаи мазкур олим ба ду хислате, ки дар идеологияи «ҷа-
ҳони сеюм» бартарӣ дорад — миллатгарӣ ва дин таваҷҷӯҳ
намудааст. Алалхусус дар китоб муайян соҳтани рол ва мав-
кеи ислом дар муборизаи идеологии кишварҳои рӯ ба тарак-
қӣ дар замони муосир шавқангез аст. Олим нишон медиҳад,
ки муътакидон ва идеологҳои ислом дар бораи он ҳамчун
«идеологияи маҳсуси соҳти иҷтимоӣ, ки ба ҳеч ваҷҳ на бо иса-
вия ва на ба иудизм муқоиса кардан имконнозазир асту ваде
метавон ба чунин системаҳои ҷамъияти мисли сотсиализм ва
капитализм муқобил гузошт»¹ сухан меронанд. Муаллиф ин-
кишофи идеологияи демократҳои революциониро равшан на-
муда, хотирнишон месозад, ки таҷрибаи таърихӣ зарурати
ҳамкории мустаҳками онҳоро бо коммунистон ва васеъ кар-
дани алоқаҳои онҳоро бо тӯдаҳои заҳматкаш исбот соҳтааст.
Муҳакқиқ таҷрибаи якчанд кишварҳоро муқоиса намуда барь-
зе конуниятҳои умумии инкишофи онҳоро ошкор соҳтааст. Дар

¹ Гафуров Б. Актуальные проблемы современного национально-освободи-
тельного движения. Развивающиеся страны Азии и Африки. М. 1976, с. 187.

асар механизми истисмори кишвархон рӯ ба тараккӣ ніходаи Осиё ва Африко аз ҷониби давлатҳои империалистӣ бозгӯи шудааст ва тавсифи мустамликадории наъ баён ёфтааст. Протесскон интишомон¹ ва сиёсне, ки дар кишвархон тараккибандада ҷараён доранд бо болоравии худогоҳии милли, шуурнокии сияғӣ ва болоравии шӯҳрат ва таъсири идеядон сотсиализми илмӣ ҳамзамон пеш мераванд. Вусъати оянди Ҳаракати миллии өзодиҳоӣ дар протесси аз капитализм рӯй гардондэн, интихоби роҳи нави таракқиёт, майл ба сӯи сотсиализм инъикос мегардад. Конунияти объективии замони таърихиин мо — замони ба таври пурра раҳои ёфтани инсоният аз ҳама гуна шаклҳои истисмор маҳз дар ҳамии инъикоси худро мейбад².

Саҳми Б. Гафуров дар амри ривоҷу равнагӣ додаан ва таҳқими робитаҳон байналхалқии шарқшиносии совети, баланд бардоштани обрун ҷаҳонии он басо бузург аст. Дар ин ҷода ӯ бо фаъолияти пурсамару истеъоди ташқилотчигии худ дар кори тайёр намудан ва гузаронидани Конгресси XXV байналхалқии шарқшиносон дар шаҳри Маскав ва иштироки фаъолона дар бисёр дигар воҳӯриҳои байналмиладии илмӣ мусоидат намудааст. Б. Гафуров вазифаи раиси Комитети совети оид ба лоиҳаи асосии ЮНЕСКО «Шарқ — Фарб» ва президенти Ассосиатсияи байналхалқӣ оид ба омуниши тамаддуни Осиёи Марказири ба ўҳда дошт.

Б. Гафуров ба инкишофи робитаҳон илмӣ бо олимони ҳориҷӣ ва муассисаҳои шарқшиносӣ аҳамияти мухим мебод. Вэй ҳусусан ба ҳамкорӣ ва мулокотҳои доимӣ бо донишмандони Шарқ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир менамуд. Б. Гафуров хотирнишон кардааст, ки «мукаррар намудани робита бо муассисаҳои илмӣ ва донишмандони Шарқи ҳориҷа аҳамияти фавқулодда дорад, зеро бидуни амиқ донистан, сафари олимон ба қиа-варҳо, ки онро меомӯзанд, бидуни хуб донистани забони мардуми он ҷо ва мутолиаи сарҷашмаю адабиётҳо дар забони асл тайёр кардани мутахассисони асил имкониопазир аст»³.

Моҳи сентябрри соли 1957 Б. Гафуров ҳайати вакилони соғетиро дар Конгресси XXIV байналхалқии шарқшиносон сарпари мекард ва бо маърузаи «Роҷеъ ба сабабҳои инкишоғ ва инкирози Сомониён»⁴ баромад кард. Дар кори конгресс олимони советӣ фаъолона ширкат варзида дар 11 сексияи он 17

¹ Гафуров Б. Актуальные проблемы..., с. 264—265.

² Гафуров Б. О перспективах развития советского востоковедения.—«Советское востоковедение», 1957, № 3, с. 13.

³ Маттии маърузаи мазкур ҷон шудааст: Б. Г. Гафуров. Ибранные труды. М., 1985, с. 440.

гузориши илмӣ пешниҳод намуданд. Дар маҷлисҳои илмӣ, мулоқотҳо ва қабулҳои расмӣ донишмандони машҳури қишварҳои чи Европа ва чи Шарқ баромадҳои шарқшиносони советиро гарму ҷӯши истиксолӣ көрданд ва ба тадқикотҳое, ки дар соҳаҳои мухталифи ховаршиносӣ дар Иттифоки Советӣ бурда мешаваид, таваҷҷӯҳи эмиқ зоҳир намуданд. Ҳайати вакилони советӣ барои муқаррар намудан ва вусъат додани робитаҳои илми бо олимони ҳорҷӣ қушиш карда аз имкониятҳои мавтуда васеъ истифода намуданд. Бо ташаббуси олимони советӣ бо ховаршиносони ШМА, Франсия, Венгрия, Руминия, Чехословакия, Польша, Бельгия, Цейлон, РФГ, Эрон ва қишварҳон араб мулоқотҳо баргузор гаштанд. Ҳангоми ин воҳӯриҳо мубдилаи афкор оид ба проблемаҳои мухими шарқшиносӣ, таъёр намудани мутахассисони, нашри сарчашмаҳои материалдо баргузор гаштанд. Дар маҷлиси хотимавзи конгресс сардори ҳайати вакилони советӣ Б. Ғафуров ба Комитети байналхалқии машваратӣ оид ба давъвати конгресҳои пешниҳоди ҳаттни АИ СССР-ро суворид. Дар он гуфта мешуд, ки Конгресси XXV байналхалқии шарқшиносон дар Иттифоки Советӣ баргузор гардад. Ба тарафдории ин таклифи ҳайати вакилони советӣ намояндегони Англия, ШМА, РФГ, Франсия, вакилони тамоми мамлакатҳои сотоналистӣ ва қишварҳои Шарқ овоз доданд.

Дар рӯҳои конгресс олимони советӣ дар муассисаҳои ғуноғуни илмӣ маъруза намуданд, мулоқотҳо барпо шудянд. Сардори ҳайати шарқшиносони советӣ Б. Ғафуров тавассути радиои Франкфурти лаби Майн баромад намуда дар боран аҳамияти Конгресси XXIV, тадқикотҳони ховаршиносони советӣ ишқт намуд.

Конгресси XXIV шарқшиносон дар Мюнхен комёбихо за порасонҳои шарқшиносии ҷаҳониро ошкор соҳт. Баромади измонидатони қишиарҳои Шарқ аз он шаҳодат медоданд, ки онҳо дар соҳаи шарқшиносӣ ба мавқеи сазовор соҳиб шуда истоданд. Маърузахои ҳайати вакилони советӣ комёбихои бадсепазири шарқшиносони моро небот соҳт ва ба афзудани шӯҳрати ҷаҳонии ховаршиносии советӣ мусондат намуд. Президенти АИ СССР иатиҷаи кори ҳайати вакилони советиро дар Конгресси XXIV шарқшиносон мухокима намуда дар қарори ҳуд аҳамияти бузурги корҳои ба амал овардан олимони моро қанд намуд, фъольияти онҳоро дар конгресс мазъул шуморид ва ба тамоми аъзоёни ҳайат миннатдори изҳор намуд.

Моҳи декабри соли 1957 бо сардории Б. Ғафуров турӯҳи шарқшиносони советӣ дар ҳайати сармуҳаррири ҳамонваҳтаи маҷаллан «Советское востоковедение», аъзо-корреспонденти АИ РСС Тоҷикистон И. С. Братинский ва директори нашриё-

ти здабиёти Шарк О. Д. Дрейер ба Чехословакия ташриф оварданд. Максади сафар, ки бо даъвати директори Институти шарқшиносии Академия Илмҳои Чехословакия академик Ярослав Прушек ба замал омада буд, шиносон бо тадқиқотхон шарқшиносии Академия Илмҳои Чехословакия тайёр кардани мутахассисон, шиносон бо заҳираи дастхатҳо ва китобхонаҳои илми Прага буд. Ҳангоми сафар бо олимони Чехословакия масъалаҳои мутобиқсозии корҳои илми мухокима гардид ва дар хусуси мубодилаи китобу рисолаҳо ва тайёр намудани тадқиқотхон якъоя созиш ба даст оварда шуд. Ҳайати вакилони совети ташаббуси шарқшиносони чехро онд ба таъсиси созмони доима-малкунандай мутобиқсозии кори муассисаҳои шарқшиносин мамлакатҳои социалистин Европа дастгирӣ намуд.

Соли 1960 дар таърихи шарқшиносии совети мавқеи хоса дорад.

Дар Москав баргузор гаштани Конгресси XXV байнадхалкии шарқшиносон барои ховаршиносни совети ва ҷаҳонӣ аҳамияти бузург дошт ва дар инкишофи илми шарқшиносии мусоир роли мухимро бозид. Пас аз 84 соли баъди Конгресси III, ки дар Петербург баргузор шуда буд, боз дар мамлакати мо конгресси шарқшиносон ҷамъ омад.

Дар оғози кори конгресс Б. Фафуров бо нутки муфассаде баромад намуда дар бораи байзӣ ҳусусиятҳои конгресси Москв ҳуҷаи ронд. «Ҳанӯз муддате кабл аз ин шарқшиносӣ аз замони мубсир дур ва як наъъ илми сирф академики ба назар мерасид. Ҳоло мо шарқшиносон дар қураи рӯйдодҳои ҷаҳонӣ карор дорем. Яке аз ҳусусиятҳои фарқкунандай конгресси мазкур маҳз ҳамин тағйироти кулли ва сифатӣ қасб кардани илми шарқшиносист.

Ҳусусияти дигари конгресси мо,— қайд ҷамуд Б. Фафуров,— дар он зоҳир мегардад, ки ҳеч гоҳ ва дар ҳеч ягон конгрессҳои байнадхалкии шарқшиносон чунин тезъоди бузурги олимон, ҳусусан донишмандони Шарк ҷамъ наомада буданд. Дар кори Конгресси XXV байнадхалкии шарқшиносон қариб 2 ҳезор донишмандон, измояндагони бештар аз 60 мамлакати дунё, аз ҷумла зиёда аз 20 кишварҳои мустакили Осиё ва Африко ширкат доранд»¹.

Мачлиси ботантана баҳшида ба оғози кори конгресс 9 августи соли 1960 дар бинои Университети Ҷавлатии Москв баргузор гардид ва кори конгресс то 16 августан давом кард. Дар расми қушоди конгрессе олимони шарқшиносро аз номи

¹ ХХV Международный конгресс востоковедов.—«Проблемы востоковедения», 1960, № 5, с. 206.

Хукумати Советтү мувавини аввали Рашти Советтү Вазирони СССР А. И. Микоян пазирой намуд. Президенти Конгресси ХХIV байналхалкни шарқшиносон профессор Э. Вальдшмидт ваколати худро ба Б. Гафуров, ки президенти Конгресси ХХV байналхалкни шарқшиносон иштихоб ташт, супорид.

Б. Гафуров дар нутки худ ба иикишоф ва вусъати самти корхон тадқиқотӣ дар соҳан шарқшиносӣ, комёбихон одимони советтӣ сухан ронд. Таваҷҷӯҳи донишмандони мо, кайд намуд Б. Гафуров, бештар ба он пайдоҳои наине, ки дар кишварҳон Шарқ ба амал меоянд ва иикишоф меёбанд равона шудааст. Дар баробари ин шарқшиносони советтӣ ба тадқики гузаштани бои ҳалқҳои Шарқ машғул шуда самтҳон азъанаин шарқшиносии классики, омузиши таърихи қадим ва асрни миёнга, бостоншиносӣ, тадқики осори ҳаттиро идома медиданд.

Тамоми кори амалии конгресс дар маҷлиси сенсияҳо метушашт, ки он аз 21-то иборат буд ва бэъзе аз онҳо боз ба кисматлон алоҳида чудо шуда буданд. Бори аввал дар таъриҳи конгресҳои байналхалкни шарқшиносон дар Конгресси маскеен баҳши алоҳидан Афғонистон, таърихи Эрон, филологияни Эрон, баҳши Африқо ташкил шуданд.

Донраи мисъалаҳои илми мухокимашуда фавқулодда вассеъ ва гуногуниҳо буданд. Дар сексияҳон Конгресси ХХV шарқшиносон бештар аз 658 маърузаҳои илми мавриди мухокима қарор гирифтанд. Баробари забонҳои расмии конгресс ба сиёҳати виситан кори забонҳои Шарқ (форсӣ, арабӣ, пашту, туркӣ, японӣ) изз қабула гардиданд. Илми шарқшиносии советтӣ аз як наине озмониши ҷидди гузашт ва дар конгресс тамоми дастовардҳои он намониш дода шуд. Конгресси ХХV байналхалкни шарқшиносон нишон дод, ки шарқшиносии советтӣ яке аз пурқувнаттарин ва пешқадамтарин шоҳаҳон ховаршиносии ҷаҳонӣ аст.

Президенти конгресс Б. Гафуров ва ҳамкорони ў дар маърузаҳои илми ва баромадҳои худ ва мубоҳисаҳои пурчушу хурӯш муваффакиятҳон шарқшиносии моро намониш доданд, бартарии илми сонетиро, ки ба методологияи марксисти-ленини всеое ёфтасат ишебат ба шарқшиносии буржуазӣ ба таври бодарӣ баҳш ишбот соҳтанд. Конгресси ХХV байналхалкни шарқшиносон шӯҳрати Институти шарқшиносии АИ СССР ва разиси он Б. Гафуровро афзуд.

Рашти Комитети ташкилии конгресс Б. Гафуров бо ҳоҳиши ҳабарнитори рӯзномаи «Правда» дар бораи конгресс чунин иброз дошти: «Дар замони мо вусъати бемайлони ҳаракати миллати озодиҳоҳи ҳалқҳои Осиё ва Африқо ва таназзули системан истисмори империализм бонси сарехаи боло рафтани ишқ-

ши кишвархон Шарқ дар зиндагии башар гардид. Бинобар ин, густариши робита до ва мустаҳкам намудани муносебатхон мутакобила миёна донишмандони шарқшиноси кишвархон гуногун, таҳкими ҳамкориҳои эҷодии онҳо баҳри манфиати таҳқики гардиш барои фарҳангӣ ва протесҳои пурхитти-лоғи рушди таърихии ҳалқҳои Шарқ басо мухим аст. Чунин ҳамкорӣ ба муборизан онҳо ба хотири истиқлоли миллия пешрафти иқтисодиёту маданияти онҳо кумаки амалий мера-сонад. Он ки мулоқоти навбатин шарқшиносони ҷаҳон дар Москваварзӣ гардид гувоҳи эътироғи хидматҳои бузурги шарқшиносон ва тамоми илми советӣ аст, ки дар сафи аввали муборизан ахли башар ба хотири сулҳ ва прогресс қарор дода¹.

Дар маҷлиси умумии хотимавии Конгресси XXV байнал-халқии шарқшиносон Б. Фафуров баромад намуда, дар бораи натиҷа ва ҳамияти конгресс сухан ронд. Чунин ҷамъомадҳои илмӣ ба мисли конгресси мо, гуфт Б. Фафуров, мисоли равшани он аст, ки барои инкишоғу пешрафти инсоният ва илм зарур аст, ки ҳатари ҷағги нави ҷаҳони бартараф карда, сулҳ ва оромӣ пойдор бошад.

Мо шарқшиносони советӣ, изҳор кард Б. Фафуров, дар назди илм, дар назди вичҷони худ қарздор ҳастем ва бояд бо ҷиду ҷаҳд ба ҳалқҳои Шарқ дар муборизан онҳо ба хотири ояндан раҳшонашон кумак расонем. Мо боварӣ дорем, ки қашғиётҳои илмии мо, комёбихои мо, таҷрибаи таърихии мамлакати мо дар роҳи соҳтмони ҷамъияти наъ ба ҳалқҳои Осиё ва Африко барои дарёғти роҳи беҳтарин ва самарабаҳш ба сӯи прогресс кумак мерасонад. Ба Шарқ кумак намуда, мо дар як вакт меҳоҳем бисёр ҷизҳоро аз он омӯзем, зеро Шарқ ҳазинаи бузурги ҳнрад ва дониш, ганчинан ганитарини маданият аст.

Дар қарорҳое, ки дар маҷлиси хотимавии сексияҳо қабул шуданд хидмат ва фаъолияти бузурги ташкилкунандагон ва иштирокчиёни он ёдоварӣ ва тақдир шуданд. Дар ин робита кори баҳши Афғонистон ва африкошиносӣ пурмаҳсул ва судмайд дониста шуд. Бисёр муарриҳони кишварҳои Африко дар баёни гузориши худ изҳор карданд, ки таърихи Африко дар таълифоти олимони буржуазии Европа таҳрифкорона назишта шуда, пур аз дуругу соҳтакорист. Ин таъриҳ дар асл аз тасвири фаъолият ва таърихи аврупоиёни мустамликадор иборат асту бас ва таърихи ҳалқҳои Африко нест. Донишмандони Африко дар назди худ назифа гузоштанд, ки таъри-

¹ «Правда», 1960, 9 август.

хи хадикатан илмӣ ва объективии мардуми заҳматкаши ин
китъаи бузургро ба вучуд оваранд.

Дар маҷлиси қабуле, ки Академияи Илмҳои СССР ба ша-
рафи шигирдкориён Конгресси XXV байналхалқии шарқши-
носон дар Кримъяни барост, ионби президенти АИ СССР академик
К. В. Островитянов изхор кард, ки «конгресси мазкур наму-
нан дураҳшони он аст, ки чи гуна шарқшиносии кӯҳан бо
мазмун ва мундариҷан нав бой мегардад. Агар шарқшиносни
пешни зоссан ба омухтани гузаштаи дур машгул бошад, ак-
унун ба ховаршиносии нав ҷарабаҳои пурмажаби замони ҳозира
роҳ ёфтаваст. Дар маркази диккати шарқшиносон масъалаҳои
ҳаракати миллии озодиҳоӣ, таъминни истиколи сиёсӣ ва иқ-
тисадии қишиварҳои Осиё ва Африқо, пешрафти иқтисади ва
фарҳангии онҳо меистод. Дар пешруи илми шарқшиносӣ уғуқ-
ҳон наин бол мегардад ва таҳкики онҳо бештар ба манифигти
хестин ҳаљҳои Шарқ ингаронида шудааст».

Дар маҷлиси пазирои доинишмандони Ҳиндустон, Чехосло-
вакии, Индонезия, Энглисия ва дигар мамлакатҳо зимини су-
ҳаҳаронии худ аҳамияти конгресс, хидмати созмонидҳандагони
онро баланд арзёбӣ намуданд.

Конгресс дар мавриди таъриҳи ва адабиёти ҳаљҳои Осиёи
Миёна, як ҷумла таъриҳи ва адабиёти тоҷикӣ як силсила қа-
рор қабул намуд. Бахши филологияи Эрон пешниҳод намуд,
ки дар саҳифаҳои мачаллаҳои шарқшиносӣ масъалаи давра-
бандии таъриҳи адабиёти тоҷик ва форс мавриди мубоҳиҳо
карор гирад. Аиноми чунин як мубоҳиса мебоист дар симпо-
зуми байналхалқӣ ҷамъбастан гардад. Сексияи мазкур фаъо-
лиятро дар мавриди тартибу тадвиини атласи лаҳҷаҳои эронӣ
хуш истикబол намуд. Дар яке аз моддаҳои қарори сексияи
таъриҳи Осиёи Миёна чунин навишта шуда буд: «бо изҳори
қиоятмандӣ аз таъсиси Комиссии омуниши проблемаҳои ски-
ғу сармат ва сакониу күшон дар ҳузури Академияи Илмҳои
СССР, ки дар амири омуниш ва таҳқиқоти таъриҳи бостонии
яккатор қишиварҳои Шарқ аҳамияти қалонро молик аст, зими-
ни бо зикри зарурати мутобиқ соҳтани фаъолияти доинишман-
дони қишиварҳои гуногӯи дар ҳаллу фасли проблемаҳои ном-
буриҳо ҳоҳншмандем Комиссии мазкур вазифи марказӣ мут-
обиқеозмро низ ба уҳда гирад».

Конгресси XXV байналхалқии шарқшиносон дар иниши-
фи ҷаҳаршиносии ҷаҳонӣ як марҳилаи нав гардид. Бисёр маз-
мӯзазу гузоришоте, ки ҳангоми Конгресс баррасӣ шуданд, ҷамъ-
басти натиҷаи таҳқиқотҳо ва ҷустуҷӯҳои ҷандинсола ва ҷи-
ду ҷаҳди пурмажакати олимони шарқшинос буда, саҳми әр-
зиандо баров илм буданд. Ба ҷон расидзии натиҷаи корҳо ва

гузорищоти Конгресси XXV байналхалки шарқшиносон дар хамки панҷ китоб зери таҳрири Б. Фафуров ба ҳазинан илми шарқшиносӣ саҳми арзандагардиш.

Маърузву суханрониҳон Б. Фафуров дар Конференсияи якуми умумииттифоқии шарқшиносон дар шаҳри Тошкент, Конгресси XXV байналхалки шарқшиносон дар Маскав ва дигар маҷлису машваратҳои илми аз он далолат медиҳанд, ки волъи илми шарқшиносии советӣ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ ва гамхорӣ ў буд. Б. Фафуров ни корро муттаасил ва бо масъулиятни тамом пеш мебурд. Моҳи декабри соли 1962 Б. Фафуров дар машварати Умумииттифоқии муарриҳон дар Маскав дар маҳзун «Самтҳои асосии тадқикотҳои илми ва тайёр карданӣ қадрҳои илмию педагогӣ доир ба таърихи қишиварҳои Шарқ» маъруза намуд. Ҳамчунин ў дар маҷлиси умумии ҷашини Шӯзбон таърихи АИ СССР, ки ба ифтиҳори 50-солагии Революсияи Октябр баргузор гардиш, гузорищотро бо узвони «бо спаси шарқшиносии советӣ» пешниҳод намуд. Сарредакслеи ғадбиёти Шарқ зери таҳрири Б. Фафуров силсилаи рисолаҳоро иборат аз 27 ҳадд аз чоп баровард, ки дар онҳо инишифии шарқшиносии ватани дар солҳои Ҳокимияти Совети баррасӣ шуда буд.

Моҳи январи соли 1964 дар Дехли Конгресси XXVI байналхалки шарқшиносон баргузор гашт. Дар кори конгресс ҳайати қалони мухакикони советӣ иштирок намуданд. Ии ҳэйатро шарқшиносони намоёни мо Б. Фафуров ва Е. М. Жуков сарварӣ менамуданд. Дар байни вакилони советӣ донишмандони барчаста А. А. Губер, Б. Б. Пицровский, С. Л. Тихвинский, А. Ф. Миллер, М. Н. Османов, И. С. Брагинский ва дигарон буданд. Як турӯҳ мухакқикон аз республикаҳои Осиёи Миёна ва Кавказ ба мисли А. Мирзоев, С. Азимчонова, А. Мухторов, К. Г. Церетели, М. Чиковані, И. А. Гусейнов ва К. Айни илми шарқшиносии республикаҳои миллиро намояндагӣ мекарданд.

Дар оғози кори конгресс Б. Фафуров баёнии муфассале зорл намуд. Нутқи ў ба шакли китобҳои алоҳида ба забони инглисӣ иштирор гардиш. Даъвати олимии советӣ ба сулҳ, ҳамкорӣ ва мустаҳкам намудани робитаҳои илми миёни донишмандон гарм истикబол шуд. Б. Фафуров кори конгрессро оғоз намуда ваколати худро ба президенти Конгресси XXVI байналхалки шарқшиносон Ҳумоюн Қабир супорид.

Иштирокчиёни конгрессро сарвазари Ҳиндустон Ч. Нехру пазирӣ намуд. Олимони советӣ ба конгресс бештар аз 33 маърузву гузоришот пешниҳод намуданд, ки проблемаҳои муҳими шарқшиносиро дар баргирифта буд. Дар рӯзҳои кори конгресс аҳли ҷамъияти ҳинд ба фаъолияти вакилони советӣ

тавацчүхи махсус зохир намуданд. Вакилони советӣ дар ин муддат ба намояндагони илм ва фарҳанги Хиндустан робитаҳои мустаҳкам мӯкаррар намуданд. Чанде аз намояндагони советӣ Соли Б. Гафуров, Е. М. Жуков, И. С. Брагинский тавассути радиои умумии Хинд суханроӣ намуда, дар Анҷумани файласуфони Хинд, Шурои хинди проблемаҳои байналхалқӣ, университети Дехли бо лексияву маърузаҳо баромад намуданд. Аз байни тамоми ҳайатҳои вакилои намояндагони советӣ ягона ҳайате буданд, ки онҳоро президенти Хиндустан қабул кард. Ба он Б. Гафуров, А. А. Губер, Е. М. Жуков дохил буданд. Ин шаҳодати тақдир ва эътирофи хидматҳои олимони советӣ дар инкишофи шарқшиносии ҷаҳонӣ буд.

Шавку занки серсаҳи олимӣ пурмаҳсул Б. Гафуров дар Конгресси XXVI байналхалқии шарқшиносон махсусан зохир гашт. Дар конгрессе донишманди маъруф бо ду маъруза «Робитаҳои таъриҳии Осиёи Миёна бо мамлакатҳои Шарқи Араб» ва «Хусусиятҳои революцияи мадани дар Осиёи Миёнази синетӣ» баромад намуд. Маърузаҳо бо бозёфт ва фаровонии материаҳои наъ ва ҳулосаҳои ачиби ҳуд диккати шунавандагонро ба ҳуд ҷалб соҳта ишон доданд, ки Б. Гафуров мухаккики соҳиби истеъоди ҳартарафа, шавку мароқи серсаҳа ва донраи тадқиқҳояш домандор мебошад. Таваҷҷуҳи ӯро дар як ҷаҳон ҳам таъриҳи гузаштаи дури ҳалқҳои Осиёи Миёна ва ҳам дастовардҳои барҷастаи онҳо дар замони советӣ ба ҳуд ҷалб намуда буданд.

Соли 1966 дар Италия рисолаи ӯ «Роҷеъ ба робитаҳои Осиёи Миёна ва Эрон дар давраи ҳаҳоманишҳо (асрҳои VI—IV то милод)» нашр гардид. Агарчи ин тадқиқот бо корҳои дар боло номбаршуда аз лиҳози санаи таъриҳи каробат наҷорад, вале дар онҳо як ҳислати умуми ба назар мерасад: Гафуров — мухаккики ба ақидаҳои ҳуд содик ҳам дар қаъри асрҳо ба ҳам дар асрҳои миённа ва ҳам дар рӯзҳои мо он пайдидаро таҳқиқ мекунад ва он асноду далелҳоро мечӯяд, ки ҳалқҳоро ба ҳам наздик месозанд, чудоиро аз миён бардошта ба вусъат ва таҳқими ҳамкориҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ мусоидат мекунанд¹.

Дар бисёр воҳӯриҳои бузурги байналхалқии олимон Б. Гафуров намоядан шонстаи шарқшиносии советӣ буд. Ӯ ҳайати вакилои олимони советиро дар конгрессҳои байналхалқии шарқшиносон, аз конгресси XXIV (Мюнхен, 1957) то конгрес-

¹ Ҳазғин Н. А. Академик Бободжон Гафурович Гафуров: К 70 летию со дня рождения. «Народы Азии и Африки», 1978, № 6, с. 145.

сн XXX (Мехико, 1976) ва бисёр дигар симпозиумҳо, семинарҳо ва конференсияҳои ҷаҳонӣ сарварӣ кардааст.

Соли 1973 ӯ роҳбарии ҳайати вакилони союзниро дар Конгресси Шарқшиносони ҶШССР шарқшиносон, ки дар Париж баҷузор гашта буд ба ухда дошт. Дар конгресс Б. Ғафуров доир ба масъалаи инхоят мураккаб ва печида — пайдоиши ориён маъруза намуд. Гузоришоти ӯ бо узвони «Баъзе масъалаҳон пайдонӣ ва таърихи қадимтарини ориён (таҳқики проблемаи ориён дар СССР)» дар асоси маълумотҳои наутиарии бостоншиносӣ, этиографӣ ва лингвисти таълиф гардида дар он мавзӯи аз ҷаҳати илми, сиёсӣ фавқулодда мудими ба таърихи Осиёи Миёна, Эрон, Хиндустон, Афғонистон алоқаманд инъикос ӯфта буд¹. Дар ин конгресс Б. Ғафуров ба баъзе намонидагони илмии Ғарб, ки кӯшиши барҳам додани шарқшиносӣро ҳамчун маҷмӯи маҳсуси муштараки соҳаҳои илми ба миён гузоштанд ва катъ кардани амалини давват кардани воҳӯраҳои байналхалқии олимииро дар робита ба он масъала таълеб карданд, зарба зад. Соли 1976 Б. Ғафуров дар Конгресси байналхалқии эроншиносон дар Мюнхен роҷеъ ба робитаҳои Осиёи Миёна ва Эрон дар асоси бозёфтҳои нави бостоншиносӣ ва худи ҳамон сол дар Конгресси XXX байналхалқии шарқшиносон онд ба робитаҳои таърихи ғархангии Ғарб ва Шарқ маъруза кард.

Дар фаъолияти байналхалқии илмии Б. Ғафуров, таҳқими робитаҳои берунии Институти шарқшиносӣ, мӯкаррар соҳтлии слоҳаҳои наздики миёни Институт из комиссияи Ташкилоти Миллатҳои Муттаҳид (ООН) онд ба масъалаҳои маориф ва ғарҳанг — ЮНЕСКО иштирок ва ҷидду ҷаҳди ин дошишманди мозъуф ва ташкилотчи моҳир дар кори комиссияи мазкур мавқеи мухимро иштол мекунад. Ин ҳамкорӣ барои амиқ таҳқик намудани таърихи гузашта ва ҳозираи ҳалқҳои Осиё ва Африко ва инкишофи шарқшиносӣ мусондат назмуд.

Б. Ғафуров ҳамчун президенти Ассоциатиони байналхалқӣ онд ба омузии тамаддунни Осиёи Марказӣ дар кори бомунаффаҳият ишро гардидани доиҳан ЮНЕСКО «Шарқ — Ғарб» ва «Омухтани тамаддунни Осиёи Марказӣ» саҳми бузург гузоштавест. Ӯ дар аксарияти конференсияҳои байналхалқии ЮНЕСКО — Конференсияи байналхалқӣ онд ба таъриҳ, бостоншиносӣ ва ғарҳангии Осиёи Миёна дар замони Кӯшон (Душанбе, 1968), Конференсияи байналхалқӣ онд ба таъриҳи падишавии тафаккури ҷамъияти дар Осиёи Марказӣ (Дехля, 1969), Симпозиуми байналхалқӣ онд ба санъати замони темуриё

¹ Ғафуров Б. Г. Избранные труды. М.: Наука, 1985, с. 10—11.

(Самарқанд, 1969), Конференсияи байналхалқӣ онд ба мутобиксозии тадқиқотҳои бостоншиносӣ (Кобул, 1970), Семинари байналхалқӣ онд ба таърихи инкишофи изм дар кишварҳои Осиёӣ (PDF Compressor Free Version 1967) ва гайра ширкат варзида накши фаромӯшишудани гузонтааст ва бо фаъолияти худ баҳри амали гаштани қарорҳоя онҳо кӯмак намудастан.

Б. Гафуров бо як шавқу рагбати самимӣ лоиҳан зосни ЮНЕСКО «Эътирофи тарафайн сарватҳои фарҳангии Шарқ—Фарб» (муҳтасаран лоиқан «Шарқ—Фарб»)-ро, ки дар доирзи фаъолияти ЮНЕСКО дар соҳаи фарҳанг аз соли 1957 то соли 1967 ба амал бароварда мешуд, тарафдори намуд. Лоиҳаи «Шарқ—Фарб» чунонки аз номи пурраи он маълум метардад ба мақсади беҳтар намудани хусни тафоҳум ва ҳамдигарфахӣ миёни кишварҳои Шарҳу Фарб тавассути шиносони тарафайн бо сарватҳои фарҳангии якдигар равона шуда буд. Дар доираи лоиҳа мулокотҳои байналхалқии донишмандон баҳшида бо омузини маданияти кишварҳои Шарқ баргузор гардидаанд, барои ташкили ҳамкории байналхалқии илмӣ ҷороҳо андешида шуданд ва дар кишварҳои Шарқ марказҳои фарҳангии тадқиқотни минтақавӣ барпо карда шуданд.

Моҳи инвари соли 1960 Б. Гафуров ҳайати вакилони советиро дар конференсияи минтақавии давлатҳои Осиёӣ, ки аъзои ЮНЕСКО буданд сарварӣ мекард. Ин конференсия дар поитахти Филиппии шаҳри Манила баргузор шуд. Соли 1962 ӯ дар Конференсияи байналхалқии муарриҳон дар шаҳри Дэҳкан Покистон ширкат дошт. Б. Гафуров дар ин конференсия бо маърузаи «Роҷеъ ба робитаҳои фарҳангии мардуми Осиёӣ Миёна бо мардуми Покистон дар зери XVII» баромад кард. Маъруза таваҷҷӯҳи донишмандонро ба худ ҷалб намуд, зеро дар он на таҳо робитаҳои наздики иктиносӣ ва маданияти ҳалқҳои Осиёӣ Миёна на Покистон дар гузашта тадқик шуда буд, балки иҷҷунии зарурати мустаҳкам карданни нишохҷо дар шаронти ҳозира ба миён гузонта шуд.

Ҳайати вакилони советӣ бо як катор донишкадаҳо, қитобхонаҳо, аинномандонҳои илми оғизи шуда, бо олимон, донишчӯён, намояндагони дигари фарҳанг мулокот намуданд. Донишмандони советиро бо сарварии Б. Гафуров президенти Покистон қабул намуд ва дар вакти сӯҳбати тарафайн барои вусъат додани робитаҳои мустаҳками илмии Иттифоқи Советӣ ва Покистон изҳори ақида карданд.

Охири соли 1962 Б. Гафуров дар ҳайати донишмандони советӣ ба Ирок барои иштирок дар ҷаҳони 1200-умин согтарди бунёди Багдод ва 1100-солагии шоир ва файласуфи араб зл-Кинди ташриф овард. Дар сессияи илмӣ баҳшида ба ҷаҳон ӯ

бо уивони «Ахамият ва иакши Багдод дар пешрафти мэрдум»
Оснёй Миёна» маъруза намуд.

Мохи феврали соли 1963 Б.Faфуров хайати олимони советиро дар Конференсане байналхалқии Ташкилоти Миллатҳои Муттаҳид, ки дар Женева баргузор гардид, сарварӣ менамуд ва бо маърузан измии «Инкишофи маориф дар Осиёи Миёни» баромад кард.

Сентябри соли 1966 ў дар Форуми байналхалқии ҳиндӯзносон дар Дехӣ иштирок намуд ва мохи феврали соли 1969 ба конференсияи адібони ҳинд баҳшида ба ҷаҳон 100-солагӣ шоирӣ барҷаста М. Голиб даъват шуд.

Соли 1967 Б. Faфуров бо супориши АИ СССР ҳамчун дошишманди намоёни советӣ, ки дар соҳаи ташкилу созмонидҳои робитаҳои илмиву иқтиносии СССР бо кишварҳои Шарқ таҷрибаи бузург индӯҳта буд ба Туркия ташrif овара. У бо ходимони измии Туркия мулокотҳо намуд ва бо онҳо масъалаҳои ҳамкории олимони ҳар ду мамлакатро муҳокима кард.

Соли 1973 дар Туркия Конференсияи байналхалқии ЮНЕСКО дар мавзӯи «Истамбул дар пайвастӣ фарҳангҳои балқани, оснёимиёнагӣ, славянӣ ва шарқӣ дар асрҳои XVI—XIX» барро шуд, ки дар кори он туруҳи шарқшиносони советӣ бо сардории Б. Faфуров ширкат доштанд.

Мохи декабряи соли 1974 Б. Faфуров дар доираи фаъолияти ЮНЕСКО бори дигар ба Покистон сафар намуд. Уро президент ва сарвазири Покистон ва дигар шаҳсони расмӣ қабул намуданд. Олими советӣ бо намояндагони аҳли илм, ходимони сибсӣ ва ҷамъиятии Покистон мулокотҳои зиёде дошт аз дар Семинари илмӣ баҳшида ба таъриҳи илм, ки доиншгоҳи Исломобод ташкил карда буд, баромад измуд.

Мохи январи соли 1974 вакилаони советӣ дар хайати директори Институти шарқшиносӣ Б. Faфуров, мӯонии вазири маданияти СССР В. И. Попов ва мудири сектори Институти шарқшиносӣ А. И. Мирошников ба Эрон сафар намуданд. Максади сафар иштирок намудан дар мачлиси аввалини Комитети якҷояи советию эронӣ онд ба ҷонзии байналхалқии ба номи Фирдавсӣ буд. Комитет ду раис дошт, қисмати советизо Б. Faфуров, қисмати Эронро профессор Забехулло Сафо сарварӣ мекарданд.

Пас аз азноми кори комитет намояндагони советӣ бо вазири корҳои хорҷии Эрон сӯҳбат измуда, масъалаҳои инкишофи робитаҳои маданий ва илмиро мисбии СССР ва Эрон муҳокима карданд.

Хизматҳои Б. Faфуров дар кори мустаҳкам кардани робитаҳои илмӣ бо Эрон ва саҳми ўро дар таҳқики таъриҳ, фар-

ханг ва тамаддуни мardуми форсизабон тақдир намуда моҳи инвари соли 1974 ба ӯ үзвони доктори фарҳии дошишгоҳи Техрон дода шуд. Маросими расмии ба Б. Гафуров супоридани дипломи дошири фарҳангиюни 1974 дар сафорати Эрон дар Масказ баргузор шуд.

Аз соли 1967 Бобоҷон Гафуров дар замри татбики лоиҳаи нахији тадқиқотии ЮНЕСКО баҳшида ба Осиёи Марказӣ ҷилди камар баст.

Пас аз онҷоми лоиҳаи «Шарқ — Европа» раиси Комитети советии ин доиҳа Б. Гафуров пешниҳоди ниҳоҳт мухимро дар хусуси қабул намудани лоиҳаи наъ: «Тадқиқи тамаддуни Осиёи Марказӣ» ба миён гузошт. Ҳангоми мулокоти коршиносони (экспертҳо) ЮНЕСКО дар Париж Б. Гафуров бо чидду ҷаҳди тамом қӯшиш намуд, ки ин ният ва индешан наҷиб — яъне лоиҳаи наъ ба нақшан фаъолияти ЮНЕСКО доҳил гардад та ў ба ин мақсад муввафқ шуд.

Б. Гафуров руҳу тавони ин лоиҳа буд. Мулокотҳои дошишмандон дар робита ба тадқики гузашта ва ҳозираи мardумi Шарқ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи дақики ў буданд.

Татбиқи амалии лоиҳаи ЮНЕСКО «Омузиши тамаддуни Осиёи Марказӣ» дар Итифоқи Совети аз бисёр ҷиҳат ба фазолияти Комитети совети оид ба омузиши тамаддуни Осиёи Марказӣ, ки Б. Гафуров сарвари он буд, вобастагӣ дошт ва дар ин соҳа як қатор ҷорабииҳои мухими илми индешӣ ҷа шуд.

Маҳр бо ташабbus ва пешниҳоди ў моҳи апрели соли 1967 дар нахустин машварати коршиносони лоиҳаи Осиёи Марказӣ, ки дар қароргоҳи (штаб-квартира) ЮНЕСКО дар Париж баргузор гардид, тадқики давраи Кӯшиониёни ба сифати мухимтарин масъала ба программаи мазкур доҳил карда шуд. Б. Гафуров ҷунин пешниҳод намуд, ки дар побтаҳти Тоҷикистон — шаҳри Душанбе Конференсияи байналхалқии ЮНЕСКО доир ба таъриҳ, бостоншиносӣ ва фарҳанги замони Кӯшиониёни дарват карда шавад. Пешниҳоди мазкурро ҳаман иштирокчиёни машварат ва котиботи ЮНЕСКО дастгирӣ карданд.

Тамоми кори роҳбарӣ ва ташкилии конференсияро, ки дар давоми солҳои 1967—1968 ҷараёни дошт, шахсан худи Б. Гафуров ба ӯҳда дошт. Комитети ташкилие, ки дар ҳузури Академии Илмҳои Тоҷикистон таъсис шуд, таҳти роҳбарии ранси Комитет оид ба омузиши тамаддуни Осиёи Марказӣ нағди Комиссияи СССР оид ба корҳои ЮНЕСКО Б. Гафуров кори бузурги илми-ташқилиро анҷом доданд.

Комитети ташкилии ва котиботи ЮНЕСКО ба он эҳмият медоданд, ки як конференсияи ҳакикатан бузурги байналхал-

кӣ баргузор гардад. Дар айин замон ба он диккати мухим дода мешуд, ки барои иштироқи ҳар чи бештари олимон аз қишиварҳон Осиёи Марказӣ — Афғонистон, Эрон, Ҳиндустон, Покистон шароит мухаббӣ гардад.

PDF Compressor Free Version

Конференсия кори худро 27 сентябри соли 1968 дар шаҳри Душанбе оғоз намуд. Дар кори он зиёда аз 200 донишмандон аз 22 қишиварҳои дунё иштирок карданд. Б. Ғафуров раиси конференсия интихоб гардид. Иштироккунаандагони конференсия номаҳон табриқотии Раиси Совети Вазирони СССР, шоҳаншиҳи Эрон, Раиси Совети Вазирони РСС Тоҷикистон, котиботи ЮНЕСКО ва АИ Тоҷикистонро хуш истикбол намуданд.

Дар маҷлисҳон умумии конференсия бештар аз 100 маърӯзахои илмӣ ва гузоришот мухокима гардиданд, ки ба мухимтарин ҷаибаҳои таъриҳи ва маданияти Осиёи Марказӣ дар даврони Кӯшониён баҳшида шуда буданд.

Б. Ғафуров дар хотимаи маҷлиси аввал бо маърӯзан ҷамъи бастӣ дар маҷзуи «Замони Кӯшон ва тамаддуни ҷаҳонӣ» ба-ромад кард. Маърӯза ба робитаҳои этнikiю фарҳангии ни давра баҳшида шуда, дар он масъалаҳои душвору пеҷидӣ протесси таъсири мутақобила ва алоқаҳои тарафайии системоҳои фарҳангӣ, динӣ-фалсафӣ ва баҳусус осорҳои замони Кӯшон таҳқиқ карда мешуд.

Давлати Кӯшониён муваффак ба эҷоди ҷунин сарвату арзинҳои модӣ ва маънавие гардид, ки дар давоми ҷандии садсолаҳо ҳалқҳои ба ҳайати он давлат шомил бударо таҳти таъсири бузург қарор додааст. Б. Ғафуров дар маърӯзан худ қайд намуд, ки — «муттаҳид гардидани ҳалқҳои Осиёи Миёна, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Эрон дар худуди як давлат ва таъминӣ амнияти нисбӣ аз таҷовузи визомии беруна дар ин давра ба пешрафти ҳочагӣ ва иқтиносидӣ сарзаминҳои номбурда мусондат қардааст: «...Ва маҳз дар асри кунуни мосҳомат ва буаургии давран Кӯшон, давран робитаҳои мустаҳкам ва наздики мадани, фарҳангӣ, давраи ҳамзистии осоиштаи ҳалқҳо, давраи таракқиётӣ осоншта ва прогрессҳоро эҳсос менамоем»¹.

Дар маҷлиси сессияи хотимавии конференсия баромад измуда Б. Ғафуров ҷунин гуфт: «Конференсияи мо дар амри омузиши тадқики таърихи Кӯшон, таърихи ҳалқҳои қишиварҳои Осиёи саҳми арзанда гузонт. Мулокоти мазкур аз пурну-фузтарии ҷамъомадҳои донишмандони мутахассиси даври

1 Ғафуров Б. Кушанская эпоха и мировая цивилизация. М.: 1968. Истинбӯс дар ин ҷо ва ҷойҳо дигар аз саҳ. 12—20 оварда шудааст.

Күшов буд. Дар мухоммади масъалаҳон оид ба таърих ва фарҳанги Осиёй Марказӣ дар давраи Күшон донишмандони шамоённи риштаҳон таърих, бостоншиносӣ, санъатшиносӣ, сильҳозиосӣ PDF Compressor Free Version мутаҳассисони ҳатти күшонӣ ҷаштиро камуданд.

Ҳислати муҳими конференсияи дар сарзамини қадимӣ дӯшиниён баргузоршуда,— гуфт дар хотимӣ сухнавӣ Б. Ғафуров,— дар он зоҳир гашт, ки дар корӣ он олимони як ҷатор қўшинарҳон Осиёй Марказӣ: Афғонистон, Эрон, Покистон, Ҳиндустон, Мутуазистон, олимони Советӣ багоят фазолона на пурсамар ширкат карданд. Иштироки намояндагони илми қизватони социалистии Европа: Булғория, Венгрия, РДГ аз бисёр чандат ба муваффақӣти корӣ конференсия мусондат шуд.

Дар конференсияи Душанбе намояндагони 29 мамлакати Осиёй Европа ва Амрико иштирок намуданд. Илми советиро дар конференсия олимони РСФСР, Узбекистон, Қазоқистон, Оварбойчон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Арманистон, Туркизистон, Эстония ва Бурятия намонидаги мекардана.

Дар чиърузан хотимавии худ Б. Ғафуров қайд кард, ки Давлати Советӣ дар амри омуҳтами мероси миллӣ — ёдгориҳон фарҳанги тузашта таваҷҷӯҳи ҷидди зодир менамояд. Вай барои тадқик ав таҷдиди ёдгориҳон таърихи маблагҳон зидд сарф мегунад, то ки осори таъриҳӣ баркарор ва дастраси замони аҳли башар гардад. Даҳҳо экспедицияҳон илмӣ тамоми ноҳияҳои Осиёй Мисқаро из водиҳон кӯҳии Бадахшон то биёнҳои Қазоқистон таҳқиқ менамояд. Олимони советӣ ба қашфиётҳое муввафқ шуданд, ки барои тадқики давраи Күшониён аҳамияти беназир доранд.

Конференсияи байналхалқии Душанбе доир ба таъриҳ, бостоншиносӣ ва фарҳанги Осиёй Марказӣ дар замони Күшониён, ки таҳти роҳбарии бевоситан Б. Ғафуров баргузор гардид, дар роҳи инкишофи минбаъдан ҳамкориҳои байналхалқии олимон ва ҷамъи шулавӣ лоҷҳои ЮНЕСКО оид ба омӯзиши таъмаддуни Осиёй Марказӣ қадами чиддие гардид.

Баъд аз як сол, яъне моҳи септембр 1969 дар шаҳри Самарқанд Б. Ғафуров ба сифати раиси Комитет оид ба омӯзиши таъмаддуни Осиёй Марказӣ дар ҳузури Комиссии СССР оид ба корҳои ЮНЕСКО мулокоти дигари муҳими олимон — Симпозиуми байналхалқӣ доир ба санъати давраи темуриёйро оғса намуд. Ни симпозиум инӣ из рӯи программаи тадқики таъмаддуни Осиёй Марказӣ тузаронида шуд.

Да, тадқикотҳои ЮНЕСКО истилоҳи «санъати темуриёй» шартон барои инвора ва таҳқиқи давраи зҳён санъати Осиёй

Марказӣ, ки аз охири асри XIV то ибтидои асри XVI давом кардааст, истифода мешуд. Аз лиҳози санан таърихӣ давран мазкур такрибан бо замони мавҷудияти империяи Осиёи Марказӣ, ки тавассути забткорони амир Темур таъсис ёфт ва дар давоми асри XV таҳти салтанати ворисони ў, ба истилоҳ «темуриён», қарор дошт ва баъзе аз онҳо чун хомиёни санъат маъруф буданд, рост меояд.

Ба саволи ҳабарнигори рӯзномаи «Правда», ки «чаро дар Симпозиуми байналхалқии шаҳри Самарқанд маҳа давраи темуриён мавриди тадқик ва омӯзиш интиҳоб шудааст?» ака-демик Б. Ғафуров чунин ҷавоб гуфт:

«Матлаб он аст, ки асрҳои XIV—XV давраи гул-гулшуку-ғии ҳунар ва фарҳангӣ ҳалкҳои Осиёи Миёна аст. Бо баъзе сабабҳои таърихӣ дар ин айём дар Самарқанд ва шаҳрҳои дигари ноҳия дар натиҷаи таъсиси давлати ягона ва мутамарказ-қасрҳои бошукуҳе комат мёафроҳтанд: ҳунарҳон бадеи комё-бихои бузург ба даст меоранд, санъати нафиса — наққошӣ, рассомӣ, мусикӣ бағоят тараққӣ карданд ва пеш рафтанд. Дар ин ҷаҳаён ҳунари асил ва ба ҳуд ҳоси мардумӣ нақши зосниро бозидааст, ки он равобити мутакобили фарҳангҳои мардумони ҳамсояи Осиёи Миёна, Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон ва қишварҳои дигари Шарқи Наздик ва Миёнаро ба таври возех ва ҳамаҷониба зоҳир менамояд. Намунаҳои барҷастаи осори меъмории он давра, миниатюраҳои ҳайратангез, асбоби зебу зинате, ки бо як нозуки ва дақиқкории моҳирона соҳта шудаанд, намунаҳои санъати ҳуширависон ҳатто коршиносон ва до-нандагони асило низ мафтун ва шефтани ҳуд месозанд.

Омӯхтани санъати Осиёи Марказии асрҳои XIV—XV на-танҳо аҳамияти таърихӣ, балки аҳамияти маърифатомӯзӣ из-дорад, зоро он дар айёми мо ба ҳодимони ҳунару фарҳанг ил-ҳом мебахшад ва онҳоро бо гояву идеяҳои тоза гани мегар-данад»¹.

Моҳи феврали соли 1969 дар Дехли Конференсияи байнал-халқии ЮНЕСКО баҳшида ба инициафти тафаккури ҷамъияти мардуми Осиёи Марказӣ зери уивони «Осиёи Марказӣ: ҳаракати ҳалкҳо ва гояҳо аз замонҳои қадимтарин то рӯзҳои мо» баргузор гардид. Дар конференсия Б. Ғафуров сарпаза-ти ҳайати вакилони советиро дар ўҳда дошт ва бо маърӯззӣ «Таъсири Ҳиндустон ба инициафти афкори ҷамъияти ҳалкҳон Осиёи Миёна» баромад кард.

Академик Б. Ғафуров дар кори Конгресси XIII байналхал-қии илмҳои таърих, ки 16—23 августи соли 1970 дар Москв

¹ Правда, 1969, 10 октябр.

барпо гардид, саҳми босазо гузашт. Конгресс яке аз бонуфузтарин ҷамъомади олимон иисбат ба конгрессҳои пешин буд. Дар кори он аз 47 мамлакати ҷаҳон 3587 нафар донишмандон инсон дошти. Дар барномаи конгресс ду мавзӯи умда: методологияи ва таърихи китъаҳо мавриди баҳс қарор гирифтаз сеҳияҳои давраҳои таърихӣ, таърихи қадим, зерҳон мисна, таърихи нау, таърихи замони ҳозира дошт.

Маҷлисиони сеҳияи «Таърихи китъаҳо» хело тезу тунд «зарди дошт», зоро дар он мӯҳимтарин масъалаҳон таърихи муబориззи синфи дар қишварҳои Осиё, Африко, Амрикои Лотҷии мавриди мӯҳокима қарор гирифтанд. Дар он дар бораи накшу мавзеи ҳалқҳои ин китъаҳо дар ҷаҳаённи таърихи олам сухан мерафт. Дар маҷлисиони ин сеҳия Б. Ғафуров ва С. Л. Тихвинский баромад намуданд.

Олимони совети дар мӯҳокимаҳон марбути мавзӯи тартиби замонии давраҳои таърихӣ фаъолона ширкат варзида ба ҳар қадом аз сеҳияҳои маърӯзаҳои ҳудро пешниҳод карданд. Доир ба проблемаҳои давраи бостон гузориши академик Б. Ғафуров бо унвони «Накши Кӯшон дар тамаддуни ҷаҳонӣ» назар барасӣ гардид.

Соли 1972 дар шаҳри Ашкобод Конференсияи байналхалқӣ дар мавзӯи «Тараққиети иҷтимои фарҳангии қишварҳои Осиёи Марказӣ дар зерҳон XIX—XX» барпо гашт. Ин конференсияи сеюмини ЮНЕСКО аз рӯи лоиҳаи «Омузниши тамаддуни Осиёи Марказӣ» буд. Дар кори он бештар аз 300 нафар донишмандони 23 қишвари ҷаҳон иштирок доштанд. Конференсия на таҳқоҳ таваҷҷӯҳи аҳли илм, балки таваҷҷӯҳи ҳодимони давлатӣ ва сиёсии қишварҳои Осиё ва Африқоро ба ҳуд ҷалб соҳт. Ба иштирокиёни он раиси Президиуми Совети Олии СССР, президенти Покистон, шоҳзодаи Эрон бо номаи мазкур муроҷиат намуданд. Барномаи конференсия басо фароҳ буда дар он проблемаҳои таърихи науви наутиарии қишварҳо ва ҳалқҳон минтақа, муносибатҳои байналхалқӣ, робитаҳои фарҳангӣ, тағйири соҳти иҷтимои иқтисодии ҷамъият, таърихи ағкори ҷамъияти ва сиёсӣ, инишиофи илм, адабиёт, санъат мавриди мӯҳокима қарор гирифт. Дар байни ҳайати вакилон муарриҳон, иқтисодчиен, адабиётшиносон, забоншиносон, иҷтимошиносон, мardumshinoسون, бостоншиносон, ҷуғрофишиносон, адабон, ҳодимони ҷамъияти, сиёсӣ, арбобони фарҳанг буданд.

Дар маҷлиси умумии конференсия Б. Ғафуров бо маърӯзани «Давраҳои асосии инишиофи таърихи фарҳангии ҳалқҳои Осиёи Марказӣ» баромад кард. Дар маърӯзахои олимони советӣ комёбииҳои иқтисодӣ, фарҳангии ҳалқҳои Республикаҳои

советин Оснёи Миёна ва Казокистон пас аз Револютенин Октябр инъикос гардид. Бо ташаббуси Б. Гафуров, ки раиси конференсия интихоб шуда буд, ширкаткуниандагон тавсияноман хамкории минбаъди олимони минтакаро аз рӯи лоҳзи ЮНЕСКО кабул гарданд. Конференсия пешниҳоди ташқиҳи кардани Ассоциатсияи байналхалқи оид ба омузиши тамаддуни Оснёи Марказиро, ки аз ин пештар олимони советӣ дар назди ЮНЕСКО гузошта буданд, дастгири намуд.

Конференсияи Ашқобод дар арафаи ҷаҳони 50-умин солгарди таъсиси СССР барво гашта буд ва иштироқчиёни он ба узвони олимони советӣ бо руҳбаландии бузург номони табриқӣ кабул намуданд. Иштироқчиёни конференсияи Ашқобод аз ҷумлаи нахустин шаҳсоне буданд, ки бо асари барҷастаи Б. Гафуров «Точикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асрори маднава» ошно гаштанд.

Баробари корҳон бузурги илмӣ — ташкили, ҷамъияти мудаҳисин корҳон тадқиқотни ҳудро пеш мебурд ва пурнамсоз меҳнат мекард.

Соли 1976 китоби Б. Гафуров ва Л. И. Мирошинков «Омузиши тамаддуни Оснёи Марказӣ». Таҷрибани хамкории байналхалқи аз рӯи лоҳзан юНЕСКО» аз чоп баромад. Дар он дархусуси таҷрибан подирия хамкории байналхалқӣ дар кори омузиши мероси мадании ҳалқҳои Оснёи Марказӣ, ки аз рӯи лоҳзан юНЕСКО ба амал оварда мешуд, нақл карда мешавад. Китоб як маънъ ҷамъбасти натиҷаи амали гаштани лоҳзан «Омузиши тамаддуни Оснёи Марказӣ» буд. Дар мачниҳи умумии сессияи Шурои Ассоциатсияи байналхалқи оид ба тадқики тамаддуни Оснёи Марказӣ дар Мехико (1976) ба юНЕСКО тавсия дода шуд, ки онро ба забонҳон англисӣ ва франсавӣ чоп намояд. Соли 1979 дар мачаллае, ки аз тарафи Ассоциатсияи байналхалқи оид ба омузиши тамаддуни Оснёи Марказӣ нашр мегардад, китоби Б. Гафуров ва Л. И. Мирошинков ба забони англисӣ ба табъ расид.

Як қатор тадқиқотҳои Б. Гафуров ба рол ва машҳири фарҳанги бостонии Оснёи Миёна дар тамаддуни ҷаҳонӣ, мероси мадании ҳалқҳои Шарқи советӣ, робитаҳои иқтисодӣ, сиёсии ҳалқҳои Оснёи Марказӣ баҳшида шудаанд. Мудаҳисин ҷонде аз рисолаву мақолаҳои аҷиби ҳудро ба инъикоси саҳми олимон, шоирон, адабон, арбобони сиёсии ҷамъиятии Шарқ ба ҳалини маданиҳои ҷаҳонӣ баҳшидавест. Ии таълифотҳо дар берони Фардавӣ, Беруни, Фороби, Ҳусрави Дехлевӣ, Иқబол, Родиб, Ҳамади Доғонӣ, М. Гандӣ, Ч. Нехру ва гайра мебошанд, ки дар кори тарғиби мероси оаҳо саҳми азниҳа ба сиёсоб мераванд.

Академик Б. Гафуров музалифи бештар аз 400 рисолазу маколаҳон илми аст, ки ба проблемаҳон актуални ҳаракати миллии озодиҳоҳии Шарқ, тараққиёти таърихи фарҳангии Шарқ, соҳимони сотсиалисти дар Шарқи советӣ аз чумла дӯдири замону тоҷикистонӣ баъшида шудаанд.

Ҳидматҳон Б. Гафуров дар риштai рӯзноманигори инҷиз будург аст. Ӯ муддати 17 сол сармухаррири маҷаллаи ҷамъиятии сиёсӣ «Азия и Африка сегодня» буд ва дар саҳифаҳои он маколаҳон колиб ва пурмазмуро роҷеъ ба масъалаҳон ҷунбишҳои милли ва раҳонбахши ҳалҳон Осиё ва Африко интиҷор мекард.

Б. Гафуров қувваю гайрати беандозаи худро ба корҳои ҷамъияти инҷиз бедарег сарф менамуд. Ӯ узви ҳайати вакилони народаҳети Совети Олии СССР, сарвар ва узви бисёр ташкилоту муассисаҳои планиру ҷамъияти ва роҳбари ҳайатҳои зидди вакилони советӣ дар мулокоту машваратҳои байнадалҳои буд. Ӯ дар Конгресси IV ҳамбастагии қишварҳои Осиё ва Африяҳои тарафдорони сулҳ ширкат варзид. Б. Гафуров дар Конференсияи 45-уми иттифоқи байнипарламентҳо ва конференсияҳои тарафдорони сулҳ ширкат варзид. Б. Гафуров дар Конференсияи сардорони давлатҳо ва ҳукumatҳои мамлакатҳои бетариф ба сифати мушоҳиди СССР иштирок намуд. Ӯ бо ՚и. Некру, Чамол Абулиосир, Камол Чумбулат, Индира Гандӣ, доктор Зокир Ҳусайн, Фаҳриддин Алӣ, Саҷҷод Зоҳир ва бисёр дигар сарварони қишварҳои Осиё ва Африко шаҳсан шиносӣ дошт ва бо онҳо борҳо мулокотдо намудааст.

Б. Гафуров дар сафи пеши муборизони сулҳ, мустаҳкам кардани дустӣ ва ҳамкории байни ҳалқҳо буд. Ҳамчун ҷониши раиси Комитети советии ҳамбастагӣ бо мамлакатҳои Осиё ва Африко, аъзои Комитети советии лиғозъ аз сулҳ ва Комиссияи СССР онд ба корҳои ЮНЕСКО Б. Гафуров тамоми қувва ва истеъдоди худро ба ҳизмати сулҳ, мустаҳкам кардани дустӣ ва яқдиили байни ҳалқҳо равона карда буд. Барои фаъолияти нургайрати худ дар роҳи мустаҳкам кардани дустӣ мнени мардумони қишварҳои гуногуни ва сулҳи пойдор у бо медали фарҳии Комитети советии лиғозъ аз сулҳ ва медали тилдлони ҷашини Шурои Үмумиҷаҳонии Сулҳ сарфароз карда шуда буд.

Ба сифати мувошини раиси Комитети советии ҳамбастагӣ бо қишварҳои Осиё ва Африко ва депутати Совети Олии СССР Б. Гафуров ба Бирма, Азҷазоӣ, Тунис, Гвинея, Голландия, Швейцария, Франсия, РРГ, Югославия, Чехословакия, Арабистони Суудӣ, Филиппин, Либия, Кувейт, Туркия, Эрон, Афғонистон, Непал ва дигар қишварҳои Осиё, Африко, Амрико

ва Европа сафар кардааст. Мулокоту баромадхон ўро дар ин мамлакатҳо ҳиссан арзидае ба кори таҳқими алоқаҳои дусто-иан ҳалкҳои Иттифоқи Советӣ бо ҳалкҳои кишварҳои номбурда гуфташонадаст.

PDF Compressor Free Version

Б. Гафуров шаҳсияти фавкулистеъдод ва фаъолияти илмию эҷодиаш серсаҳ буд. У дорон маҳорат ва қобилияти қалони ҳудаби низ буд. Ба ин мақолаҳои илми-оммавӣ, таъриҳӣ, публисти, маколаҳои зиёди дар рузномаву мачаллаҳо интишор намудаи Б. Гафуров мисол шуда метавонанд. Назари ҳасоси рузноманигории у тамоми ҳислатҳои амиқ ва мушахҳаси шаҳру деҳоти Шарқи ҳориҷа, тарзи зиндагӣ, майшат, урғу одати афроди ҷудогонаро фаро гирифта дар саҳифаҳои матбуот чун таассурот ва ёддоштҳои муаллиф инъикос мегардид. Масалан, маколаҳои «Дар сарзамини меҳмоннавози Тунис» — («Правда», 17 ноябр 1959), «Дар ҷазираҳои Филиппин» («Иностранный литература» 1960, № 7) аз ҷумлаи онҳост. Истеъоди публистикии Б. Гафуров баҳусус дар маколаҳои дар маззути рӯзмарраи байналхалқӣ таълиф намудааш ба хуби ҳувайдост.

Маколаҳое, ки бо забони басо возех ва равшан назишта шудаанд, аз қабили «Рӯҳи Бандунг зинда ва пируз ҳоҳад буд», «Рӯҳи Тошканд», «Иттифоқи Советӣ ва кишварҳои Шарқ», «Шабҳои даҳшатноки ҷангро биронем», «Гоя-Ҳиндустон», «Сулҳ, истиклол, соғсиализм», «Бо роҳи ҳалқ», «Пиҷӯзии принциҳои ништи иек», «СССР — Ҳиндустон: дар роҳи дӯстӣ» ва гайра таҳлил ва таҳсиси дурустӣ рӯйдодҳои байналхалқӣ буда, таъсири сиёсати ҳориҷии Иттифоқи Советиро бар раванди таъриҳи нишон дода, самтҳои асосии сиёсати сулҳчӯёнаи партҷа ва давлати моро мавриди баррасӣ карор медижанд. Гайр аз ин, Б. Гафуров ба эҷоди насири бадӣ низ шуғл зарзидааст. Қиссан таъриҳин «Маҳмуд» ва ҷанд ҳикояҳои дигари ў хотироти аисими бачагин уро аз муборизаҳои шадиди синфи ва сиёсӣ дар шаҳри Ҳуҷанди қабл ва пас аз инкилоб бозгӯ мекунад.

Саҳми Б. Гафуров дар инкишофи шарқшиносии ҷаҳонӣ аз ҷонҷиби вҳди илми ватанӣ ва ҳориҷӣ баланд тақдир шудааст. Ҷидду ҷаҳди монданашаванди ў дар арсан илм ва соҳан созмондӣ ҳаҳои саҳовор гирифт. Б. Гафуров соли 1958 аъзо-корреспонденти АИ СССР ва бâъд аз 10 сол академики АИ СССР интихоб гардид. Барои фаъолияти пургайрати ҷамъчи-ти-сиёсӣ ва ҳизматҳои бузург дар инкишофи шарқшиносии советӣ Б. Гафуров соли 1968 бо ордени Байраки Сурҳи Мехнат ва соли 1975 бо ордени Революцияи Октябр сарфароз гардид. Үро ҳукумати Муғалистон бо ордени Байраки Сурҳи Мехнат ва медали «50-солагии революция» мукофотонид.

Соли 1967 ба муносибати таҳия ва аз нашр баромадани асари бисёрчилдаи «Таърихи ҳалки тоҷик» ва барои хидматҳои бузургаш дар инкишофи илми таърихшиносии тоҷик ба академик Б. Ғафуров уйонни фарҳии «Арбоби шоистаи илми РСС Тоҷикистон» дода шуд.

Моҳи апрели соли 1977 Б. Ғафуров ба Душанбе барои иштирок ба кори сессияи сайдариюни Бюрои шӯъбаи илмҳои таърихи АИ СССР ва вокиф гаштан аз корҳои тайёри ба Симпозиуми байналхалқӣ онд ба проблемаҳои этникии таърихи ҳадимаи Осиёи Марказӣ, ки мебонист моҳи октябрини соли 1977 дар Душанбе барпо гардад, омад. Вале бемории ӯ ногаҳон ҳурӯҷ карда олим ба беморхона афтод.

Бобоҷон Ғафуров 12 июли соли 1977 дар шаҳри Душанбе дар синии 68-солағӣ даргузашт. Қалби олими барҷастаи шарқшинос дар айни камолоти эҷодӣ нобахангом аз задан бозмонд.

Дар таъзинномае, ки аъзон Бюрои сийёси КМ КПСС, котибони КМ КПСС ва КМ ПК Тоҷикистон ва дигар роҳбарони партияви ва давлатни республика имзо намудаанд, ба фаъолиятҳои сийёси, давлатӣ ва илми Б. Ғафуров баҳои баланд доҳа шудааст.

Мехнаткашони Тоҷикистон бо таъму андуҳи гарон ӯро ба роҳи охирии гуселониданд.

Тобут бо часади мархум дар бинои Институти қишоварзи Тоҷикистон гузошта шуд. Садҳо ва ҳазорон одамон барои видӯъ омада буданд. Онҳое ба ӯ видӯъ меғуфтанд, ки ӯро дар кори якҷоя дар ташкилотҳои партияви, муассисаҳои илмӣ, аз ҷумла дар вазифаи котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон мешинӯҳтаанд, бо ӯ мусоҳиб шуда буданд. Онҳое низ буданд, ки ӯро шаҳсан нашиносанд ҳам, вале таърихи ҳалки ҳуд, гузаштани хешро аз саҳифаҳои китоби ӯ хонда, аз ҳуд отоҳ шуда буданд.

Он руз миллати тоҷик мотам гирифт. Ҳалқ фарзанди номбардор ва шуҳратёри ҳудро дар ҷаҳорбои устод Айни ба ҳок супорид. Барои адой маросими видӯъ бо мархум ҳайатҳои дошишмандон аз АИ СССР ва Академияи илмҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Гурҷистон, Қирғизистон, Туркманистон, олимони Институти шарқшиносии АИ СССР ва шӯъбаи Ленинградии он, кормандони маҷаллаҳои «Народы Азии и Африки», «Азия и Африка сегодня» ба Душанбе омада буданд.

Дар митниги мотаме, ки дар ҷаҳорбои ба номи С. Айнӣ баргузор шуд, ионби президенти АИ СССР академик А. В. Сидоренҳо ҷунни гуфт: «Мардуми советӣ имрӯз бо Бобоҷон Ғафуров ба хотира фаъолии пурмаҳсулу ҳамаҷонибии ӯ дар роҳи рушди интисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон, саҳми бузурги ӯ дар илми ватаний бо эҳтироми бепоён ва спаситузории тамом

видъ мегүяд. Хотираи дурахшони ў абадан дар калби мо хоҳад буд.

Б.Faфуроев дар қарбии мақбараи С. Айнӣ ба ҳок супорида шуд. PDF Compressor Free Version мучассаман ў гузашта шудааст. Мучассамаро Г. Г. Чередиченко аз сангি хоро тарошидааст.

Бо мақсади абади гардондани хотираи Б. Faфуроев Президиуми Совети Олии РСС тоҷикистон шаҳри Советободи залояти Ленинободро шаҳри Faфуроев ном дод.

Хукумати Тоҷикистон стипендияҳои ба номи академчик Б. Faфуроевро таъсис кардавет, ки ҳар сол ду маротиба ба беҳтарин дошишчӯёни факултетҳои шарқшиносӣ па таърихи Дошишгоҳи Давлатии Тоҷикистон. Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ва Институти давлатии педагогии шаҳри Ленинобод дода мешаванд. Дар мавриди мукаррар кардани стипендияҳои таҳои комёбидон таҳсил, балки фаъолияти ҷамъиятии номзад изиз ба инобат гирифта мешавад. Таъсиси ии стипендияҳо шаҳодати равшами ҷовид гардондани хотираи академик Б. Faфуроев мебошад, ки дар республикаи мо амалӣ мешавад.

Президиуми АИ СССР бо мақсади ҷовид гардондани хотираи академик Б. Faфуроев дар Институти шарқшиносии АИ СССР кабинети ёдгории Faфуроевро таъсис дод ва «Асаҳон мунтаҳаб»-и олим нашр гардид.

Бо қарори комиҷрояни Совети депутатҳои ҳалқии шаҳрҳи Душанбе ба мақсади аబадӣ гардондани хотираи Б. Faфуроев яке аз ҳибонҳои зебон шаҳр ҳибони академик Бобоҷон Faфуроев ном гирифт. Дар шаҳри Faфуроев ҳоло музейи академик Б. Faфуроев бунӣд мегардад. Дар ҳудуди якчанд ноҳияҳои Тоҷикистон колхозҳо ба номи Faфуроев гузашта шуд.

Мехнаткашони яке аз совхозҳои ноҳияи Раиштони вилояти Фарғона ба яке аз кӯчаҳои дехан ҳуд номи академик Б. Faфуроевро доданд. Бобоҷон Faфуроев ҷисман дар байни мо набошад ҳам, вале маъланӣ ва рӯҳан ў ҳамеша дар калби мардуми тоҷик аст. Нихоят бо қарори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон⁶ Б. Faфуроев бо узвони Олий — Қаҳрамони Тоҷикистон қадр шуд.

Дар Душанбе барҷастатарин китоби Б. Faфуроев, шоҳасари «Тоҷикон» дар ду китоб ба шакли басо вусъатбӯфа ба забони тоҷикӣ ба табъ расид.

Академик Бобоҷон Faфуроевро дар Тоҷикистон басо дӯст мадоранд ва эҷтиром мекуванд ва уро бо навозиш ва меҳрубонӣ фарзанди ҳалқ, фарзанди миллат меҳонанд ва ў ҳамон талоъ дар калби мо мақон хоҳад дошт.

Имruz академик Бобоҷон Faфуроев дар зодгоҳи ҳуд Тоҷи-

кистон ба хоби збад рафтааст. Хотираи дурахмони ў чун жа-
сони бузург ва донишманди маъруф дар калби халқи тоҷик,
дар лавҳаи хотири тамоми халқҳои Шарқ ҷовид аст. Давоми
умри уро шогирдонаш давом меди-
PDF Compressor Free Version
ханд.

«ТОЧИКОН» — АСАРИ БАРҶАСТАИ ТАЪРИХШИНОС

Соли 1972, тоҷикон ҳадаяи шоистае дарёфт намуданд.

Аз интишори ҷилди аввали «Таърихи халқи тоҷик» 10 сол
гузашт ва инак дӯстдорони таърих асари тозаи донишманди
маъруфи советиро дар ихтиёри худ доштанд. Дар ин асар ҷун
дар онна таъоми дастовардҳои охирини илми таърихи ватанӣ
ва ҳориҷи дар он айём инъикос гардида буд. Асари Б. Фафу-
ров ҷамъбасти мархилаи нави иникишофи шарқшиносии советӣ
ва комёбихон он дар соҳаи таҳқикотко оид ба таърихи қадим-
тарин халқи Осиён Миёна — тоҷикон буд.

Б. Фафуров дар мавқен ягона дурусти илмии мæннидоzi
марксистии таърихи ҷамъият қарор гирифта ногониҳои ме-
тодологии илми буржуазиро фош намудааст. Б. Фафуров ҷунни
навиштааст: «Дар осори олимони буржуазӣ гузаштани халқ-
ҳои Шарқ, аз ҷумла тоҷикон ҳамчун силсилаи беинтиҳои му-
хорибаҳо, ҷангу ҷидолҳо ва табаддулотҳои дарборӣ, қиссаҳои
салтанату шоҳон, амирон, ҳокимон, лашкаркашон қаламзӯд
мегардад. Конунияти таърихи дар ин маврид ба кулӣ сарғи
назар шудааст на ё аз мавқен идеалистӣ тафсир мешавад».

Таъоми мундариҷаи китоби Б. Фафуров бо руҳи тоҷи дус-
тию бародарии халқҳои Осиён Миёна, тоҷони интернатсона-
лизм саршор аст. Дар сарсухани китоб дуруст хотиришон ме-
гардад, ки тадқики омузии таърихи тоҷикон, саҳми ба ҳуд
ҳоси онҳо ба ганҷинайи таъмаддуни инсонӣ бо омузиш ва таҳ-
кики таърихи халқҳои Осиён Миёна ва бозёғти он падидашо,
ки онҳоро муттаҳид менамуд саҳт марбут аст. Ии имкон ме-
дҳад, ки сарчашмаҳои равобити айъанавни халқҳои сокни
Осиён Миёна ва риштаҳои амиқи таърихии ҳамкориҳои баар-
дарони онҳо қашф карда шаванд.

Муҳаккӣ на танҳо бо як маҳорати фавқулодда манзарэи
домонандори таърихро нигоштааст, инчунин ҳар як соҳаву пах-
лӯҳо, ҷараён ва ҷузъиётҳои оро борикбинона ва бо як тафсি-
лоти ҳанратангез тасвир менамояд. Ии аст, ки пеши назари
мо на танҳо тарҳи умумии таърихи ҷандиинаса ҷилвагар мешавад,
балки пайкараи зиндаи он бо таъоми мурakkabiю му-
колифатҳояш арзи вучуд мекунад.

То таълиф ва интишори «Точикон»-и Б. Гафуров дар ягон асари дигар ҷараваҳои иҷтимоию иқтисодӣ бо ин амиқиҳӣ ва пайваста ба қонуниятиҳо ва тазохуроти мушаххаси онҳо, проблемаҳои ӯзумонии этини таърихи маданият ва пайванди фарҳанги ошкор нағардида буд.

Таҳқиқи амиқи проблемаҳои муҳимтарини таърихи бостонии ҳалқи тоҷикро Б. Гафуров бо ҷамъбасти тамоми маҷмӯи маълумотҳои ба ў дастрас донир ба қадимтарин ҷамъиятиҳо инсонии ва фарҳанги он басо муваффакона пайвастааст. Б. Гафуров чун олимӣ назариётӣ ҳамеша ба ҷамъбасти ҷоекеаҳо ва фактҳои таърихи ва ошкор кардани қонуниятиҳои умумии таърихи мекӯшид. Ӯ таъкид мекард, ки дар наазди муаллиро ни тадқикотҳои ҷамъбастиӣ ду вазифаӣ аз ҷиҳати ҳамони ҳуд баробар муҳим меистад: дарёфтни қонуниятиҳои умумии таракқиети таърихи мамлакатҳо ва ҳалқҳо ва ҳамчунин ошкор соҳтани ҳусусиятиҳои ба ҳуд хоси иникишофи ҳар як ҳалқ ва ҳар як кишвар. Умумият ва маҳсусият ду ҷанбае мебошанд, ки метавонанд ҳантоми тадқикотҳои хос ва алоҳида аз ҳам чудо бошанд, вале дар асарҳои ҷамъбастиӣ ин ду ҷаиба мутакабилан ба ҳам мепайванданд. Б. Гафуров қайд намудааст, ки тамоми ҳусусиятиҳои хосе, ки ба як ҳалқ, ба як давлат ва ё ба давраи таърихи хос аст, ба дигар ҳалқҳо ва давлатҳо низ мансуб доистан ва онро ҷиҳати «асосӣ ва муайянкунанд»-и ҳамон айём ӯзлон кардан дуруст нест.

Олим таърихи ҳалқи ҳудро дар пайванди нигусастани наҷун қисми таркибии ҷараваҳи таъриҳи ва тамаддуни умумии инсонӣ тадқик намуда, дар айни замон ҷиҳатҳои маҳсус ва фарҳанги ба ҳуд хоси тоҷикон ва саҳми арзанди онҳоро ба ҳазинаи тамаддуни ҷаҳонӣ ишон додааст.

Таваҷҷуҳи Б. Гафуровро бештар масъалаҳои аз ҳама мурракабу пурхтилоф ва печида ба ҳуд ҷалб соҳтаанд. Ӯ ҳаргиз аз масъалаҳои баҳсталаб ва сарпеч рӯй наметофт, баръаке онҳоро мавриди тадқик карор дода, мекӯшид шарҳ дидад ва дигаронро низ ба мубоҳисан илмӣ даъват менамуд.

Б. Гафуров дар «Точикон» чунки масъалаҳои инҳоӣ мурракабу дандоншикан ба мисли ҷавҳари этини Ҷаҳонӣ ва лингвистии қабилаҳои қадимаи Осиёи Миёна, Ҳиндустони Шимолӣ, Афғонистон, Эрон ва даштҳои байни Европа ва Осиёи пайдоиши ориён ва масъалаи орӣ, пайдоиш ва иникишофи ҷамъияти сийёғӣ, зухур ва таҳаввули онни зардуштӣ, буднарастӣ, пайдоиши, ташаккӯл, хронология ва маданияти Кӯшон, омезиш ва таъсири мутакабилази тамаддуни Осиёи Миёна, ҳинду эронӣ ва мардуми Юнони қадимро ба риштҳои тадқик қашидашт. Саҳми Б. Гафуров дар омухтани ва таҳқиқи проблемаҳои номбур-

кистон ба хоби абад рафтааст. Хотираи дурахжони ў чун насони бузург ва донишманди маъруф дар қалби ҳалқи тоҷик, дар лавҳаи хотирни тамоми ҳалқҳои Шарқ ҷовид аст. Давомин ӯмри ў асарҳои ӯянд ва кори ӯро шогирдонаш давом медиҳанд.

PDF Compressor Free Version

«ТОЧИКОН» — АСАРИ БАРЧАСТАИ ТАЪРИХШИНОС

Соли 1972, тоҷикон ҳадди шоистае дарёфт намудаанд.

Аз интишори ҷилди аввали «Таърихи ҳалқи тоҷик» 10 сол гузашт ва ишак дустдорони таърих асари тозан донишманди маъруфи советиро дар иҳтиёри ҳуд доштанд. Дар ин аср чун дар онна таъомни дастовардҳон охирини илми таърихи ватланӣ ва ҳориҷи дар он зиёд инъикос гардида буд. Асари Б. Гафуров ҷамъбости мархилаи нави иникишоғи шарқшиносии советӣ ва комёбидон он дар соҳан таҳқиқотҳо оид ба таърихи қадимтарин ҳалқи Осиён Миён — тоҷикон буд.

Б. Гафуров дар мавқеи ягона дурустӣ илми маънидоди марксистии таърихи ҷамъият қарор гирифта иотавониҳои меҳодологияи илми буржуазиро фош намудааст. Б. Гафуров чунин ҳавиштааст: «Дар осори олимони буржуазӣ гузаштани ҳалқҳои Шарқ, аз ҷумла тоҷикон ҳамчун силсилаи беинтиҳон муҳорибаҳо, ҷангу ҷидолҳо ва табаддулотҳои дарборӣ, киссаҳои салтанату шоҳон, амирон, ҳокимон, лашкаркашон қаламдӯд метардад. Конунияти таърихи дар ин маврид ба кулӣ сарғи назар шудааст ва ё аз мавқеи идеалистӣ тафсир мешавад».

Таъомни мунидариҷаи китоби Б. Гафуров бо руҳи ғояи дустуу бародарии ҳалқҳои Осиён Миён, ғояҳои интернатсонализм саршор аст. Дар сарсухани китоб дуруст хотирнишон меғардад, ки тадқики омӯзиши таърихи тоҷикон, саҳми ба ҳуд ҳоси онҳо ба таиниши таъмаддунни инсонӣ бо омӯзиш ва таҳкики таърихи ҳалқҳои Осиён Миён ва бозёфти он падидако, ки онҳоро муттаҳид менамуд саҳт марбут аст. Ни имкон мебидад, ки сарҷашмаҳои равобити айнанавии ҳалқҳон сокини Осиён Миён ва риштаҳои амики таърихи ҳамкориҳои бародарони ниҳо қашӣ карда шаванд.

Муҳаккӣ на танҳо бо як маҳорати фавқулодда манзарзи ломандори таърихро ишоштааст, инчунци ҳар як солазу пахлаҳо, ҷарабӣ ва ҷузънётҳои онро борикбинона ва бо як тафсилоти ҳайратангез тасвир менамояд. Ни ист, ки пешназарди мо на танҳо тархи умумии таърихи ҷонданиястра цилвагар мебидад, Ҷалқи пайкараи зиндзи он бо таъомни мураккабию муқолифатковӣ арзи вучуд мекунад.

То таълиф ва интишори «Точикон»-и Б.Faфуров дар ягон асари дигар ҷарабаҳои иҷтимою иқтисодӣ бо ин амиқият ва пайваста ба конуниятиҳои тазохуроти мушахҳаси онҳо, проблемаҳои таърихи этиники таърихи маданият ва пайванди фарҳангӣ ошкор нағардидо буд.

Таҳкики амиқи проблемаҳои муҳимтарини таърихи бостонии ҳалки тоҷикро Б. Faфуров бо ҷамъбасти тамоми маҷмӯи маълумотҳои ба ў дастрас донир ба қадимтарни ҷамъиятҳои инсонӣ ва фарҳанги он басо муваффакона пайвастааст. Б. Faфуров ҷуни олимӣ назарнётчи ҳамеша ба ҷамъбасти воеаҳо ва фактҳои таърихи ва ошкор кардани конуниятиҳои умумии таърихи мекӯшид. Ў таъқид мекард, ки дар наазди муаллифи ни тадқикотҳои ҷамъбастиӣ ду вазифаи аз ҷиҳати аҳамияти ҳуд баробар муҳим меистад: дарёftи конуниятиҳои умумии тараккӣти таърихи мемлакатҳо ва ҳалкҳо ва ҳамчунин ошкор соҳтани хусусиятҳои ба ҳуд ҳоси инкишофи ҳар як ҳалк ва ҳар як кишвар. Умумият ва маҳсусият ду ҷанбае мебошанд, ки метавонанд ҳангоми тадқикотҳои хос ва алоҳида аз ҳам чудо бошанд, воле дар асарҳои ҷамъбастиӣ ии ду ҷиҳа мутақобилан ба ҳам мепайванданд. Б. Faфуров қайд намудааст, ки тамоми хусусиятҳои хосе, ки ба як ҳалк, ба як давлат аз ё як давраи таърихи ҳос аст, ба дигар ҳалкҳо ва давлатҳо низ мансуб донистан ва оиро ҷиҳати «асосӣ ва муайянкунианд»-и ҳамон айём зълон кардан дуруст нест.

Олим таърихи ҳалки ҳудро дар пайванди ногусастаний за ҷуни кисми таркибии ҷараёни таъриҳ ва тамаддуни умумии-сони тадқиқ намуда, дар зини замон ҷиҳатҳои маҳсус ва фарҳанги ба ҳуд ҳоси тоҷикон ва саҳми арзанди онҳоро ба ҳазини тамаддуни ҷаҳонӣ нишон додааст.

Таваҷҷӯҳи Б. Faфуровро бештар масъалаҳои аз ҳама мурakkабу пурхтилоф ва печида ба ҳуд ҷалб соҳтаанд. Ў ҳаргиз аз масъалаҳои баҳсталаб ва сарпеч рӯй наметофт, баръаке онҳоро мавриди тадқиқ қарор дода, мекӯшид шарҳ дихад ва дигароиро низ ба мубоҳиси илмӣ дазвват менамуд.

Б. Faфуров дар «Точикон» ҷуни масъалаҳои инҳоят мурakkабу дандоншикан ба мисли ҷавҳари этиники ва лингвистики қабилаҳои қадимаи Осиёи Миёна, Хиндустанӣ Шимолӣ, Афғонистон, Эрон ва даштҳои байни Европа ва Осиё, пайдонии ориси ва масъалаи орӣ, пайдоиш ва инкишофи ҷамъияти сиаҳӣ, зуҳур ва таҳаввули онин зардуштӣ, буднарастӣ, пайдони, ташаккул, хронология ва маданияти Кӯшон, омезиш ва таъсирӣ мутақобилан тамаддуни Осиёи Миёна, хинду зонӣ ва мардумиёнини қадимро ба риштai тадқиқ қашдааст. Саҳми Б. Faфуров дар омухтани ва таҳкики проблемаҳои иномбур-

да басо бузург аст. Афкор ва куло сахон у аҳамияти қалони илми ва назарияни доранд. Б. Гафуров метавонист мөхияти онхоро возску равшан баён намуда мулохизахон ачибу ҳамеша пухташада бо як маҳорат пешниҳод созад. Мазниидод ва ташоҳоти олим дар бисёр мағридаҳо навоилироизанд ва ё бори нахуст ба саҳнай мубодисаҳон илмий қашида шудаанд.

Бо истифода аз маълумотҳои ҳадимтарин сарчашмани таъриҳи — «Авесто», ҳатҳон меҳӣ солномаҳон чини, матҳон динни будон, хучҷатҳои хочагии осиёйи мянагӣ, асаҳон муаллифони Юнону лотинӣ, номаҳон ҳокими Сүғд, навиштаҷотҳои шоҳони Кӯҳонӣ, рисолаҳон музарриҳони зрабзабон ва форзабон ва дигар маъҳазҳои таъриҳи — муаллифи «Точикон» дар тадқики соҳти иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна давраи бостон ва зериниёниги саҳми арзанде гузоштааст.

Нахустин бор дар илми таъриҳшиносӣ Б. Гафуров манзизран соҳти ҷамъияти Осиёи Миёнаро ба ҷунни як таври возех ва боварибахш тасвир менамояд ва батағсил мачмӯи шаклҳон заминдории феодалии ва ҳелҳон индоэро шарқ медиҳад.

Б. Гафуров дар тадқикотҳон ҳуд маҳсусиятҳон соҳти гуломдории Осиёи Миёнаро, ки мазмуни асосиаш аз тарафи профессор С. П. Толстов муайян ва баён шуда буданд, ба тазри кулии аз иш тадқик мекунад. Ҳулосан Б. Гафуров дар ҳуруси он ки «дар Осиёи Миёна меҳнати гудомон, аз ҷумла дар истеҳсолоти хочагии қишлоқ роли гайриасосӣ, дурусттараш, ҷони дуқмадараҷаро мебозанд»¹ аҳамияти принципниалии ва ҳалқунанда дорад.

Китоби якуми «Точикон» аз ҷаҳор фаъл иборат аст. Бахши аввали ба таъсифи соҳт ва ниюми ҷамоати ибтидиӣ ва инкиrozи он дар сарзамини Осиёи Миёна баҳшида шудааст. Дар ин боб муаллиф бо истифода аз таъодди зиёди далелҳои тоза қидимтарин марҳадан маскуни гаштани Осиёи Миёнаро ба тарзи иш мавриди баррасӣ карор медиҳад.

Ҷолибтарни қашфиётҳои бостоншиносии солҳои охир ба асри биринҷ — марҳилан таракқисти нерӯҳон иқтисодӣ, ки ба болотарин сатҳи инкишофи замони ҳуд расида буданд, марбут мебошаанд. Ба мазданият ва фарҳангҳои қаблан мазъуф, ки мутаваддӣ ба қабилаҳои ба истилоҳ давраи биринҷи саҳрон буд, боз осори бостоншиносӣ мансуб ба маданияти қабилаҳои Бешкент ва Вахш илова гардидаанд. Ва ин имкони онро фароҳӣ соҳт, ки як силсала масъалаҳои марбут ба проблемаҳои

¹ Гафуров Б. Г. Таджикстан. Таърихи ҳадимтарин. қадим из зери маддӣ. Китоби якум. Душанбе. «Ирфон», 1983, с. 252.

май арий аз нигохи комилан нах ташрех ва тафсир гардад. Аз чумла муаллиф чунин як лаҳзан душвор ва печидатарини таърихӣ — масъалаи макони сукунат ва пахи гаштани кабилаҳон хиндуории (они индиҳондӣ) мавриди мухокима карор дода ба чунин ҳуносан мухим омадааст, ки Осиёи Миёна таҳоҳияҳон ҳамшафату ҳамҷавори он маркази асосии ташаккул густариш, сарзаминии бостонии қабоили хиндуориӣ будааст.

Қисмате, ки ба қабилаҳои шарқизеронии Осиёи Миёна (асри X — миёнаи асри VI неш аз милод) баҳшида шудааст из таҳлили «Авесто» — мачмӯн матҳои мазҳаби зардуштиён, ки муҳимтарин ёдгории хатти фарҳангӣ, майшӣ, аҳлоқӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии қабилаҳои хиндуориӣ наҷоди Осиёи Миёна ва Эрон мебошад, оғоз мегардад. Махсусан баҳшҳои роҷеъӣ ба давлатҳои қадимтарин дар сарзаминии Осиёи Миёна ва ҳамчунин пайдонӣ на ташаккули шаклҳои қадимтарини онни зардушти ҷолиби дикқатанд.

Бобоҳон ба гузаштагони тоҷикон дар давраи инкишофи мусносибатҳои гуломдорӣ баҳшида низ басо шавқандезанд. Үмдатирии рӯйдодҳон таърихи сиёсии Осиёи Миёнаи асрҳон VI—V қабл аз милод дар заминии истифода аз маъхазу материалиҳои навтарини илмӣ, ки ҳангоми таълифи асари бисёрчилаи «Таърихи ҳалқи тоҷик» аз назар берун монда буданд, тасвир меёбанд.

Бобоҳон Гафуров дар зимни тавзӯҳ ва инъикоси муборизаи мардуми Осиёи Миёна бар зидди истилогарони Юону Макдунӣ ва рӯйдодҳон сиёсии баъди хотирнишон месозад, ки маҳз муборизаи яқҷояи ҳалқҳо, ки дар ҷараёни он дӯстӣ ва бародарии онҳо ташаккул ёфт, ба муқобилии фаъолияти ҳаробкорони урдун Искандари Макдунӣ ва истилогарони дигар истодагарӣ кард. Ва фарҳанги антиқа, ки бештар бо номи мазданияти Юону Боҳтар ёд мешавад аз омехтаи мураккаб ва ҳамбасти печидан афкори таҳҷои ва юонӣ иборат аст ва дар ниҳоят дар ташаккули ин фарҳанг на юоннишни истилогар, бозлики боҳтариёни бунёдгар накш ва саҳми асосиро гузоштазад. Муаллиф дар бораи равобити фарҳангии таърихӣ ва таъсирӣ мутакобилан ҳалқҳои Осиёи Миёна ва қишварҳон ҳамҷавор маълумотҳои тозаи илмӣ овардааст.

Қисмати роҷеъӣ ба Осиёи Миёна дар давраи Кӯшониён ҳеле устодона ва бо маҳорати кордонӣ нигошта шудааст ва нибоб мукаммалтарин қисмати китоби Б. Гафуров ба шумор меравад. Раҷшан мегардад, ки дар он қарихо дар соҳаи мазданияти ҳалқҳои Осиёи Миёна — сурдиён, ҳордамонӣ, боҳтариёни ва сақониён дигаргуниҳои ҷилди рӯй доданд. Дар заминии алиф-

бон ороми ва юнонӣ ҳатҳои маҳаллӣ (сүғдӣ, боҳтари) ба зуҷуд меоянд.

Проблемаи Кӯшониён яке аз масъалаҳои фавқулодда мураккаб ва сарнеч мебошанд, ки оро Конференсияи ЮНЕСКО онд ба ҳамадуви Кӯшон соли 1968 дар шаҳри Душанбе тъқид намуд. То ҳоло масъалаҳои марбут ба таъсиси империи бузурги Кӯшониён, ки марҳон он дар қарни аввали милодӣ аз Хиндустан то Эрон тӯл қашнда буд, ба таври бояду шояд ҳаллу фасл нашудааст. Ҳамчунин проблемаҳои зиёд, аз қабилие расман намудани санаҳои салтанату шоҳони Кӯшон, музайян намудани сарҳади вилоятҳои чудогона, асосҳои иқтисадии давлатҳои империяи Кӯшон, санъат ва маданияти он зуҷуд доранд ва муҳаккиони худро интизоранд. Роҷеъ ба таърихи сиёсии Кӯшониён тадқикотҳои либд таълиф гардидааст, вале асосҳои иқтисадии охирӣ даврони антика то ҳол ба таври бояду шояд мавриди баррасӣ қарор нигирифтаваст. Муаллиф из даҳл ба масъалаҳои ҳалингардида ва норавшани илм камехаросад, балки ба басни онҳо пардоҳтааст. Масалан, боби «Масъалан ҳронологияи Кӯшон» ба таври мубоҳиса пигонта шудааст ва муҳаккик зимиён таъқид мекунад, ки барон ҳаллу фасли бисёр масъалаҳои марбут ба таърихи Кӯшониён ҳанӯз дар ихтиёри илм меъёри лозиман объективӣ мавҷуд нест.

Дар асоси бозёфтҳои наустарии бостоншиносӣ, ки дар худути Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон ба даст омаданд, муаллиф масъалаҳои обёри ва зироат, умури соҳтмон ва ҳунармандӣ, санъати ҳарби, тиҷорати доҳили ва ҳориҷиро инъикос намудааст.

Қисмати ба фарҳанг ва мазҳаби замони Кӯшониён баҳшида ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. Дар ин боб мо дар боран осори қадиман забонҳои эрони дар давраи Кӯшониён ошно мешавем. Мусаллам аст, ки забонҳои сұғди, боҳтари, порти ва ҳоразмӣ асоси забонҳои осисимнёнагии замони дертар, аз ҷумла забони тоҷикиро ташикил медиҳанд. Б. Ғафуров дар қисмати номбурда он иттилоъ ва мазъумотҳои ноҷизро, ки роҷеъ ба эътиқоди мазҳабии давраи Кӯшониён мазъум ва ҳеле мураккабу пецила мебошад, бо камоли дикат ва мушкӯфи гирд овардааст.

Дар Осиёи Миёна дар Ҷаробари онни зардушти ва нишонадон бокимондай бутларости динӣ буддан низ аз тарикӣ Афғонистон порвад гашт.

Дар айни замон дар Осиёи Миёна тарафдории боз як мазҳаби дигар, яъне онни Монӣ, ки муҳимтарин унсурҳон мазҳаби зардушти гиёстгитсизми (дарки ҳастӣ) масҳҳӣ ва дар ҳодидон влоҳидӣ буданҷмо низ ба ҳуд таҷассум намуда буд, нойдо шуданд. Дар онни Монӣ дар байзе ҳолат падидаҳои

эътирози ичтимой ба таври возех ба назар мерасад. Кисмати мазкури китоби Б. Фафуров барои ҳамаи мутахассисоне, ки ба маълумотҳо роҷеъ ба таърихи ҷараёнҳо давран қабл аз исломии Осиёи Миёна зарурат доранд, басо муғид ҳоҳад буд.

Б. Фафуров масътӣ ичтимою иктиносии Осиёи Миёнаро дар замонҳои қадим батафсил таҳқик менамояд. Боби панҷуми тадқикоти мухташами олим саҳми арзанда дар ҳаллу фасли марксистии соҳти гуломдори дар аҳди антика мебошад.

Сайри таърихии таърихнигорӣ нишон медиҳад, ки нешиҳоди ақида онд ба вучуд доштани соҳти гуломдорӣ дар Осиёи Миёна, ки аз тарафи таърихшиносон ҳанӯз солҳон 30-ум баён шуда буд, дар илми советӣ боиси чи гуна мубоҳисаҳон тезутунд гардидааст. Б. Фафуров нишон медиҳад, ки сарфи назар аз баъзе ҳусусиятҳои хоси мавҷуда (аз ҷумла вучуд доштани тъъодди зиёди дехқонони озод) соҳти ичтимонии Осиёи Миёна бояд ҷуни соҳти гуломдорӣ муайян карда шавад.

Кисматҳои марбут ба қарихои IV—VI қабл аз милод, ки ҳанӯз ба таври бояду шояд таҳқик ғардидаанд ва ба истилоҳ бо номи давран «торик» ё «тира» мъъруф аст, басо ҷолибанд. Агарчи доир ба давлати Сосониён ва таърихи сиёсии он маълумотҳои фаровон дар лаът дорем, вазе пайдоишни ҳиёниён ва ҳайтолиёни, ки дар сарнавишти таърихии ҳалқҳои Осиёи Миёнаи давраи гузариш ба муносибатҳои феодалий нақши муҳимро бозидаанд, ба таври равшан омӯхта нашудаанд. Ва инҷо бояд ҳидмати муаллифи «Точикон»-ро қайд намуд, ки ўна таҳо маъхазҳои бостоншиносӣ ва таърихшиносӣ, балки сарчашмаҳои забоншиносиро низ мавриди истифода карор дода, тавонистааст шарҳу тафсирӣ ҳудро онд ба ин масъалан мурракаб ва сарпечи илмӣ байи созад. Б. Фафуров қиёми бузурги тудаҳои заҳматкашро ба мукобили муносибатҳои ташаккул ёфтанистодан феодали-шурӯшии Маздакро таҳқиқ намуда қайд менамояд, ки қиёми номбурда қабл аз оғози ҳуд ба ноҳоми маҳкум шуда буд, зоро он дар пеши ҳуд ҷунин максад гузошта буд, ки баробарни моликияти ҷамъияти ибтидой-мархилиан тайшудан соҳти ичтимонию иктиносидро пуштибонӣ кунид ва аз нав барқарор намояд. Сарфи назар аз маглубият қиёми Маздак аҳамияти прогрессивӣ дошт, зоро он мардумро барзидди зулм ва истиਸмор барҳезонд.

Дар асри VI милодӣ дур аз марзҳон Осиёи Миёна туркҳо дар соли 551 Ҳоконати Туркро таъсис намуда дар сарзаминҳои Мугулистон ва Олтой давлати муктадири ҳудро ба вучуд овардаанд. Империяи бузурги бодиятарди онҳо фосилаи бузург — аз Корсия то соҳилҳои баҳри Сиёҳро фаро мегирифт.

Осиёи Миёна муддати тулонӣ ба қаламрави Ҳоконати ғарбии Турк мансуб буд.

Зиндагии тудаҳои заҳматкаши Сүғд басо душвор буд за мардум бар мӯжабили истисмор даст ба мубориза мебурд. Қиёми Аорӯзӣ (асри VI), ки то имruz дар сарҷашмаҳон мухталиф ба таври комил инъикос наёфтазаст, дар китоби Б. Гафуров чило ва обуранги нави иҷтимоӣ гирифт.

Дар китоби «Тоҷикон» саҳифаҳои басе ҷолиб ба Тахористон — ноҳияи ҷанубии Тоҷикистон, вилояти Сурхондарёни Ӯзбекистон ва Шимоли Афғонистони имрӯза баҳшида шудааст. Ваҷҳои таърихи Сүғд, ки нисбатан пурратар таҳқиқ гардидааст (дар саҳифаҳои байди ба таври муфассал шарҳ хоҳӣ ёғз), ба тадқиготҳои бостоншиносии Тахористони асрҳои VI—ибтидои VIII таҳо солҳои оҳир икдом шудааст. Дар бораи Тахористон сарҷашмаҳон ҳаттӣ маълумотҳои аҷиб медиҳанд. Бозёфтҳои аз ҳафриёти Балаликтеппай назди шаҳри Тирмиз гайр аз ашҳо, ки маданияти моддиро муайян менамояд, инчунин изқиши шу нигоҳи инҳоят нағиси рӯй девор барои доностани тарзи либосиӯши, яроқу аслиҳа ва завқу салиқаи таҳориҳо кўмак мерасонад. Бозёфтҳо аз ҳафриёти ҳаробаҳои шаҳри Кофарқалъа — маркази водии Вазҳ дар давран аввали асри миёнавоқеъ дар ноҳияи Колхозобод донр ба хунаҷи мемори ва шарқии таҳориҳо маълумот медиҳад.

Ачинатеппа — дайри будони асри VII ва ибтидои асри VIII милоди воқеъ дар 12 км самти шарқии Курғонтеппай намуналнишооти динӣ мебошад. Ии ёдгори ба туфайли таъодди мӯҷассамаҳо, ки дар миёни онҳо мӯҷассамаи 12-метрини Буддо дар ҳоли ишрӯн инӣ буд шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард. Дайри Ачинатеппа аз ду қиес: қиеси «дайри» — манзили ва ҳоҷатӣ — ва «ибодатгоҳ» иборат аст. Ибодатгоҳ дорон мөхроби марказӣ ва манзилҳои пур аз мӯҷассамаҳои динӣ ва наккориҳо мебошад, ки дар онҳо Маросимҳои гуногуни сурат мегирифт. Ҳафриёти Ачинатеппа, Балаликтеппа ва дигар ёдгориҳои бостоншиносӣ байз ҷиҳатҳои қаблӣ номаълуми эътиқодҳои мазҳабии Тахористонро дар аввали асри миёнавоқеъ соҳт. Онии буддӣ дар миёни он эътиқодҳо макоми маҳсус дошт. Дар асри VII дар пойтаҳти Тахористон — шаҳри Балҳ садҳо дайрҳои буддон маҷӯд будваст. Дар шаҳри Тирмиз дар худои 10, дар Шумон 2, дар Кубодиён 3 дайри буддӣ буд. Ҳафриёти Ачинатеппа имкони широ фароҳҳои соҳт, ки хислати ҳусусияткӣ онии буддӣ дар Осаён Миёна аз нигоҳи инвазада.

Дар китоби Б. Гафуров масъалаҳои аз Ҷабили таърихи сబзии Сүғд дар асрҳои VI—VII, асоси шактисодии ҷомеъи Сүғд

дар он айём, хунармандӣ, тиҷорат ва меъморӣ ба таври ҳеле фишурда инъикос гардидааст.

Ҳафриёти Панҷакент, ки бостоншиносони Тоҷикистонро машҳури наҳон намуд ва тағсири муҳимтарин намунаҳои нақшу нигори Панҷакент, ки доир ба маданияти моддӣ, идеологӣ ва мазҳабии Суғд маълумотҳои фаровон медиҳанд дар китоби «Тоҷикон» мавқеи муҳимро ишғол менамояд.

Шояд то имрӯз дар ҳеч як ноҳияи Осиёи Миёна чунин ҳафриёти мунтазам ва пайгиранаи ҳаробаҳои шаҳри аввали асри миёнагӣ сурат нагирифтааст. Бозёфтҳои ҳаробаҳои шаҳри Панҷакенти бостонӣ имконият дод, ки бисёр ҷиҳатҳои зиндагӣ ва фаъолияти гузаштагони бевоситаи тоҷикон — суғдиён ба таври саҳех муаррифӣ карда шаванд. Тадқиқоти Б. Ғафуров, ки тозатарин маълумотҳоро дар соҳаи сүғдшиносӣ дар бар гирифтааст ба ҳамаи алоқамандони таърихи Тоҷикистон имкон медиҳад, ки ба ин марҳилаи мураккаб ва сарпечи таърихӣ — замони муттаҳид гардидани ҳалқи тоҷик сарфаҳм раванд.

Қисмати «Ҳалқҳои Осиёи Миёна дар ҳайати хилофати араб» аз саҳифаҳои пурфоҷиаи Мовароуннаҳр оғоз мегардад: Соли 651 мелодӣ лашкари истилогари араб шаҳри Марвро ишғол намуд. Муборизаи хунини суғдиён, таҳористониҳо ва дигар ҳалқҳои Осиёи Миёна бар зидди истилогарон шурӯъ мегардад. Мудофиаи Самарқанд аз ҷумлаи саҳифаҳои дураҳшони ин мубориза буд. Ишғолгарони араб ба Панҷакент бо оташ ва шамшер ворид шуданд. Муаллифи «Таърихи Табарӣ» навиштааст, ки суғдиён аслиҳа надоштанд ва сарзамини ҳудро бо ҷубу таёқ дифоъ мекарданд. Муборизаи зидди араб бо бераҳмии ваҳшиёна сарқӯб шуд. Соли 725 милодӣ арабҳо бар зидди давлати Хуталиён амалиёти ҳарбири оғоз карданд. Дар воқеъ тоҳти нокоми Асад ибни Абдулло бино ба қавли Табарӣ, ба он сабаб шуд, ки мардуми Балҳ дар ҳаки ў суруди ҳаҷвияомез иншо намоянд. Ин аз ҷумлаи намунаҳои нахустин шеър ба забони тоҷикӣ мебошад. Танҳо баъд аз 10 сол арабҳо тавонистанд дар набарди назди Ҳористон ҳокими Ҳатлон Бадр-Тархонро асири ҳуд намуда ин сарзамиро низ истило намоянд.

Муаллиф зимни таҳлили оқибатҳои ба ҳайати хилофати араб ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёна нишон медиҳад, ки истилогарон дар ҳама ҷо сиёсати зулму ситам ва горатгариро пеш мебурданд. Дар айни замон пазируфта шудани оини ислом ба густариши фарҳанги ба истилоҳ исломӣ (ки дар асл натиҷаи оmezishi фарҳангҳои гуногун, аз ҷумла фарҳанги Осиёи Миёна аст) имкон фароҳам овард.

Сарфи назар аз ҷиҳатҳои манғии ба хилофати араб ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёна, дар бардошт аз лиҳози дурнамои

таърихӣ, он ба муттаҳид шудани мулкҳои парокандай Осиёи Миёна ва тараққиёти феодализм мусоидат намудааст.

Ҳамин тарик, кайд намудааст Б. Ғафуров давраи дар боло зикр шуда бо мураккабию пеҷидагии худ фарқ мекунад, фикри муарриҳон нисбат ба рӯйдодҳои асрҳои VIII—IX басо мухталифанд.

Мардуми Осиёи Миёна дар мубориза ба мӯқобили арабҳои ситамгар ва лаганбардорони онҳо — табақаи феодалони маҳалӣ қаҳрамониҳои бемисл нишон медод. Танҳо номуайяни вазифаҳои гузошташуда, ҷанбаи мазҳабӣ доштан, умед бастан ба «марҳамати шоҳи одил», нафаҳмидани моҳияти синфии муборизаи аллангагирифта ба қиёмҳои тӯдаҳои заҳматкашон имкон намедод, ки ба мақсади худ комёб гарданд.

Исёни Муқаннаъ (солҳои 776—783), ки ҷараёни он дар китоби «Тоҷикон» ба таври муғассал тасвир гардида аст, аз ҷумлаи бузургтарин қиёмҳои мардуми тоҷик бар зидди истилогарони аҷнабӣ аст.

Қисматҳои баъдии китоб ба марҳилаи ба охир расидани ташаккули ҳалқи тоҷик ва давлатдории он баҳшида шудаанд. Ин ҷо тавсифи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии асрҳои IX—X аҳамияти хосе доранд. Масъалаҳои системаи обёрий ва тарзи қишту кор дар заминҳои обӣ, ки дар он замон ба дараҷаи баланди тараққиёти худ расида буд, тадқиқ карда мешаванд. Ба ғайр аз қишиғи ғалладона боз қиштукори пахта ривоҷ дошт ва сифати пахтаи Осиёи Миёна дар тамоми Шарқи Наздик ва Миёна шӯҳрат дошт. Меваҷот ва маҳсулоти таркорӣ берун аз ҳудуди давлати Сомониён маъруф буд.

Дар саҳифаҳои китоб доир ба саноати коркарди маъдан, фулузот, истехсолоти сафол ва шишиносӣ, соҳтмон ва меъморӣ материалҳои ҷолиб ва тозаи илмӣ оварда мешавад.

Тавсифи тиҷорат ва муомилоти пулӣ низ басо дилчашп таълиф гардидааст. Таҳхису озмоишоти таркиб ва вазни сиккаҳо ва ҳамчунин ҳусусиятҳои сикказани имкон медиҳанд, ки босубботии ҳаёти иқтисодӣ, ноустувории арзишҳои сикка ва фулузоте, ки аз он сикка таҳия мешуд, мушоҳида шавад. Ҳулоҳай мӯҳими муаллиф чунин аст, ки Осиёи Миёна дар замони Сомониён аз лиҳози иқтисодӣ якпорча набуда, балки аз ҷанд вилоятҳои ҷудогонай иқтисодии дорон бозорҳои худ иборат будааст.

Барои идрок ва фахмидани дастгоҳи (механизми) ситами феодалий таҳлили ниҳоди подошҳои феодалий ва заминдории шартӣ (подош барои хидмат) басо мухим аст. Шакли дуюми заминдорӣ — яъне подош ба хотири хидмат хеле ривоҷ дошт. Ин навъи подошҳо умрбод буда, вале меросӣ ҳисоб намеёфт.

Дар ҳамин қисмат маълумотҳои сиккашиносӣ басо муносиб ва устокорона истифода шудаанд, ки ба туфайли он дар байзे холатҳо вобастагии тарафайнц амирони сулолаи сомонӣ ва соҳибони мулки инъомшуда ҳоким — заминдор ошкор мегардад. Чунин шакли заминдорӣ, ки иктаъ ва тӯъма ном дошт бегуфтутгӯ ба ҷараёни мутамарказии давлат таъсири зиёновар ворид намуда тамоилоти ҷудоҳоҳиро тақвия мебахшид.

Бо вучуди байзे бартариҳо дар вазъи зиндагии мардуми заҳматкаш нисбат ба давраҳои пешин, молиёти андоz аз замин мутассил афзоиш дошт. Б. Ғафуров нишон медиҳад, ки ҳироҷ ҷи тавр ҷоекан меафзуд. Ва ин таҳлили бисёр пуарзишест, ки имконияти бои сиккашиносии мусулмониро барон муйян кардани вазъи ҷоекан зиндагии мардуми заҳматкаш ва заминдорони ҳурд, собит менамояд. Дар замоне, ки аъзои ҳонаводан сулолаи Сомониён ва наздикини онҳо ба соҳтмони Каерхони пуршукӯҳ мепардоҳтанд, мардуми оддӣ — дехконон ва аҳли ҳунар ба мухтоҷӣ мезист ва тадриҷан ҳонахароб мегашт. Қиёмҳои бузурги дехқонӣ, ки империяи бузурги Сомониёнро гаҳ-гаҳе ба ларза меовард, ба мусобех бозтоби ҷараёни мазкур буд.

Қисмати «Анҷоми ташаккули ҳалқи тоҷик», ки ташреҳи аз бисёр ҷиҳат навин ва ба ақидан мо аз ҳама саҳехи ҷараёни ташаккули ҳалқи тоҷик дар аҳли Сомониён мебошад, басо ҷолиб ва шавкатназ таълиф шудааст. Муҳимтар аз ҳама, муаллиф на таҳо анҷоми ҷараёни мазкурро мушоҳида менамояд, балки ба ҷустуҷӯ ва дарёғти сарҷашмаҳои он машгул шуда ба таври мустақаб нишон медиҳад, ки дар тӯли ҷандии садсолаҳо дар сарзамини Осиёи Миёнга робита ва баҳрабардории мутакобили аносими шарқизорӣ ва туркӣ ҷараёни дошт. Ин ҷараёни баҳусус дар заминан маълумотҳои забоншиносӣ ба ҳуббӣ аён мегардад. Ҷунажода шудани мардуми таҳҷоӣ, ки натиҷаи издивоҷи миллатҳои гуногуни будааст ва дар сарҷашмаҳои гуногуни зикр ёфтаанд, инъикоси дигари ҷараёни мазкур мебошиад.

Аз лиҳози симошиносӣ (антропологӣ) тоҷикон муталлиқ ба наҷоди мовароуниҳарӣ ҳастанд (номи дигари он наҷоди помиру фарғонӣ мебошад). Ӯзбекҳо низ муталлиқ ба наҷоди номбурда мебошанд, вале дар симон ӯзбекҳо аломатҳои наҷоди муғул ҳеле аён ба назар мерасанд.

Сипас Б. Ғафурови роҳи ташаккули забони тоҷикро тадқик намудааст. Агар забони форсӣ (тоҷикӣ) дар ҷануби Осиёи Миёнга мавқеи комилан устуворро соҳиб бошад, пас дар шимоли Тоҷикистон — Сугд факат дар асрҳои IX—X қисмати асосии аҳолӣ забони форсӣ (тоҷикӣ)-ро пазишуфт ва зимниан бо-

яд гуфт, ки сугдиён бэлзэ уисурхон забони сүгдиро низ ба забони точкй дохил намуданд. Дар хар сурат кабул ва пази-
руфтани забони нав дар сарзамини Сүгд ва сабаби бидуни ка-
лом муналлифи «Шохнома» он далели қвробати асоси таъри-
хӣ, сарфу нахв ва таркиби лугавии забонҳои форсӣ (точкӣ)
ва сүгди мебошад. Дар нимаи аввали асари XI милодӣ истило-
хи «точкӣ» ба таври катъӣ устувор гашт ва ба номи ҳалке муб-
баддал шуд, ки дар Осиёи Миёна, дар сарзамини Хурросон га-
шаккул ёфта буд.

Давраи Сомониён замони нашъунамои адабнёт, илм ва ҳу-
нар буд ва нахустин осори хатти точкӣ (дарӣ, форсӣ-дарӣ)
ба ин замон мансуб аст. Ин асре буд, ки бузургтарин сарояни-
дан ҳушиҳон зиндагӣ Рӯдакӣ ва муаллифи «Шохнома»-и бе-
завол Фирдавсӣ умр ба сар бурдаанд. Асоси ин достонро кис-
саҳои саконю сүгдӣ дар бораи паҳлавон Рустам, киссан боҳ-
тарӣ дар бораи Исфандиёр ва эҷодиёти даҳонии ҳалқ ташкил
додаанд. Дар миёни донишмандони он замон номи алломан
точкӣ Абуали ибни Сино дураҳши хос дошт ва «Ал-қонун» ум-
датарин асари ў муддати чанд сол (то миёнаи асари XVII) дас-
турузмали асосни табибон буд.

Бахшҳои ҷудогонаи китоби «Точикон» ба ниъикоси таъри-
хӣ мураккаб ва гуногунсаҳаи тоҷикон дар асрҳои XI — ибти-
дон асри XIII баҳшида шудааст. Дар ин кисмат мо бо таъри-
хӣ сиёсии давлати Газнавиён, Қароҳониён, Ғуриён ва Ҳоразм-
шоҳиён ошно мегардем, ки он пур аз муҳорибаҳои феодалӣ یа
ҷангҳои байниҳуди буда, ин ба парокандагии қаламравиҳон
собиқи Сомониён расонид. Чун дигар бобҳои китоб дар ин
кисмат низ ба масъалаҳон заминдорӣ, муомилоти пулӣ, тиҷо-
рат ва ҳунармандӣ диккати мухим дода шудааст.

Едгориҳои меъмории манори Калони Бухоро, манори
шахри Ҷарқурғон, мақбараи Текеш дар Ургончи Қӯҳна ва
тайра намунаҳои осори он давр аст. Дар давраи Қароҳониён
хунари сафолсозӣ ва маҳсусан сафололоти сир давондашуда
ринҷу равиљ ёфт.

Боби ҷоруми китоби «Точикон» ба таърихи ҳалқи тоҷик
ба замони байд аз истилои пурфоҷиан мугулҳо, яъне замоне,
ки Мовароунаҳр ва вилоятҳои атрофи он ба ҳайати давлати
Чингиз дохил гардид, баҳшида шудааст. Шаҳрҳои ба шикаст
маҳкумшуда ба мугулҳои истилогар мӯқобилияти саҳт нишон
медоданд. Маҳсусан муҳофизатгарони шахри Ҳучанд таҳти
сафарии Темурмалики часур, бо корнамоноҳои худ ба китоби
таърихи қаҳрамониҳои ҳалқи тоҷик саҳифаҳои нав зам наму-
данд. Сокинони шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд ва Тирмиз қарӣ-

саарсар кир шуданд ва онхое, ки чон ба саломат бурдандаа зерин шикчиан беражона рашт мебурдандаа.

Ин узма далелхон мустаинади таърихий мебошанд. Вале, боиси тааҷҷӯ ба таасуф аст, ки баъзе аз таърихишиносони хоринҷӣ мекушанд, ки мутулҳои истилогарро чун накӯкорон, сулҳоҳон ба қалам диханд. Б. Фафуроев дар китоби худ на-виштэҳон К. Марксо иктибос меорад, ки дар он оқибатҳои юришҳои истилогарони Чингизи хуњӯр басо давқик арзёбӣ шудааст. Маркс дар баёни зулми муғулҳо чунин таъкид карда буд, ки ин таади ба руҳи ҳалке, ки қурбони он гардидааст, на фикат фишор меовард, балки вайро таҳкир менамуд ва ме-хушконид¹. Ба қавли Маркс истилогарони муғул «одамонро ба ҳайвон, замини зироат ва деҳоти пурнуфусро ба ҷароғоҳ табдил медоданд»².

Истилои муғулҳо ба иқтисодиёти Осиён Миёна шиквости саҳт овард. Ситами вазинии молиётӣ ва бехукукиро бенизомӣ ва қонунишиканӣ ва ҳирсӣ молу сарватпарастии ҳокимон ва амалдорони маҳаллӣ тақвия медод.

Катъ гаштани зарби сикка дар шаҳри Самарқанд — яке аз марказҳои қадимтарини сикказанини Осиён Миёна худ тӯвоҳи ба дараҷаи ифрат таизазла ёфтани иқтисоди Осиён Миёна аст. Таҳко дар охир асри XIII пас аз ислохоти Масъудбек, баъд аз тавакқуф ва фосилан тӯлонӣ зарби сиккаҳои нуқра аз наъ шурӯъ шуд, тичорат ва зиндагии шаҳрнишини то андоzeе эҳҳ гардида. Дар баҳши роҷеъ ба моликияти замин Б. Фафуроев ба таҳлили мухимтарин ва душвортарин ҷиҳатҳои муносибатҳои иҷтимою-иқтисодии давраи муғулҳо нароҳтааст. Аз ҷиҳати ҳукуки моликияти дар ин робита ҷорӣ категорияи замин: 1) замини давлатӣ, 2) мулки феодалиӣ ва инчу, 3) замини вакф ва 4) мулки дехкон мавҷуд будааст. Аньанан инъоми мувакқатии замин барои ҳидмат — яъне иқтъозӣ изома дошт, ки дар замони муғулҳо номи наъ — суюрголро гирифт.

Саҳифаҳои «Тоҷикон»-ро вароқ зада мо як-як тамоми мэрхӣлазон асосии таърихи ҷаандинасран ҳалки тоҷикро аз назар мегузаронем.

Дар миёнан асри XIV ба ярсай сиёсии Мовароунаҳр Темур ворид гардида поягузори империяи бузург гардида. Пас аз баъзи тасарруф даровардани тамоми Мовароунаҳр Темур ба ҷангҳон истилогаронан худ шурӯъ намуд, ки он 35 сол идома ёфта, бо беражони бемислу монанди худ фарқ менамояд.

Тоҳтҳои Темур ҳарактери рӯйростӣ горатгарона дошта, ў

¹ Иктибос аз китоби Фафуроев Б. Тоҷикон. Китоби якун. Душанбе: «Ирфон», 1983, с. 608.

саъй ва максад дошт, ки империяи пароканда гаштаи муғулҳоро баркарор намояд. Вале ин орзуи ӯ чомаи амал напӯшид. Аз ҳар сарзамине, ки ба он ҷо пои қӯшуни Темур мерасид, шаҳрҳои тӯймай оташ шуда, дехоти ҳароб гардида, ҳазоронҳазор сарҳои бурида, вайронахо, гуруснагӣ боқӣ мемонд. Лавҳаи машҳури рассом Верещагин бо номи «Ситоиши ҷанг», ки дар он манораҳои аз сарҳои бурида ва зофу загани дар ҳоли парвоз аз болои он қалламанораҳо тасвир шудааст, айнан симои Темури бераҳму шафқат ва истилогар мебошад.

Пас аз андӯхтани сарватҳои зиёд Темур ба обод соҳтани вилоятҳои марказии осиёӣ пардоҳт. Дар шаҳри Самарқанд — пойтаҳти Темури Ҷанг теъдоди зиёди ҳунармандони моҳиру ҳушалиқа, арбобони илму адаб ҷамъ оварда шуда буданд. Дар замони салтанати Темур савдо ривоҷ ёфт, қасру қӯшҳо ва дигар иншоотҳои бошукуҳ ба вучуд омаданд.

Пас аз марги Темур миёни ворисони ӯ муборизаи хунҷн барои тоҷу таҳт оғоз гардид. Дар байни ворисони Темур шахсияти — Улуғбек ҷун арбоби сиёсӣ ва донишманди маъруф, асосгузори расадхонаи Самарқанд, ки дар он ҷо дар соҳаи илми нуҷум ҷадвалҳои нав тартиб дода шуданд, макоми маҳсусе дорад. Дар замони темуриён то андозае пешрафти зироат (аз ҷумла корҳои бузурги обёри) суръат гирифтааст.

Б. Ғафуров қайд менамояд, ки масъалаҳои таърихи иҷтимоию иқтисодии асри XV то ҳол ба таври бояду шояд мавриди таҳқик қарор нағирифтааст. Мулоҳизаҳои муаллиф доир ба шаклҳои андоз аз замин, яъне хироҷ ва инчунин қисмати роҷеъ ба категорияҳои моликияти феодалий бар замин баҳшида ва таҳлили тиҷорати пулии дохилий, ки дараҷаи баланди пешрафти ҳунармандӣ ва савдоро дар он замон нишон медиҳад, басо ҷолибанд.

Б. Ғафуров таззодҳои асосии ҳаёти иҷтимоию иқтисодии шаҳрҳои асри XV ва ибтиди асри XVI-ро муайян намудааст. Муаллиф аз як тараф аҳамияти тараққиёти шаҳрҳо, савдои пулӣ, ҳаёти иқтисодӣ ва маданиро нишон дода, аз тарафи дигар пурзӯршавии истисмори меҳнаткашонро бо баробари афзудани шаклҳои зулми феодалий ёдрас менамояд. Б. Ғафуров хотирнишон месозад, ки ба масъалаи омӯхтани ҳаёти шаҳрҳои асримиёнагӣ бояд аҳамияти маҳсус дод, зеро то имрӯз майл бештар ба масъалаҳои аграрӣ ба назар мерасад. Бидуни тадқики амиқ ва ҳамаҷонибаи ҳаёти иқтисодии шаҳрҳо манзараи пурраи соҳти иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёнаи он замонро тасвир намудан имконнозазир аст.

Дар зимни тасвири замони салтанати Темур ва темуриён сухан ронда ёдгориҳои нодири меъмориро, ки то имрӯз хиё-

бонҳои Самарқанд ва дигар шаҳрҳои Осиёи Миёнаро зеб мэдидҳанд, ёдрас накэрдан мумкин нест. Ии биноҳои намунаи олии хунари мэъморӣ, ки бо маблагҳи дар ҷангҳои бераҳмона ғоратшу **PDF Compressor Free Version** шунӯҳи шукуҳу шаҳомати амиро-ни хокимони хуҳарӯи ва золим буда, дар айни замон инъикоси истеъоди хунармандони моҳиро ҳалқӣ, завқу салиқан баланди мардуми Мовароуннаҳр мебошад. Чунин ёдгориҳон мэъморӣ аз қабили оромгоҳи Темур — мақбараи Гӯри Мир (соли 1404 буниёд шудааст), масҷиди Биби Ҳонум (соли бунёдаш 1399—1404), комплекси мақбараҳои Шоҳи Зинда ва бисёр дигар аз осори даврони темуриён аз ҷумлайи намунаҳои олии ва асили санъати мэъмории Осиёи Миёна аст. Дигар соҳаҳои санъат низ ба мисли накқоши ва оғаридани миниатюраҳои нағису дилчаш ривоҷ ёфт. Санъати миниатюра дар нимзӣ дуюми аспи XV дар шаҳри Хирот, ки он замони фаъолияти мусаввири мумтози тоҷик Камодиддини Бехзод шукуфон гашт, ба авчи аълои худ расид. Б. Ғафуров шарҳи мӯъҷаз ваде пурмазмуни фаъолияти барҷастатарин донишмандон ва адабони он давраро овардааст.

Аз боби алоҳидан «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров, ки давраи салтанати Шайбониёро дар Осиёи Миёна фаро гирифтааст, қисматҳои ба проблемаҳои кам таҳқиқ гардидаи ҳаётӣ иктиносидио иҷтимоии аспи XVI бахшида бисёр ҷолиби назар мебошанд. Ҷанг миёни Шайбониҳо ва Бобур, тоҳтузози муғулҳо ва қашмакашҳои беохирӣ феодалии Осиёи Миёнаро ба ҳаробӣ овард. Ҷангу ҷидолҳои доими дар байни феодалҳо, ки қариб панҷоҳ сол ҷараён дошт равобити тиҷоратиро барқанд ва ба системи пулии қаблан мавҷуда осеби манғӣ расонид. Вазъи зиндагии меҳнаткашон рӯз ба рӯз душвор мешуд.

Қисмати «Масъалаи этиогенези ҳалқи ӯзбек» таваҷҷӯҳи маҳсусро сазовор аст.

Б. Ғафуров нуқтаи назари худро, ки ҳанӯз дар изҳари изҳустини «Гаърихи ҳалқи тоҷик» баён карда буд, инкишоф дода, дар таълифоти китоби охирини «Тоҷикон» ин маъсалани мураккаб ва муҳимро ба таври возеҳ шарҳ додааст. Зимни нишон додани бисёр ҷиҳатҳои умумӣ ва муштараки сарнавизти таъриҳӣ, маданияти моддӣ ва маънавӣ, навъни антропологии тоҷикон ва ӯзбекон, академик Б. Ғафуров қайд менамояд, ки ахолии муқимии сафедиӯсти (европоинажоди) Осиёи Миёна асоси мардуми ӯзбек буда, дар натиҷаи омезиш бо навъни находи ҷаиубисибирӣ то ҳадде табдил ба находи зарднӯст (муғули) шудааст. Турконии як қисми мардуми муқимии осиёни миёниагӣ аз рӯи забон ҳанӯз дар давраи асримиёнигии барзиҳт оғоз мегардад. «Ба ин ҷараёнҳо, турӯҳҳо ва табақаҳои нау ба

иани ахоли кашидат мешуданд. Дар байни кавму тоифаҳон ба дарзачахон гувогув муғули ва туркишуда дар боби ҳамзистӣ ва амали мутакобили хеле наzdик бо қавмҳои европонсурати зрону тоҷисаҳои таърихи мурракабе рух медод. Амали мутакобита аз лиҳозӣ находӣ болси бо ҳам даромехтани ҷараёнҳои гувогуниравӣ мегардид; ҳодисаҳои аз мансубияти туркӣ Сирғаштаи низ ба вуқӯз омада, манзараи умумиро боз ҳам мурракбтар месоҳтанд¹.

Ҳамин тарик, ҳулосан Б. Гафуров чунин аст: ҳарчанд ҳалкҳои тоҷик ва ӯзбек дар замонҳои мухталиф ташаккул ёфтанд ва забони онҳо ба гуруҳҳои гувогуни лингвисти мансуб аст, ваде ҷаҳҳари этио-антропологии онҳо муштарақ аст.

Нашри соли 1972 ба табъ расидан «Тоҷикон»-и Б. Гафуров бо баррасии таърихи ҳалқи тоҷик дар охири асри Миёна, дар ҷаҳони салтанати Ҷониён (асри XVII ва инмай аввали асри XVIII) ба гунҷом мерасад.

Дар ин қисмат даврае мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ки дар Осиёи Миёна давлати мутамаркази феодалии дорон тарзи иқтисодию иҷтимоии ягона вучуд надошт. Муаллиф барҳак вишон медиҳад, ки тамоили умумӣ ба нароқандагӣ дар инҳояти кор ба ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии мардуми кишвар таъсирӣ манфи гулоштааст.

Китоби «Тоҷикон» дар влми шарқшиносии советӣ падидан басо муддим гардид. Бисёр масъалаҳои мухими таърихи ташаккули ҳалқи тоҷик ва сарнавишти таърихи он ба тарзи наъ ҳаллу фасл шуда ва бархе аз онҳо, ки аз ҷониби илм санҷида ва маъқул доноста шудаанд, ба туғайли Б. Гафуров боз ҳам инкишиф дода шудаанд. Китоб бо фасоҳат ва шеван соддаву возех таълиф гардида, кобили фахм ва идроқи ҳамаи мутолиқунаандагон мебошад. Дар китоб муборизаи мардумӣ тоҷик бар зидди истилогарони аҷнабӣ ва корнамоҳои тӯдаҳои зодматкашон ба хотири озодӣ ва соҳибҳиёни худ бисёр нуртазисир инъикос гардидааст.

Бешак дуруст аст, ки бисёр қисматҳои «Тоҷикон» ба таърихи мубоҳисавӣ навишта шуда, афкори гувогун ва боззан ба ҳам мукобили донишмандон оварда мешавад ва ин имкон мебошад, ки ҳонанди китоб бо ақидаҳои мұхталиф донир ба масъалан таҳқиқшаванд оғоҳ гардад.

Феҳристи маъҳазаи тадқикотҳои истиғфодашуда бисёр мұхаммал буда он ҳамаи марҳилаҳои асосии таърихи ҳалқи тоҷикро дар бар гирифтааст. Муаллиф фазилати фашкулодӣ

¹ Гафуров Б. Тоҷикон. Охирҳои асрӣ миёна ва давраи наа. Китоби дуюм. Душанбе: «Ирфон», 1985, с. 44.

барчаста ва хуб огох будзни худро аз дастовардҳон донишмандони советӣ ва ҳориҷӣ зоҳир намудааст. Феҳристи китоб барон мӯҳакқикони таърихи ҳалки тоҷик як сарҷашман подир буда кори онҳоро осси мегардонад. Донраи тамоми масъалаҳое, ки мароути ба таърихи тоҷикон аст ва тамоми самтҳон илмие, ки дар тадқикоти Б. Гафуров мавриди таҳлилу омузинш карор гирифтаанд, ҳатто номбар кардан душвор аст.

Проблемаҳое, ки олим дар осори худ бардоштааст барон мӯҳакқикони оянда роҳ мекушояд ва муайян менамоянд, ли тадқиқотчиён ба қадом масъалаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд ва дар қадом самтҳо кори илмӣ баранд. Китоби «Тоҷикон» барон таъриҳшиносони тоҷик кутбнамои таърихи ҳалки тоҷик ба ҳисоб меравад.

Тадқикоти Б. Гафуров дорон мусавваҳои фаровон ва маргуб аст. Мусавваҳои асар аз ҳазинан муассисаҳои илмӣ ва тадқикотии басо мӯътабари Иттифоқи Советӣ ва қишиғарҳои ҳориҷӣ: аз қабили Эрмитажи Давлатии Ленинград, Институти ҳунаршиносии Ўзбекистон, Институти таъриҳ, археология ва этнографияи ба номи А. Доириши АИ Тоҷикистон, Музейи Британия, бозёфтҳои миссияи бостоншиносии Фаронса дар Афғонистон пешкаш шудаанд. Бояд қайд кард, ки мусаввараҳо, аксоҳо, нақшҳо ва ҳаритаҳо хеле хуб тайёр ва интишор гардидазанд. Нақшу тасвириҳо хеле маргуб ва нафис буда дар онҳо эрзиҳои моддие, ки мардуми тоҷик дар тӯли асрҳо оғридааст ба ҳуби ҳувайдо мегардад.

Бобоҷон Гафуров то вовасин рӯзҳои знидагии худ машгули тавсевъ ва тақмилӣ асари асосиаш «Тоҷикон» буд. Дар бадали 30 соли кори эҷодии худ дар сари таърихи ҳалки тоҷик Б. Гафуров ҳаҷми асаравро се маротиба зиёд намуда, оиро аз қитоб ба ду китоб расонид. Ин асар ба забонҳои тоҷикий ва русӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Масқав шаш маротиба ба таъърасид. «Тоҷикон» на таҳдо ҳаҷман, балки бештар мазмунан гани гардид. Ҳудуди хронологии қисмети тақмилшудаи асар давран аз нимаи дуюми асри XVIII то ғалабаи инқилоби Октябрро дар бар гирифтааст.

Б. Гафуров китоби худро пурра намуда, орзу дошт, ки «Тоҷикон» ҳарчи зудтар ба тоҷикий чоп шуда дастраси ҳонандагон гардад, вале ии орзу олим пас аз марги у ҷомаи амал пушид. Ҳангоми ба чоп омода намудани «Тоҷикон» ба забони тоҷикий, бо дар назар гирифтани афзоиши ҳаҷми нашрия (75 ҷузъи чопи) ва сабабҳои техникий мухаррири масъули китоб мувоғики ризояти муаллиф асарро ба ду ҷилд тақсим намуд. Ҷилди аввал ҷаҳор фасли нахустинро (то асри XVI), ҷилди дуюм давразӣ аз асри XVI то ғалабаи инқилоби Октябрро дар

бар гирифтааст. Соли 1983 нашриёти «Ирфон» китоби янум ва соли 1985 китоби дуюми «Тоҷикон»-ро чор кард.

Б. Гафуров ҳангоми ба забони тоҷӣ тайёр кардани асрар худ мазлумотҳои маинбазъ ва таджикотҳои то аввали соли 1977 дар шаҳри Душанбе ҳамонда ва илова намудааст.
PDF Compressor Free Version

Нимаи дуюми асри XVIII даврае буд, ки дар Осиёи Миёна ба ҷон мулкҳои зиёди нароқандан феодали се давлати умда — аморати Бухоро, ҳонигарихои Ҳуканд ва Хива ба вучӯд омаданд. Б. Гафуров хотирнишон месозад, ки ҳарҷанд пайдидан мазкур аз аҳамият ҳоли набуд, лекин миёни ни ҳонигарихо ҷангҳои феодали зуд-зуд ба амал омада, то замони забт шудани Осиёи Миёна аз тарафи Русия идома дошт.

Дар боби «Ҳаёти тоҷикон дар аморати Бухоро ва давлати ҳонии Ҳуканд (аз миёнаҳои асри XVIII то миёнаҳои асри XIX)» муаллиф таърихи сиёсии ши даврато тавсиф намуда ба ҳулоҳо меояд, ки ин солҳо мушкиндарни ва вазнинтарини дзароҳои таърихи ҳаёзи тоҷик ба шумор меравад. «Маҳз дар ҳамин ваҳт, — менинисад ў. — байнин давлатҳои мухталиф таҳсими шудани ҳаёти тоҷик виҷом мебад». ¹

Дар зимни омузиши таърихи ҳаёзи тоҷик дар нимаи аввали асри XIX Б. Гафуров инсабат ба таджикотҳои пешинан худ дар масъалан ҳайрангу дасисаҳон Англия дар Осиёи Миёна, вусъати муносибатҳои ҳонигарихои Осиёи Миёна бо Русия, болоравии ҷунбишҳои ҳаёзи дар ҳудуди ҳонигарихо як катор тавзеху акидахои нав илова намудааст.

Дар китоби «Тоҷикон» муаллиф дар мавқен худ пойдор монда ақидан худро бо далелу факъҳо ва ҳулоҳои тозаи илми пурра менамояд.

Муаллиф протсесси инкишофи дохилии Тоҷикистони пешиз инқилобиро (бо якҷоягии аморати Бухоро) баъд аз истаҳоди шаҳрзадмини аз тарафи Русия нишон додааст. Ва зимни — бо дарназардошти охирин дастоварҳои таърихишиноси муаллиян намуд, ки ноҳияҳои Шимоли Тоҷикистон инсабат ба ноҳияҳои Ҷавабу Шарқи ва Бадаҳшон бештар ба ҳоёти иқтисодии Туркестон салмон донишанд. Масъални фаъолияти равшанифирони Осиёи Миёна ва муборизаи онҳо бар зидди мағкураҳои иҷтиҳодии мазлуматгарӣ, ки дар қишинар паша ғашта буд, дар маркази таавҷӯҳи Б. Гафуров қарор доранд.

Охирин қисмати китоби «Тоҷикон» ба таърихи ҳаёзи тоҷик охир асри XIX — ибтидон асри XX баҳшида шудааст. Ҳусуздар охирин асри Ҳукумияти Ҷумҳурии Тоҷикистони Ҷумҳурии Ҷа-

¹ Гафуров Б. Тоҷикон. Китоби дуюм. Душанбе: «Ирфон», 1985, с. 147.

сияти ин давра аз он иборат аст, ки харакатҳои революционие, ки саросари Русияро фаро гирифт ба Осиёи Миёна низ пахн мегардад. Муаллиф ба ҷиҳатҳои алоҳидан таърихи ҷунбишҳои халқӣ аҳамияти маҳсус дода онро бо дарназардошти вазъи ҳамон зидди барӯйҳо намудааст.

Китоби «Тоҷикон» дар ҳаёти илмии мамлакат ҳодисаи на-моёне гардид ва дар саҳифаи рангини таърихшиносии советӣ сабт ёфт.

Аҳамияти асари ҷамъбастии академик Б. Ғафуров факат бо си, ки вай яке аз тадқикотҳои бунёдӣ ва муҳташам доир ба таърихи халқҳои Осиёи Миёна аст, маҳдуд намегардад.

Асари мазкур умуман дар таҳқиқу баррасии таърихи иҷтимою иқтисодӣ ва фарҳангии тамоми Шарқ ба куллӣ як саҳми арзанде гардид. Далели аз тарафи аҳли илм эътироғ шудани маҳсули меҳнати олимӣ тоҷик он аст, ки ба «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров таърихшиносон, ҳоваршиносони номии советӣ аз қабили академикҳо Б. Б. Пиоторовский, А. П. Окладников, И. И. Минц, А. А. Коростовцев, С. Л. Утченко, А. Л. Нарочницкий ва олимони шинохтаи тоҷик такризҳо навишта ба он баҳои баланд додаанд.

Дар такризи худ ба ин асар академикҳо А. П. Окладников ва Б. Б. Пиоторовский ҷунин навиштаанд: «Мо дар даст тадқикоти нави ҷамъбастии олимро дар ҳудуди 60 ҷузъи чопӣ дorum. Ин асари Бобоҷон Ғафуров натиҷаи заҳмат ва тадқикотҳои бештар аз 30 солаи ӯ дар ин мавзӯст, барҷастатарин қисми фаъолияти илмии вай аст... Бобоҷон Ғафуров дар асари худ соҳиби истеъоди фавқулоддаи ба роҳбарӣ гирифтани методологияи марксистӣ-лениниро сабит менамояд».¹.

Яке аз бостоншиносони барҷастаи советӣ, академики АИ СССР, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ, лауреати Мукофоти Давлатии СССР А. П. Окладников, ки дар таҳқиқи таърихи бостонии халқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла тоҷикон саҳмгузорӣ намудааст дар рӯзномаи «Известия» доир ба «Тоҷикон» ҷунин навишта буд: «Рисолаи мӯҳташаму бунёдии Б. Ғафуров дониш моро доир ба таъриҳ ва анъанаҳои яке аз халқҳои қадимтарини мамлакати мо — тоҷикон ғанӣ мегардонад ва ҳиссаи арзанда дар омӯзиши таърихи Ватан аст»².

Китоби «Тоҷикон» дар хориҷи кишвар низ шӯҳрат ёфта дар байни шарқшиносони маъруфи хориҷа ба истиқболи гарм пазируфта шуд. Ба ин китоб дар ШМА, Чехословакия такризҳо ба чоп расиданд. Масалан, яке аз донишмандони маъруфи

¹ «Вопросы истории», 1974, № 12, с. 114.

² Академик А. Окладников. Из глубины веков — «Известия», 1973, 22 февраль.

таърих ва фарҳанги Шарқ, муаллифи асарҳои «Мероси Эрон», «Бухоро», профессори Донишгоҳи Гарвард Ричард Фрай (ШМА) дар мачаллаи «Америка хисторикэл ревью» (Ахбори муаррихони Амрико) мавдат таҳти увони «Академик Бобочон Гафуров ва «Тоҷикон» навишта ба китоб чунин баҳо дода буд. «Беназирин» академик Гафуров дар таҳкики маъсалаҳои маъбут ба Осиё на таҳро аз он аст, ки ў фарзанди миллати тоҷик аст. Ӯ директори Институти шарқшиносӣ АИ СССР — бузургтарин маркази ховаршиносие мебошад, ки таҳти раёзгаш дар кутоҳтарин муддат муваффакиятҳои гушношунидро ноил ғашт.

Агар зарурати тарҷумаи англисии ягон асари русии оид ба мавзӯи Осиёи Марказӣ пеш ояд, бешак, он «Тоҷикон» аст¹.

Соли 1977 «Тоҷикон» ба забони японӣ, соли 1978 дар Варшава ба забони поляқӣ аз чоп баромад. Соли 1984 дар Кобул «Тоҷикон»-и Б. Гафуровро муаррихи маъруфи Афғонистон Чалолиддин Сиддики аз руи китоби якуми чопи Душанбе ба нашр ҳозир намуд.

Роҳи тайкардан «Тоҷикон» барои муаллифи он осон набуд. Ӯ дар инроҳ, сол заҳмат кашида, мақбуби ҳалқи ҳуд гаштааст.

Шоҳасари безаволи Бобочон Гафуров «Тоҷикон» меҳриноман ў барои ҳалқи азизаш аст.

ИСКАНДАРИ МАҚДУНИЙ ВА ШАРҚ

Чуноне ки дила гузаштем таърихи ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла таърих ва фарҳанги ҳалқи тоҷик, гузаштани бою раҷгии ва саҳифаҳои пандомези таърихи Шарқи кухан ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи Б. Гафуров буд ва ин мавзӯъҳо самти асосии фаъолияти илмии уро ташкил додаанд.

Ҳамчунон ки аз суханони ҳуди Б. Гафуров маълум мегардад ў ба гузашта «на таҳро ба хотирни он таваҷҷӯҳ зоҳир меҳамуд, ки он моро мафтун ва ғани мегардонад, балки боз аз он ҷиҳат, ки гузашта пандомуз аст ва моро водор месозад, ки ба имрӯзи ҳуд ба тарзи нав назар андозем ва иҷҷунин барои фахмиши идроқи қонуҳҳои инкишофи таъриҳӣ кумак мерасонад» (аз суханони хотимавии Б. Гафуров дар Конференсиян байналхалқии ЮНЕСКО оид ба проблемаҳои Кӯшин мөнӣ сентябрини 1968 дар шаҳри Душанбе).

¹ Ҳамдамов Ш. Олим будан одиа будан аст: Саҳифаҳои аз рӯзгорӣ оқа-демик Бобочон Гафуров.—«Газетон муаллимон», 1983, 5 ноябр.

Пас аз се соли вафоти Б. Гафуров китоби басо чолиб бо номи «Искандари Макдунӣ ва Шарқ» аз чоп баромад. Ин тадқикоти мухташамро, ки охирин таълифоти илми мудаккӣ буд Б. Гафуров бо номи Азамати таърихишиноси Юнон Д. И. Цибукидис ба анҷом расонидааст. Асари мазкур аз рӯи суханони академик М. А. Коростовцев саҳми арзанда дар таърихишиносии онд ба давран аввали таърихи эллинism, таърихи Юнони бостон мебошад.

Дар он як катор проблемаҳои мухимтарин аз қабили, мөҳитти сиёсати истилогарони Искандари Макдунӣ ва оқибатҳои он, рӯбарушавӣ, ҳамкорӣ ва таъсири мутакобилан Farb ва Шарқ, инкишофи соҳти гуломдорӣ инъикос гардидааст. Аз асар як манзаран домандори таърих пеши назар мерасад на сабабҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ, ки юнониену макдунихоро ба юриш ба сун Шарқ барагҳект, давраҳои асосии амалнётҳои шарқии Искандар таҳкиқ шудааст.

Дар яке аз гузоришҳои худ дар бораи аҳамияти актуалий доштани ва бо замон пайвастани тадқикотҳои илми сухан розда Б. Гафуров ҷунин қайд карда буд: «Актуалий будани мавзӯъ таиҳо аз рӯи хронология муайян карда намешавад... Ҳама гуна тадқикоте, ки проблемаҳои умдатарини инкишофи таърихи ва фарҳангни ҳалқҳои Шарқро равшан месозад, ақидаҳои наҷодпарастона ва иртиҷони шарқшиносони буржуазиро фош месозад, саҳми ҳалқҳои Шарқро ба ҳазинай маданияти ҷаҳонӣ нишон медиҳад, таҳкиқоти актуалий ва зарур аст»¹.

Ин суханони Б. Гафуровро бидуни шубҳа ба тадқикоти охирини худи у нишонид, инкишофи таърихишиносии онд додан мумкин аст.

Дар сарсухани китоб академик М. А. Коростовцев ҷунин навиштааст: «Қисмати арзанда ва асосии рисолаи Б. Гафуров ва Д. И. Цибукидис мухим будани мавзӯъ он аст: дар шароити ҳозира ҳангоме ки дар ҷаҳони сармоядорӣ бештар ба мавзӯъ Искандар таваҷҷӯҳ зохир мегардад, то ки «акибмондагии абзди» ва «сноқисни» ҳалқҳои Шарқро нишон диханд, ҳулосаҳои муаллифони рисола ақидаҳои идеологии буржуазиро дар сонни таърихи дунёи қадим фош ва безътибор месозад»².

Муаллифони рисола дар асоси материалҳои фаровони матъҳоҳои ҳатти, катибаҳо, маълумотҳои бостоншиносӣ масъалаҳои умдатарини давран аввали эллинismро амиқ таҳкиқ намуда заминаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва идеологии тоҳти Искандарро ба Шарқ нишон медиҳанд. Дар асар мөдияти сиёсати

¹ Гафуров Б. Актуальные задачи советского востоковедения.—«Вестник АН СССР», 1957, № 9, с. 23–21.

² Коростовцев М. А. Сарсӯзӣ дар қит.: Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. М.: Наука, 1980. с. 4.

забткорона ва натичаи он, фаъолияти Искандари Макдунӣ дар давраҳои ғувонуни тоҳт, ҷустуҷӯ ва кушишҳои у барои пайдо қардани таъвоҳи иҷтимоӣ дар байни ашрофони кишварҳои Шарқ, нуҳта расидани идеяи ҷаҳонгирӣ, қабули азъанаҳои Шарқ, мӯкобилияти ҳалқҳои ба асорат афтода, афзудани норозигихо аз сиёсати шарқии Искандар, сўнкасадҳои зидди у ва гайра муфассал тадқиқ шудааст.

Қисмати дигари асар ин баррасии масъалаҳои ҳётан мӯхим, аз қабили таъсири акидаҳои Арасту ба накшаҳои истилогарони Искандар дар Шарқ мебошад. Муаллифон дуруст ҳулоса мебароранд, ки эҳтиёчи воҷиб ба қишваркушоҳӣ Искандар ва индуҳтани сарватро на назариёти фалсафи Арасту, на давлату тақозон Сукрот, балки шароити иҷтимоӣ ва иктиносии Юнон муйян намуд.

Дар бобҳои аввали асар доир ба заминҳои юришҳои Искандар ба қишварҳои Шарқ вазъи Македония ва Юнон, зиёми ҷавонии Искандар, симои валиаҳди ҷавон — шаҳси баҳирӣ, шӯҳратпаст, ба ҷӯтироzu мӯкобилат бетаҳаммул, равобити ў бо Арасту, ки се сол бо кӯмаки вай аз асрори фалсафа, қонуни шеър, аҳлок ва илми идораи давлат боҳабар гашт, таҳлил шуда, сабабҳои ба таъхир афтодани тоҳтҳое, ки фақат пас аз ду соли марғи Филипп II (падари Искандар) оғоз шуд, равшан мегардад.

Муаллиfon бори нахуст масъалаи накшаҳои ҳарбии Искандарро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода аз он нуқтан назар, ки идея ва иакшан соҳиб шудан бар ҷаҳон ва ҳатто тасхир намудани давлати Форс (Ҳаҳоманишҳо) дар мархизи ибтидоии футухоти у ҳанӯз ба миён наомада буд, ҳамакида будани худро иброз намудаанд.

Комёбикои ў дар Осиё ба он мусоидат намуд, ки Искандар ҳарчи бештар ба фикри таъсиси як давлати пуркудрати ҷаҳони биафтад.

Муаллиfon сабаби тағйири тамоили Искандарро ба Шаҳр мавриди таҳқиқ қарор дода, қайд менамоянд, ки дар ин миён робитаи қонуни мӯйяне манҷуд аст, ки он нишон медиҳад, ки дар як вақт риоя намудан ва ба ҳам пайвастани манфиатҳои Македония, Юнон ва Шарқ имконнозазир буд ва Искандар Farbro курбони манфиатҳои Шарқ соҳт. Ҳамчунин нишонаҳои тамоюли шарқпарастии Искандар ба назар мерасад: иттифоқчиёни юнониро ба ватан ҳонда, ба вазифаи сатралҳо намояндаҳои ашрофзодаи форсхоро таъни мекунад.

Ба ақидан муаллифи яке аз тақризҳо (корманди илмии Институти шарқшиносии АИ СССР И. Мирокова) баҳши китоб оид ба сунқасди ҳамсафони Искандар бар зидид ў ҷолиби

таваччүх аст. Афзоин үйтироz ва норозигүй аз сиёсати шоджы Македония бээд аз афтодани тахти Чамшед, яъне замоне, ки бояд ларсан. Ихэвчлийн ба самти Шарк анчом мэйфт, мархалай олии муборизан зидди Искандар дар Ослёй Миёна, хусусийтхой муборизан халхон ба по хеста, сабабхой нокоми-хой ондо, набудани ягонагүй миёни ондо, хоинни бээзэ заможн-дагони ашрофи маҳалли амик тахлил шудааст¹.

Муаллифон сабабхой шикасти давлати Хахоманишдоро та-
дил намудаанд.

Мисъалахое, ки дар рисола мавриди тахкик карор гириф-
таанд, барои омухтани бисёр лахзадон таърихи халхон Ослёй
Миёна, аз чумла тоҷикон, ки дар сарзамини ондо амалиётхон
бузурги Искандар ба вукуъ пайвастааст, аҳамияти қалон до-
ранд.

Дар китоб қайд карда мешавад, ки идея ва нақшан ҷаҳон-
гири Искандар дар Ослёй Миёна ва Ҳиндустон комилан шаҳл
гирифт. Сипахсолори макдунӣ ба Ҳиндустон лашкари изро-
порид измуд. Шарху тасвири амалиётхон ҳарби: тохт ба Ҳин-
дустон, баргаштани кушуни ўхелे таъсирбахш инъикос шуда-
аст.

Аз саҳифаҳои китоб симон комил ва ҳамаҷонибаи Искандар арзи вучуд менамояд. Дар асар на таҳо таърихи тохтхон
шарқии ўзинчунин проблемаҳои замони ў, фазолияти гуно-
гуниҷибаи Искандари Макдунӣ, ки дар сарнавишти ҳалхон
Шарқ ва Гарб нақши мухим бозидааст, пешинҳод мегардад.
Муаллифон дар дебочан китоби худ навиштаанд: «Искандари
Макдунӣ дар миёни арбобони давлатни замони худ бори на-
хуст аҳамияти сиёсати ҳамкории байни табакаҳои ҳукмрони
Юнону Македония ва қишварҳои Шарқро фахмид. Ҳатто сар-
ғи назар аз бээзе ҷиҳатҳои мувакқати доштани нақшашон ў
ни сиёсат барои пешрафт ба таври объективӣ мусоидат ҳард
ва яке аз омилҳои таъсирӣ мутакобилии фарҳангҳои юний
ва шарқӣ гардид. Қаробат бо Шарқ эътибори Искандарро аф-
зуд ва барои вусъати шукуху шӯҳрати ў мусондат намуд. Ам-
мо барои ба қаҷфаҳми роҳ надодан бояд бол як дифъа таъкид
кард, ки ҳамаи ин натиҷаи фазолияти таҷовузкорони ў, нати-
ҷаи күшинҳон вай барои таъсиси давлати умумиҷаҳонӣ буд.

Искандари Макдунӣ пеш аз ҳама таҷовузгар буд ва бо-
оташу шамшер мэదуми Шарқро, ки аз ватану аз мальзиҳои худ
бо матонат дифъе менамудаанд, ба зери итогти хеш даровард².

¹ Мирокова И. Македонский и Восток — «Коммунист Таджикистана», 1980, 30 май.

² Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. М.: Иллюстрация, 1980, с. 11.

Китоби «Искандари Мақдунӣ ва Шарқ» дар байни аҳди илм бо тезӣ шӯҳрат пайдо кард ва баҳои сазовор гирифт.

Ба ин асар дар саҳифаҳои матбуоти даври («Неделя», 1980, № 48; «Союзъ таджикистана», 30 май 1980; «Садон Шарқ», 1980, № 12, с. 143—148; «Вопросы истории», 1981, № 2, с. 145—147; «Маданияти Тоҷикистон», 21 августи соли 1980) ва гайра тақризу маколаҳо чоп шуданд. Дар китоби «Юнонӣ ва Шарқ», дар Афина ду тақризи олимони советӣ — академик М. А. Коростовцев ва академики АИ РСС Тоҷикистон Б. И. Искандаров ба забони юнони чоп шуданд. Тақризҳои Б. И. Искандаров иҷчунин дар ду маҷаллан юнони «Дроме тис Ириниес («Роҳҳои ҷаҳон»), 1980, № 16 ва «Аҳбори юнони соғти» оқтиабри соли 1980 ба чоп расиданд.

Дар тақризи худ доктори илми ҷуғрофиё, профессор В. Цибульский дар бораи асари Б. Гафуров ва Д. Цибукидис чунин менигорад: «Номи Искандар дар давоми бисту ҷаҳор зер таърихшиносонро ба ҳаяҷон меорад, Ҷадабиёти баҳшида ба Искандар ниҳоят зиёд буда, шуморан чунин асарҳо ба бештар аз си ҳазор мерасад. Симон у ҳаёлоти мухакқиконро на таҳо бо комёбихои ҳарби, истеъоди худ, балки бо берҳамии ниҳоят саҳт низ мутаҳайир соҳтааст.

Си ҳазор асари ба Искандар баҳшида... Пас, боз як китоби дигарро чи зарурат буд? Ба ин ҳуди рисола ҷавоби мукаммал медиҳад. Тадқикоти мазкур дар заминан омӯзиши осори Ҷадабии бостони, катибаҳо, бозёфтҳои бостоншиносон боз аз он ҷиҳат беназир аст, ки то имрӯз ҳеч кас ба ҷунни таҳқиқи пурра мавзӯи Искандарро аз нуктаи назари шарқшиносӣ бо ҷунин вусъат ва амики мавриди баррасӣ қарор надода буд»¹.

Академик М. А. Коростовцев ба китоб баҳои даққик дода дар пешгуфтори худ навиштааст: муаллифон як қатор мулоҳизаву ақидаҳои дурусту саҳех изҳор намудаанд. Ҳамин тавр дар рисола на таҳо баҳои шаҳсияти Искандар, сиёсати шарқӣ ва нақшҳои истилогаронаи вай дикқатро ҷалб месозад, балки таҳлили нишишофи батадричи андешаҳои лашкаркаши македонӣ дар давоми сафари ҷангӣ шарқиаш низ қасро мутаваҷҷех месозад».

Б. Гафуров таълифи номбурларо дар ҳоли беморӣ анҷом дода ва эҳтимолан ба таъхир афтодани интишори онро эҳсос намуда аз муҳаррири китоб академик М. А. Коростовцев ҳоҳниш намудааст, ки агар зарурати дар дастивиси китоб ягон таҳсех, ё тағйироте дохил кардан пайдо шавад, онҳо набояд

¹ Цибульский В. Вслед за именем полководца.— «Неделя», № 48, 24—30 ноября 1980, с. 11.

бо акидиң мұаллиф, ки дар як қатор асардо, алжусус дәр «Точикон» бағын ғәттаанд, мұхолиғат күнанд. Ва ини ходиши у ба назар гирифта шудааст. Ини сұханор тұвохи онанд, ки Б. Гафуров инсбіт ба ҳудоса ва акидакон чамъастини худ дар китоби «Точикон» чи тұна бозытимод ва устувор аст.

Бояд кайд кард, ки китоби «Искандари Макдунӣ ва Шарқ» бо вазоқат ва бағын равшан, ташрек ва тавзехоти дақыл, нағарияни нигошта шудааст. Асар хеле хуб ороиш ғәтта, тасвир ва нақшадаи марғуб, қадвал ва тархи мухорибаҳо, феҳрист ва тағсилотдан мұкаммали ишондихандаро дорост.

Китоби «Искандари Макдунӣ ва Шарқ» соли 1982 дар Юнон (Афинада) ба забони юнонӣ ишар тардид. Асар ба сифати баланд иништор шуда мүковави он хеле хуб ороиш ғәттааст. Дар ҷилди мүкова дар бораи Б. Гафуров маълумоти мұхтасари тарчуммаҳолӣ дода шудааст.

* * *

Соли 1985 ду китоби Б. Гафуров аз чоп баромад. Дар Душанбе китоби дуюми «Точикон» ва дар Москвада «Мунтахаби осор»-и у иништор ғәттаанд. Пас аз вафоти Б. Гафуров Институти шарқшиносии АИ СССР ба чопи «Мунтахаби осор» и Б. Гафуров шурӯй кард ва оро сарредаксияни әдабиёти Шарқи нашриёти «Наука» ба табъ расонид.

Дар ин асар тадқикотхони академик Б. Гафуров бо тамоми сәмтхөй асосни фаъолияти илмий-публисистини у дар соҳаи илми шарқшиноси пешниҳод шудаанд.

«Мунтахаби осор»-и Б. Гафуров аз сармаколан хайати тәхририя бо унвони «Академик Бобоҷон Гафурович Гафуров аз осори ў» оғоз мегардад ва дар он онд ба ҳаёт ва фаъолияти илми, сиёсий-чамъияти ва ташқилотчиги ў ба таври мұхтасар, әдеби возеху равшан маълумот дода мешавад.

Китоб аз ҷаҳор қисмет иборат буда ҳар як фасли он сәмтхони муайянни фаъолияти илмий ва илмий публисистин олимпроғаро гирифтааст.

Дар қисмети аввали осор чунбишхон оздихохни миллатхон мәлуми Осиё ва Африко, таңқиди мустамликадори ҷаһонмустамликадори ва ибрату таъсири республикаҳои Шарқи Советӣ ба кишиархони Шарқи хоричаи рӯ ба тараккӣ дар кори ҳудоҳони сиёсӣ ва миллии онҳо таққис шудааст.

Қисмети дуюми китоб «Таърихи қадими Осиёи Марказӣ» ишор дорад. Б. Гафуров дар кори таҳқиқу омӯзиши масъалаҳои гүногуни таърих, маданияти ҳалқдори Осиёи Марказӣ, робитаҳои иктиесодию сиёсӣ ва фарҳангни байни онҳо сахми арзанда

Китоби «Искандари Макдунӣ ва Шарқ» дар байни аҳли илм бо тези шуҳрат пайдо кард ва баҳон сазовор гирифт.

Ба ни асар дар саҳифаҳои матбуоти даври («Неделя», 1980, № 44—45, «Джаджикистон», 30 май 1980; «Садои Шарқ», 1980, № 12, с. 143—148; «Вопросы истории», 1981, № 2, с. 145—147; «Маданияти Тоҷикистон», 21 августи соли 1980) ва гайра тақризу мақолаҳо чоп шуданд. Дар китоби «Юнонӣ ва Шарқ», дар Афина ду тақризи олиммони советӣ — академик М. А. Коростовцев ва академики АИ РСС Тоҷикистон Б. И. Искандаров ба забони юнони чоп шуданд. Тақризҳои Б. И. Искандаров инчунин дар ду маҷаллан юнони — «Проме тис Ириниес («Роҳҳои ҷаҳон»), 1980, № 16 ва «Аҳбори юнону соvetii» оқтабри соли 1980 ба чоп расиданд.

Дар тақризи худ доктори илми ҷуғрофиё, профессор В. Цибульский дар бораи асари Б. Ғафуров ва Д. Цибукидис ҷунин менгіорад: «Номи Искандар дар давоми бисту ҷаҳор зер таърихшиносонро ба ҳаяҷон меорад, адабиёти баҳшида ба Искандар инҳоят зиёд буда, шуморан ҷунин асарҳо ба бештар аз си ҳазор мерасад. Симон у ҳаёлоти муҳаккиконро на тандо бо комёбихои ҳарби, истеъоди худ, балки бо бераҳмии инҳоят саҳт низ мутахайир соҳтааст.

Си ҳазор асари ба Искандар баҳшида... Пас, боз як китоби дигарро чи зарурат буд? Ба ни худи рисола ҷавоби мукаммал медиҳад. Тадқикоти мазкур дар заминан омӯзиши осори ҷадабии бостони, катибаҳо, бозефтьҳои бостоншиносон боз аз он ҷиҳат беназир аст, ки то имрӯз ҳеч кас ба ҷунин таҳқиҷи пурра мавзӯи Искандарро аз нуктai назари шарқшиносӣ бо ҷунин вусъат ва амиқи ҷавриди баррасӣ қарор наҷода буд»¹.

Академик М. А. Коростовцев ба китоб баҳон даққик дода дар пешгуфтори худ навиштааст: муаллифон як катор мулоҳизаву ақидаҳои дурусту саҳех изкор намудаанд. Ҳамин тавр дар рисола на таҳо баҳои шаҳсияти Искандар, сиёсати шарқи ва иакшаҳои истилогарони вай дикқатро ҷалб месозад. Балки таҳлили инкишофи батадричи андешаҳои лашкар-кали македонии дар давоми сафари ҷангӣ шарқиаш низ қасро мутаваҷҷех месозад».

Б. Ғафуров таълифи номбурдоро дар ҳоли беморӣ аяҷом дода за Ҷӯҳимолӣ ба таъхир афтодани интишори оро эҳсос намуда аз муҳаррири китоб академик М. А. Коростовцев хоҳиш намудааст, ки агар зарурати дар дастнависи китоб ягон таҳех, ё тағйироте доҳил кардан пайдо шавад, онҳо набояд

¹ Цибульский В. Всегда за имамом подководна.—«Неделя», № 48, 24—30 ноября 1980, с. 11.

бо акидаи муаллиф, ки дар як катор асарҳо, алалхусус дар «Точикон» баён ёфтазанд, мухолифат қунаанд. Ва ин ҳоҳиши у ба назар гирифта шудааст. Ин суханон гувоҳи онзид, ки Б.Faфуров инборӣ ба ҳуғуғӣ ақидаҳои ҷамъбастни худ дар китоби «Точикон» чи ғуна бозътимод ва устувор аст.

Бояд қайд кард, ки китоби «Искандари Макдунӣ ва Шарқ» бо вазоҳат ва баёни равшан, ташрех ва тавзехоти дакиқ ва рангин нигошта шудааст. Асар ҳеле хуб ороиш ёфта, тасвир ва иакшахон маргуб, ҷадвал ва тархи муҳорибаҳо, феҳрист ва тафсилотҳои мукаммали нишондиҳандаро дорост.

Китоби «Искандари Макдунӣ ва Шарқ» соли 1982 дар Юнон (Афина) ба забони юнонӣ нашр гардид. Асар ба сифати баланд интишор шуда мӯкованӣ он ҳеле хуб ороиш ёфтааст. Дар ҷаҳон мӯкова дар бораи Б. Faфуров маълумоти муҳтасари тарҷумаҳоӣ дода шудааст.

* * *

Соли 1985 ду китоби Б. Faфуров аз ҷон баромад. Дар Душанбе китоби дуюми «Точикон» ва дар Москвав «Мунтаҳаби осор»-и ӯ интишор ёфтазанд. Пас аз вафоти Б. Faфуров Институти шарқшиносии АИ СССР ба ҷони «Мунтаҳаби осор»-и Б. Faфуров шурӯъ қард ва онро сарредаксияи адабиёти Шарқи нашриёти «Наука» ба табъ расонид.

Дар ин асар тадқикотҳои академик Б. Faфуров бо тамоми саитҳои асосни фаъолияти илми-публистикии ӯ дар соҳаи илми шарқшиносӣ пешниҳод шудаанд.

«Мунтаҳаби осор»-и Б. Faфуров аз сармаколан ҳайати таҳририя бо узвони «Академик Бобоҷон Faфурович Faфуров за осори ӯ» оғоз мегардад ва дар он оид ба ҳаёт ва фаъолияти илми, сиёси-ҷамъияти ва ташкилотчигии ӯ ба таври муҳтасар, ҷале возеху равшан маълумот дода мешавад.

Китоб аз ҷаҳор қисмат иборат буда ҳар ҶК фасли он саитҳои муайянӣ фаъолияти илми ва илмию публистикии олимро фаро гирифтааст.

Дар қисмати аввали осор ҷунбишҳои озодиҳоҳии миллатҳои мазлуми Осиё ва Африко, тақиди мустамлиқадорӣ ва наъмустанлиқадорӣ ва ибрату тъъсири республикаҳои Шарқи Совети ба қишварҳои Шарқи ҳориҷаи рӯ ба тараккӣ дар кори ҳудоҳои сиёси ва миллии онҳо таҳқик шудааст.

Қисмати дуюми китоб «Таърихи қадими Осиёи Марказӣ» ном дорад. Б. Faфуров дар кори таҳқиқу омӯзиши масъалаҳои туногуни таъриҳ, маданияти ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, робитаҳои иқтисодию сиёси ва фарҳангии байни онҳо саҳми арзанда

гузаштааст. Дар кисмати мазкур як катор маколаҳои илмни олим гирд оварда шудаанд, ки фаъолияти тадқикотни үро дэр ин чода равшан месозанд. Ин фасл гузоришҳоро онд ба сабабҳои инишоф ва инироzi аввалини давлати тоҷикон — давлати Сомони, дар бораи ҷообаҳои таърихии Осиёи Миёнга бо ишварҳои Шарқи Араб, давлати Кушониён, нақш ва саҳми он дар тамаддуни ҷаҳонӣ гирд оварда шудаанд.

Фаели сеюми қитоб «Нависандагон ва мутафаккирони зaberдасти Шарқ» ном дошта дар он дар бораи саҳми намояндиагони илму адаби Шарқ ба ҳазинай маданияти ҷаҳонӣ сухан меравад. Дар ин кисмат тадқикотҳои Б. Ғафуров дар бораи Фирдавсӣ, Берунӣ, Ҳусравӣ, Дехлавӣ, Форобӣ, Муҳаммад Иҳбӯл ҷамъ оварда шудаанд.

Проблемаҳои илми шарқшиносии советӣ, вазифа ва пешмадҳои он ҳамеша дар маркази диккати Б. Ғафуров буданд. Кисмати ҷоруми қитоб, ки «Шарқшиносии советӣ» ном дорад ба ҳамин мавзӯй баҳшида шудааст. Дар маколаҳои ин кисмат сухан аз ҳусуси умдатарин вазифаҳон шарқшиносони сэветӣ, комёбонҳои онҳо, ҳамчунин баъзе норасонҳои кори онҳо ва роҳҳои беҳтар намудани сифати корҳон илми меравад.

Албатта «Мунтажаби осор» на ҳамаи тадқикотҳои Б. Ғафуровро дар бар гирифтааст. Чунонки дар сармақолаи ҳайати таҳририя қайд шудааст, маҳдудияти ҳаҷми нашр имкон наодадааст, ки ба он бисёр корҳои олимро доҳил намоянд. Аз ҷумла ба он корҳои муҳимтарини олим: «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик», «Тоҷикон» доҳил нашудаанд. Ҳамчунин ба «Мунтажаби осор» корҳои бо дигарон навиштаи Б. Ғафуров аз ҷумла «Ал-Форобӣ дар таърихи фарҳанг», «Омузини тамаддуниҳон Осиёи Марказӣ», «Искандари Мақдунӣ ва Шарқ» низ доҳил нағардидаанд. Бо вуҷуди ин ба мутасаддиҳӣ ва ба ҷоп ҳозиркунандагони «Мунтажаби осор»-и Б. Ғафуров мӯяссар шудааст, ки шаку завки серсаҳа ва фаъолияти нурмаҳсули илмии муҳакқикро нишон диханд.

Нашири «Мунтажаби осор»-и Б. Ғафуров на танҳо ҳадди арзанда барои поси хотир ва тақдирӣ ҳизматҳои бузурги ин муҳакқики маъруф мебошад, балки он барои пешрафти илми шарқшиносии советӣ низ кумак ҳоҳад кард.

ЭЪТИРОФ ВА ШУХРАТИ ҶАҲОНӢИ Б. ҒАФУРОВ

Академик Б. Ғафуров кори илмиро бо иштироки фаъолоҷа дар фаъолияти бисёр ташкилотҳои илмӣ-тадқикотни байналхалқӣ нағизиста неш мебурд. У президенти Ассосиатсияи бай-

нахалкай оид ба омӯхтани тамаддунни Осиёи Марказӣ ва рази Комитети Советӣ оид ба омӯхтани тамаддунни Осиёи Марказӣ, ноиб президенти Анҷумани байналхалқии тадқикотҳои шарқӣ ва осиёӣ раиси Комитети миллӣ Советии Анҷумани илмии минтақаи үқенуси Ӯром, раиси Комитети муштарақи Эрону Советӣ оид ба ҷоизаи байналхалқии ба номи А. Фирдавси буд. Соли 1961 дар Гвинея ҳангоми Конференсияи байналхалқӣ Б. Ғафуров раиси Фонди яқдиллии Осиё ва Африқо интихоб гардид. Б. Ғафуров аъзои боз бисёр ташкилотҳои байналхалқӣ буд ва ин ҳама гувоҳи он аст, ки ўчи дар мамлакатамони ва чи дар хориҷи қишвар ба эътибор ва шӯҳрати зинҷӯд содиб гашта буд.

Б. Ғафуров ба сифати муовини раиси Комитети Советии ҳамbastагӣ ба мамлакатҳои Осиё ва Африқо ва депутати Советии Олии СССР ба бисёр мамлакатҳои дунёназ ҷумла Алҷазоир, Афғонистон, Бирма, Гвинея, Хиндустон, Покистон, Сурғия, Лубнон, Ирек, РҶФҶ, Франсия, Арабистони Суддӣ, Австралия, Чехословакия ва як катор давлатҳои Осиё, Африқо ва Европа сафар кардааст. Баромаду мулокоти ўдар мамлакатҳои иомбурда дар кори мустаҳкам карданни алоқаҳои дӯстии байнҳалқии Иттифоқи Советӣ бо ҳалқҳои ин китъаҳои дунёназсан арзанда мебошад.

Тадқикотҳои илмии Б. Ғафуров, фаъолияти серсоҳаю доманадори ҷамъиятигу сиёсии ўва ҷидду ҷаҳди ҳастатинозазири ўдар вазифаи директори Институти шарқшиносии АИ СССР, ки ба мустаҳкам карданни робитаву ҳамкориҳон байналхалқии олиммон ингаронида шуда буд, дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон сазовор қадр карда шуданд. Бехуда нест, ки академик Б. Ғафуров аъзои фахрӣ як катор ҷамъиятҳои илмии хориҷӣ, доктори фахрӣ донишгоҳҳои хориҷӣ интихоб гашта буд. Б. Ғафуров аъзои фахрӣ Анҷумани ховаршиносони Польша, доктори ифтихории Донишгоҳи Текрон (Эрон), аъзои фахрӣ Анҷумани ба номи Керёши Чали назди Академияи илмҳои *Венгрия, аъзои ифтихории Академияи илмҳо ва санъати Босния ва Герцеговина (Югославия), узви ифтихории Анҷумани Осиё дар Париж, доктори фахрӣ Донишгоҳи мусулмонии шаҳри Олиҳарҳ (Хиндустон) буд. Соли 1969 Б. Ғафуров аъзои Шӯрони миллӣ Хиндустон оид ба равобити фарҳангӣ интихоб гашта буд ва худи ҳамон сол сазовори ҷоизаи байналхалқии ба номи Ч. Нехру гардид.

Дар байబари ширкат дар фаъолияти конференсияҳо ва симпозиумҳои байналхалқӣ оброю эҳтироми ин донишманди барҷаста дар байнҳои олиммони хориҷӣ, дипломатҳо, арбобони давлатӣ ва сиёсӣ ва мардумони oddӣ меафзуд. Онҳое, ки ҳам-

гузоштвааст. Дар қисмати мазкур як қатор маколаҳои илми олим гирд оварда шудаанд, ки фаъолияти тадқиқотии ўро дар ин чода равсан месозанд. Ин фасл гузоришхоро онд ба сабабхоя нишишоф ва инқирози аввалин давзати тоҷикон — давлати Солонии.

PDF Compressor Free Version

таҳои таърихиин Осиёи Марёна бо қишварҳои Шарқи Араб, давлати Кушониён, нақш ва саҳми он дар тамаддуни ҷаҳонӣ гирд оварда шудаанд.

Фасли сеюми қитоб «Нависандагон ва мутафаккирони зබборҳости Шарқ» ном дошта дар он дар бораи саҳми намоянданагони илму адаби Шарқ ба ҳазинаи маданияти ҷаҳони сухан меравад. Дар ин қисмат тадқиқотҳои Б. Ғафуров дар бораи Фирдавсӣ, Берунӣ, Ҳусрави Деҳлевӣ, Форобӣ, Муҳаммад Ислобӣ ҷамъ оварда шудаанд.

Проблемаҳои илми шарқшиносии советӣ, вазифа ва пешомадҳои он ҳамеша дар миркази диккати Б. Ғафуров буданд. Қисмати ҷоруми қитоб, ки «Шарқшиносии советӣ» ном дорад ба ҳамин маъзӯъ баҳшида шудааст. Дар маколаҳои ин қисмат сухан аз ҳусуси умдатарин вазифаҳои шарқшиносони ғизвоти, комёбидҳои онҳо, ҳамчунин байзे норасонҳои кори онҳо ва поҳҳои беҳтар намудани сифати корҳои илми меравад.

Албатта «Мунтаҳаби осор» на ҳамаи тадқиқотҳои Б. Ғафуровро дар бар тирифтааст. Чунонки дар сармақолан ҳайаги таҳририя қайд шудааст, маҳдудияти ҳамон нашр имкон налоҳдааст, ки ба он бисёр корҳои олимро доҳил намоянд. Аз ҷумла ба он корҳои муҳимтарини олим: «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик», «Тоҷикон» доҳил нашудаанд. Ҳамчунин ба «Мунтаҳаби осор» корҳои бо дигарон навиштав Б. Ғафуров аз ҷумла «Ал-Фороби дар таърихи фарҳанг», «Омӯзини тамаддуниҳон Осиёи Марказӣ», «Искандари Мавдунӣ ва Шарқ» низ доҳил нағардидаанд. Бо вучуди ин ба мутасаддиён ва ба ҷол ҳозиркунандагони «Мунтаҳаби осор»-и Б. Ғафуров музассар шудааст, ки шавқу завқи серсоҳа ва фаъолияти пурмаҳсули илми шарқшиносии советӣ низ кӯмак хоҳад кард.

Нащри «Мунтаҳаби осор»-и Б. Ғафуров на таҳо ҳадди арзанда барои поси хотир ва тақдирӣ хизматҳои бузурги ин муҳаккиги маъруф мебошад, балки он барои пешрафти илми шарқшиносии советӣ низ кӯмак хоҳад кард.

ЭЪТИРОФ ВА ШУҲРАТИ ҶАҲОНӢ Б. ҒАФУРОВ

Академик Б. Ғафуров кори илмиро бо иштироки фаъолоти дар фаъолияти бисёр ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотии байналхалҳи пайзаста леш мебурд. Ў президенти Ассоциатсияи бай-

налхалкӣ оид ба омӯҳтани тамаддуни Осиёи Марказӣ ва раиси Комитети Совети оид ба омӯҳтани тамаддуни Осиёи Марказӣ, ноиб президенти Айчумани байналхалкӣ тадқикотҳои шарқӣ ва осиёи раиси Комитети миллӣ Советии Айчумани илмии минтақаи үксенуси Ором, раиси Комитети муштараки Эрону Совети оид ба ҷоизаи байналхалкӣ ба номи А. Фирдавсӣ буд. Соли 1961 дар Гвинея ҳангоми Конференсии байналхалкӣ Б.Faфуров раиси Фонди яқдиллии Осиё ва Африко интиҳоб гардид. Б. Faфуров аъзон боз бисёр ташкилотҳои байналхалкӣ буд ва ин ҳама гувоҳи он аст, ки ўчи дар мамлакатамон ва чи дар ҳориҷи кишвар ба зътибор ва шӯҳрати зинҷӯз содаб гашта буд.

Б. Faфуров ба сифати муовини раиси Комитети Советии ҳамбастагӣ ба мамлакатҳои Осиё ва Африко ва депутати Советии Олии СССР ба бисёр мамлакатҳои дунёи аз ҷумла Алҷазоир, Афғонистон, Бирма, Гвинея, Хиндустон, Покистон, Суряя, Лубион, Ирек, РФГ, Франсия, Арабистони Судӣ, Австралия, Чехословакия ва ик катор давлатҳои Осиё, Африко ва Европа сафар кардааст. Баромаду мулокоти у дар мамлакатҳои номбурда дар кори мустаҳкам кардани әлоқаҳои дӯстии байнҷои халқҳои Иттифоқи Совети бо халқҳои ин китъаҳои дунё зассан арзанда мебошад.

Тадқикотҳои илмии Б. Faфуров, фаъолияти серсоҳаю доманандори ҷамъиятигу сибсии у ва ҷидду ҷаҳди ҳастагииналзими ў дар вазифаи директори Институти шарқшиносии АИ СССР, ки ба мустаҳкам кардани робитаву ҳамкориҳои байналхалкӣ олиммони ингаронида шуда буд, дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон сазовор қадр карда шуданд. Беҳуда нест, ки академик Б. Faфуров аъзон фахрӣ як катор ҷамъиятҳои илмии ҳориҷӣ, доктори фахрӣ доинишгоҳон ҳориҷӣ интиҳоб гашта буд. Б. Faфуров аъзон ифтихории Доинишгоҳи Техрон (Эрон), аъзон фахрӣ Айчумани ба номи Керёши Чали изади Академии илмҳои *Венгрия, аъзон ифтихории Академияи илмҳо ва санъати Босния ва Гернеговина (Югославия), узви ифтихории Айчумани Осиё дар Париж, доктори фахрӣ Доинишгоҳи мусулмани шаҳри Олиҳарҳ (Хиндустон) буд. Соли 1969 Б. Faфуров аъзон Шурои миллӣ Хиндустон оид ба равобити фарҳангӣ интиҳоб гашта буд ва ҳуди ҳамони сол сазовори ҷоизаи байналхалкӣ ба номи Ч. Нехру гардид.

Дар балобари ширкат дар фаъолияти конференсияҳо ва симпозиумҳои байналхалкӣ обруҷ эҳтироми ин доинишманди барҷаста дар байнҷои олиммони ҳориҷӣ, дипломатҳо, арбобони давлатӣ ва сиёси ва мардумони oddī меафзуд. Онҳое, ки ҳам-

рохи академик Бобоҷон Гафуров дар маҷlisҳо ва мулокотҳон байналхалқӣ иштирок кардаанд, бо ҷашмони худ диданд ва түфтазанд ки шӯҳрати ъалибари Б. Гафуров дар қишиварҳои ҳо-рича ҷондидарозӣ буда, инганд мешуд.

Донишманди маъруфи советӣ, академик Б. Гафуров дар қадом контгрессу конференсия ё мулокотҳон байналхалқӣ иштирок биқунад, ба қадом мамлакатҳои ҳориҷи сафар қунад, ҳамкӯни намояндан сезовори илми советӣ аз комёбихои илмӣ шарқшиносии Советӣ накло мекард, чун паёмбари сулҳу дустӣ, сиссати суҳахчӯёни Давлати Советиро тарғибу ташвиқ ме-намуд ва ба эҳтирому муҳаббати самимин мардумони қишиварҳои гуногуни сезовор гашта буд. Номи Бобоҷон Гафуров ҳоса дар қишиварҳои Ҳинду Покистон ва Афғонистону Эрон бо эҳтиром па иккӣ ёд мешавад. «Хушбахтона, ба ман мусассар шудаэст, ки дар якчанд контгрессҳои илмии умуминтифоқию бай-налхалқӣ ҳамроҳи Бобоҷон Гафуров иштирок намоям, бо ў ба ҳориҷи сафар қунам, дар сухбатҳои арбобони давлат ва оли-мони намоёни ҷаҳон ҳозир бошам. Дар сухбатҳо, ки дар қас-ри илмҳои Дехӣ, музей Кобул, меҳмонҳонаҳо, зиёфатҳои рас-мию гайрирасми зери ҷодарҳои рангораиги ҳинди ё дар музас-сиҳои илмиву ҷамъияти баргузор мешуданд, муҳаббату эҳ-тиром олиммони мамлакатҳои гуногуниро висбат ба Б. Гафуров борҳо мушоҳидаро кардаам. Онҳое, ки бо ин шаҳс шиносой доштанд, уро меҳруbonona ба оғӯш мекашиданд. онҳое, ки гоя-бона мешинохтанд, кӯниши бо Б. Гафуров ҳамсӯҳбат шуда-ро доштанд»¹.

Масалан, соли 1972 дар Конференсияи байналхалқии ЮНЕСКО дар шаҳри Ашкобод сафири ҳамонвактани Покистон дар Иттифоқи Советӣ аз ҷумла ҷунин иброз доштааст: «Ман аз ҷумлни он шаҳсони толеъ надошта мебошам, ки то қунун бо Бобоҷон Гафуров шиносой надоштам ва бо ў ҳам-сӯҳбат нашуҳдам».

Дар ҳама ҷо Бобоҷон Гафуровро самимона истиқбол ва пазирӣ менамуданд, донишмандон, арбобони сиссизо давла-ти, одамони оддӣ ӯро дуст медоштанд ва бо эҳтиром ба ў му-носибат мекарданд на ҳама салӣ доштанд, ки бо Б. Гафуров ошно биштанд.

Соли 1975 Б. Гафуров бо дальвати ҳукумати Покистон ба ин мамлакат ташриф овард. Донишмандон ва ҳали адаби он қишивар Б. Гафуровро басо самимона истиқбол намуданд. Про-фессори Иниверситети шаҳри Равалпинди Сафи Ҳайдари До-

¹ Муҳторса А. Ҷаъне пекаш дар давлат — «Маориф ва маданият», 1979, № 29 дарзӣ.

ниш дар ин робита шеъре ишиш намуд, ки дар он бозиди дүстонан донишманди советӣ аз Покистон, аҳамияти ин бозид ва ташаббуси мамлакати советҳо дар ҳаллу фасли сулҳомези ихтилофи соли 1965 миёни Хиндустан ва Покистон тавсиф меғардад.

PDF Compressor Free Version

Тафсили интишори шеъри номбурда инҷиб ҷет ва таърихи ачиб дорад.

Боре ман аз Бобоҷон Ғафуров пурсидам ки ў оё шеъри дар васфаши сурудан шоирни тоҷик Лоик Шералиро хондааст! Бобоҷон Ғафуров ҷавоби мусбат дод ва зимнан изофа намуд, ки дар васфи ў боз як шеъри дигар инҷиб шудааст. Аз баски аз вуҷуд доштани дигар ашъор ҳабар надоштам дар нишаврид аз Б. Ғафуров пурсон шудам. Б. Ғафуров дар бораи сафари ҳуд ба Покистон дар соли 1975, истикболи гарму ҷӯшон ва муносибати самимонаи донишмандони қишивар инисбат ба ў ва ҳамчунин дар бораи шеъри Сафӣ Ҳайдари Дониш ба он муносибат ҳикоя намуд.

Ман аз Бобоҷон Ғафуров ҳоҳиш намудам, ки шеъри номбурдоро барои интишор дар саҳифаи рӯзнома дар ихтиёрни гузорад. Олим қатъиян ин ҳоҳишро рад намуд ва ризонят изод. Ман он рӯз дasti ҳолӣ аз назди Б. Ғафуров рафтам. Ваде фикри ризояти Б. Ғафуровро гирифтам ва амалӣ намудани максади интишори шеъри номбурда маро ором намегузошт. Пас аз се рӯз ман боз ба аёдати устод Б. Ғафуров омадам. Баъд аз фурсате ҳоҳари ҳурдии устод Зебунисо инҷиб шуд. Ман аз ў кумак ҳостам ва ҳоҳиши маро боз ба Б. Ғафуров гуфтем. Б. Ғафуров аввал ризоият надод. Он вакт ман пешниҳоди тозаи ҳудро пешкаш қардам: яъне шеър бо муқаддима аз номи А. Мухторов ҷоп ҳоҳад шуд. Пас аз гуфтугузори тӯлонӣ муқобилати устод шикаста шуд. 14 ман соли 1977 дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» шеъри шоирни Покистон Сафӣ Ҳайдари Дониш бо муқаддимаи банда таҳти узвони «Таронази истикбол» ба таъб расид, ки он чунин аст:

- *
 - Хушо бахте, ки як меҳмони волоҷони меояд,
 - За ҳар ҷониб садо оид, ки Бобоҷон меояд.
 - Надими бебадо Бобо, муҳаббатро зиё Бобо,
 - Ҷамоли дилакушо Бобо, камоли ҷонғизо Бобо.
 - Назарро равшани Бобо, ҳирадро зиндагӣ Бобо,
 - Суруди тозагӣ Бобо, насиҳи дӯстӣ Бобо
 - За нури фазлу дониш меғизояд шашни докӣ,
 - За ҳар мезӯр медорад ба маслаки ҷетоӣ.
 - Саросар домани занку адабро нургуҳар дорад,
 - Каломи Ғодибу Иаболу Ҳусрав дар назар дорад.

Ба шон дер чакон дарем дармоди, хамоханти,
Муборак хамидон дар умурни дину фарзанди.
Таманворо ба ин чони таманно риштас бошад.
Барои чони мо бо чони Бобо риштас бошад.

PDF Compressor Free Version

Ин мурои сабзи бахри чони дарманд ояд.
Навон нарму ширин аз фарози Тошканд¹ ояд.
Зи салбон авён Сувоният як чом оварда,
Мухаббат байни мо афзоид, аз пайдом оварда.
Пари тэхшили ин дар куштар аз товус мебинам,
Ки мав дар сураташ хусину чамоли рус² мебинам.
Дар ин базми тараф, Дониш маро бошад ятар ёро:
«Ба холи хиндуйш бахшам Самарқанду Вухороро»

Ман ду нусха аз рузномаи номбурдоро бо худ гирифта ба вёдати Б. Гафуров шитофтам. Тоби устод анда же турехга буд ва дар утокаш дуҳтурхо хузур доштанд. Ба вёдати бародари худ хокари калонии Б. Гафуров — Тоҷинисо низ омада дар утоки ҳамсоя ниғизорӣ мекашид. Вакте ки дуҳтурхо рафтанд, маро ба хузури устод даъват карданд. Пас аз муодиҷа ӯ бештар рангпарида ва бехол ба назар мерасид (он вакт касе огоҳ набуд, ки аз умри устод Б. Гафуров факат камтар аз ду мөх божи мондааст). Б. Гафуров рузномаро гирифта шеър ва мӯқаддимаи онро ду дағъа бодикӣ мутонила намуд ва сипас бо садон заиф, ки маҳсуси ӯ набуд, изҳор дошт: «Аҳорҷон! Маро аз худ зиёд таърифи тавсиф намудед» ва ман дар ҷавоб гуфтам: «иё устод, Шумо ба он сазовор ҳастед!»

Он руз сӯхбати мо тулонӣ шуд ва ман дидам, ки хоби устод меояд. Ман иҷозат пурсидо бо Б. Гафуров ҳайрухуш намудам.

Ин лаҳзан зикршуда, ки гувоҳи фурӯтаний, хоккории устод Б. Гафуров асту ба ҳеч вазҳ розӣ шудан намехост, ки шезди барҳои дар васфи ӯ сароидан шонир ва донишманди хорӣчи манзури ҳонандагон гардад, то охири умр дар ёди мо ҳоҳзӣ монд.

Мухаббат на эҷтироми самими донишмандони кишварҳои хорӣ инебат ба шаҳсияти Б. Гафуров ҳангоми Симпозиуми байналхалқи донир ба проблемаҳои этникӣ таърихи қадимии Осиёи Марказӣ, ки моки октябрри соли 1977 байд аз се моҳи фавти Б. Гафуров дар шаҳри Душанбе баргузор гардил, ба таври возех ҳоҳир гашт.

¹ Гуфтушушиде соли 1965 дар Тошканд, ин Ҳиндустону Покистон сурх бастон, дар назар юст.

² Россия, иъни ҳалқи Советӣ дар назар дошта шудааст.

Дар кори тайёрӣ ба гузаронидани симпозиум Б. Фафуров кӯшиши зиёде ба харҷ дод ва барои маърӯза кардан омодагӣ медид. Вале умр ба ўвафо накард.

Дар симпозиум маърӯзай Б. Фафуров таҳти унвони «Баъзе аз проблемаҳои таърихи антиқаи ҳалқҳои Осиёи Марказӣ дар давраҳои қадимтарин» қироат гардид, ки мавриди таваҷҷӯҳи иштирокчиёни симпозиум қарор гирифт. Аҳамияти баррасии проблемаҳои этникии таърихи қадими Осиёи Марказӣ (ҳазораи дуюми қабл аз милод) дар он мебошад, ки давраи мазкур муҳимтарин марҳила дар ташаккули ҳалқҳои сокипи ноҳияи номбурда аст. Дар ҳазорсолаи дуюми қабл аз милод ҳалқҳои ҳиндуронӣ дар сарзаминҳои аз Анатолия, Байнанахрайн, Эрон ва Ҳиндустон то сарҳадҳои Хитой маскун шуда асоси инкишофи ояндаи иҷтимоӣ ва иқтисодии минтақа ва ташаккули ҳалқҳоеро, ки мувоғики далелҳои таърихӣ мансуб ба ҳазорсолаи аввали қабл аз милоданд, бунёд гузоштанд.

Симпозиуми илмии номбурда бо ташаббуси Комиссияи муштараки советию ҳиндӣ оид ба ҳамкориҳо дар риштаи илмҳои иҷтимоӣ ва Ассосиатсияи байналхалқӣ оид ба омӯзиши тамаддуни Осиёи Марказӣ баргузор гардида дар он 91 нафар олимон аз 11 мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла Франсия, РҶГ, РДҶ, Венгрия, ШМА, СССР, Ҳиндустон, Эрон, Покистон ва ғайра иштирок доштанд.

Бостоншиноси маъруфи Покистон, профессор Аҳмад Доиӣ дар Симпозиуми номбурда роҷеъ ба саҳму макоми Б. Фафуров дар инкишофи тадқиқотҳои илми оид ба Осиёи Марказӣ ва мустаҳкам намудани ҳамкориҳои олимон сухан ронда чунин гуфт: «Чи хуб рафтore дошт? Чи тавр ҳудро идора мекард? Вай чи хел конгрессро идора мекард? Ин ҳама шоистаи тақлид аст. Тамоми фаъолияти симпозиуми мазкур, яъне симпозиуми Душанбе дар соли 1977 (А. М.) бояд бо ҳамин марди бузург баҳшида шавад. Фафуров ибтидои корҳои ташкилиро асос гузоштааст, ки дар доираи он мо тадқиқотҳои ҳудро доир ба тамаддуни Осиёи Марказӣ метавонем идома бидиҳем».

Дар бораи саҳми Б. Фафуров дар ин кори хайр ва наҷибона дигар олимони советӣ ва хориҷӣ — иштирокчиёни симпозиум низ бо муҳаббат ва ҳаяҷон сухан ронданд.

Масалан, устоди донишгоҳи Техрон, раиси донишкадаи адабиёт ва улуми инсонӣ профессор Изатулло Нигаҳбон дар бораи муштарак будани таъриҳ, фарҳанг ва забони мардуми тоҷик ва Эрон, дар бораи саҳми Бобоҷон Фафуров дар гузаронидани мулоқотҳои байналхалқии олимон чунин гуфта буд: «МО дар тӯли таъриҳ бо қишвари Тоҷикистон ҳамbastагiҳои зиёде

доштем ва ба хусус забони форсӣ-дарӣ ҳам чи дар Тоҷикистон ва чи дар Эрон маъмул аст, бо каме фарқ дар ҳар ду мамлакат мавриди истифода карор дорад.. Забони ҳар ду қисмат ба ҳар ду **PDF Compressor Free Version** тоҷи асосаш якест ва вакте ки чунин вазъият вучуд дорад, мусалламан мо дар гузашта бо ҳам бисер наздик будем ва натоҷи некӯ аз ин доштем ва дар оянда агар чунон ки ҳамкориҳои бештаре ба вучуд биояд, мусалламан баҳраманд ҳоҳем шуд. Аммо аз назари ҳамкориҳои илми ман бояд иро арз бикунам, ки ман дар ҷаанд соли гузашта, ки то андоzae дар ин ҳамкориҳо ширкат доштам, ба ҳуби мушоҳида кардам, ки чӣ фаъолияти азime дар қишиғи Тоҷикистон барои интишори қитоби қадимаи гузаштаи бузургон, ӯдабо анҷом шуда ва чи арҷ ва қадр ва эҳтиром барои ин афрод дар қишиғи Тоҷикистон қонӣ буданд. Илова бэр ин нуктае, ки ман бояд тазаккур бидихам, мардумони тоҷик, баҳусус донишмандони ин мамлакат дар инҳояти алқоҳ, ҳамкори ва иштироки масон дар заминҳои ҷадаби ва фарҳангӣ бо эроннён ҳастанд, ки мо иро дар ҷаанд соли гузашта шоҳид будем. Яке аз мардони баландкадр, писандида ва баландпояи Тоҷикистон профессор Бобоҷон Гафуров, ки худованд ӯро биномурзад, дар ин ҷаравӣ фаъолияти ҷашнгури ва доманадоре дошт. Бештар қонграҳо, ки марбут ба масонли фарҳангӣ ва ҷадабии ин қисмат аз ҷаҳон ташкил мешуд, ё Бобоҷон Гафуров раъсан идора мекард, ё ин ки дар гузаронидани ин қонграҳо саҳми бузурге дошт».

Баъди даргузашти Б. Гафуров дар мачаллаҳои гуногуни ҳориҷӣ таъзинномаҳо интишор шуданд, аз ташкилотҳои илми, ҷамъияти, олимони намоёни мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон ба унвони Институти шарқшиносии АИ СССР, Академияи илмиҳои РСС Тоҷикистон, ба унвони ҳамсари мархум доктори илми таърих Капитолина Александровна Гафурова даҳҳо телеграмма ва мактубҳои ҳамдарди омад. Яке аз ин мактубҳо ба қолами президенти Лиҷумани Покистонии «Ҳамрад Нашӣ Фауздейшин» Ҳаким Муҳаммад Саид тавалзӯк дорад, ки матнаш (дар тарҷума) чунин аст:

«Фавти профессор Бобоҷон Гафуров раиси Институти шарқшиносии Академияи илмиҳои СССР, ки 12 июл ба вукуъ омад, як инсони дорон истеъодди фавқулодда ва донишманди мазруроғро аз миени мо рабуд. Эҳсосоти дустии самимона ва таҷвҷӯҳе, ки у қисмат ба Покистон ва мардуми ин қишиғар дошт, ҳеч касро ба шубҳа намебовард. Фаъолияти ӯ дар роҳи таҳсими дустӣ, алазхусус дар риштai илми ва фарҳанг бехамтост. Вай Покистон, Ғолиб ва Иқболро хуб медонист ва ба онҳо баҳои баланд мелод.

У аз саҳми мардуми кишварҳои мо дар роҳи барро кардани фарҳангӣ мардуми Осиёи Марказӣ ифтихор мекард. Б. Гафуров дар кори таҳқиқи тамаддуни Осиёи Марказӣ — Покистон, Афғонистон ва қисме аз ҳудуди Иттифоқи Советӣ аз зумраи нахустин муҳаккикон буд. Фаъолияти ў дар омузиши ин масъалаҳо сабаби дар ЮНЕСКО ташкил ёфтани шӯъбаҳон ҷудогона онд ба проблемаҳон фарҳангии Осиёи Марказӣ гардид.

Бобоҷон Гафуров аз лиҳози осори илмӣ дар радифи барҷастатарин донишмандони ҷаҳон қарор дорад. Сарфи назар аз бад будани аҳволи саломатиаш ў масъулияти роҳбарии Институти шарқшиносии АИ СССР-ро ба ўҳда дошт ва ин вазифа бо мардонаги иҷро қард, ба аҳли ҷаҳон сабит наਮуд, ки муҳаббат ба илму дониш тамоми монеаҳон сунъаро бартараф месозад.

Ва ман муддати 15 соли охир ифтихори дӯстиро бо Бобоҷон Гафуров доштам. Ман ба хирадмандӣ ва самимият, гарминӣ эҳсосот, бурдбори ва ҳайрҳоҳии ў баҳон баланд медодам.

Фавти Бобоҷон Гафуров барон илми ҷаҳон талафоти бузургест».

Дар мачаллан «Центральная Азия» (июли 1980), ки аз тарафи ЮНЕСКО дар Исломобод (Покистон) интишор мегардад, матни маърузаи Б. Гафуров дар Симпозиум онд ба проблемаҳои эҷникии таърихи қадимаи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе ба чоп расид. Сипас дар ҳамин маҷалла рисолан банда «Академик Бобоҷон Гафурович Гафуров» ба забони англӣ ба табъ расид, ки дар охирсухани он ҷунун омӯздааст: «Бобоҷон Гафуров дар Покистон на танҳо машҳур буд, балки мавриди эътироғи умум қарор дошт. Донишмандони Покистон, ки бо ў шаҳсан ифтихори ошнӣ доштанд ва ба ҳамияти бузург ва фарҳангӣ ҳалқҳои Осиёи Марказӣ баҳон баланд медоданд, фавти ўро ҷун як талафоти бебозгашт қабул намуданд. Саҳми Б. Гафуров дар таҳқиқи тамаддуни Осиёи Марказӣ ҷунон бехад бузург ва амиқ аст, ки он вартаи пас аз марғи ў ба амал омада муддати зиёд эҳсос ҳоҳад шуд».

Соли 1979 дар мачаллан «Центральная Азия» китоби Б. Гафуров ва Л. И. Мирошинков «Омӯзиши тамаддуни Осиёи Марказӣ» ба забони англӣ дар Покистон ба чоп расид.

Суҳанони сафири собики Покистон дар бораи Б. Гафуров, ки дар Ашкобод гуфта буд, гузориши бостоншиносӣ номӣ А. Донӣ пас аз марғи Б. Гафуров дар Симпозиуми Душанбе, шеъри Дониш, таъзияномаи Ҳаким Муҳаммад Саид ва макола дар бораи Б. Гафуров дар мачаллан «Центральная Азия» ша-

ходати онанд, ки донишманди тоҷик дар байни олимони Покистон машҳур гашта буд.

Бобоҷон Гафуров маҳсусан дар Ҳиндустон маълуму машҳур буд. У нисбат ба Ҳиндустон ва мардуми он як ҳисса дӯстӣ хос ба таваҷҷӯҳи саммӣ дошт. Б. Гафуров борҳо ба ин мамлакат сафар карда, бо олимон, арбобони намоёни давлат ва ходимони маданият, мардумони заҳмат мулоқотко доштаз. Дар ҳар сафари худ ба Ҳиндустон Б. Гафуров дӯстони дар ин мамлакати пурасор пайдо кардашро ҳолпурси меқард, эҳтиёҷи онҳоро ба ҳисоб тирифта, барон балзэ китоби даркориашонро, барон дигарҳо микрофильми нусхони индири китобҳон қаламиро тӯхфа мекард.

Дар Ҳиндустон онд ба рӯзгор ва фаъолияти фарҳангии Б. Гафуров китобе интишор гардид, ки аз эҳтироми белосими мардуми Ҳинд ба шорат медиҳад. Ниғораидан китоби «Академик Бобоҷон Гафуров» муаррих ва файласуфи намоёни Ҳинҷад, ҳодими машҳури ҷамъияти Шоши Бушоҷа чунин навиштааст: «Тарзи рафтору туфтор, тарзи либоспушин Б. Гафуров фаскулодда ба сокини Ҳиндустони Шимолӣ шабоҳат дошта, уро ба осони чун зодан водии Кашмир қабул кардан мумкин буд». Китоби мазкур соли 1978 дар нашрияи «Прогрессив пинд сектор набанкейшин» дар Деҳли ба забони инглиси аз ҷон баромад. Рисола дар асоси материалҳои фаровон навишта шуда аз ду қисмат иборат аст. Дар қисмати аввали ҳаёт ва фаъолияти илмии Б. Гафуров таҳлил шуда, дар қисмати дуюм якчанд мақолаҳои Б. Гафуров, порчаҳо аз китоби машҳури ў «Точикион» оварда шудааст.

Дар рӯмуқовавӣ ба дараҷаи баланд ороишёфтани китоб (суперобложка) акси Б. Гафуров, ки дар сар тоқии тоҷики дорад, ҷон шудааст.

Рисолаи бузургҳаҷми Ш. Бушон, ки аз дусад сахифа бештар аст, бо сарсухани яке аз ходимони намоёни имӯн ва маданияти Ҳинҷуд, сафири собики Ҳиндустон дар Иттифоқи Советӣ, дустӣ Б. Гафуров профессор Саид Нурул Ҳасан оғоз мегардад. У ҷунуни менависад: «Барои ман ифтҳория бузурге аст, ки ҳамроҳи дустӣ худ Шон Шоши Бушон эҳтироми хотираи донишманди бузург, шарқшиносӣ шинохта, дустӣ Ҳиндустон академик Бобоҷон Гафуровро ба ҷон орам... Бобоҷон Гафуров дигар дар байди мо нест, аммо ёди ў дар қалби бисёр мардумони Ҳинҷуд бояст. Идеяҳои дустии ҳинду советӣ, ки ў бо ик ҳисси замонӣ мепарваранд, беш аз пеш инкишоф ва мустаҳкам мегардад».

Таваҷҷӯҳи Ш. Бушон ба шахсият ва эҷодиёти Б. Гафуров тасодуфи нест. Муаллифи китоб қайд мекунад, ки Б. Гафуров – аз ҷумлаи барҷастатарин мутафаккироне буд, ки барои таҳ-

кими робитаҳои фарҳаигӣ, таърихӣ, адаби ва маънавии ҳалқҳои Ҳиндустон ва Иттифоки Советӣ хизматҳои бузург намудааст.

Дар симо ва шаҳсияти Б.Faфуров муаллиф на таҳо дошишманди шарқшиносӣ мавруф, балки дӯсти самимии ҳалқҳои Осиёи Миёнга ва Африкоро мебинад, ки сарнавишти ҳалқҳои Шарқ, муборизан онҳо дарроҳи озодӣ ва истиклоли ҳудҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ ва гамхории ў буд. Б. Faфуров фарҳангу маданияти ин мардумро бо мудабbat меомуҳт.

Муаллиф зимни арзебии фаъолияти Б. Faфуров ҳамчун сарвари яке аз бузургтарин марказдии илми Иттифоки Советӣ — Институти шарқшиносии АИ СССР ҷунин овардааст: Бобоҷон Faфуров, ки соли 1956 директори Институти шарқшиносии АИ СССР таъин шуд, пайваст соҳтани тадқикотҳои минбаъдаро дар соҳаҳои филология, таърихи қадими ҳалқҳои Осиё ва Африко бо омузиши проблемаҳои нави имрӯза зазумлаи муҳимтарии вазифаи ҳуд мешуморид.

Дар Институт шӯъбаҳои наъ таъсис гардида, самтҳои наъи чӯстучу ва тадқикотҳои илми муайян карда шуданд. Дар натиҷаи амали гардидани икдомҳои марбут ба таҷдид ва бозсозии Институти шарқшиносӣ, ки асосан таҳтироҳбарии Б. Faфуров сурат гирифт, шарқшиносии Советӣ боз ҳам ҳамаҷониба, серсаҳа на самарарабаҳаш гардид.

Ақидаҳои ҳудро вусъат дода Ш. Бушон изҳор мекунад, ки фаъолияти шарқшиносони Советӣ факат бо тадқикотҳои назарияӣ макдуд нағардида ҳамчунин масъалаҳои амалиро низ дар бар мегирад. Тадқикотҳои донишмандони Советӣ мардумони таракқиҳоҳи кишварҳои Осиё ва Африко даъват мекунад, ки таҷрибаи соҳтмонӣ сотсиализмро аз Иттифоки Советӣ омузанд, ин ба онҳо дар кори фоҳи соҳтани дасисаҳо ва қасду ҳилаи мустамликадории наъ, интиҳоби роҳи дурустӣ таракқиётти иқтисадӣ ва сиёси кумак мерасонад.

Муаллифи нешгуфтори китоби Ш. Бушон, собиқ муовини раиси Шурӯро онд ба илм ва таҳқиқоти саноатӣ дар наzdӣ ҳукумати Ҳиндустон, раиси Аиҷумани робитаҳои фарҳангии ҳиндӯ советӣ профессор Нурул Ҳасан пас аз як соли фавти Б. Faфуров ба Иттифоки Советӣ омад. Олимӣ номбурда моҳи июля соли 1978 вориди шаҳри Душанбе шуд. Ҳанӯз ҳангоми дар фурудгоҳ будан Нурул Ҳасан доҳиши кард, ки уро ба зиёрати оромғоҳи Бобоҷон Faфуров бааранд.

Аз сӯхбатҳои ҳаррӯзан банда бо ин олим меҳрабати инҳоҳот самимии Нурул Ҳасан инисбат ба Б. Faфуров равшан подидор буд. Ҳангоми гуселонидани меҳмонӣ ўпораи когазеро ба ман дароз кард, ки дар он бо хати майдаву зебон ҳу-

руботи араби чунии суханҳо бо мисраъҳои мутафаккири бузурги тоҷик Абдураҳмонӣ Ҷомӣ навишта шуда буд:

«Ба ёди дустӣ мӯҳтарам Бобоҷон Гафуров ба вакти рӯҳсат аз Тоҷикистон»

PDF Compressor Free Version

Эй, саро, зи ту шодам ишебат ба ки монанд?

Эй, тул, ба ту ҳурсандам, ту буи ки дори?»

Муаллифи ин сатрҳо бо Нурул Ҳасан дар Дехлӣ, Москва ва Душанбе борҳо мусоҳиб шудаам. Бо итмионии комил гӯфта мегӯянем, ки у дар ҳакниқат «Таъриҳшиноси барҷастай Ҳинд» буд. Солҳои 1981—1982 ҳангоми сафари семоҳаам ба Ҳиндустон Нурул Ҳасан нақшани кори маро тартиб лода буд. Дар арафаи бозгашт аз ин мулкӣ пурасорӣ у маро ба хонааш даъват намуда, бо қитобхонан хеш шиниос кард.

Баъди сафири фавқулоддаян Ҳиндустон таъин гардидани Нурул Ҳасан дар Москва, бо даъвати ў ман ду маротиба дар қабулаш шудам. Маълум буд, ки эшон баъди нафоти дустӣ ҳамкораш Бобоҷон Гафуров муносибаташро бо олимии тоҷикӣ ва Тоҷикистон лиғар накардааст. Ба сифати сафири қабир соли 1985 у ба Душанбе бори саввум ворид гашт. Бо даъвати Нурул Ҳасан соли 1986 ба муллати ду моҳ май ба Ҳиндустон сафар карда, дар қитобхонаҳои тоҷикӣ изазати нағузаронидан ҳуд кор кардам. Ҳангоми ин сафар Нурул Ҳасан пазифаи масъули бонараф — ҳокими Бонғолав Гарбиро дар ӯхда дошт; дар пойтаҳти ин мулк — шаҳри Калкатта май дар қабулаш у шудам. Охирии маротиба бо ин марди донишманд соли 1990 дар Дехлӣ ҳамсӯҳбат гаштам. Ҳар як сӯҳбати мо бо хотираҳо онли Б. Гафуров на баҳсҳон илмӣ ҳатм мешуд.

Нурул Ҳасан мекӯшид, ки барои омӯзхани қитобҳои қаламии дар ватани ў маҳфуз буда, маҳз олимии тоҷик бештар ба Ҳиндустон сафар кунанд. Чунки дар ин мулк забони форсӣ аз миён рафта, заҳироҳои подири он, аз қабили қитобҳон қаламӣ, хонандай ҳиндун ҳудро аз даст лодвааст.

Аввали соли 1990 дар воятаҳти Ҳиндустон шаҳри Дехлӣ ва дар шаҳри Олиҳарҳо аҳли зиёдии ин кишвар 80-солаҷии у通俗и бузург, академик Бобоҷон Гафуровро ботлантана ҷайд карданд. Профессори донишгоҳи Дехлӣ Каушик ташабbuskori ин ҷоразӯи буд. Дар маркази фарҳанги сабқ Ӣтиҳодӣ Шӯравӣ дар Дехлӣ ин марди шариф дар бораи Б. Гафуров мазъузии яксота зорд намуд.

Хотираҳои профессор Каушик инҳоят ҳолиб буд. Эшон търихи ба узвони доктори ифтихории донишгоҳи мусудмонии шаҳ-

ри Олихарх сазовор гаштани Б.Faфуровро чунин изъл кард. Барои иҷрои ин кор мебоист розигии устодро тиранд. Бо ин мақсад ҷаҳор маротиба ба номи Б. Faфуров баркия равон на-мудаанд. Ваъзи яшни шуда ваоб барнагаштааст. Дар он сурат Нурул Ҳасан ба Каушик маслиҳат медиҳад, ки ба Москва телефон кунад. Дар гуфтугӯи телефонӣ Б. Faфуров ба Каушик ме-тӯянд, ки донишгоҳи Олихарх ин таълимгоҳи мусулмонӣ аст. Пас ман чи наъвъ розӣ шуда метавонам? (Дар ҳакикат зар он солҳо аъзобии хизби коммунисти диндор таъқиб карда мешуд). Дар ҷаҳон профессор Каушик мефаҳмонад, ки донишгоҳи Олихарх ба ном мусулмонӣ аст. Дар амал донишҷӯёни ҳамаи он фан-хоеро, ки дар дигар донишгоҳҳои Хиндустан ҷорист, меомӯзианд. Бинобар ин аз «Мусулмонӣ» будани доништоҳо ҳаросидан ло-зим нест. Баъд аз ҷунини фаҳмондан Б. Faфуров барои сазовор гаштан ба үзвони доктори ифтиҳорӣ розигӣ медиҳанд.

Дар баромади ҳуд профессор Каушик инҷунин таъқид кард, ки барои ба мансабҳои қалон, ҳатто губернатори Банголаи Ғар-бӣ сазовор гаштани Нурул Ҳасан, Б. Faфуров сабаб шудаанд. Гав дар сари он аст, ки бо ташаббусе ва пешниҳоди Б. Faфуров Нурул Ҳасан аъзои ҳориҷии Академияи улуми ИҶШС ин-тиҳоб гардид. Индира Гандӣ эҳсос намуд, ки шаҳсияте ҷун Нурул Ҳасан, ки дар як мамлакати тавонову муктадир. Иттиҳоди Шӯравӣ, ба гирифтани ин үзвони баланд сазовор гаштааст. Бояд ба мансаби олий муносиб бошад. Аз ин рӯ, Нурул Ҳасан баъди адой ҳидмати сафири дар Москва губернатори яке аз вилоят-ҳои қалонтарии ва сернуфуси Хиндустан таъин шуд.

Дӯстни олими забардасти тоҷик Бобоҷон Faфуров ба олимно-ни маъруфи Хиндустан Нурул Ҳасан ва Каушик намунаи ибрат аст. Тоҷикистон, ки давлати соҳибистиклоҳ гаштааст, ҳоло им-конияти фаровон дорад, ки ин аинъааро идома дода, арвоҳи бузургони гузаштаро шод намояд.

Дар давоми сафари семоҳаи илмии ман ба Хиндустан (ноябрри 1981—январи 1982) бисёр донишмандон ва аҳли адаби Ҳин-дустан роҷеъ ба мулокот ва мусоҳибаҳои ҳуд бо Б. Faфуров, дар ҳусуси тадқиқотҳои якҷоя, ки дар доирони аҳдиомаҳои бай-ни ду қишвар дар соҳаи илму маданият ба амал оварда меша-ванд, бо самиминъ ҳикоя менамуданд.

Умуман ҳар гоҳ сухан аз ҳусуси Бобоҷон Faфуров равал, олимони ҳийд бо як ҳаяҷони ва ҳисси эҳтироми басо самимӣ дар бораи ин олим ва инсони бузург ёл мекарданд. Онҳо бештар дар боғи донишни бороҳу ҳамаҷонибон ў, дар бораи ҳисси дӯс-ти хос ва таваҷҷӯҳи самимии ў нисбат ба мардуми Ҳинд, дар

руфоти арабӣ чунин суханҳо бо мисралъҳон мутафаккири бузурги тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ навишта шуда буд:

«Ба ёди дусти муҳтарам Бобоҷон Ғафуров ба вакти рӯз сатҳи Таджикистон

PDF Compressor Free Version

Эй, сарв, зи ту шодам инебат ба ни монад?

Эй, тул, ба ту курсандам, ту буй кӣ дорад?»

Муаллифи ин сатрҳо бо Нурул Ҳасан дар Дехлӣ, Москва ва Душанбе борҳо мусоҳиб шудаам. Бо итмшонии комил гӯфа мегавонем, ки у дарҳакикат «Таърихшиносӣ барҷастаи Ҳинд» буд. Солҳои 1981—1982 ҳангоми сафари семоҳаам ба Ҳиндустон Нурул Ҳасан иакшаш кори маро тартиб лода буд. Дар арафаи бозгашт аз ин мулки пурасор у маро ба хондаш даъват намуда, бо китобхонаи хеш шинос кард.

Баъди сафири фавқулоддаи Ҳиндустон таъин гардидани Нурул Ҳасан дар Москва, бо даъвати у ман ду маротиба дар қабулаш шудам. Маълум буд, ки эшон баъди вафоти дусти ҳамкораш Бобоҷон Ғафуров муносибаташро бо олимони тоҷик ва Тоҷикистон дигар нақардааст. Ба сифати сафири қабир соли 1985 у ба Душанбе бори саввум ворид гашт. Бо даъвати Нурул Ҳасан соли 1986 ба муддати ду моҳ ман ба Ҳиндустон сафар карда, дар китобхонаҳои тоҷ ҳол из назар нағузаронидан худ кор кардам. Ҳангоми ин сафар Нурул Ҳасан назифаи масъули бошараф — ҳокими Бонғоди Ғарбиро дар ӯҳда дошт; дар пойтаҳти ин мулк — шаҳри Калкатта ман дар қабули ў шудам. Охирин маротиба бо ин марди доинишманд соли 1990 дар Дехлӣ ҳамсӯҳбат гаштам. Ҳар як сӯҳбати мо бо хотираҳо онди Б. Ғафуров ва баҳсадон илмӣ ҳатм мешуд.

Нурул Ҳасан мекӯшид, ки барои омӯҳтани китобҳои қаламин дар ватани у маҳфуз буда, маҳз олимони тоҷик бештар ба Ҳиндустон сафар қунаанд. Чунки дар ин мулк забони форсӣ аз миён рафта, зазираҳои нодири он, аз Қабили китобҳои қаламӣ, ҳонандан ҳиндӣ ҳудро из даст додааст.

Аввали соли 1990 дар пойтаҳти Ҳиндустон шаҳри Дехлӣ ва дар шаҳри Олиҳарҳо аҳли зиёдӣни ин кишвар 80-солаҳин устоди бузург, академик Бобоҷон Ғафуровро боталтана қайд кэрланд. Профессори доинишгоҳи Дехлӣ Каушиқ ташаббускори ин ҷонӣ буд. Дар маркази фарҳанги собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар Дехлӣ ин марди шариф дар боран Б. Ғафуров маърӯзаи яксозта зорд намуд.

Хотираҳон профессор Каушиқ никояш ҷолиб буд. Эшон таърихи ба узвони доктори ифтиҳории доинишгоҳи мусудмонии шаҳ-

ри Олихарх сазовор гаштани Б. Гафуровро чунин нақл кард. Барон ичрои ин кор мебоист розигин устодро тиранд. Бо ин мақсад ҷаҳор маротиба ба номи Б. Гафуров баркия равон на-
мудаанд. ~~Ваъз да он кое ҷаҳоб барнагаштааст~~. Дар он сурат Нурул Ҳасан ба Каушик маслиҳат медиҳад, ки ба Москва телефон қунад. Дар гуфтугӯи телефонӣ Б. Гафуров ба Каушик ме-
гуянд, ки донишгоҳи Олихарх ин таълимгоҳи мусулмонӣ аст. Пас ман чӣ наъвъ розӣ шуда метавонам? (Дар ҳакикат дар он солҳо аълоёни хизби коммунисти диндор таъқиб карда мешуд). Дар ҷаҳоб профессор Каушик мефаҳмонад, ки донишгоҳи Оли-
харх ба ном мусулмонӣ аст. Дар амал донишҷӯён ҳамон он фан-
хоеро, ки дар дигар донишгоҳҳои Хиндустан ҷорист, меомӯзианд. Бинобар ин аз «Мусулмонӣ» будани донишгоҳи ҳаросидан ло-
зим нест. Баъд аз чунин фахмондан Б. Гафуров барон сазовор гаштан ба унвони доктори ифтиҳорӣ розигӣ медиҳанд.

Дар баромади ҳуд профессор Каушик иҷҷунин таъқиб кард, ки барон ба мансабҳои қалон, ҳатто губернатори Бангозон Гар-
би сазовор гаштани Нурул Ҳасан, Б. Гафуров сабаб шудаанд. Гап дар сари он аст, ки бо ташабbus ва пешниҳоди Б. Гафу-
ров Нурул Ҳасан аълои зориҷии Академияи улуми ИҶШС иш-
тиҳоб гардид. Индира Ганди эҳсос намуд, ки шаҳсияте чун Ну-
рул Ҳасан, ки дар як мамлакати тавонову муктадир, Иштиҳоди Шӯравӣ, ба гирифтави ин унвони баланд сазовор гаштадest,
бояд ба мансаби олий муносиб бошад. Аз ин рӯ, Нурул Ҳасан баль-
ди адон ҳидмати сафирий дар Москва губернатори яке аз вилоят-
ҳои қалонтарин ва сериуфуси Хиндустан таъян шуд.

Дӯстии олимни забардасти тоҷик Бобоҷон Гафуров ба одимони
маъруфи Хиндустан Нурул Ҳасан ва Каушик иамунаи ибрат
аст. Тоҷикистон, ки давлати соҳибистиклол гаштааст, ҳоло им-
конияти фаронон дорад, ки ин анъанаро идома дода, араҳи
бузургони гузаштаро ёшт намояд.

Дар давоми сафари семоҳҳои илмиин ман ба Хиндустан (вояж-
ри 1981—январи 1982) бисёр донишмандон ва аҳли адаби Ҳин-
дустан роҷеъ ба мудокот ва мусоҳибатон ҳуд бо Б. Гафуров, дар ҳусуси тадқикотҳон якҷоя, ки дар донори аҳдномаҳон бай-
ни ду кишвар дар соҳан илму маданият ба амад оварда меша-
ванд, бо самиминт ҳикоя менамуданд.

Үмуман ҳар гоҳ сухан аз ҳусуси Бобоҷон Гафуров равад,
одимони ҳинд бо як ҳаҷҷон ва ҳиссӣ ҳаҷироми басо самимӣ дар
борон ин олии ва ҳиссии бузург ёт мекарзанд. Онҳо бештар
дар баъзе ҷоншини фароҳу ҳамаҷонибани ў, дар борон ҳиссӣ дӯ-
стии ҳос ва таваҷҷӯҳи самимии ў ҳисбат ба мардуми Ҳинд, дар

боран хислатҳон хоккорӣ, инсондустӣ, одамнавозии ӯ ҳикоят мекарданд.

Б.Faфуров дар мисни дошишмандони Университети Олиҳарҳ, ки ҳудои тоҷини ӯ уассисан мазкур интихоб шуда буд, аз маҳбутии ҳос бархурдор буд. Устоди ин дошишгоҳ Мансура Ҳайдар ва шавҳари ӯ, ки вазифаи мудири мактаби нобииёнро ба уҳда дошт, ҳамчунин профессор Назир Аҳмад ва бисёр дигарон аз хотираҳон ҳуд роҷеъ ба Б. Faфуров ёдовар шуданд.

Директори китобхонаи ба номи Абу Қалом Ҷавлоно Ӯзоди дошишгоҳи номбурда аксоро ба ман тақдим намуд, ки дар он Б. Faфуров ҳангоми боздиц аз намонии нусхаҳои ҳатти форсайтикии китобхонаи дошишгоҳ тасвир шуда буд.

Мансура Ҳайдар як лаҳзаи хотираи ҳудро дар боран Б. Faфуров чунин нақл намудааст: Соли 1973 ҳангоми сафари Париж у (яъне Мансура Ҳайдар — А. М.) шунидааст, ки Бобоҷон Faфуров низ дар ҳамин шаҳр мебошанд. Ба воситаи телефон аз он кас ҳоҳиши менамояд, ки барон қабулаш вакт муайян намоянд. Бобоҷон Faфуров дар ҷавоб гуфтаанд, ки ҳозир барои Шумо монин меғириstem. Баъди даҳ дақиқа монин барои Мансура Ҳайдар ҳозир мешавад ва баъд аз зон сӯхбат боз бо ҳамон монин Мансура ба меҳмонхонааш мерасад. Баъди синари таштани солҳои зиёд нае аз ин муЛОКОТ Мансура бо камоли эҳтиром хоккорӣ, инсондустӣ ва самимияти Б. Faфуровро борҳо дар мавриди муносиб ба ҳозирон нақл кардааст.

Моҳи январи соли 1988 Мансура Ҳайдар бори дуюм ба Тоҷикистон омад. Ӯ яке аз шогирдони профессор Нурул Ҳасан мебошад ва ҳоло дар дошишгоҳи Олиҳарҳ аз таърихи асримиёнағии Осиёи Миёна курсҳои маҳсус меҳонад. Мансура Ҳайдар ҳангоми дар Душанбе буданаш оромгоҳи Б. Faфуров, С. Айни, М. Турсунзодаро зиёрат кард. Ӯ ҳамроҳи ҳуд ду акси нави Б. Faфуровро бо олимону ҳодимони ҷамъиятии Ҳинд оварда буд, ки яке аз онҳо дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (5 апрели 1988) ҷоп гардид.

Ш. Бушон дар китоби ҳуд роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти Б. Faфуров қайд намудааст, ки диккати Б. Faфуровро таърихи таомони ҳалкҳои Осиё баробар ба ҳуд қашидӣ буд. Аммо як мамлакате буд, ки ӯ бо он бо як хисси таваҷҷӯҳи бузург муносибат мекард. Ин Ҳиндустон аст. Мухаббат ба ин қишивар дар ӯ ҳаҷӯз аз авёми бачагӣ пайдо шуда буд ва ӯ ниро дар давоми умрӣ ҳуд ингоҳ доштааст. Мардуми Ҳиндустон низ ба ӯ бо чунин мухаббат ҷавоб медод.

Б. Faфуров ҷуи муаррихи дақиқкор робитаҳои фарҳангии мардуми Ҳиндустону қишивари моро бо мухаббат омухтааст.

Сахми ў дар тадқики равобити хинду совети ва алокадон таърихии Хиндустон бо ҳалқҳон Осиён Миёна чи дар айёми қадим ва чи дар замони ҳозира бузург аст.

PDF Compressor Free Version

Дар шохисари Б. Гафуров «Тоҷикон» бисёр маъзалаҳон мураккаб ва муҳимтарини бо таърихи қадиман мардуми хинду алокаманд, аз қабили чавҳари этникӣ ва лингвистии қабилаҳон хиндуориён, пайдоиши ориён, ташаккули онни буддо, проблемаҳон давлати Кӯшон, омелиш ва таъсирӣ мутакобилан таъмдудуни ҳалқҳон Осиён Миёна, Хиндустон, Эрон, Афғонистон, Юнон мавриди таҳқик карор гирифтанд.

Як катор тадқикотҳои пурарзиши Б. Гафуров ба таърихи муносибатҳои Осиён Миёна ва Хиндустон дар замони Кӯшониён ва сахми онҳо дар ғани соҳтани маданияти ҷаҳонӣ баҳшида шудааст. Маколаҳон зиёде, ки ба М. Гандӣ, Ч. Нехру, Р. Тагор, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, М. Голиб, М. Иқбол, Зокир Ҳусейн, С. Зоҳир баҳшида шудаанд, ҳиссии босазон ин зумраро дар таҷчинаи тамаддуни ҷаҳонӣ бозгӯй мекунанд. Корҳои илмии Б. Гафуров дар хиндушиносӣ, дар пайванди ҳалқҳои ин ду кишвар суди арзишманд оварданд. Сamtни асосин корҳои илмии Б. Гафуров дар хиндушиносӣ бештар ба он соҳадон тадқикот равона шуда буданд, ки ҳалқҳоро ба ҳам наздиқ месозанд.

Саҳми ва хизматҳон бузурги илмии Б. Гафуровро дар тадқики таърихи ҳалқҳои Осиён Марказӣ дар риштан хиндушиносӣ ва мустаҳкам намудани равобити илмии шарқшиносони хинду советӣ қадр намуда, 28 марта соли 1970 ўро доктори ифтихории Университети Мусулмонии шаҳри Олиҳарҳ интихоб намуданд. Дар нома ба узвони устодону доинишҷӯни доинишгоҳи Олиҳарҳ Б. Гафуров чунин нигоштааст: «Ман ҷунни дарёфт кардам, ки ба ман додани узвони доктори Фаҳрии университети шумо ин нишони тақдир ва эътирофи сахми ҳоваршиносони советӣ дар қори таҳқики таърих ва тамаддуни қадима ва дозираи кишварҳои Осиё мебошад. Ман бо ҳакқоният ин карори Шуморо ҷун нишони мустаҳкам шудан ва пусъати алокадон илмии на таҳо доинишгоҳи Олиҳарҳ ва Институти шарқшиносии АИ СССР, инҷунни олимони мамлакатхоямон мешуморам».

Хавтоми маросими ботантанав ба Б. Гафуров супоридани дипломи доктори ифтихории доинишгоҳи Олиҳарҳ олим дар мавзӯи «Таъсирӣ Хиндустон дар ташаккули тафаккури ҷамъиятии Осиён Марказӣ» маърӯза кард. Ҳуди ҳамон вақт, яъне соли 1970 дар Ҷеҳлии Семинари байналхалқӣ дар мавзӯи «Аҳлимияти Махатма Гандӣ барои ҳозир» сурат гирифт ва Б. Гафуров дар мавзӯи «Башардӯстии Гандӣ» маърӯза намуд.

БобочонFaфуров, чунон ки дидем борхо ба Хиндустон сафар намуда бо бисёр арбобони давлати, сиёси, ходимони илму фарҳанг аз ҷумла, Ч. Нехру — сарвазири Хиндустон, доктор Зокир Ҳусейн ва С. Радҳакришнан—президентҳои Республикаи Хиндустон, олимони Ҳумоюн Кабир, Нурул Ҳасан ва дигарон пайванди дустӣ дошт. Ҳангоми яке аз сафарҳояш ба Хиндустон президенти республика доктор Зокир Ҳусейн ба Б. Faфуров портрети ҳудро тақдим менамояд, ки он дар кабинети кории академик дар Институти шарқшиносии АИ СССР ҷун тӯхфани нодир гузонта шуда буд.

Bo кӯшини ва дастигирини Б. Faфуров Институти шарқшиносии АИ СССР бисёр тадқикотҳои олимони ва ходимони давлатию ҷамъиятии Хиндустонро ба нашр ҳозир намудааст. Қисмати зиёди ин асарҳо зери таҳрири ин олимии мұътабар ё бо сарсуҳани ў ба чоп расидаанд. Масалан, соли 1953 дар нашриёти «Наука» рисолаи Ҳумоюн Кабир «Маданияти Ҳинд», соли 1973 маҷмӯаи маколаҳо бо номи «Ҷаҳонбии Ҷавохирлол Нехру», соли 1975 маҷмӯаи «Маколаю нуткҳо, мусоҳибаҳо»-и И. Гайди зери таҳрири Б. Faфуров аз чоп баромаданд. Б. Faфуров бз ҷасри сайёҳ, мусаввир ва башардуст Н. К. Рерих «Олтой-Химодон», рисолаи «Ҷаҳонбии Ҷ. Нехру», маҷмӯни шеърҳои М. Годиб пешгуфтари муфассале навиштааст.

Б. Faфуров дар масъалаҳои байналхалқии ҷорӣ, ки ба Хиндустон алокаманд буданд, олимӣ ҳайрҳоҳ ва ҳамлард буд. Бисёр маколаҳои публицистикӣ ў аз кабилии «Рӯҳи Бандунг барзёт аст ва ғалаба мекунад», «Ғалабаи принципҳои иродӣ ҷек», «СССР — Хиндустон: бо роҳи дустӣ» ва гайра ба масъалаҳои муҳими сиёсати сулҳдустонии Хиндустон ва ҳамдиллии ҳалкҳои ҳиндӣ советӣ баҳшида шудаанд.

Олимони Хиндустон ба тадқикотҳои ин донишманди маъруф таваҷҷӯҳ ва мароқи қалон зоҳир менамуданд. Аз ин мост, ки рисола, китобҳо ва маколаҳои зиёди Б. Faфуров дар Хиндустон ба забонҳои ғарзӣ, урду, ҳиндӣ ба чоп расиданд.

Шоҳиди барҷастаи ҷӯтибор ва эҳтироми олимони ҳинд гардидаи донишманди советӣ он аст, ки Б. Faфуров узви Шурӯи миллӣи робитаҳои маданияи Хиндустон, узви ифтихории Ашӯманӣ Осиё дар Қалқатта интихоб гардида буд. Ҳукумати Хиндустон ҳизматҳои Б. Faфуровро дар инкиноғи дустӣ ва ҳамкории бании мардумони советиҷо ҳизъа ба ҷӯтибор гирифта, соли 1969 ӯро дар радифи ҷаввалинҳо бо мукофоти байналхалқии ба номи Ч. Нехру сарфароз гарлонд.

Дар митинги баҳшида ба поси хотири Б. Faфуров, ки 20 ҷӯли соли 1977 дар сафорати Хиндустон дар Москвав баргузор гар-

дил, сабиқ сафири Хиндустон дар Иттифоки Советӣ ҳоло сарвазирни мамлакат И. К. Гучрал чунин иброз дошт: «Дүстүр бузурги Хиндустон, инсони бузург, доинишманди бузург — бо та-
моми чүннүү **PDF Compressor Free Version**

калби хиндүүен бөкү ҳоҳад монд. Бобочон Faфуров дар Қалби хиндүүен бөкү ҳоҳад монд. Бобочон Faфуров дар Хиндустон машхур аст, у ҳаёти мәрдуми моро амик мөденист ва ба хүббү вөқиғу огох буд. Бисер мәрдуми Хиндустон из марғи ноба-
хангомки ин инсони начиб чүп аз дүстүр наэлини ҳуд маҳрум шу-
да, саҳт дар андух шудаанд».

Сафир иничүүин ёловар намуд, ки аз тарафи Б. Faфуров та-
ккүк гардишан таърихи ҳазорсолан равобити байни мәрдуми
Осиён Миёна ва Хиндустон комбия бузурги илмі буда, олим
масс дар ҳамин төя таърихи имрӯзан кишивархо ва ҳалкын
Шарқро таҳкүк намудааст.

«Шахси химачониба бомаърифат, багонт маданий, разшани-
фикри комил ва инхон инсони самим — чүннү як таассурот аз
мулодотдоим бо Бобочон Faфуров дар Қалби ман абади нақш
бастаанд», — гүфтааст, дар хотиман суханаш сафир.

Сүхбату хотирахон дүстөнин хиндүү мо дар бораи Бобочон
Faфуров гувоҳи онанд, ки олими тоҷик дар он кишивар хотираи
нек дар бораи одамони советӣ, ва илми пешкадами советӣ мое-
рос гулоштааст.

Аз унвонхон ифтикорие, ки Бобочон Faфуров дошт возеҳ аст,
ки ў дар кишивархон Европа из аз шӯҳрату эътибори илмі бар-
хурдор буд. Барои мисол ба суханони рузиоманигори Чехославакия
Богумила Михалкова ва мальумот аз житоби роҷеъ ба
илми шарқшиносии Чехославакия муроҷнат менамоям. Муал-
лифон дуруст кайд менамоям, ки шарқшиносии Чехославакия
ҳамеша ба шарқшиносии советӣ майлу рағбат дошт. Сафари
ҳайати шарқшиносии советӣ бо сарварии академик Б. Faфуров
ба Чехославакия дар соли 1957 ва шиносои бо фаъолияти Инсти-
тути шарқшиносии АИ Чехославакия дар таҳкими робитаҳои ил-
ми шарқшиносии ду кишивар нақши муҳим гузошт. Ҳамкори-
ҳои наэлике, ки миёни ду институтҳои номбурда, аз ҳамон за-
мон оғоз ёфт ба шарқшиносии Чехославакия имконият дод, ки
ба республикаҳои Осиён Миёна сафарҳои нақш нағоянид ва ало-
қаҳои илмию фарҳангӣ барқарор кунаил.

Дар бораи ҳамкориҳои адабону олимони тоҷик бо ҳамкарабо-
ни чехославакии ҳуд ва шиносои бо Б. Faфуров яке аз шарқ-
шиносони комни ин кишивар, таблиғгари машҳури адабиёту фар-
ҳангӣ тоҷик доктор Иржи Бечка чунин мегӯяд: «...Ман бо бисер
адабону олимони тоҷик бевосита шинос ҳастам ва дўстӣ дорам,

Ин дүстиву рафокат, ки омили мухими пешрафти кори ман аст, соли 1957 оғоз ёфта буд.

Боре ба ман гүфтанд, ки донишманди машхур Бобочон Гафуров **PDF Compressor Free Version** даңыларуфи маданияти точик Иосиф Брагинский ба Прага меоянд. Соати мукарраршуда ба фурудгох шитофтам. Пеш аз ин ашхоси мазкурро ягон бор наидада будам, вале имон доштам, ки Бобочон Гафурови машхурро ҳатман мешинласам!...

Ҳамин ки ўз тайёра берун шуду ба сахни фурудгох қадам монд, наздаш рафтам ва ба точики гүфтам: «Дуруд устод! Хуш омадед, нури дила, точи сар!» Бобочон Гафуров дар ҷояш истода монд, саропон маро боҳайрат аз назар гузаронд ва пас бо ҳамон хайронӣ гуфт: «Ачабо, оё мо бозпас ба Душанбе фуруд омадем?...»

Инсони начиб буд, академик Б. Гафуров. Ҳар гоҳе ба Карлови Вари барон муолиҷа ва истироҳат меомад ба дидораши шарафбӯ мешудам, сұхбатамон дар атрофи таъриху маданияти қадимни точик метасфид!

Академик Бобочон Гафуров ва шоҳасари ў «Тоҷикон» дар Республикаи Ҳалқии Полъша из шӯҳрати зиёд пайдо кард. Соли 1978 нашриёти «Панҷтова институт «Визавниски» (Нашриёти Давлатни Институтӣ) «Тоҷикон»-ро зери узвони «Таърих ва маданияти Осиён Миёна» дар ҳачми 57 ҷузъи чопӣ бо тиражи 50 ҳазор нусха нашр кард. Китобро Стефан Михайлский ба забони поляқӣ тарҷума кардааст. Китоб ба дарачаи олии ороши бӯта акс ва тасвирҳои фаровон истифода шудааст. Дар китоб шарҳи холи мухтасари Бобочон Гафуров низ дода шудааст.

Соли 1984 китоби якуми «Тоҷикон» дар ду кисмат дар Афғонистон ба забони дарӣ ба табъ расид. Дар боран аҳамияти дар Қобул нашр шудани асари мӯҳташами академик Б. Гафуров роҳи Китобхонан Академии илмҳои сабк Республикаи Афғонистон Дӯстмуҳаммад Парвонӣ чунин иброз дошт: «Тоҷикон», ки бо эҳтиоми олимӣ шинохтаи мӯҳташами Ҷалолиддин Сидонӣ таҷдид ва ба ҳуруфоти арабӣ гардонида шуда, чоп тардиз, вожеи бутургे буд дар ҳаёти илмию фарҳангии Афғонистон...

Асар, ки ба забони хело фахмо нишо гардиладаст, ба ҳонзидаи афғон перомуни таъриху фарҳангӣ муштаракӣ мө сарҷашмояи бебаҳон дониш аст¹.

Дар пешгуфтори чопи дарии «Тоҷикон», муаррих ва мухак-

¹ Ато Ҳамзам, Низом-Қосим. Доктор Иржи Бенка: «Чароғи плэрон бояд фурӯҳон бемонад» — «Комсомоли Тоҷикистон», 10 декабря с. 1982.

² Ҳикматов И. Китоб моро ҳарни месозад. — «Комсомоли Тоҷикистон», 3 августи с. 1988.

каки намоёни Афғонистон, устоди таърихи факултети иҷтимонӣ Доимишгоҳи Кобул, профессор Чадолиддин Сиддикӣ чунин ишоштааст. «Тоҷикон» китобест, ки академик Бобоҷон Гафуров — доимишманд, пажӯҳишгар ва муҳаккакӣ роستин, журналист на спасатма PDF Compressor Free Version тоҷиконстони Шӯравӣ опро дар таъи муддати маддӣ ва бо таҳаммули заҳомати зиёде пажӯҳинӣ на бар поин таърихногории мутараккӣ ва бо истифода аз минобеъни пажӯҳинӣ доимишпажӯҳони ялди кӯдани Шарқу Farb, гузашта ва асри ҳозир тадвиина ва таҳизи кардааст. ки саҳт мавриди таъвҷӯҳӣ илми ва пажӯҳишни ҷарор гирифтга ва ба унвони манбаи дақиқи илми ва таҳқиқӣ аз ҷӯтибор ва ҳайснӣти шомисте замони ҳалқаҳои илми байналмиладӣ ва миллӣ барҳудор гаштааст... Китоби «Тоҷикон» дар вокеъ асарест, ки дар он муборизан ҳадди тоҷик ҳамроҳи ҳалқаҳои дигари бародари Ҳурсонзамин ва Мовароуниҳар ҳидди ситам ва безодгарии инномҷон гуногуни феодалии мокаблии феодалии ба хубӣ инъикос ёфтааст. Ва фарозу фурудҳои ин ҳалқҳоро аз ҷадвори хеле кӯдан то асри ҳозир ба хубӣ ва диккати олимона баёни доштааст. Аз ин асар таърихшиносон, ҷуғрофидонон, забоншиносон, Ҷадабистшиносон, рассомон ва фольклоршиносон ва дигар муҳаккакони риҳотаҳон узуми гуногун метавонанд баҳра бигираанд ва истифода намонид¹.

Соли 1977 дар Япония китоби «Тоҷикон» бо номи «Тоҷикон: Таъриҳ ва ғаданинти ҳалқон Осиёи Миёназ» ба забони японӣ нашр гардид.

Дар Республикаи ҳалқии Хитой соли 1985 нашриёти илмҳои иҷтимонӣ Пекин китоби Б. Гафуров «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик»-ро аз рӯи чопи русии соли 1955 ба забони ҳитой табъӣ ва нашр намуд.

Дар бораи донраи вассеи робитаҳон илми Б. Гафуров бо доимишмандон ва муассисаҳон илми кишварҳои гуногуни ҷаҳон тезъодии зиёди ашёҳои савготӣ, ки ба Гафуров ҳангоми сафарҳои илмиаш чун тӯхфа ё ба расми ёдгор шенгаш шудаанд, иншоҳӣлат медиҳанд.

Дар китобхонаи шаҳсии устоди китобхое мазғузанд, ки сарланӣари маъруф — маршали Иттиҳоди Шӯравӣ Г. К. Жуков, шоҳи Эрон Ризоноҳ, сарвазизи Ҳиндустон Индира Гандӣ ва дигар арбобони маъруфи ҷаҳон тӯхфа кардаанд. Президенти Миср Чамол Абдуллоҳи шоҳмотеро ба Б. Гафуров тӯхфа кардааст.

¹ Чадолиддин Сиддикӣ. Болтоби пажӯҳишҳои муҳаккакони тоҷикӣ дар Афғонистон: Ҷайд сухан аз нашри «Тоҷикон»-е Бобоҷон Гафуров дар Афғонистон — «Адабӣёт ва санъат», 1986, 29 май, № 22, с. 11.

ки устоҳои моҳири ин кишвар аз устухони фил сохтаанд. Хонаи устод гӯё «музей»-ро ба хотир меовард.

Ба назари тамошобин ханчари дастааш миной, тасвирҳои манзаравии мусаввириони номии Чин ва Ҷапон ҷилвагар мешуданд.

Дар музеи муттаҳидаи таърих, санъати тасвирӣ ва кишваршиносии ба номи К. Беҳзод дар шаҳри Душанбе тӯхфаҳои шахсии Б. Ғафуров, аз ҷумла либоси маҳсусе, ки ҳангоми ба Б. Ғафуров додани дипломи доктори ифтихории донишгоҳи Олиҳарҳо супорида шуда буд, ҳифз карда мешаванд. Тамоми ин ашёҳоро шахсиятҳои алоҳида ё муассисаҳои илмии Ҳиндустон, Таиланд, Бирма, Ирок, Муғулестон, кишварҳои Африқо ва Европа ба Б. Ғафуров тӯхфа кардаанд.

Ба Б. Ғафуров донишмандон, адабон, ҳодимони сиёсӣ ва давлатии ҳориҷӣ рисолаҳо, китобҳои худро тӯхфа мекарданд ва савғои асосии Б. Ғафуров аз сафари кишварҳои ҳориҷа китоб буд. Ба фонди китобхонаи Институти шарқшиносии АИ СССР ва Китобхонаи Марказии илмии АИ Тоҷикистон ба номи Индира Гандӣ Б. Ғафуров бисёр китобу рисолаҳо ва маъҳазҳои нодирро тӯхфа намудаанд.

Аксҳои зиёди Б. Ғафуров бо шахсиятҳои барҷастаи давлатӣ ва сиёсӣ, донишмандон ва адабони кишварҳои гуногун низ далини робитаҳои васеъ ва мулоқотҳои сершумори ӯ бо ин гуна ашхос мебошад. Дар ин аксҳо Б. Ғафуров бо чунин арбобони машҳур — Фаҳриддин Алӣ ва доктор Зокир Ҳусейн — президентҳои собиқи Ҳиндустон, сарвазири Ҳиндустон Индира Гандӣ, бо Камол Ҷумбулот — ҳодими барҷастаи харакати миллии озодиҳои Лубҳии Лубнон, асосгузори партияи сотсиалистии таракқиҳои Лубнон, нависандагони мамлакатҳои гуногун, бо донишҷӯён ва мактаббачагони зодгоҳи азизаш Тоҷикистон тасвир ёфтааст.

Ҷашнҳои 50-солагӣ ва 60-солагии зодрӯзи Б. Ғафуров дар замони фаъолияти ӯ дар мақоми директори яке аз бузургтарин муассисаи илмии мамлакат — Институти шарқшиносии АИ СССР таҷдил гардида буд. Ӯ аз бисёр муассисаҳо ва марказҳои илмӣ ва ҷамъиятии Иттифоқи Советӣ ва кишварҳои ҳориҷӣ, аз барҷастатарин донишмандони ҷаҳон, дӯстон, ҳамкорон ва алокамандони худ телеграмма ва номаҳои табриқӣ гирифта буд, ки ин ҳама аз обрӯю эътибор ва шӯҳрати воқеан ҷаҳонии олимӣ тоҷик дарак медиҳанд.

Масалан, дар паёми табрикотии Президиуми АИ СССР ба муносабати 50-солагии зодрӯзи Б. Ғафуров бо имзои президенти ҳамонвақтаи АИ СССР академик А. С. Несмеянов, саркотигиби илмии Президиуми АИ СССР академик А. В. Топчиев, ака-

демик — котиби шўъбай таърихи АИ СССР Е. М. Жуков гуфта шудааст: «Роҳи зиннагии Шумо — шаходати равшани нирни эчодгар ва созандан сиёсати Партияи Коммунистии бузурти мост, ки Шумо як чавони зодан дехоти на он қадар бузурги тоҷикро гардиш ба баъди расонидо то ба макоми баландпояи сиёсӣ, донишманди маъруф, аъзои КМ КПСС ва сарвари бузургтарин муассисан илмии шарқшиносии кишвар бардошт».

Бобоҷон Гафуров дуву ним сол қабл аз 70-солагиаш даргузашт ва боиси таъассуф аст, ки ин ҷаҳони бошукӯҳ бе иштироки устод таҷлил гашт.

Конференсияи илмӣ бо иштироки донишмандони машҳури шарқшиноси шаҳрҳои Маскав, Ленинград ва республикаҳои бародарӣ, ки 28 декабри соли 1979 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, аз ҷумлаи тадбирҳои мухим ва марказӣ баҳшида ба ҷаҳони 70-умин солгарди шарқшиноси барҷастаи соъбетӣ ва арбоби ҷамъияти Б. Гафуров буд. Конференсия дар толори маҷлиси АИ Тоҷикистон, ки дар он донишмандон ва ахли ҷамъияти республика ширкат доштанд, бо шукуҳу тантана тушанӣ гашт.

Дар конференсия директори Институти таърихи ба номи А. Дониши АИ Тоҷикистон академик Б. Искандаров бо узвони «Бобоҷон Гафуров — донишманди барҷаста, ташкилотчи илм ва ходими ҷамъияти» маърӯза намуд. Иштирокчиёни конференсияи илмӣ баёни мудири сектори Институти шарқшиносии АИ СССР, академик Б. А. Литвинскийро дар мавзӯи «Сахми академик Б. Гафуров дар тадқики таърихи ҳалқи тоҷик» бо таваҷҷӯҳи зиёд шуниданд.

Донто ба фаъолияти пурсамар ва ҳамаҷонибаи Б. Гафуров академик — котиби шўъбай илмҳои ҷамъиятиносии АИ Озарбойҷон, академик А. С. Сумбатзода суханроӣ намуд. Дар зимни баёни худ ӯ иброз дошт, ки Конференсияи умумниттифокии шарқшиносон дар шаҳри Тошканд (1957) «асоси шарқшиносии советиро гузонт. Конференсияи мазкур қабатҳои бузурги фарҳанги ҳалқҳои Шарқро барлошт». Маҳз бо пешниҳоди вакилони конференсияи Тошканд дар байзе республикаҳои Қавказ ва Осиёи Миёнга институтҳои шарқшиносӣ таъсис гардид. Силсилан бисёрчилдзи «Осори ҳаттни Шарқ» ва «Осори адабии ҳалқҳои Шарқ», ки табъ ва нашри он бо ташаббуси Б. Гафуров ҷорӣ шуд, имкон дод, ки бисёр лурданҳои осори ҳаттни мардуми Шарқ дастраси тамоми оламиён гардад. А. С. Сумбатзода иҷҷунии қайд кард, ки Б. Гафуров шарқшиносиро ба илми сиёсӣ ва идеологӣ табдил дод, ин соҳа дигар аз ҳаёт дур набуда, бо зиндагӣ баробар қадам мезад.

ки устоҳон мөхирин кишивар аз устуҳони фил соҳтаанд. Хонаи устод гӯё «музей»-ро ба хотир меовард.

Ба назари тамошобин ханҷари дастааш миной, тасвирҳои манзарҳои мусаввииони номи Чин ва Ҷапон чилвагар мешуданд.

Дар музеи муттаҳидан таърих, санъати тасвирӣ ва кишиваршиносии ба номи К. Бехзод дар шаҳри Душанбе тӯхфаҳои шахсии Б. Фафуров, аз ҷумла либоси маҳсусе, ки ҳангоми ба Б. Фафуров додани дипломи доктори ифтихории донишгоҳи Олиҳарҳо супорида шуда буд, ҳифз карда мешаванд. Тамоми ин ашёҳоро шаҳсиятҳои алоҳида ё муассисаҳои илмии Ҳиндустон, Таиланд, Бирма, Ирок, Мугулистон, кишиварҳои Африқо ва Европа ба Б. Фафуров тухфа кардаанд.

Ба Б. Фафуров донишмандон, адабон, ҳодимони сиёсӣ ва давлатии ҳориҷи рисолаҳо, қитобҳои ҳудро тухфа мекарданд ва савғон асосии Б. Фафуров газ сафари кишиварҳои ҳориҷа қитоб буд. Ба фонди қитобҳонаи Институти шарқшиносии АИ СССР ва Қитобхонаи Марказии илмии АИ Тоҷикистон ба номи Инидра Гандӣ Б. Фафуров бисёр қитобу рисолаҳо ва маъъазҳои нодирро тухфа намудаанд.

Аксҳои зиёди Б. Фафуров бо шаҳсиятҳои барҷастаи давлатӣ ва сиёсӣ, донишмандон ва адабони кишиварҳои гуногуни низ даралии робитаҳои вазеъ ва мулокотҳои сершумори ӯ бо ин гуна зиҳос мебошад. Дар ин аксҳо Б. Фафуров бо ҷунни арабони машҳур — Фаҳриддин Алӣ ва доктор Зокир Ҳусейн — президентҳои собиқи Ҳиндустон, сарвазири Ҳиндустон Инидра Гандӣ, бо Қамол Чумбулот — ҳодими барҷастаи ҳарикати миллии озодиҳоҳи Лубнон, асосгузори партияи социалистии тараккиҳоҳи Лубнон, нависандагони мамлакатҳои гуногун, бо донишҷӯён ва мактаббачагони зодгоҳи азизаш Тоҷикистон тасвир ёфтааст.

Ҷаҳонҳои 50-солагӣ ва 60-солагии зодрӯзи Б. Фафуров дар замони фаъюдияти ӯ дар макоми директори яке аз бузургтарии муассисаи илмии мамлакат — Институти шарқшиносии АИ СССР таҷдид гардида буд. Ӯ аз бисёр муассисаҳо ва марказҳои илмӣ ва ҷамъиятии Иттифоқи Советӣ ва кишиварҳои ҳориҷӣ, аз барҷастатарии донишмандони ҷаҳон, дӯстон, ҳамкорон ва алоқамандони ҳуд телеграмма ва номаҳон табриқӣ гирифта буд, ки ин ҳама аз обруҷ ӯзбекӣ ва шӯҳрати воқеаи ҷаҳонии одими тоҷик дарак медиҳанд.

Масалан, дар наёми табриқотии Президиуми АИ СССР ба муносибати 50-солагии зодрӯзи Б. Фафуров бо имзои президенти ҳамонвактани АИ СССР академик А. С. Несмейнов, саркотигиби илмии Президиуми АИ СССР академик А. В. Топчиев, ака-

демик — котиби шүйбән таърихи АИ СССР Е. М. Жуков гүфта шудааст: «Рохи зиндагии Шумо — шаходати равшани нирүй эчодгар ва созандан сиёсати Партияи Коммунистии бузурги мост, ки Шумо як цавони тодан дехоти на он кадар бузурги тоҷикро тарбия ва ба воя расонидо то ба макоми баландпойи сиёсӣ, донишманди маъруф, аъзон КМ КПСС ва сарвари бузургтарин муассисаси илми шарқшиносии қишвар бардошт».

Бобоҷон Faфуров дуву ним сол қабл аз 70-солагиаш даргузашт ва боиси таассуф аст, ки ин ҷаҳони бошукух бе иштироки устод таҷлil гашт.

Конференсияи илмӣ бо иштироки донишмандони машҳури шарқшиноси шаҳрҳои Маскав, Ленинград ва республикаҳои бародарӣ, ки 28 декабря соли 1979 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, аз ҷумлаи тадбирҳои мӯҳим ва марказӣ баҳшида ба ҷаҳони 70-умин солгарди шарқшиносӣ барҷастаи соvetӣ ва арбоби ҷамъияти Б. Faфуров буд. Конференсия дар толори мачлиси АИ Тоҷикистон, ки дар он донишмандони ва аҳли ҷамъияти республика ширкат доштанд, бо шукӯҳу тантана гузашт.

Дар конференсия директори Институти таърихи ба номи А. Доғиши АИ Тоҷикистон академик Б. Исқандаров бо узвони «Бобоҷон Faфуров — донишманди барҷаста, ташкилотчи илм ва ходими ҷамъияти» маъруза намуд. Иштирокчиёни конференсияи илмӣ басиния мудири сектори Институти шарқшиносии АИ СССР, академик Б. А. Литвинскийро дар мавзӯи «Саҳми академик Б. Faфуров дар тадқики таърихи ҳалқи тоҷик» бо таваҷҷӯҳи зиёд шуниданд.

Донъ ба фольияти пурсемар ва камаҷонибаи Б. Faфуров академик — котиби шүйбән илмҳои ҷамъиятишиносии АИ Озарбойҷон, академик А. С. Сұмбатзода суханроӣ намуд. Дар зими ни басиния ҳуд ў иброз дошт, ки Конференсияи умуминтифокии шарқшиносон дар шаҳри Тошканд (1957) «асоси шарқшиносии советиро гузашт. Конференсияи мазкур кабатҳои бузурги фарҳанги ҳалқҳои Шарқро бардошт». Махз бо пешниҳоди вакилони конференсияи Тошканд дар батъе республикаҳои Қавқаз ва Осиёи Миёнга институтҳои шарқшиносӣ таъсис гардид. Силсан ғисёрцилдан «Осори ҳаттни Шарқ» ва «Осори адабии ҳалқҳои Шарқ», ки табъ ва нашри он бо ташабbusи Б. Faфуров ҷорӣ шуд, имкон дод, ки ғисёр дурданҳои осори ҳаттни мардуми Шарқ дастраси тамоми оламиён гардал. А. С. Сұмбатзода иҷувони қайд кард, ки Б. Faфуров шарқшиносиво ба илми сиёсӣ ва идеологӣ табдил дод, ин соҳа дигар аз ҳаёт дур наబуд, бо зиндагӣ баробар қадам мезад.

Мудири шұбай Ленинградии Институти шарқшиносии АИ СССР, доктори илмхой таърих Ю. А. Петросян дар бәйнің худ қайд кард, ки Б. Гафуров китобро басо дүст мелошт. Бәзъд аз ба PDF Compressor Free Version Институти шарқшиносии АИ СССР таъин гардида наш ү фаъолияти худро бо вусъати интишори осори адабиети Шарқ оғоз кард. «Сарредаксияи адабиети Шарқ», ки дар омӯзиш ва тарғиби асархо онд ба таърих, таърихи адабиёт ва мәданияти мәрдуми Ховарзамин нақши асосири бозид, маҳсули фаъолият ва күнишхон Б. Гафуров аст. Шарқшиносиро Б. Гафуров чун ҷузъи чудонашавандай фаъолияти давлатни худ меҳисобид. Сири муваффакиятхон Б. Гафуров, қайд кард Ю. А. Петросян, дар он аст, ки вай таҷрибаи боп кори партияйӣ, ҷамъияти ва илмиро бо истеъоди подири ташкилотчигӣ мохирона мепайваст.

Аз номи олимони АИ Қирғизистон профессор К. У. Усенбаев сухан карда Б. Гафуровро машваратчи мөхрубои ва мураббини ҷамхори ҷамъиятишниосони қирғиз номид.

Иштирокчиёни конференсияи илмий суханронии сабиқ директори Институти шарқшиносии АИ СССР, академик Е. М. При-
маковро (холо вазири корҳои хориҷии Русия) бо таваҷҷӯх шу-
ниданд. Ӯ аз ҷумла ҷунин гуфт: «Б. Гафуров соли 1956 директори
Институти шарқшиносии АИ СССР таъин гардида зиёда аз
20 сол сарвари он буд. Б. Гафуров яке аз нахустин донишман-
доне буд, ки ҳарактери комплексӣ доштани илми шарқшиносиро
дарк намуд. То Б. Гафуров дар Институти шарқшиносӣ ҳа-
магӣ 70—75 нафар корманд буд. Дар давраи роҳбарии ӯ шумо-
раи ҳодимони илмӣ то ба 700—800 нафар афзуд. Дар як муд-
дати кӯтоҳ ӯ дар Институти шарқшиносӣ корҳои зиёдеро аичом
дод ва хидматхон фавқулодда кард. Муҳимтар аз ҳама ӯ та-
вонист, ки як колективи бузург ва тифоки мутахассисони со-
ҳаи таърих, иқтисодӣ, адабиёт, забонҳои шарқро ба як ҷо
ҷамъ оварда, фаъолияти онҳоро ба ҳаллу фасли проблемаҳои
муҳим равона намояд. Фаъолияти Б. Гафуров ба инкишофи ил-
ми шарқшиносии советӣ, ба амалиии соҳтмони ҷамъияти ком-
мунистӣ наздик намудани он мусоидат намуд. Б. Гафуров дар
кори тарбия ва тайёр кардачи мутахассисони шарқшинос ба-
рои Институти шарқшиносӣ чӣ дар Москвава аз тарни аспи-
рантура чӣ барои марказҳои шарқшиносии республикаҳои ит-
тифоқӣ хидматхон шонста кардааст. Висёр донишмандон —
шарқшиносони намоёне, ки имruz дар марказҳои илмии Душан-
бе, Тошканд, Алмаато, Боку ва дигар шаҳрҳои Иттифоқи Со-
ветӣ бо муваффакият кор мекунанд дар Институти шарқшинос-
ии АИ СССР мактаби хуби илмиро гузаштаванд ва аз Б. Гафу-

ров бо иекӣ ёд мекуванд. Дар институт бисёр олмон рисолаҳои намзадӣ ва доктории худро, аз ҷумла из Тоҷикистон ҳамон намуданд, ки баъдан бâъзеи онҳо академик ва узви вобастаи АИ Тоҷикистон интихоб шуданд.

PDF Compressor Free Version

Б. Гафуров шарқшиноси комплексии шарқшиносӣ буд ва дар айни замон ба он ҷаҳд мекард, ки соҳаҳои таъсуси он низ инкишоф дода шавад, ки он омӯзиши қишиварҳои Шарқро бо он ҳама чилваҳо ва рангорангии мураккабашои им-конпазир месозад. Б. Гафуров ба масъалави мутобиксозии корҳои илми дар соҳаи шарқшиносӣ таваҷҷӯхи зиёд медод ва дар ни робита Шурои илми-ташкилий онд ба мутобиксозии тадқикотҳои шарқшиносӣ, ки раиси он Б. Гафуров буд, роли муҳим бозид. Ии шуро фаъолияти олимии мусасисаҳои шарқшиносӣ таълими саҳаи шарқшиносиро муттаҳид намуд. Б. Гафуров ба масъалан таҳқим ва вусъати ҳамкориҳои илми байналлалӣ дар соҳаи шарқшиносӣ, мӯкаррар иамудани алоқаҳо бо мусасисаҳои илми хориҷӣ ва донишмандони алоҳида, интихори тадқикотҳои муштарақ, ширкати олимии советӣ дар конференсияҳои илми чи Иттифоқи Советӣ ва чи қишиварҳои Шарқу Фарб таваҷҷӯхи амиқ зоҳир менамуд.

Ҳайати вакилони советиро дар контрессҳои байналлалӣи шарқшиносон (аз контресси XXIV — Мюнхен, 1957 то контресси XXX — Мехико, 1976) мунтазам сарварӣ кардааст.

Ба муносибати 70-солдагии зодрунӣ Б. Гафуров аз бисёр мусасисаҳои илми, олимии намоёни шаҳрҳои Москвав, Ленинград ва дигар республикҳои иттифоқӣ ба унвони конференсии илми ҷаҳон телеграммаҳои зиёди табрики омад. Дар онҳо ба фаъолияти илми, ташкилий ва сиёсии Б. Гафуров баҳон ҳаққони яхони ҳолисона дода шудаанд ва гувоҳи онни, ки у дар байни замсағон ва ҳамисалакони худ ба шӯҳрат ва ҷӯтибори баланд саҳовор гашта буд.

ХОТИРАҲО

МУЛОҚОТИ АВВАЛИН

Соли 1956 Б. Гафуров вазифаи котиби аввали ҳизбро тарқ намуда ба Москва ба сифати директори Институти ҳоваршиносии Академиии улуми Иттиҳоди Шӯравӣ ба кор рафт.

Охири ҳамон сол А. А. Семёнов бо имзои Б. Гафуров мутуби расми гирифт. Дар он ба маълумоти олим расонида мешуд, ки соли 1957 дар Тошканд конференсияи якуми умумииттифоқии шарқшиносон баргузор мегардад ва интирокчиёну маъ-

рузачиён аз Точикистон муйяни карда шаванд. А. А. Семёнов маро ба назди худ хонда бо мазмунни мактуб шинос намуд ва маслихат дод, ки барон дар конференсияи Тошканд ширкат варзидан маъруза тайёр кунам. Ман якчанд моҳ қабл аз ин рисолави номзадӣ дар ӯзбекӣ кунада шудаму (феврали соли 1956) намедоинистам дар қадом мавзӯ маъруза нависам, ки қобили кабули ахли илми Иттифок гардад.

А. А. Семёнов ба хотирам расонид, ки ба гайр аз сангӣ Бобур ман набояд ҳатлон рӯи сангӣ аз Маҷтоҳи овардзашро фаромуш кунам. Дар ин бора у маслихатҳои муғил дода тавсия намуд, ки тезис нависам ва сиро аз назараи гузаронам Ҳамни ҳел ҳам шуд.

Дар конференсия баромади пурмазмуни Б. Гафуров диккати ҳамаро чалб кард. Аз ҳамни вакт бинои илми шарқшиносии шурави рангу таровати тоҷа гирифт.

Барон ман ҳам ин конференсия як мактаб буд. Бе олимони маъруфи шарқшинос аз наздик шинос шуда, суханони онҳоро бодикват шунида як олам манғизат бароништам. Гавесини А. А. Семёнов, дастирии Шишкин, М. Е. Массон барни олимони шинӯзгаю маъруф бояси он гардианд, ки омӯҳтани катибахоро қасби худ қарор бидихам.

Баъди якуни соли конференсияи илми ховаршиносон А. А. Семёнов бемории дурударозро аз сар гузаронида, дар Тошканд вафот кард (октябрь соли 1958). Пеш аз бемориаш маро ба вазифаи котиби илми Пажуҳишгоҳ таъни намуд. Он солҳо котиб вазифаи мувонии директорро ба уҳда дошт. Вакте ки бемории устод бағоят вазни шуд, маро ба назди у ба Тошканд фиристоданд. Дар ҳақиқат, ахволи А. А. Семёнов ҳуб избуз, ба назар мерасид, ки рӯзди воясанни умри худро аз сар меғузаронад.

Бо маслихати профессор Герасимов, ки дар фурудгоҳи Тошканд воҳурдем, таъхир накарда ман аз фурудгоҳ ба назди бемор рафтам. Сардуҳтури беморхонаи ҳукумати Ӯмаров маслихат дод, ки якчанд дорудое ҳастанд, ки эро онҳоро наҳорем. Ин доруҳоро дар Амрико тайёр мекунанд. Агар онҳоро пайдо карда тавонед, шоҳд ба бемор манғизат расонад ва у ба иштиҳо ояд.

Чӣ ишон! Номи доруҳоро навишта, ба почта рафтам ва ба Москва, ба Б. Гафуров занги задам. Он кас маро хотирчамъ назуда гуфтанд, ки доруҳон даркорнатонро пайдо қарда, ба Тошканд мерасонам. Рӯзи дуввум ё саинум ин гуфтугу, як лётчик ба беморхона омада доруҳоро ба ман дод. Баъди ду-се рӯзи дигар А. А. Семёнов қам-қам хурок меҳурдагӣ шуд.

Ман мебонист бо руҳсати президенти Академиии улуми То-

чикистон Султон Умаров ба Душанбе бармегаштам. Вале он кас гуфтанд, ки барои ба Душанбе баргаштан аз Семёнов рухсат бигирам. Дар ҷавоб ин бемори бистарӣ каме ҳанимолуд гашта, ба ман гуфт, ки бояд ҳар ҷи зудтар ба Душанбе баргардам, овораги дар сарҷумони ӯ бааст. Дар Душанбе коргарони Пажӯҳишгоҳ бемаош нишастанду шумо дар Тошканд бо мани бемор овораед. Ман ба Душанбе омадам. Вале баъди ду ҳафта боз ба Тошканд парвоз намуда, ин дафъа часади А. А. Семёновро бо самалёти маҳсус ба Душанбе овардам.

Кормандони Пажӯҳишгоҳи мо ва дигар муаллифон соли 1957 ба навиштани таърихи ҳалқи тоҷик шурӯъ карданд. Ба инкор А. А. Семёнов сарварӣ менамуд. Баъди вазфоти ӯ ин вазифа ба зиммани банда гузонта шуд. Вале аз сабаби ҷавонӣ ва қамтаҷирибагӣ мушкиниҳоро бартараф кардан душвор буд.

Моҳи феврали соли 1959 Бобоҷон Faфуров ба Душанбе омада, дар меҳмонхонаи қукуматӣ, ки он вакт дар соҳили рости дарёи Душанбе, дар Лучоб ҷоқеъ буд, ҷойгир шуданд. Ман наздашон рафта, изҳори ақида намудам. Бо Б. Faфуров бори аввал рӯбарӯ ва як ба як сухан мегуфтам. Он кас маро бо диккат гӯш карда, маслиҳатҳон мӯғид доданд ва таъкид намуданд, ки меҳоҳанд мачлиси шӯъбии фанҳои академияро давват кунанд ва ман дар ҷамъомад бояд аз вазъияти таърихи панҷчилдӣ ҳалки тоҷик мальумот дихам.

Он солжо раиси шӯъба забоншиносӣ маъруф академик Б. Ниёзмуҳаммадов буд. Рӯзу соати ҷамъомад муайян гардид, дар он гайр аз аъзосии шӯъба, мудирони секторҳои пажӯҳишгоҳи мо, аз забоншиносон Т. Зекий, аз донишгоҳи Душанбе З. Р. Раҷабов ва дигарон ҳузур доштанд. Ба ман саволҳон зиёде доданд. З. Р. Раҷабов таклиф кард, ки ба қитоб номи «Таърихи РСС Тоҷикистон» гузонта шавад. Баъди ин таклиф Б. Faфуров сухан гирифта, пешниҳодӣ З. Р. Раҷабовро бо таври маданий ва устокорона рад карданд. Таърихи панҷчилдӣ, изҳор карданд Бобоҷон Faфуров, бояд «Таърихи ҳалқи тоҷик» ном гирад. Инчунин он кас иттилоъ доданд, ки ҳамон ҷилдҳо дар Москва дар нашриёти «Адабиёти Шарқ» нашр ҳоҳанд шуд. Баъзе масонли нигоштан, ба анҷом расонидан ва чони асарро он кас ба зимиҳи ҳуд гирифтанд. Чунин ба назар мерасид, ки ин накшҳо нешакӣ аз тарафи Б. Faфуров омухта шуда буданд. Чунки он кас ҳамроҳи ҳуд ба Душанбе директори «Нашриёти Шарқ» О. К. Дрейер ва ҷанд каси дигарро оварла буданд. Бо ҳамин бори гарон аз дӯши ман барлошта шуд ва се ҷилд асар, иборат аз 5 қитоб, дар бадали солҳои 1963—64 бо ташаббус ва сарпарастин Б. Faфуров дар Москва нашр гардид.

Хамон сод бори дигар бо Бобоҷон Ғафуров воҳӯрда аз вазъи иштишори таърихи ҳалки тоҷик бехтар оғоҳ шуда, ластируламал-хон мӯфид гирифтам. Ин воҳӯрӣ дар Москва дар хонаи кории Б. Ғафуров, ки он вакт дар ошёнаи якуми бино ҷоқеъ буд, сурат гирифта буд. Баъди анҷоми сӯҳбат Б. Ғафуров таъни карданд, ки фардо ғалон соат ба ҳамин ҷо ҳозир шавам. Вале сабаби омаданам маълум набула. Аз соати таънишуда каме барвазтар омада, дар роҳрав иштизор истодам. Дере нағузашта якчанд олимони Ҳиндустон ва Шӯравӣ ҳозир шуда, вориди хонаи қотони устод гардиданд. Май низ даъват шудам. Б. Ғафуров ҳозиронро ба ҳамдигар муаррифӣ намуда, ба сари максад омаданд. Мехмонони ҳориҷӣ аз донишгоҳи шаҳри Олиҳарҳи Ҳиндустон буданд. Маълум шуд, ки дар утоқи кории Б. Ғафуров ба муносибати ҷаҳони зодрӯзи Ҳусрави Дехлавӣ ҷамъ омадаанд. Б. Ғафуров шоиурро ҳамчун газалсарон бузург баҳо дода, ба ин ҷаҳон ҷорҷӯҳои зиёде пешниҳод кардан. Қисми онҳо мебонист дар муълки Ҳинд сурат гираад. Май, аз лиҳи меҳмонон, дар ин ҷамъомад гӯё ҳамчун назояидан Тоҷикистон иштирок доштам. Баъзтар ин навъ ҷамъомад баҳшида ба ҷаҳони Ҳусрави Дехлавӣ борҳо баргузор гаштанд. Вале он ҷамъомад ҳамчун ҷамъомади аввалин дар хотирҳо нақш баст.

ШИРКАТ ДАР КОНГРЕССҲОИ БАЙНАЛҲАЛКӢ

Чунон ба назар мерасид, ки тамоми ҳастии Б. Ғафуров ба баланд бардоштани мавқен-илми шарқшиносии Шӯравӣ баҳшида шуда буд. Соли 1957 ӯ дар Конгресси XXIV шарқшиносии ҷаҳон дар Ҷ. Мюнхен ширкат варзида, роҷеъ ба давлати Сомониён мазърӯзан мӯфид кард. Ба ӯ ниҷумин муяссар гашт, ки Ҷарон гузаронидани конгресси байналҳалкӣ оянда дар Москва рӯҳсат бигирад. Ин кори осон набуд. Чунки дигар давлату шаҳрҳои ҷаҳон низ ҳамин гуна икдомро пеша мекарланд.

Кумитан ташкилӣ бо сиёварии Б. Ғафуров ба кори душвори гузаронидани Конгресси XXV байналҳалкӣ шарқшиносии ҷаҳон омода шуд. Ҳамаи ҷумҳуриҳо ба ин кор омодагӣ лида, дар ҷавбати ҳуд барои иштирок дар конгресс ҷораҳо меандешиданд. Май низ дар Ҷуҷанбе тайёр мелидем. Маърӯзҳои ҳудро тайёр ва ба муҳокиман кумитан тадорукоти ҷумҳурий ё Шӯрои илмии пажӯҳишгоҳи ҳуд пешниҳод мекардем. Матни маърӯзаҳо мебонист якчанд моҳ пеш аз оғози конгрессе ба Москва мерасид. Чунки онҳоро аз русӣ ба англisiй тарҷума намуда, боғӣ ба дӯ забон, ба сифати китобҷаҳон алоҳида ҷоп мекарданд.

Дар биной доиншгоҳи ба номи М. В. Ломоносов намонишгоҳ ташкил шуда буд. Дар он бозёфтҳои бостоншиносони шӯравӣ, на-музан китобҳои қадиман қадамӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва амсоли ишҳо гузонӣ шуда буданд. Б. Фафуров супориш доданд, ки ба ин намонишгоҳҳои сангӣ бооурро инз аз Душанбе оварда гузоранд. Ин санг аз Маҷҷоҳ ба Душанбе, аз ин ҷо ба Москву «сафар» кард (соли 1985 дар Эрмитажи Санкт-Петербург ҳам як муддат тузоншта будаанд).

Ба кори конгресс, ки соли 1950 сурат гирифт, аз номи Ҳукумати Шӯро мувинни якуми сарвазир А. И. Микоян ширкат варзиш ва нутқи табриқӣ эрод карда. Дар вакти танаффус Б. Фафуров А. И. Микояниро ҳамроҳашон ба тамошон намонишгоҳҳои оварда, роҷеъ ба сангӣ Бобур нақл ҳам карда доданд.

Аз Душанбе ба Москва тақрибан 20 нафар олимони академияи улум ва мактабҳои олий рафта будем. Дар рӯзҳои кори конгресси XXV мебоист ҷон гузаронидани конгресси XXVI байналхалқии шарқшиносон инз муайян карда мешуд. Давлатҳои давъвогар зиёд буданд. Рӯзе, ҳангоми танаффус, Б. Фафуров назди мо омада шӯхномез изҳор кардаанд, ки конгресси оянда дар Ҳиндустон баргузор мегардад. Америка давъвогар будааст, вале мо онро ҷонибдор нашудем. Баъди чор сол ба Ҳиндустон сафар мекунем. Бобоҷон Faфуров 50 нафар шарқшиносони ҷаҳонро аз хисоби давлат ба ин конгресс давъват карда буд. Иштирокчиёни дигар аз хисоби ҳуд ё давлаташон ба Москва омада буданд. Байни давъватшудагони «Faфуровӣ» Яи Рипка (аз Чехославакия), Сайд Нағисӣ (аз Эрон), В. Ф. Минорский (аз Лондон—шарқшиносӣ мътруфи рус дар муҳочирот), Г. Улфат (аз Афғонистон) барин олимону шарқшиносони мътруфу номӣ буданд.

Ғайр аз баромадҳои расмӣ, аз рӯи программаи пешакӣ ба ҷаҳонширифта, Б. Faфуров аз олимони номӣ ҳоҳиш карда буданд, ки дар мавзӯи «озод», яъне мавзӯи интихобкардан ҳудаҷонӣ бо олимон — иштирокчиёни конгресс воҳӯйӣ ташкил қунаид. Ман дар яке аз ҷунин воҳӯриҳо ширкат доитам. Дар рӯи барӯйхонаи кории Б. Faфуров устод Сайд Нағисӣ сӯҳбат оростаанд. Мавзӯи сӯҳбаташон ба омуҳтами дарҳои муаллиғони асрҳои мухталиф роҷеъ ба аҳлок баҳшида шуда буд. Ба қавли Сайд Нағисӣ, дар соҳни аҳлок тақрибан 20 номгӯй китоб мълум будааст (Аҳлоҳи Муҳсииӣ, Аҳлоҳи Ҷалолӣ, Аҳлоҳи Носириӣ ва дигаро). Омуҳтами ҳар надоми ондо метавонад моро бо вҳлоқи давру замонӣ том шинос намояд. Сайд Нағисӣ ба ҷаҳонӣ феодали дарҳои корда, изҳор намуданд, ки аз рӯи мунюҳидан эшон сабаби ҳамон ҷаҳонӣ пешин, инчунин ҷаҳонӣ сулолавӣ, икти-садидӣ, яъне талош баҳри бойгарӣ будааст. Дар воҳӯйӣ бо Сайд

Нафисӣ тайёрӣ аз ман аз Душанбе ҳадабиётиносӣ соҳибистеъод Михаил Занд (ҳоло профессори донишгоҳи Байтулмуқаддас) хуҷур дошт.

Мо ҳама ҳурсанд бутем, ки конгресси наебатии ҳоваршиносон дар ҳамсояғии Тоҷикистон, қишивари бо мо дӯст — Ҳиндустон баргузор мегардад.

Дере нагузашта тайёри ба ин чамъомад оғоз ёфт. Бо имзои Б. Гафуров мактуби расми ба Душанбе расид. Дар он сухан аз иштироки олимони Тоҷикистон дар конгресси Ҷеҳли ва мавзӯи маърузан онҳо мерафт. Ман ҳам номи маърузаамро маълум кардам: «Оид ба инкишофи сотсиалии табакаи «дехконон» дар асрҳои миёна». Максади маърузан ман аз ҳамин иборат буд: Дар асрҳои миёна мағҳуми «дехкон» маънни васеъ дошт — соҳиби дех, замин, сарвари дастан сарбоз ва ҳокизо. Оҳиста-оҳиста ҳокимият аз дасти дехкон — феодалҳо ба ҳокимон гузашта, истилоҳи «дехкон» ба мағҳуми имрӯzaаш, яъне дехкон — қишиварз иваз мешавад. Ҳоваршиносон иломати ҳокимияти дехкон — феодалҳоро то қарни XI, баъзе дигарон то қарни XIII шуморидаанд.

Вале дар таърихи ҳалқҳои Мовароунаҳр роҷеъ ба ин маъсъла сарчашмани муғиде дастрас нагардида буд. Аз ин рӯ олимоне, ки ба таърихи сарзаминӣ мо даҳл кардани мешуданд, аз таърихи Эрон мисолҳо меоварданд.

Маъхазҳои маърузан ман катибаҳои рӯи сангӣ қабрҳои бо-лооби Зарабшон ва Самарқанд буданд. Яъне сарчашмандон то хол истифоданашудае из сарзаминии Мовароунаҳр. Ии мадракҳо моро ба ҳулосае оварданд, ки ҳокимияти дехкон — феодалҳо дар ҳама ҷо дар як вакт аз байн нарафта, дар Мовароунаҳр то қарни XVI идома ёфтааст.

Мазмуни маъруза ба аъзоёни кумитаи ташкилӣ, аз ҷумла ба Б. Гафуров писанд омад. Онҳо ҳоҳиш намуданд, ки мати ба инглиси тарҷума карда ва ба ду забон — инглиси ва русӣ ба сифати китобҷаҳои алоҳида нашр карда шавад (ҷуноне ки барои конгресси XXV шарқшиносон ҷаҳон дар Москва нашр гардида буд). Он солҳо ба ҳориҷа сафар кардан кори осон набуд. Ман намедонистам, ки ба Ҷеҳли меравам ё на!

Моҳи декабри соли 1963 дар Москва будам. Бо қадом як кор ба пажуҳишгоҳи ҳоваршиносии Иттиҳоди Шӯравӣ рафта, дар роҳрав бо Б. Гафуров рӯбарӯй шудам. Баъди салому аҳволпурсӣ, эшон аз ман савол карданд, ки «ба Ҳиндустон меравед ё на!» Ман посух додам, ки «намедонам!» Бо камоли бовири устод гуфтаанд, ки «ҳатман меравед! Камол-ку (Лийи) бойбача, ба шумо ёри расонидан даркор. Ман ба академияи улуми шу-

мо таъин мекунам, ки ба шумо ёрии моддай расонанд». Гуфтаҳон Б. Ғафуров самими буданд. Як кисми иштироккунандагон, яъне вакилони конгресси XXVI ховаршиносони ҷаҳон, ҳарҷашонро мебоист ҳудашон адо кунанд. Аз Тоҷикистон ман, К. Айни ва академик Ч. Мирзабеев рафтани будем. Ҳардуи мо (ман ва К. Айни) мебоист 600-сумӣ супорем. Ҳарчи А. Мирзоевро Академияни улуми Иттиҳоди Шӯравӣ медод. (Пешвӣ бояд равшани андохт, ки Академияни улуми Тоҷикистон ба ман маблаге наҳод). Сафари ману К. Айни «туризми илмӣ» (научный туризм) ном дошт. Яъне ба мо ҳарчи рафтумадро аз Душанбе то Москва ва пули меҳмонхонаро дар рӯзҳон истиқомат дар ин шаҳр, инчунин маошамонро дар он рӯзҳо ва дар мӯҳлати истиқомат дар Ҳиндустон, вурра медодаанд. Ҳарчи истиқомату ҳурокӣ ва саёҳат дар ҳудуди ин мамлакат аз ҳисоби ҳамон 600 суми супоридаамон буд.

Аз Иттиҳоди Шӯравӣ зиёда аз 40 нафар олимони ба Ҳиндустон сафар карда, дар кори конгресси XXVI шарқшиносони ҷаҳон ширкат варзишанд ва баромади ҳудро кироат карданд. Раиси гурӯҳ академик Ю. Жуков ва ноиби у Б. Ғафуров таъин шуда буданд.

Ин навъ таъинот иштибоҳи қалони кумитан марказии ҳизб ва сарвари Академияни улуми Иттиҳоди Шӯравӣ буд. Чунки ҳиндухо Ю. Жуковро намедонистанд. Б. Ғафуров бошанд, дар ин мамлакат макому мавқеи қалон доштанд. Бинобар ин академик Ю. Жуков ҳамроҳи дигар олимон дар толор менишасту ҳамроҳи мо бо як мошин мегашт. Яъне ҳиндухо ӯро ҳамчун нағояндай «қаторӣ» қабул карданд.

Б. Ғафуров бошанд, дар ҳайати раёсат (президиум) ҳамроҳи арбобони давлати Ҳиндустон ва олимони номини он менишастанд. Ба у ҳонаи кории алоҳидаеро дар Қасри илмҳои Дехӣ, дар он ҷое, ки конгресс мегузашт, чудо карда буданд. Дар даромадгоҳи ҳона бо лампаҳон электрӣ ба забони инглисӣ номи ӯ сабт шуда буд. Инчунин ба Б. Ғафуров мошинни сабуқрави шаҳсӣ хизмат мерасонд.

Ҳиндухо барои қабули олимони ҷаҳон ва гузаронидани конгресс тайёри хуб дила буданд. Дар кори ҷандруза иисбати иштирокчиён ягон камбудие мушоҳидӣ нашуд.

Аз рӯи аиъана раиси конгресси XXV шарқшиносони ҷаҳон, яъне Б. Ғафуров, мебоист сухани муқаддимавӣ ӯрод намуда, вазифаи ҳудро ба раиси конгресси XXVI шарқшиносон месупорид. Раиси нав, вазири фарҳангӣ Ҳиндустон Ҳумоюн Қабир интиҳоб шуд. Баъди сухани муқаддимавӣ па ҳайра мақдам гуфтани меҳмонони Ҳумоюн Қабир суханро ба арбоби номдори дав-

лати Хиндустон, шахси мубориз, донишманд ва обрумайди он, Чавохирлол Нехру лод. Сарвазир бо тамкани ба худ хос хозиронро аз номи худ ва хукумати Хиндустон хайра мақдам гуфта, вазифаҳони конгресро аниқ ва равшан кард. Кафкӯбни бардавом мунтажаби сизиро ба ин шахси бузург муайян менамуд.

Ин аввалин сафари ман ба мулки афсонавии Хиндустон буд, ки бо меҳрубонии Б. Фафуров сурат гирифт. Он вакт ман намедонистам, ки боз панҷ бори дигар ба ин мамлакат сафарҳон дурӯз дарози 2—3 моҳа карда, бо ганчиҳои он, мардуми сернуфуzu меҳрубон ва умуман асрори таъриху маданияти муштараҳи ҳалқи тоҷику хинду ошино шуда, онро мавриди таҳқик карор медиҳам.

Дар контресси XXVI шарқшиносон аз мамлакатҳои туногуни ҷаҳон олимон ширкат доштанд. Ба Дехлӣ онҳое инзома буданд, ки аз контресси Москва бенасиб монда буданд. Боймирзо Ҳант ва Закӣ Валидӣ (Тогай) аз ҷумлаи ҳамии гуна одамон махсуб мешуданд. Аз меҳмонони контресси Москва дар Дехлӣ Сайд Нағисӣ (аз Эрон), Ричард Фрай (аз ШМА) ва Сисбер олимони дигари маъруф ширкат доштанд. Дар арафаи сафар ба Хиндустон китоби ман бо номи «Материалы по истории Уратюбе (акты XVII—XIX вв.)» дар Москва ҷон шуд. Дар ин китоб 47 адад асиоди нодир ба ҳуруфоти арабӣ ва руснавӣ зери таҳрири А. Л. Семёнов ва О. Д. Чехович дастрасӣ оҳли илми ҷаҳон гашт.

Дар Дехлӣ ман ба олимону шарқшиносони маъруфи онвакта, ки дар гонбу ҳозир медонистам, ин китобро тӯхфа кардам. Шодравон Сайд Нағисӣ китобро варак зада, баъзе аснодро ҳонда, аз ман савол кард, ки «Магар дар замони шайбонӣ забони давлатӣ, забони мардуми Мовароуниҳар, форсӣ махсуб мегашт?» Ин савол барои ман ногаҳонӣ, нале ҳурсандибаҳш буд. Маълум шуд, ки устод аз макоми давлатӣ доштани забони форсӣ дар Мовароуниҳар дар замони ҳамон сулолаҳо — аз сомониён то мангитнён, ҳабар надоштааст. Ҳурсандин ман дар он зоҳир мегашт, ки китоби ман назди Сайд Нағисӣ, инчунин дигар олимон, «хизмати ҳудро» адо карда буд. Чунки ба ҳамон ононе, ки доир ба макоми забони форсӣ дар ин мулқ ҳабар надоштанд, китоб матълумоти радиопазари ҳуҷҷатӣ мелод.

Рӯзҳон кори контресс олимони Хиндустон ва муассисаҳон ҷамъии он гамхорӣ зоҳир намуда, ба меҳмонӣ дъъват мекарданд ва маросими тантанавии қабул меоростанд. Баъзе аз маросимҳои расмӣ ҳеле ҷолиб буданд. Боре ректори университети Дехлӣ ба меҳмонӣ дъъват кард. Б. Фафуров ҳудро каме почур ҳис-

мекарданд. Барон он ки нофахмӣ пишавад, ба мо гуфтанд, ки ба маросими кабул равем (худи он кас рафта натавонистанд).

Мо бевакт ба меҳмонхона баргаштем. Рӯзи дигар Б. Гафуров аз моғозӣ каришини ба меҳмонни ректор рафта будем ё не? Кихо аз моян буданд вӣ меҳмондорӣ чи наън гулашт. Баъди шунидани накли ман, он кас гуфтанд, ки дар Ҳиндустон маросими кабули расми ҳамин наън сурат мегирад. Меҳмонон базъзан ба утоки худ түрусна бармегарданд.

Маросими дигари меҳмонӣ чунин сурат гирифт. Яке аз олимонии соҳаи тасаввуфи Ҳиндустон Ҳусайн Саҷҷод дар Қасри илмҳои Дехӣ маро дила, тақлиф кард, ки фардо соати 12 рӯз ба кабули ӯ ҳолир шавам. Эшой илова намуд, ки Б. Гафуров низ меоянд. Ман меҳостам аз муаллим иҷозати ба ин дэъват рафтандро гирам. Вале он касе набуданд. Мутарҷимашон ҳабар дод, ки Б. Гафуров ҳудро каме почур хис мекунанд ва дар меҳмонхонаанд. Он кас рӯзи дигар соати 12 рӯз ба меҳмонӣ дэъват шудаанд. Вале намедонам, ки ба кучу мераванд».

Рӯзи дигар, аз рӯи барнома маърузан ман буд. Маъруза на дар Қасри илмҳои Дехӣ, балки дар бинои музей миллӣ Ҳиндустон баргузор гардид. Мутаассифона, маъруза ва саводу ҷаъобҳо тул қашиданд ва ман баъди соати 12 аз бинои музей ба ромада ба Қасри илмҳо рафтам, ки дар боги байни ин ду бино ба профессор Обидӣ дучор омадам. Он кас гуфтанд, ки «Ҳусайн Саҷҷод дар туроги ман ист. Ӯ дар Қасри илмҳо интизори мекашад».

Дар ҳақиқат Ҳусайн Саҷҷод, шалси миёнакади чорпакхӯе, ки дар сар саллаи сафеди бо услуби хинди баста дошту бо риши сиёҳаш чӯр мешуд, интизори ман буд. Ӯ гуфт, ки дер шудааст, меҳмонҳо интизоранд ва ман бояд яке аз дустони зулро ҳамроҳ гирифта равам. Ҳамин лаҳза Рустам Алниев адабиётшиносӣ оздириро дила мондам, ки дар меҳмонхона дар ик утоқ ҳамроҳ икъомат мекардем. Ӯ розӣ шуд, ки ҳамроҳ ба меҳмонӣ равем. Вале соати дун рӯз мебоист ба меҳмонлони «Ашшоқа» мерафтем. Ҳусайн Саҷҷод ваъда дод, ки дар вакти муайян монин моро ба ҷон хостагони мерасонад.

Аз Қасри илмҳо берун шудем. Моинин сабукрави на ҷанон қалон интизори мо буд. Ҳусайн Саҷҷод ҳамроҳи ману Рустам Алниев ба моинин савор шуд. Тааҷҷубонар!! Моинин тақрибан 80 метр роҳро тай карда, ба дасти чап гашту дар наzdигӣ ҷодарӣ хушрангे берун омадем.

Офтоби нимирӯзии моҳи январи Дехӣ тафсон аст. Ии мавсимиест, ки якчанд намуд дараҳтони дар Мовароунаҳр намерӯпдагӣ, гул мекунанд. Баъゼн онҳо барг надоранд. Дигар намуди

онхो ба чои барг тулхон зебо доранд. Гулхон сари күча, даромадгохи хааливу хонахो ва сари деворхो бо гулдарахтон чур шуда, манзаран ачжеро чилва медиханд.

Дар тобифасон «Гулстан»-дагоңоранғ, ки хизмати деворро низ әлде мекард, майдончай сабзу гуллүшеро печонида буд. Аз касмати чап, буттахон гул дар атрофи худ мардуми ба зиёфат дэлгэцнүүшдээр гирд оварда буд. Дар рубаруи даромадгох ва дар хисмати дасти рост, аз матоъни ранган қуроки руи бом сохта, зйөн пүшонида буданд. Дар гардиши ду пйони гүшагардони бо ҳам васлшуда ду мизи начандон калони оддий гузашта, дар атрофи хар қадом чор адади курсин ишишт монда буданд.

Хусайн Саччод ману Рустам Алиевро ба назди ҳамин мизхон овард. Дар руи яке аз онхо се китоб гузашта шуда буд. Мизбон ин китобхоро ба банды түхфа кард. Яке аз ин китобхо девони Ҳофиз, дүи дигарашиб «Бүстон»-и «Гулистан»-и Саъдий буданд.

Рустам Алиев, ки дар чопи «Гулистан»-и Саъдий саҳме дошт, аз Хусайн Саччод савол кард, ки «ин китобхо барои Мухторов ё барои ман?» Хусайн Саччод, ки аз чопхон Р. Алиев бехабар буд, чунин гүфт: Ин китобхо, ки тарҷумай мероси ду марди бузург ба забони урду мебошанду онхоро банды ба ғиҷом расонидааст, матар ба Шумо даркоранд?».

Рустам Алиев аз хизмати худ дойр ба чопи «Гулистан»-и Саъдий муҳтасар маълумот дол. Хусайн Саччод посух дол, ки ба воситаи Б. Ғафуров ин китобхоро ба ўмерасонад.

...Устод дар байнин меҳмонон набуданд. Ин маро ба ташвиш андохт. Ман намедонистам, ки он кас ба ҳамин чо меоянд ё ба чои дигар мераванд. Ин савол дер бе ҷавоб намонд. Б. Ғафуров бо мутарҷимашон вориди чодари гулранг гашта, маро лиданд. Он касро Хусайн Саччод назирой намуда, назди мо овард.

Одатан дар ҳориҷ қабули меҳмони ва зиёфат такрибан яхдел аст. Яъне меҳмонон рост истода хурок меҳуранд. Ду мизн зери чодар, танҳо барои мо буд. Ба тахминин ман, ин як навъ ба чо овардани иззату ҳурмати Бобоҷон Ғафуров низ буд. Он кас, андаке мелангиданд, аз ин ру маҳеус курси монда буданд, ки ҳамроҳи ҳамсафони худ бинишнанд.

Баъди ишиштани устод сүхбати мо аз рафти кори қонгресс оғоз гирифт. Он кас гүфтанд, ки шүъбай Олтойшиносӣ зери Ҷаҳони Закӣ Валидӣ (Тогай) гузашта истодаааст. Ин шаҳе, мисли пештара, ба намояндагони мо бетарраф нест. Ҳар өвкт кӯшиш мекунанд, ки суххани баромадкунандагони шӯравиро буррад ё ягон эроде бигираад.

Ман ба устод гүфтам, ки Закӣ Валидӣ ва Боймирзо Ҳантро дуруст наидидаам. Он кас ҳозиринро аз назар гузаронида, гүф-

танд, ки холо онхо меоянд ва ба ман ин чанбонро ишон мөлханд.

Дар сари миз аз дасти рости ман Б. Фафуров, из дасти чаг Р. Алиев, дар пахлун рости устод мутарчими он кас мениншестем. Директор «Брэйтак» академик Б. Пицровский дар болон сари мо бо касе сүхбат мекард. Хамин ладза шарбати хело хам болаззати «оринч»-ро оварданд. Б. Фафуров гидоси (стакони) худро гирифта аз чой хестанд ва дар рубарун мо, дур нарафта бо яке аз олимони америкий сүхбат доштанд. Хамин ладза ба тарафи ман нигариста бо чашму сари худ як ишора кардана. Ин ишора маънни опро дошт, ки шалсони сурог кардан ман вориди чамъомад гаштанд.

Хозирниро мизбон ба сари мизи хурок даъват кард. Ману Р. Алиев аз рӯи одоб дертар аз чой хестем. Б. Фафуров аз монентар рафта табакчай холиро гирифта, ба сари хурок омаданд. Дар рӯи табакчай он кас каме таоми гарм буду се кадам дурттар аз миз интизори чизе буданд. Ман зуд ба назди муаллим хозир шуда, сабаби истоданзшонро пурсидам. Устод гуфтанд, ки одам зиёл шуд, ман ишт ва кошуку чангол (вилка) нагирифтаам. Ман ба Б. Фафуров гуфтам, ки ба сари мизи худ рафта ишинаанд, ман ишт ва кошуқ меорам.

Хамин хел хам шуд. Ман ба чон як бурида, ду бурида ишту кошуқ ва ду чангол тирифта, бо видаке тюми гарм омаза дар чон худ ишиастам. Мизбон ҳаракат ва рафтуомади мирабери назорат гирифта буд. Ўдид, ки мо барон худ на аз хама намуд таом гирифтем. Ҳусайн Саччод ба пешхидматон амркард, ки аз хама намуди таомхо назди мо оваранд. Ҳатто яке аз пешхидматон ба рӯи табаҷча сингару гүнгирд низ гузонта буд. Ҳусайн Саччод назди мо омада издор кард, ки таомхон тайёркарда хурокҳои замони Бобуранд, оихоро маҳсусе барон мо хозир кардаанд ва мебояд шарм накарда тановул намоем.

Дар ҳақиқат хурокҳои гарм ба таомхони Мовароуниҳар монандӣ доштанд. Зери чодари гулранг ишиаста хурдани он, министерюни «Бобурнома»-ро пешни назар меовирзанд.

Ҳангоми таомхӯри Закӣ Валидӣ ба забони туркӣ «мани хам-шахрларим» гуфта назди мо бмад ва дар курсии холии мутарчими Б. Фафуров ишиаст. Сүхбати Закӣ Валидӣ бо мо монанди сүхбати шахсе буд, ки аз ҳамдигар ягон иорозигине доштанд. Ӯ бо Б. Фафуров саволу ҷавоб мекард. Сизоҳҳо чандон ба идом наздикӣ надоштанд. Ҷавобҳои Фафуров ишоят кутоҳ ё поҳоҳам буданд. Чунин ба назар мерасид, ки Закӣ Валидӣ мисли меҳмони ишонда дохили доираи мо гаштааст. Яке аз саволҳои ӯ ба қисмати Бехбудӣ даҳл дошт. Б. Фафуров каме ҳашмгии шуда

Ба ў гуфтанд, ки «ту катли Бехбудиро медонй, боз ии савол ба-
рои чӣ? Закӣ Валидӣ узр пурсид ва илова намуд, фаромуш
кардааст. Ба саволи ӯстод ў онди худаш ҷавоб дод, ки син-
наш ба

PDF Compressor Free Version

Баъди саволу ҷавобҳои тарафайи таомхӯрӣ низ ба охир ра-
сид ва ба ҳурдани мева (банан, афлесун) гузаштем. Ноҳост
Закӣ Валидӣ ба Рустам Алиев нигоҳ карда аз Б. Гафуров пур-
сид, ки «ӯ кист?» Б. Гафуров гуфтанд, ки у Рустам Алиев, ада-
бнётшинос аз Озарбойҷон аст. Дар навбати худ ӯстод аз Алиев
суол карданд, ки ин шахсро мешиносед ё на! Рустам гуфт, ки
азгар ҳато иакуниам, ҷаноб Закӣ Валидӣ, шахсе, ки аз қитобҳо-
ни Машҳад таърихи Ӯлҷайтуро пайдо кардааст. Б. Гафуров
ин таҳминро гасдиқ карданд. Закӣ Валидӣ ба тарафи ман ишо-
ра карда, ки будани маро пурсид. Б. Гафуров гуфтанд, ки «ин
мард Аҳорон Муҳторов, муаррих аз Ӯротеппа».

Баробари шунидани номи Ӯротеппа З. Валидӣ гӯс хушёр шуд.
Чунки ў роҷеъ ба таърихи ин шаҳр порҷаи асари Муҳаммад
Вафон Карминагӣ «Тухфай ҳонӣ» ё «Таърихи Раҳимхонӣ»-ро
ба забони русӣ тарҷума ва ишар карда буд. Бояд тазаккур дод,
ки ин аввалин сарчашимаи таърихӣ роҷеъ ба таърихи Ӯротеп-
па маҳсуб мешуд ва аз забони асл — тоҷики, тарҷима шуда,
дастраси тадқикотчиён ва ҳонандагони рус забон гардида буд.
Дар асари муаллифи асри XVIII сухан аз ҳамлаи лашкари ҳон-
хон Бухоро. Ҳуқанд ва кипчоқҳо ба мулки Ӯротеппа мерафт.
Дар ин залуҳӯрӣ, ки соли 1754 сурат гирифт, беки Ҳисор Му-
ҳаммад Амин ба ёрин ҳокими Ӯротеппа Фозилбой мешитобад.
ОНХО душманопро маглуб мекунанд ва ин мулк ним асри дигар,
яъне то оҳпир асри XVIII, мустакилияти худро нигоҳ медорад.

Закӣ Валидӣ азбаски ба таърихи Ӯротеппа мароқ дошт, ҳост,
ки якчанд лаҳзан ин таърихро ба ман хотирнишон созад: Ӯ
туфт, ки дар Ӯротеппа сулолаи ҳонадони Мингҳо ҳоким буд из
дар асри XVIII Абдураҳим ном шаҳе ҳукуматдорӣ мекард... Аз
туфтаҳои эшон чунин бермеомад, ки у таърихи омуҳтаашро фар-
омуш кардааст. Бинобар ин ман ба вай гуфтам, ки «мачбурам
шуморо ислоҳ қунам». Мингҳо дар ҳонигарии Ҳуқанд ҳуқмронӣ
мекарданд. Дар Ӯротеппа ва Ҳисор сулолаи ҳонадони юзҳо ҳуқм
меронд. Номи ҳокими Ӯротеппа ва Абдураҳим, балки Муҳам-
мади номгуӣ сарчашимаҳои таърихири чоп кардед, ки аз водии
вали асри XIX ҳуқмронӣ кардааст.

Дар ҷавоб Закӣ Валидӣ ба туркӣ гуфт, ки «эсимлан чиқиб-
ту». Ман ба ў чунин савол додам. Ҳанӯз соли 1915 шумо як сий-
сила номгуӣ сарчашимаҳои таърихири чоп кардед, ки аз водии

Фаргона ва Тошканд, аз китоблони шахсии мардумӣ пайдо карда будел. Закӣ Валидӣ бо ишоран сар тасдиқ кард.

Дар ин макола асари Кории Кундузӣ мутахаллис ба Комӣ «Таъриҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» шудааст. Нусхан ягонан ин асар, ки шумо оиро дига навиштаед, ҳоло дар Душанбе мебошад. Вале маводи нашркардан шумо ба мазмуни асар мувофиқат надорад. Закӣ Валидӣ ин наවбат ҳам «Ҳисимда Ӣӯқ» гуфт.

Сӯхбати Закӣ Валидӣ бо Б. Гафуров чандон намечаспид. Чунин ба назар мерасид, ки дар сари ин миз ду шахси гуногуни шахсоне, ки як вакт бо ҳам ҷангӣ буданду акунун забони замондигарро фахмидан меҳостанд, иншиастаанд. Тарафайн аз вазъи якдигар пай мебурданд. Б. Гафуров одами сергҳӣ набуданд ва аз Закӣ Валидӣ чизе дарҳост надоштаанд. Ба мо маълум набуд, ки Закӣ Валидӣ чӣ максад дошт.

Оқибат ў гуфт: «Ба ман китобҳои шумо даркоранд. Ман номгуни онҳоро ба забони русӣ навишта дихам, шумо ба суроғазм равон мекунед?» Ин суол ва илтимос ба забони русӣ басн гардид. Рӯи Б. Гафуров ба тарафи ман бул. Баъд яктарафа ба З. Валидӣ рӯй оварда, ба забони русӣ чунин гуфтанд: «В области науки мы еще можем с Вами сотрудничать!» Дар ҷавоб Закӣ Валидӣ гуфт: «А в области политики?»

Б. Гафуров ҷавоб нагардониданд. Ҳамаи мо ик муддат ҳомӯш мондем. Ин ҳомӯширо З. Валидӣ бо чунин суханон ҳалалдоркард: «В области политики я ярый враг Советского Союза!» Ӯ андаке нафасашро рост карда, ҳашмгинона илова намуд: «Так пишут обо мне Ваши газеты!» Ман аз ҷой хеста ба ў гуфтам, ки «Так Вы говорите о себе!»

З. Валидӣ табакҷа ва ионашро бардошта зуд аз решни морафт. Ҳамин вакт мутарҷими устод аз кучое пайдо шуда омад. Б. Гафуров дар бораи З. Валидӣ ва сӯхбати мо ба ў мултасар ияқл карданд.

Миллати З. Валидӣ бошкӣ бошад ҳам, як авлодаш аз тоҷикон будааст. Баъди Июнтиоби Октябр З. Валидӣ ба В. И. Ленин лисанд меояд ва у раиси Шӯрои Вазирони Бонгирристон таъни мешавад. Соли 1923 ў ба Осиёи Миёнга омада, из ҳамин ҷо ба ҳорича фирор мекунад.

Дар ҳорича ба амалиёти зиддишӯравӣ машгул шуда, ба рутбаҳои гуногуни ҳукумати ҳорҷини Туркистон сазовор мегардад. Ӯ дар илми шарқшиносӣ саҳми хосе дорад.

Баъди ин мочаро ману Р. Алиев ба Б. Гафуров гуфтем, ки ба исломониан «Лишокӣ», ба назди мушовирни шоҳи Эрон Забехулоҳ Сафо равем. Устод розӣ шуданд.

Мо се нафарро Ҳусайн Саҷҷод то сари роҳ, ки мошиҳо саф

жашда менстоданд, гуселонид. У ба ману Рустам гуфт, ки ин мошини барои шумо, инаш барои ҷаиоби Ғафуров. Устод түфанд, ки «ман ба мошин эҳтиёҷ надорам, Қасри илмҳо аз ин ҷо ҷандон дур нест, пиёда меравам». Ба тарафи мо ишора карда илова намудаҳа. «Оа инҳо мошин дихед, корашонро иҷро қуванд».

Мо бо устод ҳайрухуш кардем. Ин дар хоки Ҳиндустон оҳине дилорбиини мо буд. Чунки турӯҳи мо, ки бо роҳи «туризми наим» ба ин мамлакат омада буд, мебонист ба сафар, ба тамошон шаҳрҳо равад...

Мошин дар назди меҳмонхонаи олии Дехӣ — «Ашшоқа» интишор мое буд. Р. Алиев ва ман ба утоқи Забекуллоҳ Сафо ба ромағим. Эшон набуд. Ба сиёҳнан аввал фаромада аз навбатдор суюзкардем. У посух лод, ки қалиди ҳонан меҳмон дар ҷояш нест. Дар наҳди навбатдори меҳмонхона бо ҷаҳими ҳайрону дидан интизор истода будем, ки аз куче Сайид Нафисӣ ҳозир шуда, вориди лифт гардидаанд. Вале ҷашишон ба мо афтоду ҳамоно аз лифт беруни омада, сабаби интизориамонро пурсиданд. Баъди факмидани мақсад эшон ба ҷустуҷӯи Забекуллоҳ Сафо рафтанд. Маълум шуд, ки ӯ дар тарабхона хурок меҳурдааст. З. Сафо зуд омада, китобҳоя ваъдакардаашро ба Р. Алиев дод ва мо бо мошини худ ба меҳмонхона баргаштем.

Баъди таоми инсфиризӣ ҳамон онҳо, ки мисли мо ҳукуки туристӣ доштанд, савори автобус суи шаҳри Агра рахсияор гаштем. Дар бобати ин шаҳри ағонавӣ ва осори бехамтои он Тоҷмаҳал китобу маколаҳон зиёде чоп шудаанд, ки ҳоҷат ба шарҳу тафсири он нест. Рузни лигар ба пойтаҳти вилояти Роҷистон шаҳри Ҷайпур рафтем. Баъд шаҳрҳои Мадрас ва Бомбайро та-мошо карда, ба Москва баргаштем.

ВОҲУРИҲОН МУФИД

Дар Москва, дар ҳонан кории Б. Ғафуров, дар шаҳрҳои лигари Иттиҳоди Шуравӣ бо ин марди фозилу вурдон борҳо ҳамсӯҳбат шудаам. Устод гаштаю баргашта таъқид мекарданд, ки ҳар вакте бо ягон сабаб ба Москва ойм, бо он қас воҳурам. Ман ин таъқиди муаллимиро ҳамеша дар ёд доштам. Ҳар вакте ки назди Б. Ғафуров меомадам, баъди ахволпурсӣ он қас аз сизди ҷумҳури, зиндагии мердуми он суюз мекарданд.

Аз ин воҳуриҳо якеаш дар хотираи саҳт нақши блеставаст. Соли 1961 дар ҷумҳури Қамен ноюроми рӯҳ дод. Котиби аввали ҳизб Ӯрсун Ҷаҷабов аз кор сабуклӯш карда шуд. Барон ба омӯзи ҳалқ фахмонидани сабабҳони он Кумитай Марказӣ ба по-

хияҳо намоянда фиристод. Ман ҳамроҳи Ориф Шукуров ва як нафар муҳбири рӯзномаи «Коммунисти Тоҷикистон» ба ноҳиян Файзобод рафтем. Котиби аввали хизби иш ноҳия Ҳомидов ном шаҳс буд (ҳамشاҳри О. Шукуров — аз Конибодом). Сафари мо якчанд рӯз ҳома дошт. Ба колхозу дехаҳо рафта, ҳамроҳи колхозчиён сӯхбатҳо мегузаронидем. Дар навбати худ онҳо аз рӯзгори мушкилу бенавоияшон, ҳудсарни раисони колхоз ё дигар мансабдорон арзи ҳол мекарданд.

Одамоне низ буданд, ки аз ташрифи намояндагони Кумитан марказни хизб истифода бурда, ба роҳбарони худ, ба қасоне, ки ракиби худ мешумурданд, дагалию дуруши карда, меҳостанд онҳоро беобру созанд. Маълум буд, ки интизоми «соҳанини» замони сталини мавқеи чандон устувор надошт. Одамон ошкоро ва озодона сухан мегуфтанд. Вале дере нагузашта роҳи ин «кушодагӯй» баста шуд.

Баъди бозгашт ба Душанбе аз дилаву шунидан худ ба Кумитан марказни хизб аҳбория ҳатти навиштем. Дере нагузашта бо корҳои худ ба Москва рафта, дар қабули Б. Гафуров шудам. Он кас аз вазъи ҷумҳурӣ суол карданд. Дилаву шунидан хешро дар Душанбе ва ноҳиян Файзобод ба устод арз кардам. Эшон каме фикр карда, муҳтасар ҷунин гуфтанд: «Шиками дехкон аз ин сер нашаваду боз ҳомӯш ҳам истад-ми?»

Накшакон пешакин Б. Гафуров қалон бошанд ҳам, ин ба ҳама ошкоро баён карда мешуданд. Зеро ки ин шаҳе соҳибҳтиёр набуданд. Ҳар як масъаларо мебоист бо қормандони мазъули хизб дар Москва ё маҳалҳо маслиҳат намуда, иҷозат меғирифтанд. Ҳатто сафарҳои ў соҳибҳтиёрони набуд. Ба саволи «муаллим кай ба Душанбе моеед?», ҷавоб медоданд, ки «қалонҳо зиёдан! Аз онҳо мебояд рӯҳсат гирифт». Дар ин ҷавоб «қалонҳои» хизб, Академияи ӯзуми Иттиҳоди Шӯравӣ, президиум ва шуъбаи таърихи он дар назар дошта мешуд.

Конгресси XXVII байналхалқии ховаршиносон, аз рӯи қарордоди Деҳӣ, мебоист дар Иёлоти Муттаҳиди Амрико бартузор гардад. Аз Душанбе академик А. Мирзоев ва номзадии ман ба сифати маърузачиён пешниҳод шуда буд. Барон сафар тайберӣ ҳам медиҳем. Вале вазъи байналхалқӣ, алалхусус, воқеаҳои соли 1967 дар Шарқи Наздик баҳона шуду Академияи ӯзуми Иттиҳоди Шӯравӣ изҳорот дод, ки намояндагони онҳо баров иштирок дар ни конгресс ҳуддорӣ мекунанд. Ни ҷавъ қарори кӯтоҳандешона, албатта, ба манғнати таъриҳи мамлакатҳои Шарқ набуд. Мо аз навигарихон илми шарқшиносӣ, аз қаниғиётҳои охирин бенасиб мондем. Б. Гафуров ни қарорро ҳомушона қабул ва пурсаброне риоя карданд.

«Месазад бигуем, ки он кас бар инази Конгресси XXVII ховаршиносони ҷаҳон, дар Душанбе гузарондани конференсиян байхатхалкин кӯшоншиносонро ба миён тузонтаанд ва кӯшиш карданд, ки дар интиҳои ӯзбекӣ илми аз дигар конгрессҳон ховаршиносӣ кам иабошад.

Ба Душанбе қормандони масъули Институти ховаршиносии Москва бо супорини Б. Ғафуров борҳо оида, бъъзсанон муддати дуру дароз ба конференсия тайёрӣ мебиданд. Б. Ғафуров бо роҳбарияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академия тамос гирифта, ғамоми имконияти онҳоро истифода мекард. Голори Академикии улуми Тоҷикистон аз наъ серодам буд. Ҳар як курсӣ бо радион шаҳсӣ таъмин гардид. Намоишҳои маҳсус бо рафуҷе вонҳои одни шишакорӣ оро ёфт. Ҳарчи ҳамзи ин корҳо, чопи программа ва ҳучҷатҳо, мазмуни кӯтоҳи маърӯзан олимӣ (тезисҳо) ба забонҳои русӣ, инглисӣ ва ғайра аз хисоби Институти ховаршиносии Москва аҷҷоз ёфт.

Аз рӯи иҳтинос ман кӯшоншинос иестам. Вале соли 1966 аз ҳудуди деҳаи Навободи ноҳияи Шаҳринав ду сарсутуни инҳоят одни он даварро пайдо карда будам. Ҳангоми воҳурии навбатӣ ажни онҳоро ба Б. Ғафуров ишон дода, маслиҳат пурсидам. Он кас бо ҳушиудӣ қисқоро аз назар гузаронида, таъқид карданд, ки доир ба ин бозёфтҳои подир дар конференсияи кӯшоншиносони ҷаҳон маърӯза тайёр қунам. Ҳамин ҳел ҳам шуд.

Соли 1967 дар саҳифаи рӯзномаи «Гулистан» Алиҳон Согуҷӣ ном шаҳс дар Тошканд роҷеъ ба «Тувукоти Темурӣ» ном зеари муаллифи гүмном мақолае чоп кард, ки гайрииљӣ буд. Ман ба ин ҳудсарӣ дар илм, ҷавоби назишта, ба назди шоири номзари мо М. Турсунзода омадам. Он солҳо дафтари Иттифоқи ғависандатон дар бинои яқошёни кухна, ки дар пахлуи вазорати маданият аст, ҷойгир буд. Мирзо маро ҳеле хуб пазирӣ карданд. Дар ҳузури он кас А. Шукӯҳӣ, Р. Ҳошим ва мӯҳаррири маҷаллаи «Садои Шарқ» Убайдӣ Раҷаб менишпастанд.

Мирзо ба ҳондани ҷавобе, ки дар даст доштам, ишора карданд. Балди қироат он кас ҷуннӣ гуфтанд: ҳеле хуб, ки дар байни ҷаҳонии белории миллӣ пайдо шудласт. Ин ҷавобро бояд чоп кард. Убайдӣ Раҷаб он касро ластирий намуда гуфт, ки «ҳат-ҷонӣ бояд чоп қунем». Р. Ҳошим аз Убайдӣ сурӯл кард, ки «натар-ҷонӣ бояд чоп мекуним?». Убайдӣ көмे ҳомуш монд. Дар ҳамни лаҳзаи Мирзо гуфтанд, ки аз ҷи метарсед? Ӯн маколаро ба ду зони — ба тоҷики ва русӣ бояд чоп кард. Раҳим Ҳошим гуфт, ки ман ҳуди ҳамни хафта маколаро аз русӣ ба тоҷики баргардонда месом.

Макола бо имзои ману Раҳим Ҳошим зери сарлавҳан « жур-

нали «Гулистон», Алихон Согуний ва Темури Лант» дар мачаллаи «Садон Шарқ» (№ 10, 1967) чоп шуд. Ахли илму адаби чумхурини мо, хонандагони сершумор оиро бо мароқ ва хурсандии том кабул кардаанд. Ва де дар Чумхурини Ўзбекистон акси садо хис карда шуд. Мухаррири мачаллаи «Гулистон» доду фарёд бардошт, ки мо органи хизб ҳастем, «Садон Шарқ» бошад мачаллаи Иттифоки нависандагон буда, ҳак надорад моро танкид кунад. Алихон Согуний ба номи котиби якуми хизби Тоҷикистони Ҷ. Расулов мактуб ирсол намуда, муаллифонро дашном хам дода буд.

Суҳан аз муносибати байни ду чумхурӣ — Тоҷикистону Ўзбекистон ба миён гузашта шуд. Котиби хизби Тоҷикистон И. Рахимова ба шоирон Бокӣ Раҳимзода ва Мирсанӣ Миршакар гуфтааст, ки «А. Муҳторов кори беҳуда карда, муносибати моро бо ўзбекҳо коҳонидааст». Дар ҷавоб Бокӣ гуфтааст, ки «корд ба устуҳон расидааст, то ба қай мо ҳомӯш мегардем! Раиси Девони Вазирон Абдулаҳад Қаҳхоров Раҳим Ҳошимро ба назди ҳуд хоста чунин изҳор кардаанд: «ман дар ду ҳолат ҳоб карда наметавонам. Вақте ки аз ҷизе хурсанд шавам ё коре маро ҳафа кунад. Баъд аз хондани маколаи А. Муҳторов ва шумо ман ҷунон курсанд шудам, ки шаб ҳоб карда натавонистам».

Ин навъ баҳо гирифтани макола аз тарафи А. Қаҳхоров сӯханони Б. Гафуровро ба хотир меовоарад. Он кас ба Ҳамид Гадоев — мудири шуъбаи Қумитаи Марказии хизби Тоҷикистон гуфтаанд; «Абдуҷаббор (яъне котиби якуми хизб — Расулов) ҳиссёти милли надорад. Агар дар ҷонӣ ў Абдулаҳад Қаҳхоров мебуд, беҳтар мешуд». Ҳак ба ҷониби устод аст!

Ҷ. Расулов ва котиби дуввуми хизб Қоваль аз ман ҷавоб талаб карданд, ки барон чӣ ни маколаро навиштаам. Онҳо аз У. Раҷаб низ талаб карда буданд, ки барои чӣ ни маколаро чоп кардааст. Ман ба номи Қумитаи хизб баёни навиштам. Ҷавоби дигари ҳудро ба номи мухаррири мачаллаи «Гулистон» равон кардам. У. Раҷаб ба назди Мирзо Турсунзода рафта, аз талаботи Қумитаи хизб он касро оғоҳ мекунад. Мирзо дар шифохона буданд. Он кас ба Ӯбайд мегӯянд, ки «Расулов ва Қоваль барои аёдати ман омада буданд ва ман фикри ҳудро гуфтам. Агар фикри ман кобили қабул нашуда бошаду ба Муҳторов, ҳамчун ба аъзои хизб, ҷазо диханд, ман ба Москва рафта арз мекунам».

Баробари оғоҳ кардани Мирзо натиҷаи ҷавоби аз Тошканд омадаро ман ба маълумоти Б. Гафуров расонидам. Он кас бо роҳбарияти чумхурӣ ба воситан телефон тамос тирифтанд. Шаҳсони мавсүф — Б. Гафуров, М. Турсунзода ва А. Қаҳхоров са-

Месазад бигуем, ки он кас бар ивази Конгресси XXVII ховаршиносони ҷаҳон, дар Душанбе гузарондани конференсияи байналхалқии кӯшоншиносонро ба миёни гузоштанд ва кӯшини карданд, ки дираҷаи ин ҷамъомади илми аз дигар конгрессҳои ховаршиносӣ кам набошад.

Ба Душанбе қормандони масъули Институти ховаршиносин Москва бо супориши Б. Гафуров борҳо омада, баъзасашон муддати дуру дароз ба конференсия тайёрӣ медианд. Б. Гафуров бо роҳбарияти ҷумҳурӣ Тоҷикистон ва Академия тамос гирифта, тамоми имконияти онҷоро истифода мекард. Толори Академиин улуми Тоҷикистон аз нав серодам буд. Ҳар як курсӣ бо радион шаҳсӣ таъмин гардид. Намоишгоҳи маҳсус бо рафуҷе вонҳои олии шишакорӣ оро ёфт. Ҳарчи ҳамон ин корҳо, чопи программа ва ҳуҷҷатҳо, мазмуни кӯтоҳи маърӯзан олимон (тезисҳо) ба забонҳои русӣ, инглисӣ ва ғайра аз хисоби Институти ховаршиносини Москва анҷом ёфт.

Аз рӯи иҳтинос ман кӯшоншинос нестам. Вале соли 1966 аз ҳудуди деҳаи Навободи ноҳияи Шаҳринав ду сарсуетуни ниҳоят олии он давраро пайдо карда будам. Ҳангоми воҳӯрии наҷабатӣ акси онҳоро ба Б. Гафуров нишон дода, маслиҳат нурсидам. Он кас бо ҳуширудӣ аксоҳоро аз назар гузаронила, таъкид кардаанд, ки доир ба ин бозёфтҳон подир дар конференсияи кӯшоншиносони ҷаҳон маърӯза тайёр қунам. Ҳамин хел ҳам шуд.

Соли 1967 дар саҳифаи рӯзномаи «Гулистон» Алиҳои Согуний ном шаҳс дар Тошканд роҷеъ ба «Тузукоти Темурӣ» ном асари муаллифи гумном мақолае чоп кард, ки ғайрилмӣ буд. Ман ба ин ҳудсарӣ дар илим, ҷавоб навишта, ба назди шоири номвари мо М. Турсунзода омадам. Он солҳо дафтари Иттифоқи нағисандагон дар бинои якошёнан кӯхна, ки дар пахлун вазорати маданият аст, ҷойгир буд. Мирзо маро хеле ҳуб пазирӣ кардаанд. Дар ҳузури он кас А. Шукуҳӣ, Р. Ҳошим ва муҳаррири маҷаллаи «Садои Шарқ» Убайд Раҷаб менишастанд.

Мирзо ба ҳондани ҷавобе, ки дар даст доштам, ишора кардаанд. Байди кироат он кас ҷунин гуфтанд: хеле ҳуб, ки дар байни ҷаонон белорин милли пайдо шудааст. Ин ҷавобро бояд чоп кард. Убайд Раҷаб он касро дастгири намуда гуфт, ки «ҳатман бояд чоп қунем». Р. Ҳошим аз Убайд суол кард, ки «натарсида чоп мекуним?». Убайд каме ҳомӯш монд. Дар ҳамин лаҳза Мирзо туфтанд, ки аз ҷи метарсед? Ӯн маколаро ба ду забон — ба тоҷикӣ ва русӣ бояд чоп кард. Раҳим Ҳошим гуфт, ки ман ҳули ҳамин хафта мақоларо аз русӣ ба тоҷикӣ баргардониди меонм.

Макола бо имзон ману Раҳим Ҳошим зери сарланҳаи «жур-

иали «Гулистон», Алихон Согуний ва Темури Ланг» дар мачаллаи «Садон Шарқ» (№ 10, 1967) чои шуд. Ахли илму адаби чумхурини мо, хонандагони сершумор онро бо мароқ ва хурсандии томони буд кардил. Ваде дар Чумхурини Ўзбекистон акси садо хис карда шуд. Мухаррири мачаллаи «Гулистон» доду фаръ ёд бардошт, ки мо органи хизб ҳастем, «Садон Шарқ» бошад мачаллаи Иттифоки иависаидагон буда, ҳак надорад моро танкид кунад. Алихон Согуний ба номи котиби якуми хизби Тоҷикистон Ҷ. Расулов мактуб ирсол намуда, муаллифонро дашном хам дода буд.

Суҳан аз муносибати байни ду чумхурӣ — Тоҷикистону Ўзбекистон ба миён гузошта шуд. Котиби хизби Тоҷикистон И. Рахимова ба шоирон Бокӣ Раҳимзода ва Мирсанд Миршакар гуфтааст, ки «А. Муҳторов кори бехуда карда, муносибати моро бо узбекдо ҳоҳонидазаст». Дар ҷавоб Бокӣ гуфтааст, ки «корд ба устуҳон расидазаст, то ба кай мо ҳомуш мегардем!» Рӯиси Девони Вазирон Абдулаҳад Қаҳхоров Раҳим Ҳошимро ба назди ҳуд ҳоста чунин изҳор кардаанд: «ман дар ду ҳолат ҳоб карда наметавонам. Вакте ки аз ҷизе хурсанд шавам ё коре моро ҳафа кунад. Балъд аз ҳондани маколаи А. Муҳторов ва шумо ман ҷунони хурсанд шудам, ки шаб ҳоб карда натавонистам».

Ин наъъ баҳо гирифтани макола аз тарафи А. Қаҳхоров сӯханони Б. Гафурово ба хотир меовоарад. Он кас ба Ҳамид Гадоев — мудири шӯъбаи Кумитай Марказии хизби Тоҷикистон гуфтазид; «Абдуҷаббор (яъне котиби якуми хизб — Расулов) хиссияти миллӣ надорад. Агар дар чои ў Абдулаҳад Қаҳхоров мебуд, беҳтар мешуд». Ҳак ба ҷониби устод аст!

Ҷ. Расулов ва котиби дуввуми хизб Қоғаш аз ман ҷавоб талаб карданд, ки барои чи ин маколаро навиштаам. Онҳо аз Ү. Раҷаб низ талаб карда буданд, ки барои чи ин маколаро чоп кардааст. Ман ба номи Кумитай хизб баёни навиштам. Ҷавоби дигари ҳудро ба номи мухаррири мачаллаи «Гулистон» равон кардам. Ү. Раҷаб ба назди Мирзо Турсунзода рафта, аз талаботӣ Кумитай хизб он қаэро огоҳ мекунад. Мирзо дар шифоҳона буданд. Он кас ба Убайд мегӯянд, ки «Расулов ва Қоғаш барои аёдати ман омада буданд ва ман фикри ҳудро гуфтам. Агар фикри ман кобили қабул нашуда бошаду ба Муҳторов, ҳамчун ба аъзои хизб, ҷазо диханд, ман ба Москва рафта арз мекунам».

Баробари огоҳ кардани Мирзо натиҷаи ҷавоби аз Тошканд омадаро ман ба маълумоти Б. Гафуров расонидам. Он кас бо роҳбарияти чумхурӣ ба воситан телефон тавомос гирифтанд. Шаҳсони мавсуз — Б. Гафуров, М. Турсунзода ва А. Қаҳхоров са-

Баб шуданду «ман бечазо» мондам. Дере нагузашта дар Тошканд китобчай ионби президенти Академияи улуми Ӯзбекистон И. Муминов бо номи «Роль и место эмира Тимура в истории народов Средней Азии» ном шуд. Ман ба ин китоби аз илми шарқшиносӣ дур ва идеализатсияшудаи шаҳси ҷаллод, бо номи «Тимур — национальный герой» такриз навиштам. Аз ин кор академик З. Раҷабов ҳабар ёфта, рафиконшро дар Академияи улуми Ӯзбекистон огоҳ мекунад, ки А. Муҳторов боз ҳам шуморо, алалхусус И. Муминовро, зери тозиёнаи тақид гирифтаз. И. Муминов ва танҳо шаҳси мансабдор ва обруманди ҷумҳурий ба шумор мерафт, балки бо котиби аввали хизби Ӯзбекистон Ш. Рашидов қудоги дошт. Бинобар ин аз Тошканд боз ба Кумитан Марказии хизби Тоҷикистон занг зада ҳоҳиш мекунанд, ки ба чопи такризи А. Муҳторов роҳ налиҳанд.

Маро президенти Академияи улуми Тоҷикистон М. Осими ба ҳузури ҳуд ҳонда аз такризи навиштаам пурсон шуданд. Мальум гардид, ки аз боло супориш гирифтазид. Эшон ҳатто суол карданд, ки мати ҷаид нусха чоп шудааст. Ҷавоб гуфтам, ки се нусха. Ҳоло ду нусха дар даст дорам. Нусхай саввум дар дasti кист? — пурсиданд Осими. Дар дasti Б. Faғurov. M. Osimiy каме ҳашмгинона гуфтанд, ки барон чӣ ба он қас равон кардед? Чунки он қас,— гуфтам ман,— муаллими ман ҳастанд ва бисёр корҳоро ман бо маслиҳати эшон мекунам. M. Osimiy амр карданд, ки такризро набояд чоп кунам. Мувоғики ин амр такризи ман ҳодо ҳам чоп нашудааст. Вале бидуни чоп «кори будро» кардааст.

Дере нагузашта ба Москва омада, дар ҳузури устод шудам. Вокеаи аз сар гузаронидани ҳуд ва ҳукми M. Osimiro ба он қас расонидам. Эшон табассуми ширини саволомезе карда, ҷунни гуфтанд: «Матни равонкардаатонро ба Кумитан Марказии хизби Иттиҳоди Шӯравӣ бурда нишон додам. Онҳо ҳонда маслиҳат доданд, ки ин такризо ба Ш. Рашидов пешкаш намонм. Агар ӯ ҷорае бинад ҳуб. Агар ҷора наҷӯяд ҳуди мо коре мекунем. Ман Ш. Рашидовро ёфта, ба ӯ такризро нишон додам. Ӯ онро ҳонду рангаш қанд. Дар охир гуфт, ки «ман мундан ҳабарим йўқ» (яъне Ш. Рашидов гӯё аз чопи китоби Муминов ҳабар налоштазаст). Б. Faғurov изова намуданд, ки ин наъъ тақризу маводҳоро минбаъд ба ман фиристед. Он қас медонистанд, ки дар ҷумҳурия Тоҷикистон, шаҳсе ки дар тақиди ҷонбанини гайрииљии соҳаи таъриҳи бо ман ҳамро шавад, нест.

Ин воеа соли 1968 ба вуқӯй пайваст. Соли 1969 дар Самарқанд конгресси байналхалқии ЮНЕСКО баҳшид ба маданијати замони ҳуқмронии темуриён пешбинӣ гардид. Ташиббуско-

ри чамъомади навбатин олимони ховаршиноси ҷаҳон Б. Ғафуров буданд.

Ман ба кофтукови ҳарсолан ҳуд, ба водии Фарғона рафта будам. Ва ёе Б. Ғафуров ҳоини карданд, ки ман ба Самарқанд омада, дар кори конференсия ширкат варзам. Аз водии Фарғона ба Самарқанд баргаштам. Устод дар яке аз утокҳои духонагини меҳмонхонаи душанба «Зарафшон» истиқомат мекарданд. Ҳарду воҳурдем. Муаллим ҳурсанди изҳор карданд, ки ман дар вакташ расида омадам. «Максади даъвати шумо ҳамин аст; Агар касе дар бораи Темури Ланг баромад, карда ўро идеализатсия намояд, шумо бояд ҷавоб гуед». Ҳушбахтона, касе ба ин кор ҷуръат накард.

Боре, ҳангоми танаффус, аз маҷлисгоҳ берун мешудем. Б. Ғафуров каме аз ман пештар мерафтанду ман аз ақибашон. Дар баромадгоҳ бо қадом як сабаб каме истода мондем. Дар вучди ман як ҳиссиёти гайримтабии пайдо шуд. Ба ақибам гашта нигоҳ кардам, ки 7—8 қадам дурттар аз мо И. Муминов бо ду шаҳси ҷавон менстод. Яке аз онҳо сӯн ман даст дароз карда бо ангушташ ба устодаш инсон медод. Шояд И. Муминов, А. Мухторовро шинохтани меҳост!!

Б. Ғафуров доир ба мавқеи Темури Ланг дар таъриҳи шаҳсан сұхан роида, муаллифонеро, ки шаҳснити ўро идеализатсия мекарданд, ба зери тозиёнаи танқид гирифта буданд. Ин фикр дар Шўрай илмии пажӯҳишгоҳи ховаршиносони Москва, ҳангоми дифон рисолаи доктории директори пажӯҳишгоҳи ховаршиносони Тошканд Сабоҳат Азимчонова, соли 1968 изҳор гардида буд. Он кас гуфта буданд, ки Бобур Мирзо ба таъриф мебарзад, әзали Темур не!

Баъди ду-се рӯзи кори конференсияи Самарқанд Б. Ғафуров гуфтанд, ки «аз афти кор касе ҷуръат накард ва Темур «дар амон» монд. Агар кори зарур дошта бошед метавонед аз паяш шавед». Ҳангоми сұхбат сұхан аз Самарқанди бостони Ҷаҳон шаҳлори он рафт. Аз устод суюл кардам, ки аз ин меҳвабҳо ҳурдан меҳоҳед? Ҷавоби мусбӣ гирифта, ба бозор рафтам. Якчанд намуд ангуру мева ҳарида ба меҳмонхона баргаштам. Устод аз ҳамроҳашон Иван Антонович Склэр илтимос карданд, ки меваҳоро ба табакчаҳо гирифта, шуста орад. Ӯ айниро ҳам ба табакча гирифт. Ман ба устод гуфтам, ки одатан анҷирро намешүяил, бемаззл мешавад. Он кас табассуме карланду гуфтанд, ки «бигузоред шуяд». Бо устод дар Самарқанд мусоҳиб шудан, аз як табак мева ҳурдан, ҳар вакт муссар намегашт. Ин гуна лаҳзаҳо дар Москва шуда наметавонистанд.

Аз рӯи эрдҳои ман ба қитобчан И. Муминов ба Кумитай

Марказии ҳизб ва ба Рашидов муроциат кардани Б. Ғафуров, ба Самарқанд (аз рӯи эҳтиёчи илмӣ) даъват шуданам, маъни онро дошт, ки устод маро ҳамчун олим эътироф мекарданд. Инро дар мисолҳои зиёди дигар низ мушоҳида кардан мумкин аст.

Масалан, таърихи бозефт ва чопи чӯбҳои кандакории боло-оби Зарафшонро гирем. Соли 1962 ман бо кормандони худ дар ноҳияи Айнӣ маскан гирифта, дар деҳаҳои атроф кофтуков ме-гузаронидам.

Деҳаи Сангистон аз маркази ноҳия дур нест. Байни ин деҳа ва деҳаи Зосун, дар канори роҳи мошингард, бинои гилии на-зарногири кӯҳнае намудор мегардад. Роҳгузарон онро намеби-нанд. Чунки роҳ аз пастӣ мегузарад ва бинои мазор бошад бо мурури замон зери хок монда, танҳо ними айвон аз замин болтар аст. Дар айвони мазор, ки Мавлоно Муҳаммад Али ё Мардони Файб ном дорад, се намунаи санъати гаҷкории қадима бо хатти куфӣ ороёфта бокӣ мондааст. Дар дохили мазор, аз ду гӯша ду сарсутуни кандакорӣ сутунҳоро зеб медиҳанд. Ҳар қадоми он ба сари гӯсфанди кӯҳӣ шабоҳат дорад. Дар қисми беруни боми иморат як таҳтачӯби кандакории қадима вазифаи вассаро адо мекунад. Пораҳои гаҷ ва чӯбҳои кандакорӣ ба як давра тааллук доранд ва намунаи хунари устоҳои гум-номи асрҳои X—XI мебошанд. Маълум мешавад, ки дар замо-ни Сомониён ё каме баъдтар дар ин ҷо масҷид ё мазори ниҳоят зебое сохта буданд. Агар аз паи ин бозёфтҳо намешудем, дере нагузашта намунаҳои санъати нодири асри миёна аз даст ме-рафт ва мо як умр аз мероси худ маҳрум мегаштем. Ҳулласи қалом, мебоист осорҳои нодирро аз ин гӯшай дурдаст берун оварем.

Барои маслиҳат ба роҳбари бостоншиносони Панҷакент, дӯс-там, доктори илми таърих, бостоншиноси маъруф Александр Маркович Белиницкий занг задам. Он кас аз бозёфти ман хур-санд шуда гуфтанд, ки худашон ҳамроҳи таъмиргарони Эрми-таж Костров ва Винокурова ба Айнӣ меоянд.

Рӯзи дигар меҳмонон омаданд. Мутахассисон маслиҳат до-данد, ки бозёфтҳоро на ба Душанбе, балки ба Ленинград бур-да, дар шароити лабораторӣ мустаҳкам кардан зарур.

Баъди аксбардорӣ ва ҷорҳои пешакии нигаҳдорӣ бозёфтҳо-ро ба сандуқҳои чӯбӣ ҷой карда, ба Панҷакент ва баъд ба Ле-нинград бурданд.

Баъди ин корҳо ман ба Москва рафта, аксҳои бардоштаам-ро ба Б. Ғафуров нишон додам. Он кас бехад хурсанд шуданд ва ба директори нашриёти «Адабиёти Шарқ» супориш доданд, ки ин расмҳоро чоп кунанд.

PDF Compressor Free Version



Бобоҷон Ғафуров. Акси солҳои 40.

Марказин дизб ва ба Рашидов муроҷнат кардани Б. Гафуров, ба Самарқанд (аз руи эҳтиёчи илми) даъват шуданам, маънӣ онро дошт, ки устод маро ҳамчун олим ӯзтироф мекарданд. Инро дар ҷаҳони Ҷонни Вудлар из мушоҳидар ҳардан мумкин аст.

Масалав, таърихи бозефт ва чопи чӯбҳои қандакории боло-оби Зарафшонро гирем. Соли 1962 май бо қормандони ҳуд дар ноҳии Айнӣ маскан гирифта, дар деҳаҳои атроф кофтуков мегузаронидам.

Деҳаи Сангистон аз маркази ноҳия дур нест. Байни ин деҳа ва деҳаи Зосун, дар канори роҳи мошингарт, бинои гилди на-зарногирӣ кӯхнае намудор мегарлад. Роҳгузарон онро намеби-нанд. Чунки роҳ аз пастӣ мегузарад ва бинов мазор бошад бо мурури замон зери хок монда, танҳо ними айвон аз замони болотар аст. Дар айвони мазор, ки Мавлоно Муҳаммад Алӣ ё Мардони Гайб ном дорад, се намунаи санъати гаҷкории қадимаи бо ҳатти қуғӣ ороёфта бокӣ мондааст. Дар доҳили мазор, аз ду гӯша ду сарсутуни қандакорӣ сутунҳоро зеб медиҳанд. Ҳар қадоми он ба сари гусфанди кӯҳӣ шабоҳат дорад. Дар кисми беруни боми иморат як таҳтаҷуби қандакории қадима вазифаи вассаро адо мекунад. Пораҳои таҷ ва чӯбҳои қандакорӣ ба як давра тааллук доранд ва намунаи ҳунари устоҳон гумноми асрҳои X—XI мебошанд. Матълум мешавад, ки дар замони Сомониён ё каме байдар дар ин ҷо масҷид ё мазори инҳоят зебое соҳта буданд. Агар аз пан ин бозефтҳо назмешудем, дере нагузашта намунаҳои санъати нодири асри миёна аз даст ме-рафт ва мо як умр аз мероси ҳуд маҳрум мегаштем. Ҳулласи қалом, мебонист осорҳон индирро аз ин гӯши дурдаст берун оварем.

Барон маслиҳат ба роҳбари бостоншиносони Панҷакент, дӯстам, доктори илми таърих, бостоншиноси маъруф Александар Маркович Белинницкий занғ задам. Он кас аз бозефти май ҳурсанд шуда гуфтанд, ки ҳудашон ҳамроҳи таъмиргарони Эрмитаж Костров ва Винокурова ба Айнӣ меоянд.

Рӯзи дигар меҳмонон омаданд. Мутахассисон маслиҳат до-данд, ки бозефтҳоро на би Душанбе, балиқи ба Ленинград бурда, дар шароити лаборатории мустақкам қардан зарур.

Баъди аксбардорӣ ва ҷорҳои пешакии нигаҳдорӣ бозефтко-ро ба сандуқҳои чубӣ ҷой қарда, ба Панҷакент ва баъди ба Ленинград бурданд.

Баъди ни корҳо май ба Москва рафта, аксои бардоштаамро ба Б. Гафуров нишон додам. Он кас бехал ҳурсанд шуданд ва ба директори нашриёти «Адабиёти Шарқ» супориш доданд, ки ин расмҳоро чоп қунанд.

PDF Compressor Free Version



Баббосок Гадуров дар либосын доктори ифтихорин Дөзүнчилгэх
мэсузлонд ш. Ойткарда (Хангуустын), 28 марта соли 1970
Аз чийн шүүх (импостант). Нуурл Хасэй.

PDF Compressor Free Version

Болгария Гърция и др. къмън къмън ходарилоси чакъл за конгреси XXV
Одиграни във Варна, България, 1960.

Аз чакъл за рост:

Академик Абдулгани Мирзоев, Даръяко



PDF Compressor Free Version

Ёдөсөнгөн Галырғын даңыл жақсан мүшкүншілердің Логотиптеги мусулмандың Онында.

А) чап салым Сабита Нұрсау Хасан.



PDF Compressor Free Version

Акчи жетеби Ахор Мұхтаров соңғы

«Академик Бібесов Гүлшіров»



PDF Compressor Free Version



Бабайчы Гүлбүрэг дээр хийжин дошигчилсан ш.Дөнхийн музейн олон улсын Олонгарх.

Аз чийн саларыг Сиңиа Нүүрэл Хасан.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی

PDF Compressor Free Version



تاجیکستان

ایران، ترکمنستان

آندریه نیکولائوویچ
«Тоҷикон» (پوپل کوبۇ)

Е. Е. ГАФУТОВ
ТОҶИКОН
ОХИНОҲ АСРИ МИДА
ВА АДАРАН НАД



آندریه نیکولائوویچ دۇنۇم «Тоҷикон»
(«Тоҷикон» دۇشىدە)

PDF Compressor Free Version



Бобонон Рафуров дар чаласан Шурон Олия СССР, соли 1968.

PDF Compressor Free Version



Конференция ЮНЕСКО эн Ашхабадда 1979
Дар жатыры аныл аз өзбекстан А. Муктаров, Бадри Озабой (Эрзин)
А. Мирзасов, М. Кошмалов, М. Шукров

Дер кашол надода, ман албом (муреккабъ) тартиб дода, бо сарсухан ба нашриёт хозир кардам. Ии албом соли 1966 дар Москва аз чоп баромад. Дар Италия аз тарафи олимопи маъруф мусор (Л. Массон ва дигарон) албом баҳон арзандаги грифт. Дар ҳакикат Б. Гафуров дар соҳаи илм заршинос буданд.

Холо ин бозёфтҳо дар осорхонаи ба номи Бехзоди Душанбе маҳфузанд.

БОБОЧОН ГАФУРОВ ВА УНВОНИ ДОКТОРИИ МАН

Моҳи феврали соли 1956 дар Душанбе, дар шурӯи илмии дошишгоҳ, бо иштироқи роҳбари илмии ҳуд А. А. Семёнов рисолаи номзадӣ дифоъ кардам. Ии рисола зери номи «Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в» бо баъзе иловаҳо соли 1964 аз чоп баромад. Роҳбари ман соли 1958 вафот кард. Аз ин пештар соли 1956, Б. Гафуров ба Москва рафтанд. Каси дигаре набуд, ки маро ба химояи рисолаи докторӣ ҳидоят намояд. Ҳуди ман ин иқломро ошкоро баёни карда наметавонистам. Шарм медоштам. Гумон мекардам, ки барои доктор шудан, олими комил будан, дар соҳаи илм тадқикотҳои ҷиддие ба сомон расонидан лозим буд. Илова бар ин ҷунин накли олими маъруфи соҳаи адабиёт И. С. Брагинский ба хотира мемомад. Боре ў тааччубкунон ва масҳараомезона гуфта буд: Ҷавоне дар Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии Москва рисолаи номзадӣ химоя кард. Муҳокимаи кори ў анҷом ёфта ва аъзоёни комиссияи интихоботӣ овозҳоро хисоб мекарданд. Мо дар роҳрав интизори ин натиҷа, саргарми сӯҳбат будем. Соҳиби рисола назди ман омада суюн кард, ки «барои кори докториам қадом мавзӯро интихоб намоям?». И. С. Брагинский дар таҳайюр мондааст, ки ба ин ҷавон чӣ ҷавоб билиҳад.

Қашғиётҳои ман пештар аз дифои рисолаи номзадӣ ба вуқӯй пайваста буданд. Инҳо пайдо кардани катибаи Бобур Мирзо аз Маҷтоҳ, сарчашмаҳои ҳаттии қарни XIX, ки баъзеашон барои тадқикотчиён то ҳол маълум набуланд, катибаҳои қарниҳои мухталиф, асноми қарниҳои XVII—XIX аз Ӯротеппа, аз шаҳру ноҳияҳои дигар ва амсоли инҳо маҳсуб мегаштанд. Баъди химояи рисолаи номзадӣ якчанд асарҳои ман дар Москва ва Душанбе ба табъ расиданд. Масалан, соли 1963 нашриёти «Адабиёти Шарқ» китоби маро бо номи «материалҳо доир ба тарзи Ӯротеппа (мачмуни асноми қарниҳои XVII—XIX) аз чоп баровард. Солҳои 1969—70 як сисила макола ва ду китобам

бахшида ба ҳаёт ва афкори сиёсии шоиран номаълуми асли
XIX Дилшоди Барно нашр гардид. Б. Фафуров из ин кашфиёт
хурсанд шуда, ҳангоми воҳури бо олимони Москва ба онҳо ме-
гуфтанд, ки ҳамин шаҳр шоиран номаълумро кашф кардааст.

Рӯзе устод маро ба назди худ даъват намуда, каме ҳашми-
гииона гуфтанд, ки «шумо ҳеч маҳал Фирдавсӣ намешавед,
«Шоҳнома» навишта наметавонед. Аз пан дифор рисолан док-
торӣ бояд шуд. Фардо фалон соат ба ин ҷо ҳозир шавед». Ман
сари итоат ҳам карда, ба вакти муайян ҳозир шудам. Ин соли
1969 буд. Дар ҳонаи кории Б. Фафуров якчанд олимони гирд
омада буданд. Кадом як масъала мебоюст мухокима шавад.
Вале пеш из он Б. Фафуров маро ба ҳозирини муаррифӣ намуда
гуфтанд, ки ин шаҳр кайҳо метавонист рисолан докторӣ дифор
намоӣ. Вале қашолкори мекунад. Дар Душанбе ба қадри кор-
ҳон ӯ намерасанд, ӯ корҳон зиёле анҷом дода, кашфиётҳои бис-
сре дорад. Аз ғавориҳояш дар якчанд қонгрессҳои байнал-
ҳалқии ҳоваршиносони ҷаҳон, ки дар Москва, Ташканд, Дехлӣ
ба Душанбе баргузор гардиданд, баромадҳон ҷолиб намудааст.
Ӯ метавонад ҷамъбасти корҳон ба анҷом расонидаашро ба ҳи-
моя гузорад. Дигар мавзӯе, ки барон рисолан докторӣ меарзад,
қитобҳон ӯ донир ба Дилшод мебошанд.

Саавумин мавзӯе, ки метавонад ба ҳимоя гузорад, катиба-
ҳои сершумори кашфкардан ӯ аз болооби Зарафшон ва Самар-
кандинд. Ман донир ба ҳар як аз ин мавзӯъҳо фикри ҳозирин-
ро донистан мелоҳам.

Ҳамаи олимоне, ки дар утоқи кории Б. Фафуров гирд ома-
да буданд, ба ман шиносон надоштанд. И. С. Брагинский туфт,
ки қитоби ба Дилшод бахшидан А. Мухторов бештар ба таъ-
рихи адабиёти тоҷик майл дорад. Ҳуди ӯ бошад муарриҳ аст
ва бояд доктори илми таъриҳ үзвон гирад. А. С. Тверитинова
туфт, ки аксар маколаву қитобҳони А. Мухторов дар Душанбе
нашр шудаанд. На ҳамаи аъзоёни шурӯи илмии мо бо маҳсули
кори ӯ шиносанд ва ба ҳимоя гузоштани ҷамъбасти корҳон ил-
мии ӯ шояд як андоза бахсталаб гардад. Ӯ ҳамчунин иловава
намуд, ки дар мавзӯи катибаҳон шарқ қасе то ҳол рисолае дифор
накардааст. Ҳуб мешуд, ки А. Мухторов ҳамин мавзӯъро
ба ҳимоя гузоранд. Дигар рафикови ҳозир инз такрибан ба ҳа-
мин мазмун маслиҳатҳо доданд.

Б. Фафуров ба андешаҳои ҳозирӣ тӯш дода, фикри маро
пурсиданд. Барон ман мавзӯи катибаҳо ҳело ҷолиб буд. Бах-
ри гирд овардани ҳар як ҳат, ҳонда ба ҷол ҳозир кардани онҳо
мединати пурмашаккati зиёле сарф шудааст. Ман гуфтам, ки
ҳамин мавзӯъро ба шумо пешкаш ҳоҳам кард. Ба суоли устод

«Кай ин кор амали метардад?», гуфтам, ки «байди як сол». Хозирин розӣ шуданд. Б. Гафуров нимшӯхиву нимҷидӣ гуфтанд, байди як сол бе рисолан докторӣ ба ни хона ворид нашавед! PDF Compressor Free Version

Ман ба Душанбе баргашта, ба директори худ Б. И. Искандаров аз сӯҳбати ғайрирасмӣ, ки дар хузури Б. Гафуров баргузор гардида буд, маълумот додам. Инчунин гуфтам, ки барои ба анҷом расонидани рисолан худ панҷмоҳа рӯҳсатии илмӣ меҳоҳам. Дириектор розӣ шуда масъаларо дар шурӯи илми наҷбатӣ гузонӣ ва қарор ҳам қабул гардид.

Дар муддати панҷ моҳи рӯҳсатӣ корро ба охир расонидам. Дар Москва мебонист конгресси XIII муаррихони ҷаҳон баргузор гардад. Ман ҳам аз ҷумлани маърӯзачиён будам. Моҳи августи соли 1970 ба хузури Б. Гафуров шудам. Аз дар даромадан замон, байди салому алайк, устод як нигоҳи саводомез карда, гуфтанд, ки «кор қаний?» Маълум буд, ки сухан аз рисолан докторӣ меравад. Дар ҷаҳон ғоҳи ғарбӣ буда, ки корро ҳамроҳ овардам. Он қас ғавран ба назданон мудири шӯъба А. С. Тверитиноваро талабиданд. Ҳонум ҳозир нашуд. Ба ҷон ӯ мувониш омад. Б. Гафуров ба ӯ гуфтанд, ки «А. Мухторов принес свою работу Вы назначте время и обсудите ее. Конечно будут замечания. Он их исправить».

Вокеан, ҳуди ҳамон рӯз дар донишгоҳи ба номи М. В. Ломоносови Москва, ки конгресси муаррихони ҷаҳон дар он ҷо баргузор мегашт, бо А. С. Тверитинова воҳӯрда, аз мувониш пештар воеаро ба ӯ нақл ҷардад. Ҳонум посух доданд, ки байди 2—3 рӯз ба ман гуфта метавонанд, ки рисола қадом рӯз ба мухокими гузонӣ мешавад. (Ин сӯҳбат 13 августи соли 1970 сурат гирифта буд).

15 август А. С. Тверитинова гуфтанд, ки мухокими рисола рӯзи 3 сентябр муйян шуд. Пеш аз оғози ҷаласан илмӣ ҳонум ба ман байз ҷаҳони маслихатҳо лоданд. Аз ҷумла гуфтанд, ки яке аз зiyorин донишманди шӯъбашон Ю. Э. Брегель мебошад. Ҳуб мешуд, ки бо ни шаҳе баҳе нақунам.

Ман Брегельро аз соли 1962 мединистам. Ӯ ба китобе, ки дар Москва ба табъи расондам («Материалы по истории Ура-Тюбэ»), такризи бехад ҳубе наవишта буд. Инчунин аз корхон илми ин шаҳе дар соҳан илми ҳоваршиносӣ оғоҳӣ доштам. Ваље, бидуни маслихати мудири шӯъба, бо Ю. Э. Брегель дар як мавзӯъ баҳе ҷардем. Дар рисолан ман сухан аз Шайх Ҳусайнӣ Ҳоразмӣ ва асари ба ӯ баҳшида «Ҷодат-ул-оинкин» мерафт. Ю. Э. Брегель он вакт дар бораи Шайх Қамоли Ҳоразмӣ сухан ронда, ба фарқияти ин ду шаҳе сарфаҳм нарафта буд (соли 1988

дар шаҳри Медисони ИМА бо Ю. Э. Брегель воҳурда, дар ҳамин бобат сухан рондам. У иштиоҳи худро инкор накард).

Баъди мухокима ман ба Душанбе баргашта, аз пан ислоҳи эрдоҳо шумоҳи декори соли 1970 онро ба Москва, ба номи А. С. Тверитинова ирсол кардам. Аз байн чанд моҳ гузашт. Хонум ҳомум буданд. Охири феврал ба он кас занг задам. Маълум шуд, ки макутби ирсол кардаашон ба ман нарасидааст. А. С. Тверитинова хабар доданд, ки рисола бе иштироки ман ба мухокима гузошта, шуъба онро ба химоя тавсия намуд.

Моҳи март ё апрели соли 1971 Ҳабибулло Сайдмуродов ба Москва рафтанд. Аз эшон ҳоҳиш намудам, ки бо саркотиби илмии Пажӯҳишгоҳи ҳоваршиносӣ воҳурда, фахмад, ки химояни рисолан ман ба қадом моҳу рӯз таъян шудааст. Он кас хабар сўрданд, ки рисолан зиёд дар навбат будаасту химояни рисолан маро ба соли 1972 мегузаронанд.

Аз ин хабари ноҳуш оғод шуда, ба Б.Faфуров занг задам. Он кас посух доданд, ки аз мухокимаи дуввуми рисола хабар надоранд. «Рӯзи ҷумъа ба ман занг занед», — гуфтанд устод.

Рӯзи ҷумъа муаллим гуфтанд, ки химояни рисолан ман рӯзи 3 июн мукаррар шудааст ва ман бояд тайёр бинам.

Баъди гуфтугӯи дуввум боре бо қадом як масъалае ба устод занг задам. Ваъе эшонро пайдо карда натавонистам. Аз корманди шӯъбан ҳуд, рафики дериниам Шарқи Юсуфов ҳоҳиш намудам, ки бо воситаи телефоҳи ҳонағиаш (ман телефони ҳонағӣ надоштам) ба Б. Faфуров занг зада, ҳоҳиши маро расонад. Ш. Юсуфов низ муаллимиро ёфта натавониста аз Иван Антонович ҳоҳиш кардааст, ки илтимоси маро ба устод расонад.

Моҳи апрели соли 1971 Б. Faфуров, мисли ҳарсола, барон ширкат дар мачлиси солонаи Академияи улум ба Душанбе омаданд. Ҳангоми воҳурниамон ба ман таъқид намуданд, ки бояд барвакттар ба Москва оям. Дар сӯхбаташон бо директори монанди Б. Исқандаров низ ин таъқилро тақрор карданд.

Рӯзи мачлиси солонаи рафикови зиёде аз дунбони Бобоҷон Гафуров мегаштанд. Ин бори аввал набуд. Бисёр қасон меҳостанд, ки бо ин шаҳс арзи ҳол карда, эҳтиёчи худро бароранд. Ҳатто бо ҷунин масъала ҳам ба он кас муроҷиат кардаанд. Муаллим каме норизоёна ба ман изҳор жарданд, ки фалонӣ пеши роҳамро гирифта гуфт, ки «муаллим дар Душанбе ба қадри ман намерасанд! Ҳона намедиканд. Меҳоҳам назди шумо ояъ. Оё маро ба кор қабул мекунед?» Устод ба ин ҷаҳон гуфтанд, ки ҳаргиз ин корро накунед! Ба назди ман метавонед барон химояни рисолавон, чопи қитобу маколаҳо ё маслиҳати илмӣ бинед, ўз

барои гирифтани хона! Барои хонагирий наэди А. Каҳхоров развед!

Мачлиси солонзи Академияи улуми Тоҷикистон шурӯъ шуд, тодор пур **PDF Compressor Free Version** дар ҳайати раёсат менишиштанд. Директори китобхони Академия З. Шевченко ҳар воқт назди муаллим китобҳо оварда мегузонти. Касе намедонист, ки китобҳо дар ин мачлисгоҳ барои чӣ ба он кас даркор бошанд?

Баъди маърӯзахон расмӣ ва шунидани ҳисоботи солони сӯзан ба Б. Гафуров дода шуд. Он кас ба минбар бо китобҳон дар даст дошташон баромаданд. Мисли ҳарвакта ниҳоят ботом-кинона, боодобона ва аз назари илми замонавӣ сӯзан меронанд. Устод эродҳо гирифтанд ва маслиҳатҳои муғифид дозанд. Оқибат, Б. Гафуров ба масъалай ба мукофотҳон ба номи Рудакӣ ва Ибни Сино сазовор гардонидани олимон ва арбобони мазданият даҳл карданд. Устод гуфтанд, ки «ман хурд будам, мург доштем. Баъди тухм карда аз катак баромадан, мург дод мезад. Модарам мегуфтанд: «Бобоҷон! Мург тухм кард, рафта ҷир!» Тухми мурғро гирифта ҳайрон мемондам. Мурғи қалон тухми майдаҳак мекард. Вале доди ў «фалакро кар» карда буд. Аммо мургоне буданд, ки тухми тиллой мекарданду аз катак хомӯш баромада мерафтанд».

Б. Гафуров лаҳзае хомӯш монда, ба ақибашон нимгардиш карданду ба академик Зариф Раҷабов рӯй оварда гуфтанд: «Шумо сазовори мукофоти Ибни Сино гаштаел, табрик мекунам!». Баъд устод китобҳон дар наздашон гаронкардари бардошта хитоб карданд: «мана инҳо тухми тиллой!» ва ишғул ҷадиди «Шашмақом»-ро нишон доданд. Ду китоби дигар — ду ҷадид асарҳои профессор М. С. Андреев «Таджики долини Хуфз»-ро бардошта боз хитоб карданд: «Ана инҳо тухми тиллой!» Бори саввум устод ду китобро бардошта суханашонро тақрор карданд. Онҳо ҷадидҳои фарҳангӣ забони тоҷики буданд. Баъд ишғула намуданд: Мегӯянд, ки «фарҳанг» камбудихо дорад. Ба ман гӯяд, ки қадом китоб камбудӣ надорад?! Агар дар ҳакикат камбудӣ дошта бошад, опро бояд ислоҳ намуд ва ба ҳуруфоти арабӣ гардонила аз нав барои Тоҷикистон ва Эрон чоп кард!

Ҳозирин хомӯшона ва бо мароқи зидд Гафуровро гӯш карда, сухапони устодро бо кафқӯбӯҳон бардавом истикбот намуданд.

Таифафуси нимирӯзӣ шуд. Ҳамроҳи устод берун омадем. Он кас ба ман ишора карданд, ки ба монин шивам. Ш. Юсуфов ҳам бӯ мо ҳамроҳ буд. Ҳар сеймон ба хонан ё омадем. Юсуфов дар болон маркази гуфтутӯй телефонҳои байниншаҳри, дар ҳабати ҷаҳорум зиндагӣ мекард. Гафуров бо машакқат зинапояи ҷорқабатаро қадам зада баромаданд. Ба гайр аз соҳибхона —

надари Юсуфов — Турднамак рафики бачагин Faфуров низ, хо-
зир буд. Устод аз Турдиака пурсиданд, ки ин кастро мешини сед? Мўйсафед табассум карда саросемавор гуфтанд, ки албатта. Ин
PDF Compressor Free Version
кас роҳи ўзигар, бо инсари ман солҳост, ки дўстӣ доранд. Faфуров гуфтанд: «Бале! Ин кас Мухторов. Вале ба чон ин кас
дигарон телефон мекунанд».

Ман фахмидам, ки устод чиро дар назар доранд. Хеле шарм
карда (шояд сурх ҳам шуда бошам), аз муаллим узр пурси-
дам. Ба сабаби аз номи ман ба устод телефон кардани Шарқий
Юсуфовро низ гуфта додам. Албатта, узри ман «дорун баъди
марғ» буд. Аммо киноян устод аҳамияти қалони тарбиявӣ дошт,
ки як умр аз ҷониби ман нисбати шахси аз худ қалон тақрор на-
лоҳад шуд.

Суҳбати секасан мо мавзӯҳон гуногуни дошт. Б. Faфуров ба
дустӣ бачагиашон аз рӯзгори худ, аз мушкиниҳон кор, аз он
мамониатҳое, ки аз тарафи қалонҳо содир мегардианд, накл
мекарданд...

26 моҳи май бо мақсади дифон рисолаи докторӣ ба Москва
омада, дар меҳмонхонаи Тоҷикистон ҷойтирифтам. Ҳуди ҳамон
руэ ба ҳузури Б. Faфуров омадам. Баъди салому алайк ва аҳ-
волпурсӣ, устод суол карданд, ки чи эҳтиёҷ доред? Ман гуфтам:
«Муаллим! Шумо чунин мақоли ҳалқари хуб медонед: «Е
зангири девона аст ё аспири». Ман ҳам дар ҳамин ҳолат ҳастам.
Намедонам, ки чи кор кунам. Он кас гуфтанд, ки ман ба ҳориҷа
рафта истодаам ва дар ҳимояни шумо иштирок карда намета-
вонам. Ҳар эҳтиёҷе дошта бошед, хозир гүед. Ман гуфтам: аз
як оппоненти расмии худ, ки Зариф Раҷабов мебошанд ҳавф
дорам. Он кас ба ду кас ваъдан оппонентӣ дода дар рӯзи
муайяншуда наомадаанд. Ин дафъа ҳам шояд одати он кас
«такрор» шавад. Устод чизе ногуфта гушаки телефонро бардош-
та ба Душанбе занг заданд. Раҷабов дар хона ва чон кораш ёфт
нашуд. Ба шахси дигар занг зада бо забони русӣ гуфтанд, ки
«Раджабова живым или мертвым доставите в Москву!» Но ин
тазниот қаноатманд нашуда си кас муовини худро даяват кар-
данд. Ба ў маро муаррифи намуда, чунин гуфтанд: «Он 3 июня
должен защищать докторскую диссертацию. Если кто-либо из
оппонентов не придет, возмешь любого доктора наук и поста-
вишь оппонентом, чтобы срыва не было!»

Бо ҳамин Faфуров рафтанд ва ман байдар фахмидам, барон чӣ
он кас ба ман ва Б. Искандаров таъкид карда буданд, ки бар-
вакътар ба Москва оем. Яъне устод мелостанд, ки ҳар як нора-
сони пешомадаро то сафари худ ба ҳориҷа ҳал намоянд.

Ҳимоя дар рӯзи муайян бо иштироки оппонентон таҳти раё-

сати академик Коростовцев гузашт. Як рӯз пеш аз химон Б. Fa-
фуров аз хориҷа телефон карда, маро ёфта натавонистанд. Муо-
винашонро даъват намуда аз омадан ва наомадани оппонент-
ҳо маълумот гирифта, ба у таъин кардаанд, ки маро ёфта тӯял,
ки ҳамай корҳо ҳуб ачом мейбанд ва у набояд бехуда засабӣ
шавад. Ҳамин ҳел ҳам шуд. Гамхории падарони устод абду-
лобод дар хотир мемонад ва насли оянда бояд аз ин кирзору
рафтор ибрат гирифта, онро дастуралми ҳайти ҳуд кунанд.

Боз як шаҳси гамхори дигтар он солҳо дар вазифаи масъул
буд, ки дар одаму одамгарӣ, одамшиносӣ олимшиносӣ ва таш-
килотчиғӣ аз устод Faфуров қами налошт. У ба ҳеч туни ун-
вони илмӣ соҳиб набуд. Ин марди шариф Хотам Ҳакимбоевич
Солибоев — ноиби сарварди тоҷини ҷумҳурии Тоҷикистон
дар назди девони Вазирони Иттиҳоди Шӯравӣ буд...

27 моҳи май соли 1957, баъди сухбати лирӯза бо Б. Faфу-
ров, ба ҳузури X. Солибоев омадам. Эшон аз ман пурсанданд, ки
магар ба ҳориҷа меравед? Вакте ки мақсади омаданамро до-
нистанд, дар ҷекрашон ҳурсанди ҳувайдо шуду мисли Б. Fa-
фуров суол карданд, ки чӣ эҳтиёҷ дорам? Ман гуфтам, ки «ба-
рои оппонентҳо ва ҳешу табори ба Москва меомада ҷои исти-
комати даркор. Намедонам, ки дар меҳмонхонаи шумо ҳама-
шон ҷойгир шуда метавонанд ё на»?

Солибоев ба меҳмонхона телефон карда директори он ра-
фик Мирзоевро пайдо намуданд. Ба у гуфтанд, ки мошини са-
букрави эшон дар ҳамон ҷои истодаасту онро савор шуда, зул
наздашон ояд Мирзоев омад. Ман бо ин шаҳс шиносои дош-
тamu бâъзе масъалаҳоро пешӯӣ маслиҳат карда будам. Бо ву-
чуди ин X. Солибоев маро муаррифӣ намуда, махсус таъқид
карданд, ки ман «барои лифон рисолан доктори омадаам». Ба
Мирзоев когазу қалам дода, амр карданд, ки ҷависад: I. Ҳа-
ман оппонентҳо ва меҳмонҳои Муҳторов бояд дар меҳмонхона
ҷойгир шаванд. 2. Дар давоми ду рӯз бояд барои зиёфат рес-
тороне пайдо кард. Агар пайдо карда натавонад, зуд ҳабар
дихёй (ҷунки ман намешавам, барои ширкат варзишан ба сес-
сиюн Шурон Олии Ҷумҳурии меравам). Ман имконият дорам, ки
бо рафиқони армани гуфтугӯй карда, ресторани «Арагви»-ро
киро кунам».

3. Рӯзи химояи Муҳторов мошини «Волгагж»-и савор шуда ома-
даатон ва мошини «Рафик» ба ихтиёри ҳамин одам.

X. Солибоев боз аз ман савол карданд, ки чӣ эҳтиёҷи диг-
тар дорам. Ман миннатдорӣ изҳор намуда, гуфтам, ки «ин қа-
дар илатифоти шуморо ҳеч вакт интизор набудам». Мирзоев аз
таъиноти Солибоев ҳам зинетар хизмат кард. У барои зиёфа-

ти аъзбени Шурон илми ва меҳмонони ба Москва из Душанбе-
ву Үротеппа омада, ресторан «Пекин»-ро киро кард (ошёнаи
13). Барон ҳурсандона гузаштани ин шабнишинӣ сарояндай ху-
шовози қавон Даврон Алиматовро овард, ки он вакт дар Моск-
ва таҳсил мекард.

PDF Compressor Free Version

Муносабати дар шахси номдори чумхурии мо — Гафуров ва
Солибоев, ки дар пойтахти Иттиҳоди Шӯравӣ вазифаҳон масъ-
улро дар ӯҳда доштанд, касро ба ҳайрат мегузашт. Онҳо пой аз
Тоҷикистон иаканда, дар ташвиши нешравии он ва тайёр кар-
дани мутахассисони варзидаи соҳан илм буданд, одаму одамга-
рии аҷодидиро пос медоштанд, ғамн миллатро меҳурданд.

Суҳан аз саҳми Б. Гафуров барон тезонидани узвони докто-
рии ман оғоз ёфт. Устод то тасдики ин рисола аз тарафи ВАҚ
ғамхорӣ жарданд. Ҳимояи рисола моҳи июн сурат гирифта буд.
Кормандони Институти ховаршиносӣ ва ВАҚ мебонист ба рух-
сатӣ раванд. Бо вучуди он кор қашол ёфт. А. С. Тверитинова
из дар ташвиш буд. Боре дар қабулгоҳи Гафуров ҳамроҳи ҳо-
нум нишаста будем, ки академик Коростовцев пайдо шуд. Ӯ
на танҳо раиси Шурон илмии Институти ховаршиносии Москва,
балки аъзои ВАҚ ҳам буд.

А. С. Тверитинова ба ӯ арз кард, ки як сол боз рисолан
А. Мухторовро ВАҚ надидавест ва бисёрҳо меҳоҳад, ки эшон ба
кори дида баромадани ин рисола, ҳамчун аъзои ВАҚ, саҳме
гузорад. Ҳонум илова намуд, ки кори Мухторов аз он рисола-
ҳое нест, ки барон «унвон гирифтган» навишта шуда бошад. Ин
асар аз ҳамон корҳое, ки аз Оснён Миёна тавассути шӯбзи мон-
голийи шудаанд, фарки кулии дорад. Аз ҳамин нуқтаяи на-
зар мебояд ба ин рисола муносабат намуд ва бо ВАҚ муюни-
ла кард. Коростовцев ваъда дод, ки ба ин кор даҳл мекунад.

Б. Гафуров ба илтимоси А. С. Тверитинова бодикват гуш до-
да, илова намуданд, ки худи он кас дар тааҷҷуб ҳастанд. Ал-
батта, вакт пайдо карда бо ВАҚ тамос мегиранд. Баъди гузаш-
тани якчанд рӯз устод ҷунин ҳабар доданд. ВАҚ аз рӯи кон-
дан мавҷуда рисоларо барон тақриз ба қадом як олим ховарши-
нос равон кардааст. Ин олимни беинсаф зиёда аз шаш мөн кор-
ро нигоҳ дошта, баъд варак лада фахмидааст, ки ӯ мутахасси-
си соҳан катибшиносӣ нест (рисола ҷунин ном дошт: «Этног-
рафические памятники Кухистана как источник по истории на-
родов Средней Азии XI—XIX вв.»).

Рисола ба ВАҚ боз мегардад. Ин ташкилоти из ҷонон ғам-
хор мухлати дуру дароз фикр карда мекобад, ки дар соҳан ка-
тибшиносӣ қадом олимни Иттиҳоди Шӯравӣ кор мекунад, ки
рисоларо ба ӯ супоранд? Ҳулласи қалом, қашолкории беларвоē-

на моҳдо идома ёфта, оқибат маҷбур мешаванд (ё касе тавсия мекунад), ки рисоларо тасдиқ кунанд.

Барон Б.Faфуров бидуни тасдики ВАҚ ман доктор ва ҳатто профессор. **PDF Compressor Free Version**

КИССАИ «ТОЧИКОН»

Соли 1972 дар шаҳри Ашкобод дар мавзӯи «Тараққиёти иҷтимоию фарҳангии кишварҳои Осиён Марказӣ дар зерди XIX—XX» конференсияи байналхалқӣ баргузор гашт. Б. Faфуров ташкилотчи ва сарвари он буданд. Ҳукумати Туркманистон хост, ки муаллимо дар меҳмонхонаи ифтихорӣ (ё ҳукуматӣ), ки «Хонсаи Некру» ном дошт, ҷойгир кунад. Он кас мисли одати ҳарвазтаи худ, дар катори дигарон, меҳмонхонаи «Интурист»ро иҳтиёр карданд.

Донир ба кори конференсияи сеюмини ЮНЕСКО, аз руи лондъян «Омузиши тамаддуни Осиён Марказӣ», мақолаву китобҳо навишта шудаанд. Аз ин рӯ, мо ба кори он даҳл накарда, ба бэъзе лаҳзҳои вобаста ба рузгори Faфуров дар рузҳои кори ин ҷамъомад тавакқуф менамоем.

Ба иштирокчиёни кори конференсия раиси Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС, президенти Покистон ва шоҳанишои Эрон бо номаҳои маҳсус муроҷнат карда буданд. Вале намояндагӣ ЮНЕСКО аз Париж дер монда, дар оғози он ширкат варзида натавонист. Барон он ки обрӯи ин ташкилот наст нашавад, конференсия аҳамияти илмию сиёсии худро аз даст налиҳад, Б. Faфуров як «ҳиллаи шаръӣ» ба кор бурданд, ки онро на ҳамаи иштирокчиёни пайхас кардан. Намояндагӣ доимии давлати мо дар ЮНЕСКО Л. И. Мирошинков буд. Бо супориши Faфуров ӯ ҳамчун меҳмони аз Париж, аз тарафи ин ташкилот ба сифати расмӣ, ба иштирокчиёни муарриffi шуд. Л. И. Мирошинков табриқномаи ЮНЕСКО-ро дар ҳузури тақрибан 300 нафар дошишандони 23 кишвари ҷаҳон ба забони англисӣ қироат ме намуду шахси дигар, ки низ рус буд, матни ўро бадехтанд ба забони русӣ тарҷума мекард. Гоҳо ҳуди Мирошинков из табасум ҳуддорӣ карда наметавонисту мо ҳам. Вале ҳориҷиёни аз ин «ҳиллаи шаръии» Б. Faфуров бехабар буданд.

Иштирокчиёни конференсияи Ашкобод аз ҷумлаи нахустин шаҳсоне буданд, ки бо асари Б. Faфуров «Точикон. Тарьихи қадимтарин, қадим ва асрҳои миёна» ошино шуданд. Дар даромадгоҳи толори конференсия ни китобро ба фурӯш гузошта буданд. Устод ба бисёр шаҳсони давлатшуда, дустону ҳамкорони

худ, китобро бо соядашон тухфа карданд. Аз чумла ба руи нусхан ба ман тухфакардашон чунин навиштаанд: «Моему большому другу профессору Мухтарову от Гафурова Б. Г. 27 сентября 1972 г.». Ии нусхай барон ман табаррук дар сон наимоёни китоблониам ингол дошта мешавад. Он вақт ман хануз унвони профессорий надоштам. ВАК хануз рисолаамро тасдиқ накарда буд. Вале аз нуктан назари устод, ман ии унвонро соҳиб будам!

Дар кори конференсия олимони Ўзбекистон бо сарварни президенти Академияи улум О. Содиков ширкат ҷарзидаанд. Ез дондрам, ки директори институти ховаршиносии Ўзбекистон С. Азимчонова як нусхан «Точикон»-и Гафуровро дар руи курсии нахдуюни гузоншта, ба тарафи О. Содикова, ки дар президиумни маҷлис менишашт, ишораҳо мекард. Ў гуфтани буд, ки «бинид Гафуров боз чӣ кор кардааст?! Ии китоб «Точикон» номида шудааст?!

Умуман асари Б. Гафуров аз тарафи ахли нам икхеда қабул нашуда буд. Якчанд нафари олимон, ки акалниятро ташкил медоданд, доду фарӯд бардоштанд. Ҳатто ба муаллиф тухмат намуда, дар саҳифаҳои матбуот баромад карданӣ шуданд. Яке аз ии гуна олимон бостоншиноси ленинградӣ Вадим Массон буд. Гафуров ба ии қабил олимон ҷавоби сазовор зода, асаражонро муҳофизат карда тавонистанд. Устод ба ман гуфта буданд, ки боре бо В. Массон дар роҳрави Институт рубарӯй шудам. Ўз аз наздишавӣ ба ман ҷуръат накарда, ба ҳадом як хонаи корӣ сар ҳалонда рафт.

Соли 1977 ишғи президенти АУ Ўзбекистон Нурмуҳаммадов дар Душанбе бо Б. Гафуров воҳурда, туфтиаст, ки «Домудоғи Мо ишбати китоби шумо «Точикон» ягон эрдое надорем. Факат мелоҳем, ки шумо номи онро дигар кунед». Дар ҷавоб устод ба у гуфтаанд, ки «сизлар ҳам «узбеклар» деб битта китоб чиқарнишлар». Ии сӯҳбати дукасаро Б. Гафуров шахсан ба ман гуфта буданд. Агар олимони замсоя аз руи ии масдигҳат тоҷ мекарданд, ҳуздун ҳозираи Ўзбекистон барон ўзбекон «зиддатӣ» мекард!

Ба вқсариюти олимони шарқшинос, маҳсусан точикон, ии асар таассуороти бой баҳшид. Точиконро ба ҳудаш шилосонанд. Ии асар бо тезлоди 10 ҳазор дар Москва изшр шуд ва миқдори камаш ба Ўзбекистон расид. Дуконоҳи китобфурӯши ии китобро «зери остин» фурӯхтанд. Баъзеҳо ба он китобҳои дигари қасмаҳарро ҳамроҳ карда, бо парҳи дучанду сечанд ба ҳаридорон пешкаш намуданд. Нарзи китоб 4 сўму 17 тин буд. Абдуллоҳек Муродов, барадвори доғизи маъруфи тоҷик Чера-

бек Муродов, ба ман гуфта буд, ки «китобиFaфуроро ман, албатта, хонда измебароям. Вале ин асар бояд дар хонаи ман бошад. Онро кофтам. Танҳо як адад пайдо карда 30 сүм дода харидам».

PDF Compressor Free Version

Ин навъ хабарҳо ба ман бисёр расидаанд. Рӯзе бо устод нишаста сӯхбат мекардем. Ба он қас арз кардам, ки асарапон муҳлиси зиёде дорад, вале дар фурӯш нест. Бисёр қасон онро аз нарҳаш боло гирифта истодаанд.

Б. Faфурор ба суханони ман гӯш дода, як фикр ҳам карданд. Вале тааҷҷуб накарда, саволомезона гуфтанд: «Ахрорҷон! Нисбат ба оне ки китоб дар рафҳон дукон ҷанг зер карда хобад, ҳамин хел тала шавад беҳтар немӣ?»!

Барои баъзеҳо «Тоҷикон» доруву дармон шуда буд. Рағни ман Гулрӯз Навruzov ба ватанаш — Ишкошим рафта, барои аёлати ҳамсояши, муйсафеди 82-сола меравад. Бемор бистари буд. Вале дар даст «Тоҷикон»-и Faфуроро нигоҳ медошт. Г. Наврузов тааҷҷуб намуда, сабаби китобдории беморро мепурсад. Муйсафед посух додааст, ки «агар ҳамин китобро аз ҳуд дур гузорам, дарди ман боло мегирад». Бале, «Тоҷикон» давон дарди ҷандинасран тоҷикон гардидааст.

Баъди чопи «Тоҷикон» ба забони русӣ Б. Faфурор қаноатманд нағардида, ба китоби ҳуд иловахо дароварда онро барои нашри тоҷики тайёр мекарданд. Илова бар ин дар нашри тоҷики муаллиф манбъ ва тадқикотҳон то аввали соли 1977 ба даст омадаро ҳамроҳ кардааст.

Дар ёд дорам, соли 1975 буд. Дар Москва, дар хонаи кории Бобоҷон Faфурор нишаста мисли ҳарвакта сӯхбат мекардем. Ногахон ҷехран устод каме тағйир ёфт, суханашон ҷиддӣ гашт ва ба ман муроҷиат намуда гуфтанд:

— Ахрорҷон, як илтимос.

Якчанд сония ба ҳуд наомада андеша рондам, ки ин шахси бузург чи илтимосе аз ман доранд?

— Китоби ман «Тоҷикон» ҳоло ба забони тоҷики аз тарафи Абдуқодир Маниёзов тарҷума шуда истодааст. Ман меҳоҳам, ки шумо мухарририни онро ба зиммӣ ҳуд гиред.

Росташ, ки ин гуна илтимосро ман ҷашм дошт набудам. Танҳо ҳамин суханон ба забонам омаданд:

— Муаллим! Магар ман аз ӯҳдан ин кор баромада метавонам?

— Бале! Шумо метавонед. Вазифа тоҷро омухта, пеш аз бозгашт ба Душанбе маро дила равед,— гуфтанд устод.

Баъди як ҳафта сӯхбати мо дар атрофи «Тоҷикон» давом

кард. Ман таклифхон худро пешниход намудам. Такрибан ҳамаи онро устод қабул кардаид.

Масъалагузори ва проблемаҳон чоли «Точикон» ба забони тоҷикӣ **PDF Compressor Free Version** имай муаллифи муҳаррир буданд.

Масъалагузориҳои ман, маслихатҳон иҷони мо этимоди Гафуровро ишбат ба ман боз ҳам кавитар гардонид. Масалан, директори нашриёти «Ирфон» С. Ҳоҷаев чунин супориш гирифта буд: «Ҳар масъала ё эҳтиҷе, ки ишбат ба чоли «Точикон» ба забони тоҷики пеш ояд, гӯфтаанд ба у Гафуров, маро ташвиш надода, аз Мухторов нурсед». Ин таъкидро он кас шаҳсан ба Ҳоҷаев дар ҳузури ман ва ба воситан телефони инз кардаанд. Боре дар нашриёти «Ирфон» мудири шӯъба ба кори ман шубҳае пеш гузошт. Он вакт С. Ҳоҷаев аз вазифаи директории «Ирфон» озод шуда, ба сифати директори нашриёти «Маориф» кор мекард. Ман уро ба назди мудири шӯъба дазвват карда илтинос намудам, ки дар ҳузури ин шаҳс таъиноти Гафуровро хотиррасон қунад. Шоҳидни Ҳоҷаев масъалан бахсталабро аз миён бурд.

Ба забони тоҷикий ба чоп тайёр кардани «Точикон» кори саҳл набуд. Барои равшани андохтан ба ин масъала бâъзе мушкидони паси сар шударо барои хотири насли оянда мебояд ба рӯи когаз овард.

Матни русии китоб таърихи ҳалқи тоҷикро аз давраҳои қадимтарин то миёнан аери XVIII, яъне то оғози ҳукмронии сулолан мангит, дарбар кардааст. Матни тоҷикии он то солҳои таълабан Инқилоби Октябр расидаваст. Ҳачми китоб, ба ин васили, такрибан бист ҷузъи чопӣ афзуллааст. Иловা бар ин, ба матни пешинан асар, ҳар ҷо-ҳар ҷо порча-порча иловахо, ба ҳачми ду ҷузъи чопӣ мебоист дохил кард. Ҳамзан иловахоро дар як китоб ҷой додан имкониопазир буд. Чунки ҳачми китоб аз 80 ҷузъи чопӣ афзуда, нашри он душвор ба нарҳаш дандоншикан мешуд. Инчунин он когази маҳину сифатони тунуки истеҳсоли Финландия, ки нашриёти Москва истифода карда буд, дар Душанбе пайдо намешуд. Бо ҳамин сабаб ман дэр назди Б. Гафуров масъала ғузоштам, ки «Точикон» иборат аз ду китоб ба чоп тайёр шавад. Барои иҷрои ин кор фасли панҷум бо ду бобаш (аз иерои XVI то нимзӣ аввали аери XVIII) бояд ба китоби дӯйум дохил гардал. Дар он суват китоби икум ба ҷои панҷ фасл иборат аз ҷаҳор фасл мешуд. Б. Гафуров розӣ шуданд. Ҳодо китоби икум аз 50 ба китоби дӯйум аз 30 ҷузъи чопӣ иборат мебошад. Тавзедот аз рӯйхати сарҷашмизу адабиётҳои истифодашуда бо иловажон ҷузъӣ дар охири китоби дӯйум ҷой дода шуд.

Ман инчунин дар назди устод доир ба зикри номи муаллифоне, ки асархояшон дар мати истифода шуда буданд, таклиф ба миён гузоштам. Зимнан номи баъзи онҳо зисттар ва номи муаллифоне дигар тинни ва баъзан дар поварақ зикр ёфта буданд. Устод ба ин фикр ҳам розӣ шуданд. Вале ин корро ба таври зарурӣ ислоҳ намудан кори сахл набуд. Чунки дар баъзе мавридҳо мазмун коҳида душворфаҳм мегашт.

Иловахон муаллиф, ки мебоист дар ҷойҳои мувоғиқ гузошта шаванд, кори бо тезӣ ба ҷонӣ ҳозир кардани китобро мушкил гардонид. Яъне рақамхон дар поварақ ва охири китоб гузоштаро мебоист фасл ба фасл иваз кард. Калонтарин илован устод «Оид ба масъалаи пайдоиш ва инкишифӣ забони адабиёти классики тоҷику форс» ном дошт ва ҳаҷмзан қариб як ҷузъи чопӣ буд.

Масъалаи ҷузъии дигар ин ба таври саҳех аз забони русӣ ба забони тоҷики тарҷума кардани порчаҳо аз асарҳон К. Маркс, Ф. Энгельс ва В. И. Ленин буд. Ман ба тарҷуман асарҳон чопшудай муаллифони мазкур ҷандон боварӣ надоштам. Аз ин рӯ, барои содир нагардидани иштибоҳе мутарҷимони филиали Институти марксизм-ленинизми назди Қумитан Марказии хизби коммунисти Тоҷикистон И. Диёров, И. Келдиев ва М. Усмоновро ба хонаи ҳуд даъват намуда, бо онҳо маслиҳат кардам. Як рӯзи том мо ҷорӣ нафар ҳамон иқтибосҳои дар «Тоҷикон» зикр ёфтари лода баромада, ислоҳҳо доҳил намудем. Ҷое ки ислоҳи ҷузъӣ талаб мекард, ба Б. Ғафуров нишон дода, розигии эшонро тирифтам.

Мушкилини дигаре, ки мутарҷимону мухаррирро пеш омад, тарҷуман номи ашҳос ва номҳои ҷуғроғӣ аз русӣ ба забони тоҷики буд.

Масалан, дар матни русӣ номи ҳокими Сүғд Диваштич омадааст. Дар Эрон ӯро Дивоштак номиданд. Мебоист бо олимӣ сүғдшинос, доктори илми филологӣ В. А. Лившис, ки дар Ленинград зиндагӣ дорад, маслиҳат шавад. Ҳоло дар матни тоҷики номи ҳокими Сүғд Дивоштак ҳонда мешавад. Умуман муродифи номҳои сүғдиро пайдо кардан кори сахл набуд.

Дар матни русӣ қабилаҳом кӯмманҷӣ — скифҳо номбар шудаанд. Маслиҳат шуд, ки ба забони тоҷики онҳоро сакоӣ номем. Дар матни русӣ макони ҳафиёти давраи санг дар ноҳияи Дангара Куй Булён омадааст. Пурсучӯи аҳолии маҳаллӣ равшани аидоҳт, ки ин ҷорӣ Булёни Пойн ҳам меномиданд.

Дар матни русӣ бо айби матбуот иштибоҳҳо низ ба ҷашм мерасиданд. Барои ислоҳи онҳо мебоист матни асарҳон иқтибосшударо муонна карда, бо муаллифи асар Б. Ғафуров ва

мукаррири матни русин китоб (Б. Литвинский) вохӯрда, ба мастьала равшани андозам. А. Маниёзов бо сабаби серкориаш корро қашод дод. Мебонист чорае андешид. Бо розигин Б. Гафуров, қисми китобро ба дигар мутарчим — Нусур Холмухаммадов супоридам. Акиун вазифаи ман байни ин ду мутарчим «тарозу» шудан буд. Ҳар ному истилоҳон ҷуғроғӣ ё иҷтимоне, ки муродифи он кобили қабули як мутарчим мегашт, мебонист (баъди маслиҳат бо муаллиф) ба назари мутарчими дигар росонид, ки истилоҳо аз ҳам фарқ накунаид. Масалан, ба руса одоти мардуми давран ибтидой — «ручная рубила», «зерна терка» ба забони тоҷикий «дастколаҳои сангӣ» ва «ховани ос» тарҷума шудааст, ки кобили қабули ҳардун мутарчимон гаштааст. Бо мақсади тезонидани кори тарҷума якчанд рӯз ҳамроҳи Н. Холмухаммадов дар истироҳатгоҳи Академияи илмҳо (дар дарен Ромит) ҳам кор кардам.

Кори мушкиле, ки ба зимма доштам, пайдо карданн матни тоҷикии шеърҳои классикони форсу точек ва аз назари адабиётшиносон гузаронидани онҳо буд. Яъне мутарчимон шеърҳои дар матни русӣ овардаро тарҷума намекарданд. Баъзе порҷаҳои шеър аз забони арабӣ ба русӣ тарҷума шуда буданд. Гиреҳро мебонист күшод. Ин ҳам ба хотири тезонидани чоп бар зиман ман буд.

Ба ҳама маълум, ки Б. Гафуров асари худро дар асоси сарчашмаҳои таърихии муарриҳони давраҳои гуногун навиштаанд. Як қисми асарҳо ба забони русӣ ва дигар забонҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Б. Гафуров аз ин тарҷумаҳо истифода кардаанд. Акиун мебонист матҳои иқтибосшударо аз нусҳаҳои асл пайдо намуд. Ҳол он ки на ҳамаи асарҳои дар «Тоҷикон» иқтибосшуда дар китобхонаҳои Душанбе мавҷуд буданд. Бо мақсади пайдо карданн нусҳаи асл ва қадимаи матн мебонист ба Тошканду Ленинград ва Санкт-Петербург сафар кара. Инчунин аз рафиқони шиноси дурдасти худ, мисли В. А. Лившиц аз Ленинград, А. Үрӯбоев аз Тошканд, М. Абрамов аз Самарқанд ва дигарон ба воситай мактуб кумак талаб карда будам.

Барон пурра гардонидани матн мебонист асарҳоеро истифода намуд, ки онҳо байни солҳои 1971—1977, яъне баъди чопи русии китоб нашр шудаанд. Асари Сволибӣ дар Тошканд, «Таъриҳи Табарӣ» дар Эрон, мақолаҳои алоҳида дар маҷаллаҳо ва монанди инҳо. Пайдо карданн матҳои зарурӣ аз нусҳаи асл кори саҳт избуд. Чунки саҳифаҳои матни русӣ бо дастивишко ё асарҳои чопӣ, ба асарҳои бо ҳуруфоти арабӣ интишоргашта, мувоғиқат намекарданд.

Матни русии китоб инҷиҷӯи камбулиҳо дошт: иқтибос аз

саражман адабӣ ва таърихӣ бе нишондоди чои чопу саҳифаи он омада буд (масалан, аз Балъамӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ ва дигарон).

PDF Compressor Free Version

Батар ӯзбекӣ дарон муаррихони асримиёнагӣ мутарҷимон аз русӣ ба тоҷики гардонда буданд ва сифати тарҷума ҳам ҳуб буд. Масалан, аз асарҳои Язди, Ҳондамир, тазкираи «Мират уз-хвёл» ва гайра. Вале ба қондай қабулишуда риоя намуда, ман зарур доностам, ки нусхан асли матнҳоро аз сарҷашмаҳо пайдо намоям.

Тарҷуман асар барои мутарҷимон ҳам кори саҳл набуд. Ба забони тоҷики тарҷума карданни номҳои қадимаи юнонӣ, боҳтарӣ, сүғдӣ, истилоҳҳо аз забонҳои арабӣ, туркӣ ва дигар забонҳо маҳорату малақан зиндеро талаб менамуд.

Баъди марғи Б. Фафуров шахсоне пайдо шуданд, ки соҳтакорона худро ҳамнишasti он қас ё ҳатто муаллимаш эълон карда, ҳар наъвъ хотираҳои подарҳаворо пешкаши мардум гардонидани шуданд.

Баъзе дигар рафикови ба «ҷану рост» баёнот дода, аз номи Гафуров суханони ногуфтани ўро эълон карда ғаштаанд..

Ба маълумоти ҳонаидагон мерасонам, ки ҳар як боби китоби дуюми «Точикон» байни ману Гафуров борҳо мавзӯи гуфтугӯй қарор гирифтааст. Бори охир дар ин бора мо 16 рӯз пеш аз марғи устод мулокот доштем. Агар ягон эроде ё шубҳае пайдо мешуд. Гафуров ба ман мегуфтанд. Он қас ҳеч маҳал дар бистари марғ бо қасони бегона сӯхбат ороста аз асари ҳудвази ҳол намекарданд! Ҳатто аз ман ҳоҳиш карда буданд, ки муҳаррир таъин шудани худро ба ҳар қас ошкор на намоям.

Сӯхбати охирини ману Б. Гафуров 26 июня соли 1977 дар шинохонан Ҳукуматӣ сурат гирифт. Онро алоҳида хотира кардаам. Баъди вафоти устод кори мушкини ба ҷон ҳозир қардани «Точикон» ба зимиҳи ман афтод. Ман ҳам муҳаррир будаму ҳам вазифан муаллифро адо мекардам (ҳондани корректура, сӯфа ҷо ба ҷо гузоштани аксоҳо, ҳаритаҳо ва ҳоказо).

ДАР КОБУЛ

Дар оғози соли 1972 маълум шуд, ки ман, бо мақсади шиис шудан ва ҷамъ қарданни маълумотҳо аз китобҳои қаламӣ ба муддати ду моҳ ба Афғонистон меравам. Аз рӯи қондай мавҷуда шӯъбии ҳориҷии Академияи улуми Иттиҳодӣ Шӯравӣ бояд ба ман аз Москва то Кобул билет (тикет) меҳарид ва ҳоказо.

Дар Москва пеш аз сафари ҳуд бо Б. Гафуров ҳамсӯҳбат шудам. Он қас суханро аз соли 1971 сар қарданд. Дар ин сол

ду нафар кормандони институт ховаршиносии Москва, ҳанго-
ми бозгашт аз Эрон, коидай сарҳадиро риоя накарда, сазовори
таъна ва ҷазо гашта аз кор ҷонда мешаванд. Устод кори но-
шоями Соронсаид Ҳамидон, ба ман маслихатхон муфид до-
данд ва якчанд маротиба таъқид намуданд, ки «шумо фаромӯш
накунед, ки аз номи ҳалки тоҷик мераҷед». Эшон дар хотима
илова намуданд, ки ба ҳар ағоне, ки аз он қас қасол мекунад,
салом расонед.

Дар ҳар кучое, ки номи Б. Faфуров гирифта мешуд, олимо-
ни ин кишвар бо эҳтироми ҳос онро талаффуз мекарданд. На-
танҳо олимони ховаршиносӣ ғғон, ки бо устод дар конгресҳои
ховаршиносони ҷаҳон ё дигар ҷамъомадҳон илмӣ ошӣӣ пайдо
карда буданд, балки онҳое, ки аз илм дур, вали дар корҳои
масъули давлатӣ буданд, ба Faфуров эҳтироми ҳос доштанд.
Масалан, кормандони вазорати иттилоот ва қултур Шарифӣ ва
Насими Ҷаҳонӣ ба забон овардани номи Faфуров аз курсони
кориашон нимхез шуда ду даст ба сар бурда, баъд онро бӯсиданд.
Бо ин ҳаракати ғайриодди онҳо арзи эҳтиром ба ҷо оварда, чу-
нин вонамуд мекарданд, ки гӯё аз ҷаҳраҳои Faфуров мебусида
бошанд!

Дар Академияи илмҳои Афғонистон — «Пашту Тулона», дар
ҷамъияти илмии «Анҷумани таъриҳ», дар нашрияи маҷаллаи
«Орено» ва ҷойҳои дигар сухан ҳатман аз Faфуров ва ҳамкории
илмӣ бо олимони шӯравӣ мерафт. Баъзеҳо (Риштии, Мониши Ҳи-
рави, Мир Ҳусайн Шоҳ, Ҳабиби ва дигарон) аз сұхбатҳои ҳуд
бо Faфуров наклҳо мекарданд...

Дар конференсияи байналхалқии дар боло зикр шуда, ки
дар Ишқобод баргузор гардида буд, аз Афғонистон якчанд оли-
мон ширкат доштанд. Ман ҷанд моҳ қабл аз ин кишвар баргаш-
та, бо онҳо борҳо ҳамсӯҳбат шуда, барои ёри ба кори илмӣ
омодагии онҳоро эҳсос карда будам. Байни ману олимони ин
кишвар як наъъ наздики ва дӯстии бародарона ҳис карда мешуд.
Онҳо низ мазо одами «худӣ» пиндошта арзи ҳол мекар-
данд. Масалан, Риштии ҷунийн суханонро ба ҳуд лоик дилад буд:
«Б. Faфуров бештар ба олимони Эрон ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир на-
муда, ба олимони Афғонистон камтар эътибор медиҳад». Ман
ни гуфтаҳои бесосро рад карда бошам ҳам, ба устод расони-
данд. Б. Faфуров ҳуди ҳамон рӯз бо олимони Афғонистон сӯҳ-
бати ҳоса оростанд, ки дар он ҷанд нафар олимони шӯравӣ (аз
ҷумла камни) ҳузур доштанд.

Академияи улуми Иттиҳоди Шӯравӣ бо Афғонистон созиш-
номон илмӣ имзо карда буд. Дар асоси он дар қисмати шимолци
ни давлат бостоншиносони Русия бо иштироки се нафар бостон-

шинос аз Ҷабекистон ва Туркманистон ҳафриёт мегузаронанд. Сарвари ин даста, ки бадали се мохи тирамоҳ тақрибан 12 ҳазор доллари америконро ҳарҷ мекард, хонум И. Т. Кругликова буд. У аз 1974-жарои ӯндои ҳабар налошт. Вале рус буд! Бостоншиносон дар ҳудуде кор мекарданд, ки аз давраҳои қадимтарин то алҳод бо таърихи ҳаяти тоҷик пайванди ҷудонашаванда дошт. Аммо аз Тоҷикистон ҳеч кас дар ҳайати бостоншиносони шӯравӣ наобуд. Ман ба назди президенти Академияи улуми Тоҷикистон борҳо масъала гузашта будам, ки дар ин ҳайат на танҳо бостоншиносон, балки муаррихон из ширкат варзианд.

Академияи Тоҷикистон ба Москва мактубҳои расмӣ ярсол намуд. Оқибат барои ду нафар ҷой доданд. Соли 1974 ба ҳайати бостоншиносон ман ва бостоншинос У. Пулотов дохил шудем.

Тирамоҳи соли 1974 дастаи бостоншиносон аз бандари Ҳайратони Тирмиз вориди мулки афғон гашта, ба шаҳри Мазори Шариф омадем. Ман дар Тағовусот ном сарой истиқомат иҳтиёти намудам. Дар ин ҷой дастаи мутахассису мутарҷимони шӯравӣ ва Тоҷикистони Шӯравӣ истиқомат мекарданд. Мувоғики накшай пешакӣ ман мебонист ба омӯҳтани ҷуғрофияи таъриҳи Балҳ машгул шавам. Зуд-зуд ба назди бостоншиносон рафта меомадам, ки тақрибан 80 км. дурттар аз Мазори Шариф, дар деҳаи Ниғка икмат доштанд. Боре зарур шуд, ки вобаста ба кори дастаи (отряди) бостоншиносон ба Қобул сафар қунам.

Маро дар меҳмонхонаи бехтарини онвақта — «Қобул» ҷой карданд. Аз рӯи маълумоти радио ва рӯзномаҳои Қобул ман ҳанӯз дар Мазори Шариф оғоҳ шуда будам, ки Б. Ғафуров вориди Қобул гаштазанд. Ҳушбахтона, дар меҳмонхона маълум шуд, ки устод дар ҳамин ҷой, дар ошёнан дувнум, дар ҳучраи рӯбарӯи ман истиқомат доранд.

Хурсандии мо аз ин воҳурӣ ҳадду канор налошт. Он кас медонистанд, ки ман дар ҳайати бостоншиносон ба Афғонистон омадаам. Вале Ғафуров ва ман ҳам умед налоштем, ки бо якдигар воҳурда, ҷанд рӯз мусоҳиб мешавем (Пеш аз сафар он кас барои пешрафти кори илмии ман дар Афғонистон якчанд маслихатҳои муфид дода буданд).

Муаллим мошини шаҳсӣ доштанд на як олимӣ афғон меҳмондорашон буд. Б. Ғафуров тирифтори бемории гурза буданд. Бинобар ин аз меваҳо бештар азор ва из полезӣ — тарбуз истельмол мекарданд.

Хонаи истиқоматии он кас «люкс» буд. Яъне ду хона, ташниб ва ҳочатҳона дошт. Дар як гӯшай хона куттун қоразин пур аз

ду нафар кормандони институти ховаршиносии Москва, ҳанго-
ми бозгашт аз Эрон, коидан сарҳадиро риоя накарда, сазовори
таъна ва ҷазо гашти аз кор ҷонда мешаванд. Устод кори во-
шоми онҳоро мисол ҷаҳарда, ба ман маслихатҳои муғнид до-
данд ва якчанд маротиба таъкид намуданд, ки «шумо фаромӯш
накунед, ки аз номи ҳалқи тоҷик меравед». Эшон дар хотима
илова намуданд, ки ба ҳар ағғоне, ки аз он қас Ҷавон мекунад,
салом расонед.

Дар ҳар кучое, ки номи Б. Faфуров гирифта мешуд, олимо-
ни ин кишвар бо эҳтироми ҳос оиро талаффуз мекарданد. На-
танҳо олимони ховаршиноси ағғон, ки бо устод дар контресҳон
ховаршиносони ҷаҳон ё дигар ҷамъомадҳон илмӣ ошной пайдо
карда буданд, балки онҳое, ки аз илм дур, вали дар корҳон
масъули давлатӣ буданд, ба Faфуров эҳтироми ҳос доштанд.
Масалан, кормандони вазорати иттилоот ва қултур Шарифӣ ва
Насими вакти ба забон овардани номи Faфуров аз курсии ко-
ришон нимхез шуда ду ласт ба сар бурда, баъд оиро бӯсиданд.
Бо ин ҳаракати ғайриоддӣ онҳо арзи эҳтиром ба ҷо оварда, чу-
нион вонамуд мекарданд, ки гӯё аз ҷаҳраҳои Faфуров мебусид
бошанд!

Дар Академияи илмҳои Афғонистон — «Пашту Тулона», дар
ҷамъияти идмии «Анҷумани таъриҳ», дар нашрии маҷаллаи
«Орёно» ва ҷойҳои дигар сухан ҳатман аз Faфуров ва ҳамкории
илмӣ бо олимони шуравӣ мерафт. Баъзеҳо (Риштии, Монги Ҳи-
равӣ, Мир Ҳусайн Шоҳ, Ҳабиби ва дигарон) аз сӯхбатҳои ҳуд
бо Faфуров нақлҳо мекарданд.

Дар конференсияи байналхалқии дар боло зикр шуда, ки
дар Ишкобод баргузор гардида буд, аз Афғонистон якчанд оли-
мон ширкат доштанд. Ман ҷанд моҳ кабл аз ин кишвар баргаш-
та, бо онҳо борҳо ҳамсuxбат шуда, барон ёри ба кори илмӣ
омодагии онҳоро эҳсос карда будам. Байни ману олимони ин
кишвар як наъъ наздикий ва дустии бародарона ҳис карда мешуд.
Онҳо низ маро одами «худӣ» пиндошта арзи ҳол мекар-
данд. Масалан, Риштии ҷунуни суханонро ба ҳуд лоиқ дила буд:
«Б. Faфуров бештар ба олимони Эрон ҳусни таваҷҷӯҳ зохир на-
муда, ба олимони Афғонистон камтар зътибор медиҳад». Ман
ин гуфтаҳои бесосро-рад карда бошам ҳам, ба устод расони-
дан. Б. Faфуров ҳуди ҳамон рӯз бо олимони Афғонистон сӯх-
бати ҳоса оростанд, ки дар он ҷанд нафар олимони шуравӣ (аз
ҷумла қамина) ҳузур доштанд.

Академияи улуми Иттиҳоди Шуравӣ ба Афғонистон созиши-
номони илмӣ имзо карда буд. Дар асоси он дар қисмати шимолии
ни давлат бостоншиносони Русия бо штирики се нафар бостон-

шинос аз Үзбекистон ва Туркманистон хафриёт мегузарониданд. Сарвари ин даста, ки бадали се мохи тирамох тақрибан 12 ҳазор долларни америкониро ҳарҷ мекард, ҳонум И. Т. Кругликова буд. У 12 Сарвари Шарқ шандон ҳабар надошт. Вале рус буд! Бостоншиносон дар ҳудуде кор мекарданд, ки аз давраҳои қадимтарин то алҳол бо таърихи ҳаяки тоҷик пайванди чудонашаванда дошт. Аммо аз Тоҷикистон ҳеч кас дар ҳайати бостоншиносон шӯравӣ набуд. Ман ба назди президенти Академияи улуми Тоҷикистон борҳо масъала гузонта будам, ки дар ин ҳайат из танҳо бостоншиносон, балки муарриҳон низ ширкат варзанд.

Академияи Тоҷикистон ба Москва мактубҳон расмӣ ирсол намуд. Оқибат барои ду нафар ҷой лоданд. Соли 1974 ба ҳайати бостоншиносон ман ва бостоншинос У. Пулотов дохил шудем.

Тирамоҳи соли 1974 дастаи бостоншиносон аз бандари Хайратони Тирмиз вориди мулки афғон гашта, ба шаҳри Мазори Шариф омадем. Ман дар Тағовусот ном сарой истиқомат ихтиёр намудам. Дар ин ҷой дастаи мутахассису мутарҷимони шӯравӣ ва Тоҷикистони Шӯравӣ истиқомат мекарданд. Мувоғики накшази пешакӣ ман мебоист ба омӯҳтани ҷуғрофияи таъриҳии Балҳ машгул шавам. Зуд-зуд ба назди бостоншиносон рафта меомадам, ки тақрибан 80 км. дурттар аз Мазори Шариф, дар деҳаи Ничқа икомат доштанд. Боре зарур шуд, ки вобаста ба кори дастаи (отряди) бостоншиносон ба Кобул сафар кунам.

Маро дар меҳмонхонан бехтарини онвакта — «Кобул» ҷой карданд. Аз рӯи маълумоти радио ва рӯзномаҳои Кобул ман ҳанӯз дар Мазори Шариф оғоҳ шуда будам, ки Б. Фафуров вориди Кобул гаштаанд. Ҳушбахтона, дар меҳмонхона маълум шуд, ки устод дар ҳамин ҷой, дар ошёнаи дуввум, дар хӯҷраи рӯбарӯи ман истиқомат доранд.

Ҳурсандии мо аз ин воҳурӣ ҳадду канор надошт. Он кас меденистонанд, ки ман дар ҳайати бостоншиносон ба Афғонистон омадаам. Вале Фафуров ва ман ҳам умед надоштем, ки бо якдигар воҳурда, ҷанд рӯз мусоҳиб мешавем (Пеш аз сафар он кас барои пешрафти кори илмии ман дар Афғонистон якчанд маслиҳатҳон мӯфид дода буданд).

Муаллим мошини шаҳсӣ доштанд ва як олимӣ афғон меҳмондорашон буд. Б. Фафуров гирифтори бемории турда буданд. Бинобар ин аз меваҳо бештар азор ва аз подезӣ — тарбуз иштъом мекарданд.

Хонаи истиқоматии он кас «люкс» буд. Яъне ду хона, ташиоб ва ҳочатлона дошт. Дар як гӯшай хона куттии көғазии пур аз

зиор менстод. Боре ба назди он кас даромадам, ки тарбуз ме-
хурданд. Вактапон хуш буд. Маро ба тарбузхурӣ муроот кар-
данд. Тарбуз сун-сурх ва хушлаззат буд. Тарбузро сифат карда
пурсид. **PDF Compressor Free Version** б кардааст? Муаллим як табассум
карда гуфтанд, ки ба меҳмондор пул дода барои харидани тар-
буз фиристодам. Тарбузи овардааш сафед баромад. Бори ли-
гар ба бозор фиристодам. Ин навбат ҳам тарбуз сафед баро-
мад. Бори саввум ҳудам рафта, ҳамин тарбузро интихоб кар-
да, харидам.

Рӯзе Ғафуров дар меҳмонхона мондаанду ман ба сафорат
рафтам. Баъди анҷоми корҳо корманди сафорат гуфт, ки шумо
ба Б. Ғафуров телефон қунед. Ба меҳмонхона занғ задам. Ус-
тод савол карданд, ки кай бармегардам ва Парвонто ном аф-
ғонро мешиносам ё на? Ман ҷавоб гуфтам, ки Муҳаммад Солех
Парвонторо хуб медонам. Соли 1972 дар хонааш меҳмон шуда,
китобхонаашро аз назар гузаронида будам. Баъди як соат дар
меҳмонхона мешавам. Устод гӯшаки телефонро мондаанд.

Дерё нагузашта ба назди Б. Ғафуров омадам. Он кас хуш-
ҳол менамуданд. Шӯҳномез гуфтам: «Муаллим! Парвонто шах-
си сергас аст. Гӯшу майнатонро гаранг карда бошад даркор?»

«Хеч напурсед!» — ҷавоб гуфтанд Ғафуров. Ман ба он кас
гуфтам, ки Парвонто аз шумо ду илтимос кардааст, ки дар вак-
таш аз ман карда буд. Дар китобхонаи ӯ китобҳои нодирӣ қа-
ламие маҳфузанд, ки ба асрҳои XII—XVI мансубанд. Ӯ меҳо-
ҳад, ки яке аз ин китобҳоро, ки ба таърихи Пётри якум баҳ-
шида шуда, аз забони русӣ ба забони форсӣ тарҷума гардила-
аст, ба чоп ҳозир намояд ва шумо ин корро ба уҳдии ҳуд ги-
ред.

Ғафуров сари тасдиқ ҷунбониданд. Ваде бояд ба инобат ги-
рифт, ки давом додам ман, аксари китобҳон қаламии Парвонто
аз китоблони шоҳи Афғонистон баромадааст. Ҷунки падараш
дар хизмати дарбор буд. Ғайр аз ин Парвонто шуморо ба хона-
аш меҳмон кардан меҳоҳад.

Ғафуров ин суханро низ тасдиқ карданд. Он кас тақлифи
Парвонторо қабул накарданд. Таҳмин мекунам, ки сабаби қа-
бул накардан никоят нозуқ буд. Дар замони ҳукмронии Довул
меҳмон шудан дар хонаи хизматчи дарбори шоҳ ҷандон ҷониз
избуз. Ғафуров дипломат буданд, ин-масъаларо хело хуб эх-
соқ карда метавонистанд.

Рӯзе устод ба ман гуфтанд, ки ба тамошон музей Кобул ме-
равем. Ин музей бо маслиҳат ва саҳми бостоншиносони Итолиё
обод шудааст. Мажсусан, сиккан асрҳои мухталиф, осорҳои за-
мони ҷонӣ, бообғутло аз Сурх-Кутал ва Ҳадда, ҳайкалҳои ҷӯ-

бӣ аз Нуринстон (собиқ Кофаристон) ва бисёр дигар асбобу олот-хон тиллову нукрагӣ, ки маъруфи ҷаҳон гаштаанд.

Дар даромадгоҳи музей моро директори он истикбол ва вазифан роҳбари Шӯравӣ ба уҳда гирифт. Ба устод аксари болоғтҳон музей аз рӯи чопи олимони Шӯравӣ, Франса, Итолиё ва Афғонистон маълум буданд. Як қиёми онҳоро муаллим ба ман алоҳида шарҳ дода, баъзан нақли директори музейро ислоҳ мекарданд.

Тамошои музей Кобул ҳамроҳи чунин шаҳси донишманд як ҷаҳон ҳузуру ҳаловат дошт. Чунин эҳсос пайдо шуд, киFaфуров ҷаҳонбинии маро дар соҳан таъриҳ бойтар гардонидан меҳос-танд.

Умуман, рӯзҳон дар Кобул ҳамроҳ будан устод пайваста фикр мекарданд, ки бо қадом роҳро ба ман кӯмак расонанд. Боре ман гуфтам, ки муаллим шояд ба ҷизе шумо эҳтиёҷ дошта бошед, ман ба бозор рафта онро биёрам?

Устод каме ҷиддӣ шуда гуфтанд: «Аҳорҷон! Ини фикрро на-кунед. Ман хеч эҳтиёҷ надорам. Ман бояд ба Шумо ёрӣ расо-нам, на шумо ба ман!»

Баъди истикомати якчандруза боре Б. Faфуров ба ман му-роҷнат намуда гуфтанд: «Аҳорҷон! Шумо барон истикомати якшаба дар ин меҳмонхона аз ҳисоби ҳудатон 500 афгонӣ ме-дихед. Ини хеле гарон аст. Ман бошам, барон як шабонарӯз 1100 афгонӣ медиҳам. Вале пули маро афгонҳо медиҳанд. Бинобар ин агар розӣ бошед ман бо сафорат туфтутгӯй карда шуморо ба ягон меҳмонхонаи арзонтар гузаронам». Ман ба муаллим гуфтам: «то дар Кобул шудани шумо ҳарду дар ҳамин меҳмонхона исти-комат мекунем. Баъди рафтани шумо ман ба ҷон дигар мегу-зарам».

Аз Кобул Б. Faфуров мебоинст ба Дехлӣ раванду ман ба Мазори Шариф баргардам. Як рӯз пеш аз тарқ кардани Кобул, ҳамроҳи муаллим ба сафорат омадем. Он кас аз қабули са-ғир баромада, ба қормандони сафорат, ки устодро гусел ме-карданд, муроҷнат намуда гуфтанд, ки «Мухторов бояд ба Ма-зори Шариф баргардад. Ман ба Дехлӣ парвоз мекунам. Вале ман бояд донам, ки шумо барон Мухторов мошин дода метавонед ё на?»

Ду нафар баробар ҷавоб доданд, ки «албатта». Шумо ҳаво-тири нашавед, мо Мухторовро бо мошини сафорат мегуселонем. Б. Faфуров гӯё аз дуруг будани ин ваъда пай бурда бошанд, саволашонро тақрор карда, илова намуданд, ки агар шумо ба Мухторов мошин дода натавонед, ман ба Титов телефон мекунам. У мошин пайдо карда метавонад. (Титов мушонири соҳан ик-

тиесдиёти сафорати Шуравӣ, «экономсоветник» буд). Кормандони сафорат боз вайда карданд, ки барони Мухторов монин вайдо мекунанд ва доҷати телефон ба Титов нест. Вале онҳо бағади Б. Фафуровро ба шоммагзи пуч пур карда буданд.

Баъди бозгашт ба Мазори Шариф (бо таксии кирояи афғонӣ) сарвари бостоншиносон Кругликова пай бурд, ки ман дар Кобул ҳамроҳи Б. Фафуров будам. Ӯ ба шӯр омада, ба ман кирдори набударо побанд намуд. Чунки у дастиҳоди академик Б. Рыбаков, директори институти бостоншиносии Москва, яке аз балҳоҳони Б. Фафуров буд ва Фафуровро, мисли устодаш, ҷашми дидан надошт. Бинобар ни ман пеш аз мӯхлат ба Душанбе баргаштам. Аз болон ман Кругликова ба унвони Осими мактуби «снэх» равон кард. Ман мачбур шудам ба сафорат ариза фиристам. Аз Кобул ба унвони М. Осими ҷавоб омад, ки Мухторов борҳо дар Афғонистон шудаваст. Аз тарафи мо нисбати корҳои у ягон зроде нест. Он чизе ки Кругликова навиштааст, аз ҳакқи дур ва бидуни расму русуми дипломатӣ аст. Мо бо зонум дар ни бора сӯҳбат хоҳем кард.

Соли 1975 ба Москва омада Б. Фафуровро аз мактуби тӯҳматомези Кругликова ва ҷавоби сафорат оғоҳ кардам. Он кас ниҳоят тааҷҷуб карда ба ман маслиҳат доданд, ки ин воқеаи гайриодӣ аст ва бояд ба ҳузури академик Ю. Жуков, ки академик-секретари шӯъбии таърихи академиии улуми Иттиҳоди Шуравӣ буд, рафта, воқеааро баёни намоям. Ҳамин хел ҳам шуд.

Натиҷаи сафари думоҳаи ман тирамоҳи соли 1974 дар шимоли Афғонистон бесамар намонд. Китоберо бо номи «Позднесредневековый Балх (к исторической топографии города в XVI—XVII вв.)» навишта чоп кардам (Душанбе, 1980). Ин асар диккати шарқшиносонро ба ҳуд ҷалб намуд. Олимони ағрономонро ба забони дарӣ тарҷума карда, соли 1985 дар Кобул ба табъ расониданд.

Ин китоб ба забони инглисӣ тарҷума ва бо ташаббуси олими Амрико Матчезни соли 1993 дар шаҳри Нью-Йорк нашр шуд. Машҳуди «Ошнон» низ дар Техрон ин китобро чоп жард (соли 1992).

МУДОҚОТИ ОХИРИН

Баъди бозгашт аз истироҳатгоҳи Академиии улуми Тоҷикистон мебоюст бо устод Б. Фафуров воҳӯрда, аз корҳои бо мутарқим Н. Ҳолмуҳаммадов зиномдода, ҳисобот дилҳам на масъмҳатҳо гирам. Вале он кас дар беморхонан ҳукуматӣ буданд, наиздашӣ қисро рафтани намегузонтаанд. Дар фикри он будам,

ки бо кадом роҳ устодро бинам. Дидан на танҳо аз барои хи-
соботи кори иҷроқарда, балки аз саломатии муаллим огоҳ шу-
дан меҳостам. Чунки аз меҳмонсарон ҳукуматӣ ба беморхона
гузарони Б. Г. Гафуровро хавотир нокарда наметавонист.

Ҳанӯз дар ҷустуҷуни роҳи воридшавӣ ба беморхона будам,
ки занги телефон шуд. Овози ботамкими чида-чида суханкуни
ба устод ҳос ба гӯшам мерасид. Занги ногаҳонин телефон маро
дар гафлат гузошт. Вале саломатии устодро фаҳмида шод шу-
дам. Он кас савол карданд, ки барои чӣ ман наздашон намоям?
Ҷавоб додам, ки назди шумо даромадан намемонанд.

Б. Гафуров:

- Не, шуморо мемонанд.
- Не, муаллим, намемонанд.
- Кай назди ман омада метавонед?
- Ҳар вақте ки шумо фармоед.
- Рӯзи якшанбе, яъне пасфардо, кучо мешавед?
- Дар хона.
- Мабодо аз шаҳр берун намеравед?
- Не, муаллим, ин хел одат надорам.
- Набошад, рӯзи якшанбе, соати 6 бегоҳ ман шуморо ин-
тизор.

26 июня соли 1977, рӯзи якшанбе соати 5⁴⁵ бегоҳ аз давро-
зан беморхона гузаштани шудам, ки навбатдор як марди ришу
муйлабдори рус, пеши роҳамро гирифт. Ҳарчанд фаҳмондам,
даъвати шахсии Б. Гафуровро далел овардам, вале руҳсат на-
шуд. Маҷбур шудам, ки ба устод телефон кунам ва арзи ҳол
намоям. Он кас фармуданд, ки гушаки телефонро ба навбатдор
дихам.

Сӯхбати навбатдор бо Б. Гафуров ба воситан телефон:

- Дядя Саша!
- Я не дядя Саша, а дядя Ваня.
- Это не имеет значения, прошу пропустить Мухтарова.
- Бабаджан Гафурович! Вы знаете, что тов. Расулов —
первый секретарь ЦК партии, запретил к Вам кого-либо про-
пускать?
- Его надо пропустить. Он мне нужен.
- Под Вашу личную ответственность?
- Хорошо.

Гафуров дар ошёнаи дуввуми бинои нави (нулевой) беморхона
на меҳобиданд. Вақте ки ман даромадам, он кас дар хонаи
дарун, дар курсии назди кроват менишастанд. Соати 6 бегоҳ
бошад ҳам ҳаво гарм буд. Аз ҳар тори мӯи устод арак мечакид.
Баъди салому алайк ман савол кардам, ки муаллим барои чӣ

кондисонерро күш накардед? Он кас чавоб гуфтанд, ки дұхтурхо рухсат намедиханд.

Гафуров аз үй хеста маро ба хонаи аввал даъват карданд. Хардай мекардад. Вале сүлфа он касро гулугир шуда сухан кардан намегузот. Ман ҳамшираи шафқатро даъват карда овардам. Ү ба бемор дору дол. Сүлфа камтар шуд.

Б. Гафуров гилаомезона гуфтанд, ки барон чи камнамо шуда, чанд вакт боз ба назди ман намеоел? Чавоб гуфтам, ки назди шумо омадан намемонанд. Дигар, ҳамин ки дар истирохатгоҳ будам.

— Дар он чо чи кор мекардед?

— Кори шумо фармударо ҳамрохи мутарчим ицро мекардам.

— Барон чи дар хона кор накардед?

— Барон би ки дар хона шаронти кор надорам.

— Чанд хона дөрөд ва ахли онда чанд нафаранд?

— Бо фарзандон, келину наберахо ёздах нафарем. 4 хона дөрем, ки андозааш 47 м^2 .

— Ахрорчон! — хитоб карданд устод, шумо шаронти зиндати надоштаеду барон чи то хол ба ман чизе нағутфед?

— Муаллим, шумо ранчур хастед, сикат шавед баъд дар ин мавзұы маслихат мекунем.

Гафуров ором нашуда хитоб карданд:

— Шумо медонед, ки ба ғайр аз ман дар ин чо диғар шахси дилсуз надоред? Р. Набиев, раиси Девони Вазирон, боло дар Хоруг аст. Ү ки омад, ман мегүям, ба шумо хона дихад. Шумо аз чои хозираатон кучел. Ҳавлиро ба набераҳо монед! Масъаләи чои коратоиро низ бояд фикр кард. Чои шумо Институти ховаршиносій. Вале чи илоч, ки холо худи президент Осімй директории ин институтро ба үхдааш тирифтааст.

Сұхбати асосни мо дар атрофи тарчуман «Тоҷикон» ва роҳхон төзтәр ба чоп ҳозир кардани он буд.

Дар поёни сұхбат ба устод гуфтам, ки ман пасфарло, яйне 28 шен ба Франсия сафар дорам. Барон як хафта. Баъзе масъалаҳои маслихат кардаамонро бальди болғант ба анжом мерасонам. Дар чавоб Гафуров гуфтанд, ки дар Франсия масъаләи наклиёт душвор аст. Дар Париж се нафар кормандони ман хастанд. Ба онҳо ман телефон мекунам, ки ба шумо күмпик расонанд. Банда ба ин гуна меҳрубоним устод миннатлорй изхор намудам.

Хантоми сұдбати лукасан мо ҳамсари он кас Капитолина Александровна ва хоҳари ҳурданашон Зеби даромада омаданд. Устод одат доштанд, ки дар назди ҳамсари худ сұхбати илмій намекарданда ва сұханқояшоқ бо ҳам намепечил (ба ман ҳамин

хел вонамуд мешуд). Ҳамсаражон баъзе суханро бемаврид ме-
гүфт. Масалан, дар ҳамини ништири чориафараи мо, ўгуфт, ки
чанд моя мешавад, ки дар Душанбе бехуда мондем. Мояни юл
Бобоҷон бештар ва саломат мешаваду мо ба Москва бармагар-
дем. Албатта, ҳолати ҳозирӣ бемор ба ин суханони бемаврид
мувофиқат намекард.

Зебӣ бо ҷедрани шод ба Faфуров ҷунни хабар расонид.

— Ако! Собир университетро ҳатми намуда, бомуваффакиент
диплом химоя кард.

Устод гӯё ин хабарро ҷашунавида бошанд. Ҳатто ҳоҳаро-
широ табрик ҳам инакарданд. Ман гумон кардам, ки аз омадди-
ни сӯҳбати моро ҳалалдор кардани ин ду зан муаллими каме-
ранчида буданд. Ман се маротиба аз Faфуров руҳсати рафтани
пурсидам. Бори саввум бо дили ноҳоҳам моро ҷавоб доданд.
Шояд он кас аз иочурини саломатии ҳуд пай бурда бошанд, ки
ин сӯҳбати охирини, сӯҳбати ҷашм ба ҷашми мо гардида. Агар
ман ҳам ипро медонистам, руҳсати аз назди устод рафтаниро на-
менурсидам.

Рӯзи дигар — 28 июн хабар доданд, ки сафари ман ба Фран-
сия дертар сурат мегирад. Фавран ба Б. Faфуров хабар расо-
нидан даркор буд, ки ба Париж занги назанд!

Гӯшаки телефонро ҳамсари устод бардошт ва ҳабари мав-
куф гузоштани сафарро ба он кас расонид. Дар ҷавоб ҳонум ба
ман гуфт, ки «оказывается Бабаджан Гафуровичу известно, что
Ваш отъезд отложен».

4 юл мебоист ман ба Москва парвоз қунам. Азбаски устод
бемори саҳт буданд, наҳостам, ки он қасро бори дигар ташкини
дихам. Баъд маълум ғашт, ки то бевактии шаб он кас ба тे-
лефони ман интизорӣ қашида, мачбур мешаванд, ки ҳудашон
занг зананд.

Тобистон, дар рӯи ҳавли бо аҳли оила ва ҳешу таборе, ки
барон гусел омада буданд, мениншастем. Соати 10⁰⁰ дакика занги
телефон шуд. Духтарам Саодат гӯшаки ипро бардошта гуфт,
ки «Дада! Шуморо ё Faфуров ё Турсунзода менурсанд!»

Саволи аввалини Faфуров: Ба Франсия фардо меравед-ми?
Пеш аз он ки ҷавоб гӯям аз ҳолу ахволи он кас пурсон шудам.
Ба ҳамаи саволҳоям ҷавоби мусбӣ медоданд. Ягон шикоят аз
бемории ҳуд набуд.

Ҷавоби моро фахмида устод гуфтаанд, ки ман ба Париж занги
задам. Шуморо пешвоз гирифта, ёри мерасонанд. Ман аз телеви-
зиони ҳакатдани ҳуд ҳичил шуда бошам ҳам, аз ғамхорӣ ва меҳ-
рубонии ин шаҳси начиб ҷуони шод гардида будам, ки онро
наметавонам ба қалам оварам. Устод 8 рӯз пеш аз марғи ҳуд

(12 июл) ба наъдашон вафо карда, гами маро хурданд, ва бемории вазнини худро! Ии гуна одам, ии хел инсони шариф, ии хоят кам аст. Хусусан дар рузҳон мӯ!

4 июл дар меҳмонхонаи «Ленинградская»-и Москва сокин шудам. Рӯзи инҷаҳ дар стансиёни метро бо муовини директори меҳмонхонаи «Тоҷикистон» дар Москва, ҳамшâризмой Содиков воҳурдам. У гуфт, ки ду рӯз инҷоиб мо интизори шумоем. Сабабашро пурсидам. Содиков посух дод, ки Бобоҷон Рафуров телефон карда аз мо хоҳиш намуданд, ки барои Муҳторов як номер ҷудо карда монем. Ҳоло номери меҳмонхонаи мо интизори шумост. Ман ба рафиқ Содиков миннатдорӣ изҳор намуда, гуфтам, ии эҳтиёҷ барои истикомат дар Москва наҷорам.

Ил ҳабар ғамхории устодро нисбат ба ман бори лиғар небот менард, ки фаромушнашаванда аст.

Аз Франсия 14 июл ба Москва барагашта, дар меҳмонхонаи «Москва» ҷойгир шудам. Соат 10 шаб буд. Фавран из меҳмонхона берун шуда, ба бинои телеграфи марказӣ омадам. Ҳостам ба беморхона занти занам. Вале дер шуда буд, дар Душанбе созти яки шаб буд.

Бинобар ии ба ҳона занги зада аввал аз Рафуров савол кардам. Ҳамсаравон Саломат сухан гуфта наметавонисту гиря мекард. Оқибат бо овози гирявлуд ҳабар дод, ки «имрӯз рӯзи дағнашон».

Дунё ба назарам торик гашт. Ҳатто фаромӯш кардам, ки дар кучо ҳастам. Факат гуфтам, ки «дар дағни устод хурду қалон ҳозир бошед!» Гӯшаки телефон из дастам раҳо ҳурд. Ҳуди ман рафта расида наметавонистам. Чунки паспорти хориҷиро мебонист супорид. Аз писарам Аброрҷон, ки дар Дубна буд, нула гирифта билет ҳаридан даркор буд.

Вакте ки ба Душанбе расидам, часади устодро ба ҳок супорида буданд. Дар наzdи хирмани чанбаргулҳои тару тоза ҳамсари устод тандо менишаст. Дукаса оби дила мерехтем. Ҳеч бонариам намеомад, ки чунин маҳди бузург, марде, ки нисбат ба ман ғамхории падарона дошт, абадӣ ҷашм пушидӣ бошад!

Ба ҳуд ажд кардам, ки барои абадӣ гардонидани хотираи ӯ саҳм гузорам. Ии саҳм ба лабони тоҷикий ҳозир кардани осари устод «Тоҷикон», китобҳои дар ҳакки Рафуров чоҳ кардаам ва ии хотираҳоанд, ки барои ҷавононги онанди тоҷик наиништа шудаанду изборд аз мағнӣрат ҳоли бошанд.

Муносибати падарона ва самимин Б. Фафуровро ишебат ба ман, «нишасту хези» моро бисёр касон медонистанд. Илова бар ин, ман ба омухтани ҳаёт ва фаъолияти устод машгул шудам. Аз ҳамин сабаб, ҳангоми сұхбатқо касоне пайдо мешуданд, ки аз фаъолияти Б. Фафуров донистаны шуда, саволқо медоданд ё худ онҳо худашон ҳамроҳи ў кор кардаанд ё корафтода шуданд. Ин гуна одамонро ман саволборон мекардам. Холо байзэ аз хотироти онҳоро, ки ба назарам ҳеле чолиби диккатанд, мэнзурин хонандагон мегардонам.

Юсуфов Мирзо солҳои 50 котиби аввали ҳизби нохияи Ёвон буд. Аз руи вазифа бо Б. Фафуров, ки он солҳо котиби аввали ҳизби чумхурии Тоҷикистон буданд, сұхбат ва воҳуриҳо дошт. Боре, гуфта буд ў, дар бюрои Кумитай Марказӣ ҳисоботи котибҳои якчанд нохияро доир ба рафти киштукори саҳрой шуназидан меҳостанд. Навбат ба котиби якуми нохияи Норак расид. Вақте ки ў аз чой ҳест, саволи аввали Б. Фафуров ҳамин шуд: «Барои чӣ риши шумо нотарошида? Ў ҷавоб гуфт, ки «вакт танг буд, саросема роҳи Сталинободро пеш гирифтам, хозо рафта метарошонам».

Б. Фафуров овоз баланд накарда, оромона ба ҳозирин гуфтанд, ки «имрӯз ин рафикро намешунавем. Ҳисоботи ў байзи тарошидани ришаҳ дар бюрои КМ гузошта мешавад». Ин навъ муомила, ҳарчанд ки барои байзэ аз ҳозирин ҳандаовар буд, вале аҳамияти тарбиявӣ дошт ва одоби роҳбариро тарғиб мекард.

Бо ташаббуси мудири маорифи нохияи Фарҳор 80-солагии Б. Фафуров дар он ҷо бо тайёрин зиёд ва ҳеле пурдаблаба қайд карда шуд. Дар ҷамъомади умумии нохия баъди баромадҳои расмӣ, ки ба ҳаёт ва фаъолияти устод баҳшида шуда буданд, ман аз хотираҳои хеш нақл карда ба саволҳои ҳозирин ҷавоб гуфтам. Дар навбати худ, байзэ аз фаолони қалонсоли нохия хотираҳои худро дар бораи Фафуров нақл карданд.

Яке аз онҳо, ки Шарифов ном дошт, чунин гуфт: Солҳое, ки Б. Фафуров котиби аввали ҳизб буданд, мо дар нохияи Ленин истикомат доштему дар колхоз кор мекардем. Бригадир мондами аҳли савод набуд, ў бо колхозчиён дагал муомила мекард, баъзан дар ҳакки онҳо ҷабр мекард. Боре кор ба ҷое расид, ки як колхозҷӣ ба сари бригадир даст боло кард. Гунаҳторро ҳабс карданд. Вале аҳли леха, ки аз бригадир ворозӣ буданду кору кирдори уро медонистанд, ба тарафи ҷабрлида истоданд. Дар ҳуди нохия ҳеч кас арзи онҳоро напурсид ва ба

(12 июл) ба вазъдашон вафо карда, гами маро хўрданд, ва бемории вазнини худро! Ин гуна одам, ин хел инсони шариф, инхоят кам аст. Хусусан дар рузҳон мө!

4 июл дар меҳмонхонаи «Ленинградская»-и Москва сокин шудам. PDF Compressor Free Version Метро бо мувонии директори меҳмонхонаи «Точикистон» дар Москва, ҳамшахриамон Содиков волурдам. Ү гуфт, ки ду руз инчониб мө интизори шумоем. Сабабашро пурсидам. Содиков посух дод, ки Бобоҷон Гафуров телефон карда аз мо хоҳни намуданд, ки барои Муҳторов як номер ҷудо карда монем. Ҳоло номери меҳмонхонаи мө интизори шумост. Маи ба рафик Содикон миннатдорӣ изҳор намуда, гуфтам, ки эҳтиёҷ барои истикомат дар Москва надорам.

Ин забар гамхории устодро иисбат ба ман бори лиғар исбот искард, ки фаромӯшишаванди аст.

Аз Франсия 14 июл ба Москва баргашта, дар меҳмонхонаи «Москва» ҷойгир шудам. Соат 10 шаб буд. Ғавран аз меҳмонхона берун шуда, ба бинои телеграфи маркази омадам. Ҳостам ба беморхона занг занам. Вале дер шуда буд, дар Душанбе созта яки шаб буд.

Бинобар ии ба хона занг зада аввал аз Гафуров савол кардам. Ҳамсарам Саломат сухан гуфта наметавонисту гири мекард. Оқибат бо овози гириялуд ҳабар дод, ки «имрӯз рӯзи дафнашон».

Дунё ба назарам торик ғашт. Ҳатто фаромуш кардам, ки дар кучо ҳастам. Ғақат гуфтам, ки «дар дағни устод ҳурду қалон ҳозир бошед!» Гушажи телефон аз дастам ражо ҳурд. Ҳуди ман рафта расида наметавонистам. Чунки ҷасорати хориҷиро мебонист супорид. Аз писарам Аброрҷон, ки дар Дубна буд, пул гирифта билет ҳаридан даркор буд.

Вақте ки ба Душанбе расидам, часади устодро ба хок супорида буданд. Дар наазли лирмани чанбаргулҳои тару тоза ҳамсари устод таҳдо менишаст. Дукаса оби дила мерехтем. Ҳеч бовариам намеомад, ки ҷунки марди бузург, марде, ки иисбат ба ман гамхории пайдарона дошт, абадӣ ҷашм пӯшидӣ бошад!

Ба ҳуд аҳд кардам, ки барои абадӣ гардонидани хотираи ўсаҳм гузорам. Ин саҳм ба забони тоҷики ҳолир карланӣ эсари устод «Точикистон», китобхон дар ҷаҳон Гафуров чол кардаам ва ин хотирақонд, ки барои ҷавонини ояндан тоҷик наиништа шудаанду избояд из мағнӣат ҳолӣ бошанд.

Муносибати падарона ва самимин Б. Faфуровро нисбат ба ман, «**PDF Compressor Free Version**» ман ба омухтани ҳаёт ва фаъолияти устод машгул шудам. Аз ҳамин сабаб, ҳангоми сӯҳбатҳо касоне пайдо мешуданд, ки аз фаъолияти Б. Faфуров донистани шуда, саволҳо медоданд ё худ онҳо худашон ҳамроҳи ў кор кардаанд ё корафтода шуданд. Ии гуна одамонро ман саволборон мекардам. Ҳоло бальзе аз хотироти онҳоро, ки ба назарам хеле ҷолиби диккатанд, манзури хонандагон мегардонам.

Юсуфов Мирзо солҳон 50 котиби аввали ҳизби ноҳияи Ёвон буд. Аз рӯи вазифа бо Б. Faфуров, ки он солҳо котиби аввали ҳизби чумхурии Тоҷикистон буданд, сӯҳбат ва воҳуриҳо дошт. Боре, гуфта буд ў, дар бюрои Кумитай Марказӣ ҳисоботи котибҳон якчанд ноҳияро доир ба рафти киштукори саҳроӣ шунавидан меҳостанд. Навбат ба котиби якуми ноҳияи Ноҳак расид. Вакте ки ў аз ҷой ҳест, саволи аввали Б. Faфуров ҳамин шуд: «Барон чи риши шумо нотарошида?» У ҷавоб гуфт, ки «вакт танг буд, саросема роҳи Сталинободро пеш гирифтам, ҳоло рафта метарошонам».

Б. Faфуров овоз баланд накарда, оромона ба ҳозирин гуфтанд, ки «имрӯз ин рафиқро намешунавем. Ҳисоботи ў бальзи тарошидани ғашаш дар бюрои КМ гузашта мешавад». Ии навъ муомила, ҳарчанд ки барон бальзе аз ҳозирин ҳандаовар буд, насле аҳамияти тарбияви дошт ва одоби роҳбариро тарғиб мекард.

Бо ташаббуси мудири маорифи ноҳияи Фарҳор 80-солагин Б. Faфуров дар он ҷо бо тайёрии зиёд ва хеле пурдабдаба қайд карда шуд. Дар ҷамъомади умумии ноҳия баъди баромадҳои расмӣ, ки ба ҳаёт ва фаъолияти устод баҳнида шуда буданд, ман аз хотираҳои ҳеш нақл карда ба саволҳои ҳозирин ҷавоб гуфтам. Дар навбати худ, бальзе аз фаолони қалонсоли ноҳия хотираҳои ҳудро дар бораи Faфуров нақл карданд.

Яке аз онҳо, ки Шарифов ном дошт, чунин гуфт: Солҳое, ки Б. Faфуров котиби аввали ҳизб буданд, мо дар ноҳияи Ленин истиқомат доштему дар колхоз кор мекардем. Бригадирин мо одами аҳли савод наабуд, у бо колхозчиён дагал муомила мекард, баъзан дар ҳакқи онҳо ҷабр мекард. Боре кор ба ҷое расид, ки як колхозҷӣ ба сари бригадир дааст боло кард. Гунакторро ҳабс қарданда. Вале аҳли леха, ки аз бригадир норозӣ буданду кору кирдори ӯро медонистанд, ба тарафи ҷабрлида истоданд. Дар ҳуди ноҳия ҳеч кас арзи онҳоро напурсид ва ба

додашон нарасид. Дар он сурат мардум ба қароре омаданд, ки маро ҳамчун намоянда ба наэди Б. Ғафуров равон кунанд.

Он вакт Кумитай Марказӣ дар бинои қуҳни дуошёна (холо бинои Правиванти Академияи улуми Тоҷикистон) ҷойгир буд. Дар даромадгоҳ бо Б. Ғафуров рӯбару задем, Ман ба он қас гуфтам, ки аз номи колхозчиён арз дорам. Дар ҳамин асно, ҷавоне ҳозир гардиду ӯ ҳам дарди дил карданӣ шуд.

Ғафуров аз роҳ баргашта моро ба ҳонзе дароварданд ва ба ҷавон рӯ оварда ҳол нурсиданд. Ҷавон аз Ғарм («Кулоб») омада, меҳостааст ба факултети таърихи дошишкадан ба номи Т. Г. Шевченко дохил шавад. Вале аз имтиҳон нагузаштааст. Б. Ғафуров аз ӯ савол карданд: «Чангӣ якуми ҷаҳон қадом сол сар шуда буд?» Ҷавон саросемавор фикр нақарда ҷавоб гуфт, ки соди 1812. Б. Ғафуров заҳрҳондае карданду гушаки телефонро бардошта ба ректори дошишкада занғ заданд, ки ни ҷавоиро ба институт қабул қунед. Шояд устод онро ба назар дошта бошанд, ки ҷавони то котиби Кумитай Марказӣ ба арз омада, бояд дар оянда ҳонад. Баъди рӯҳсат додани ҷавон, устод ба ман рӯ оварда, арзамро нурсиданд. Ман вожеरо ботағенӣ байи кардам. Он қас гуфтанд, ки «корро ҳатман тафтиш карда мебинем».

Баъди ду ё се рӯз ба колхози мо намояндаи Кумитай Марказии хизб А. Иномов омада, корро санҷил ва маҳбусро аз ҳабс озод карданд.

Умуман Б. Ғафуров ба кори ҳочагии қишлоқ, иекӯаҳолии мардум диккати чиддӣ медоданд. Ба ҷилояту ноҳияҳои дурласт сафар карда, шунилаву доисташионро бо ҷашми ҳуд медианданд ва фавран ягон қарори муғид қабул менамуданд. Ишро дар мисоли сафари он қас ба ноҳияи Айӣ (Фалгар) киёс карда будем.

Боре Б. Ғафуров ба ҷилояти Бадахшони Қӯҳӣ сафар мекунанд. Роҳҳон ноободи қӯҳӣ барои одами поиш маслук кори сабук набуд. Сабаби сафар бо ҷашми ҳуд дидани зиндагии пурмашақати бадахшонӣ буд. Он вакт вазифаи котиби якуми хизби вилоятро ҳамшарҳии ман, шодравон Бурҳонов адо мекард. Баъди гузаштани ҷанд муддат эшон ба ман нақл карданд, ки шароқти зиндагии мардум ниҳоҳт мушкил буд. Оизо ҳамон андоҳҳои давлатири месупориданд. Нақлиёт барои боркашонӣ намерасид. Роҳҳон қӯҳӣ нообод на ҳаттарнок буданд. Ҳангоми сафари Б. Ғафуров кор ба лирачае расид, ки котиби аввалии хизби ноҳияи Мурғоб аз мо рӯй ҷанаҳ кард, ҷуҷӯти рӯбарӯй шуданд дар ӯ пайдо нашуд. Б. Ғафуров имр қанданд, ки ни гуна одам бояд из вазифа озод қарда шавад. Баъди бозгашӣ ба Сталинобод Б. Ғафуров масъалан Помирро маҳсус дида ба-

ромада, мардуми вилоятро аз андохон давлатӣ озод карданд.

Накли дигаре, ки тасдики онро аз Б. Гафуров тирифта будам. Боре он кас ба нохияди Конибодом ва Исфара сафар мекунанд. Дар Конибодом замини пахтани колхозеро, ки раисаш Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ ва депутати Шурӯи Олии Чумхурӣ буд, дудани мешаванд. Як китъан заминни калони пахтазорро алафи бегона пахш карда буд. Сабаби онро Б. Гафуров менурсанд. Раис далелҳои зиёд меоварад ва вазъда медиҳанд, ки худи замин рӯз ба тоза кардани пахтазор аз алаф шурӯз мекунанд.

Б. Гафуров ба ин вазъда бовар карда, ба Исфара гузашта мераванд. Баъди 2—3 рӯз, ҳангоми бозгашт, боз ба ҳамон колходи нохияи Конибодом омада раисро мебинанд. Раис Гафуровро ба заминни дигар бурданӣ мешавад. Он кас мефармоянӣ, ки ба ҳамон заминни алаф пахшкарда баранд. Мазълум мешавад, ки алафи пахтазор тоза нашудааст. Устод меранҷанд ва ба котиби хизби Конибодом амр мекунанд, ки раисро аз ҳайати хизби коммунисти бароранд. Баъди бозгашт ба Душанбе ба ҳамон котиб тавассути телефон маслиҳат медиҳанд, ки кори шаҳсии раисро ҳоло ба бюрои кумитаи вилоятни хизб набароварда то тиромоҳ сабр кунанд. Максади сабр кардан маънини санҷидани оқибати кори раиси вазъдаҳилофро дошт. Дар ҳақикат, ин шаҳс плани пахтасупорӣ ва дигар маҳсулоти хочагии қишлокро ҷанд маротиба изофа супорида буд. Бо амри Б. Гафуров ўро аз нав ба ҳайати хизб барқарор мекунанд.

Ин гуна муносибат ба раиси номдор дар тамоми шаҳру нохияҳои чумхурӣ овоза шуда буд. Боре ҳангоми сӯҳбат аз Б. Гафуров ҳамиҷ масъаларо савол кардам. Максади ман донистани ҳақикати ҳод, бидуни овозаҳо буд. Устод тасдиқ ва илова намуданд, ки раиси ҳудвисанд таъииноти котиби аввали хизби чумхуриро иҷро нақунад, азони дигаронро инз паси сар карда вазъдаҳилоғӣ кардан мегирад.

Мисоли дигар аз муносибати Б. Гафуров бо роҳбарони нохияҳо ва раисони колхоз.

Рӯзэ дар хонаи нағисандан маъруфи тоҷик Сотим Үлутзода ёк марди миснакади ҳушвандоми солхурда воҳурдам. Он кас Ваҳҳобҷон Иномов, собиқ раиси кумитаи иҷронияи нохияи Сталинобод, Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ, ҳамдири нағисанданд. Мо дар мавзӯъҳон гуногун, аз ҷумла дар бораи Б. Гафуров, сӯҳбат мекардем. Дар ҳаққи ин шаҳс аз забони ҳозирӣ суханҳон ишқ мешунидам.

Як воеа аз ин сӯҳбат дар ёдам мондааст. Раиси кумитаи иҷрония нақл кард, ки боре вазъияти чида ба давлат супорида-

ни пахта нюхоят душвор буд. Хаво наст омад, барфу борон көри дәхкононро мүшкіл гардонид. Техникан хочагиң қишлоқ измерасид. Дар чүнин шароити вазини роҳбарони нюхиян мө каме осу. Годанни ишлени давлатни пахтасупориро ичро карданд. Рузе ману котиби хизби нюхияро ба бирори Кумитан Марказий даъват намуданд.

Б. Фафуров дар баромади ҳуд аъзобени бюро ва даъватшудагонро аз вазъияти кори саҳро огоҳ соҳта, ба онхое даҳл намуданд, ки дар натиҷаи форигболӣ кори пахтачиниро суст кардаанд. Таклиф гардид, ки ду нафар раиси колхозе, ки дар бюро хозир буданд, аз аъзогии хизб бароварда шаванд. Баъди қабули чүнин қарор Б. Фафуров ба мудири шӯъба амир карланд, ки ғилсти партиявни он ду нафарро аз дасташон бигиранд. Яке аз раисон билеташро супорид, дигараш гуфт, ки билеташро ҳамроҳ наовардааст.

Бо вучуди он ки мө плани пахтасупориро ичро карда будем, ба қатори дигарон мавзӯи мүхокима гашта, ҷазо (выговор) гирифтем. Қарори бюро саҳт буд. Баъди чүнин тақкон роҳбарони нюхиян мө як ҳафта аз пахтазор беруни нашуда, ҳаман ҳурду қалонро ба пахтаний сафарбар карданд. Баъди гузаштани ин ҳафтаи мүшкіл Б. Фафуров маро аз даруни пахтазор пайдо карда, оромона суханони хуби падарона гуфта, дилбардорӣ намуданд. Оқибат кор ба дараҷае расид, ки ман сазовори узвони Каҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ гаштам. Ман, гуфт Каҳрамон, ду ҷизро фахмидам. Аввал он ки агар ҳамон навъ Қарори салтириони бирори Кумитан Марказий намешуд, ҳамон сол ҷумҳурий плони пахтасупориро ичро намекард.

Хулосаи дигари ман, инсбати шаҳсияти Б. Фафуров аст. Он кас дар вакти иоилочӣ ба гунахкор ҷазо дода, аз ҷазогирифтагон наранҷида, домангир нашуда, боз ба қадри онҳо расида, ба таври сазовор қадршиноси карда метавонистанд.

Соли 1961, моҳи май, дар шаҳри Қўргонтеппа, дар хонаи рафиқу бародари ҳамяроки ҳуд Ҳайдархӯҷа Усмонов бо котиби аввали хизби шаҳр П. Парамонов ҳамсӯҳбат шудам. Он вакт котиби аввали хизби ҷумҳурий Т. Улҷабоев аз вазифа сабукдӯши гардид, дар ҳар кучо, ин воҳеа мавзӯи мүхокима қарор гирифта буд. Баъди каме саргарм шудан П. Парамонов иёл қард, ки ў дар замони се котиби аввали хизби ҷумҳурий (Протопопов, Фафуров ва Улҷабоев) ифон вазифа кардааст. Фафуров омада ба сари замини мерафтанд. Дар дасташон як ҷӯбча буд. Бо он ҷукурии шудгори тракторро месаниҷиданд. Кори замингардӣ, саниҷидани натиҷали меҳнати ҷуфттарон то нимирузӣ иломз меёфт. Баъд моро ҷавоб дода ҳудашон ба меҳмонхона рафта ис-

тироҳат мекарданд. Соати 5 бегоҳ Faфуров боз ба саҳро ба-
ромада корашонро давом медоданд. Вактхое мешуд, ки Faфу-
ров хомушона маро то ду соат гӯш дода, баъд ба ягон худо-
сан муғулномадан. Барои чунин хислаткоро ман дар давоми
кори панҷсолаи Улҷабоев дода натавонистам. Ягон бор ишшу-
дааст, ки ў маро ақалан 10 дакика гӯш дода бошад. Сухуми
кастро бурида меғуфт, ки «А.. все это ЦК известно!» Дар иоҳия-
ҳо Улҷабоев бештар вакти худро ба маништ сарф мекард.

Ба назар чунин мерасид, ки Парамонов на таҳо вазифаи
ду мансабдор, балки инсонигарии онҳоро ба тарозу гузашта,
муқонса кардааст.

Нависанда Иноят Насриддин зери сарлавҳан «Эҳтиром ба
гузашта» аз рӯзгори табиби ҳалқи Гулаҳмали Ҳасаизод дар ҳаф-
таномаи «Адабиёт ва санъат» (20 августи с. 1992) маколае чоп
карда, аз давраи ҷавонии табиб накли ҷолибе овардааст. Гулаҳ-
мали Ҳасаизод ҳанӯз дар ҷавонӣ (13-солагӣ) намозхон буд. Бо-
ре бригдири колхоз ӯро барои намозхонӣ зада гирён мекунад.
Ҳамин лаҳза Faфуров дар пахтазор ҳозир шуда мепурсанд, ки
барои ҷиҳия мекунӣ, писарам? Шаҳс ӯро задагӣ дурӯг ме-
ғуяд, ки отаи ин бачаро ба ҷанг бурдаанд. Ҷанд рӯз аст, ҳудаш
ниони серӣ наҳӯрдааст.

— Ҳеч ғап не, писар. Ии рӯзҳо ҳам меғузаранд.— дasti на-
возиш ба сари Гулаҳмад мебарад, марди ношинос ва ба шаҳси
задагӣ рӯ оварда, таъқид мёнамояд.— «Ба бригад гӯед, ки ба ин
бача 10 кило галла нависонад».

Ва Гулаҳмад боз гирия мекунад. Барои даҳ кило галла не,
барои мисли падар ба сараш дasti навозиш дароз қардани як
марди ношинос. Табиби оянда он рӯз намедонист, ки ин марди
ношинос Бобоҷон Faфуров аст. Солҳо гузаштанд.

Қитобҳои барои табибиаш гирд овардаи Гулаҳмадро қитоб-
ҳои динӣ ва ҳудашро тарғибари динӣ ислом шумурда, ҳабс
мекунанд. Ў се сол дар маҳбаси Душанбе бо котилону дуздон
зиндонӣ буд. Дар ҳамин солҳои душвор овозе ба гӯши ў ме-
расид, ки меғуфт: ҳеч ғап не, писар, ии рӯзҳо ҳам меғузаранд.
Ба ҳаёли Гулаҳмад ин овози падари миллат Бобоҷон Faфуров
буд.

Наклҳои зиёде, ки ман дар ҳакки Б. Faфуров шунидаам, ба
кулӣ мусбианд. Оиҳо аз ақлу заковат, одамшиносӣ, кордонию
ӯҳлабарой ва ғамхорию дилсӯзии устод равшан шаҳодат ме-
диханд.

Соли 1982, моҳи январ, дар меҳмонхонаи «Чонпат»-и Дех-
дӣ бо корманди Институти ҳоваршиносии Москва, доктори фан-
ни таъриҳи Н. А. Ҳалфин воҳӯрдам. Дар маркази фарҳангӣ шӯ-

равии хамин шаҳр як зани солхӯрда дучор шуд, ки ў хам дар хамин институт кор мекарду барон кори муваккати ба Дехли омада буд. Боре ҳарсоямон дар хонаи хамин зан нишаста сухбат мекунад. **PDF Compressor Free Version** У бори институти номбурда ва хислатҳон иекиFaфуров мерафт. Ду накли онҳо дар хотират мондааст.

Боре ба хонаи корин Б. Faфуров бо қадом як кор, коргари ҶДДИ, зани солхӯрда даромада, когазеро имзо мекунонад. Балди имзо Б. Faфуров ба ин зан рӯ оварда гуфтаанд: «Вы сегодня очень хорошо выглядите. Наверное хорошо спали?» Зан аз ин суханон ҳушҳол гашта, миннатдорӣ изкор намуда, берун мешравад. Устод ба И. А. Халфин рӯ оварда мегӯянд, ки ба одам чизи бисёр даркор нест, сухани ҳуш-аз ҳар чиз зиёдтар таъсир мебахшад. Ман бовари дорам, ки як рули том хамин хонум бо руҳи ҳуш кор мекунад».

Зани дигар, ки ҷаидон ҳусну ҷамоли дилфириб надошт, пушкашро мувоғики синни соли ҳуд намепушид ва завқи ҳуднигаҳдориаш пасти буд, боре як қеши пашмини зебон истехсоли ҳориҷиро пушид, ҳуднамой кардааст. Вале либос ба ин зан намезебид, вуҷуди уро баднамо карда буд. Барон гирифтани фикри ҳамкорониаш ин хонум ба хонаи корин ҳар қадоми онҳо даромада баромадааст. Барон ин зан фикри Б. Faфуров инсабат ба пушки у нихоят қимат буд, то ки фикри ҷондари зудро ба дигар қормандон эълон қунад. Аз ҳамин сабаб у бо ҳар баҳона се маротиба ба назди устод медарояд. Б. Faфуров ба пушки ўзътибор намедиҳад. Бори ҷаҳорум ин зан назди он кас ҳозир шуда, оқибат савол мекунад: «Бабаджан Faфурович! Вам правится моя кофта?»

Faфуров мегӯянд: «У вас очень красивая кофта. Наверное заграничного производства?»

— Да-а, Бабаджан Faфурович!

— Тогда, она должна быть очень дорогая?

— Да, очень дорогая!

— Тогда, Вы поменьше её носите (Агар он кас ин пушк ба шумо намезебад напушад, ишгуфтанд, зан меранианд).

Ду нафар ҳамсӯбати ман болу ҷунни никл қарданд: боре аз Тоҷикистон ғуруҳи доинишӯён бо сарварии муаллими ҳуд ба тамошон Москва рафта буданд. Онҳо дар қабули Б. Faфуров шуда аз ўзимос менамонанд, ки ҳамроҳ ақебардорӣ қунаанд. Устод розӣ мешавад. Ҳангоми сұхбат ба Б. Faфуров маълум мешавад, ки доинишӯён аз мӯҳлат пеш бояд ба ватан Бартарданд, ҷунни ғулашон тамом шуда буд. Б. Faфуров аз сандуки фӯзодини зуд ду ҳазор сӯй бароварда, ба доинишӯён медиканд,

ки саёдату тамошои худро идома диханд. Донишчӯй имконият пайдо мекунанд, ки боз як ҳафтани дигар дар Москва монанд.

Ин наклро баяттар ман аз як донишчӯй дар қабули Гафуров хузуронда инҷуна будам. Акси Б. Гафуров бо донишчӯй, ки дар қабулоти устод аккоси шудааст, дар рӯзномаҳои ҷумхурии нашр шуда буд.

Албатта, ҷунийн ғамхории надарона ик умр дар хотираи ҷавонии тоҷик қадиқ ҳоҳид бааст.

Б. ГАФУРОВ ВА ЗУФАРХОН ҶАВҲАРИ

Аз хотираҳои дар ин китоб гирловарда, аз нақли олиму шонру ҷавонсандагон мъълум, ки як соҳаи кори ташкилии Б. Гафуров алокамандии ў бо зиёёни тоҷик, ёрии ҳарҷониба ба онҳо, дастгирин ҳар як ҷорабани ве ҳабардории доимии эшон аз ҳоду ҳаҷволи онон буд. Як мисоли равшани ин гуна муносибати Б. Гафуров бо шонрон дар шаҳсияти Зуфархон Ҷавҳарӣ мушоҳид мешавад.

Ҷавҳарӣ (1860—1945) дар шаҳри Ӯротеппа ба дунё омада, аз ҷавонӣ дар шеъргӯй зехни тез дошт. Дар оилаи шоир ба камол расида, дар азабиёт макоми баландро ишғол кардааст. Ҷавҳарӣ наазар ба бедилшиносони замонаш пешсаф буд. Бинобар ин С. Айнӣ, Ҳашмат, Муҳтарам ва дигарон ба ҷӯдии шоир баҳои баланд додаанд.

Вале солҳои 30-ум Ҷавҳарӣ, мисли даҳҳо шоиру олим, ҳамчун «унсури ҳаҷвиюн» таъқиб карда мешавад. Эшон маҷбуран якчанд сол дар деҳаҳои дурдасти кӯҳистон паноҳ меёбанд. Гурезагӣ ба кори ҷӯдии он кас таъсири манғӣ расонанд. Азбаски шеърҳои ўро чоп намекарданд, яъне намеконданд, шеъриависири тақрибан тарқ карда буд. Б. Гафуров аз зумраи ононе буданд, ки истеъодди Ҷавҳарӣ, ақлу законат ва доимиши ўро хело ҳуб дарк мекарданд. Ба қавли ҳуди он кас, ҳангоми сафарҳои корӣ ба Ӯротеппа ҳатман бо Ҷавҳарӣ воҳӯрда, ҳамсӯҳбат мешуданд ва аз ў маслиҳатҳо мегирифтанд.

Хатто, аз Душанбе Б. Гафуров ба наҳди Ҷавҳарӣ қосидонро равон карда, маслиҳат мепурсиданд. Ин гуна одами бозъти-моди Б. Гафуров, шаҳсн ҳоккори кордида, мутаҳассиси соҳаи маорифи ҳалқ Ҳабибулао Нематуллоев буданд. Он кас ба ман изқл карда буданд, ки боре Б. Гафуров роҷеъ ба ҷӯдии Миరзо Абдулқодири Бедил сухан ронда, маро ба назди Зуфархон Ҷавҳарӣ фиристоданд. Максад аз ин кор он буд, ки Б. Гафуров меҳостонанд фикри шонпро донир ба ҷӯдии Бедил фахмида гиравд.

Дар Үротеппа Чавхарй максадро фахмила, аз икдоми Fa-
фуров огох гашта гуфтанд, ки Бедил шоир забардаст, вале
диндор буд. Бо хамин мазмун он кас иборат аз чор варак но-
ма харбкори Б.Faфуров навишта ба Нематуллоев додаанд.

Баъди шиносон бо ин нома Б. Faфуров ба Нематуллоев бо
як калима чавоб гуфтаанд: «намешавад!». Вале макеади Б. Fa-
фуров онди Бедил то хол ошкор нашудааст, ки барон чӣ «на-
мешудааст». Номан Чавхарй бошад, ба гуфти Нематуллоев,
дар ласти он кас мондааст. Яъне ин нома то хол дар бойгонии
эшон махфуз аст.

Ҳангоми яке аз сӯхбатҳои мо Б. Faфуров из Зуфарҳон Чав-
харй сухан оғоз намуда, гуфта буданд, ки аз солҳои дароз «хо-
мӯш» истодани шоир огох гашта, Чавхариро ба ҳузури ҳуд, ба
Душанбе даъват карда овардам. Баъди салому алайку ҳвоялпур-
сӣ ва сӯхбати рафиқона, ба сари максад омадем.

Ман аз Чавхарй савол кардам:

— Тақсир, ҳамин «тӯрагӣ» бас не мӣ?

Чавхарй чавоб гуфтаанд:

— Э...! Ҳамин «тӯрагӣ» ба дили ҳудам ҳам задааст.

Б. Faфуров:

— Агар «тӯрагӣ» ба дилатон зада бошад, шумо шеър гӯед.
Шеъри шумо барои мо даркор аст. Намозатонро ҳондан тиред,
вале шеър гӯед!

Дар он солҳои маҳдунияти эҷодиёт, аз забони корманди мадъ-
ули хизбӣ-сӣӣ, шунидани чунин суханон («намозатонро ҳон-
дан тиред, вале шеър гӯед!») барои Чавхарй гайричашимдошт
буд. Вале ў ба Б. Faфуров боварии кулӣ дошт. Баъди чунин
маслиҳати ошкоро ва қадршиносӣ шоир достонҳои тат-риҳик
каҳрамонии нағро эҷод кардааст (достонҳои «Зафар», «Муҳам-
мадҷон», «Офтобхон» ва гайра).

Б. Faфуров дар муомилави оқилонази ҳуд инсабат ба Зуфарҳон
Чавхарй боз ик «шоҳан шикъстӣ» назми тоҷикро зинда кар-
даваст.

Б. FAФUROV VA «ШАШМАКОM»

Истеъоди ташкилотчигӣ ва роҳбарии Б. Faфуров тамоми
соҳадон ҳаёти ҷумхуриро дарбар карда буд. Дар солҳои муш-
кини баъди ҷанг, солҳос, ки танҳо бо маслиҳати Москва коро-
ро оғоз намуда анҷом додан имконпазир буд, ў тавонистааст
мустанқилона ба соҳадое даст занад, ки дар таърихи таъмаддунни
ҳалқи тоҷик, дар ҳаёти ояндан ў макоми зос бозидавид ва ме-
бозанд. Ин ҳам бошад, аз наъ зинда гардонидани санъати водо.

санъати потакрори ҷаҳони суруду мусикӣ — санъати «Шашмаком» буд. Барон иҷрои ин кор Б. Фафуров қонунишиканий намуда, ҷорадое индешидаваст, ки акли комил очизи мекунад.

Ӯ медонист, ки барон рӯи об баровардани санъати мусикии «Шашмаком» PDF Compressor Free Version ҳоғизу мусикишинос зарур аст. Он вакт дар Душанбе танҳо Фазлиддин Шахобов зиндагӣ мекард. Аз рӯи наклиFaфуров, ки ба ман карда буданд, ҳабар мерасад, ки як ҳоғизи шашмакомдон — Бобокул Файзуллоев лар Бухоро зиндагӣ мекунад. Вале ӯ дар солҳои чандги 1941—1945 оз батальони корӣ (рабочий батальон) гуректа, сар паноҳ карда гаштааст. Барон пайдо кардани ӯ Faфуров Фазлиддин Шахобовро ба Бухоро мефиристанд. Ин шаҳе ба мушкиниҳон зинд ҷои сарнаноҳи гурезаро пайдо намуда, он қасро бо супориши Faфуров ба Сталинобод овардани менгавад. Дар назди Шахобов ду валиған мушкил менстод. Авалан ризонити Б. Файзуллоевро гирифтан, сониян, шаҳси бе паспортро ба Душанбе расонидан (Дар он содҳо бе паспорт сафар кардан ҳафтик буд). Шахобов аз ӯҳдан ҳардуи мушкилӣ баромадаанд.

Дар Сталинобод Faфуров, баъди мулокот бо Файзуллоев, вазирӣ корҳои дохилиро датьват намуда, амр мекунанд, ки ба ӯ паспорт извишта дигад, ки ин қонунишиканӣ буд. Ба Б. Файзуллоев ҳонҷа дода, маиш таъни карда, Faфуров мегуянд, ки «ҷои шумо батальони корӣ набуда, извиштани «Шашмаком» аст.

(Баъди вафоти Б. Faфуров ман накли ӯшонро дар бораи аз Бухоро ба Сталинобод овардани Бобокул Файзуллоев, ба писари ӯшон ҳоғизи мумтоз, ҳамсени ман, Аҳмад Бобокулов гуфта будам. Ӯшон гуфтаҳон маро таёдик намуда, илова кардан, ки ман ба аҳли ондан мо як умр аз Faфуров, барои нағзихони он кас, миннатдоҳ хастем).

Faфуров боз мефаҳманд, ки дар Тошканд Шоҳназар Соҳибов — ҳоғизи номӣ ва ҳатмкуннизи консерваторияи шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд. Он қасро соли 1947 инҷо ба Сталинобод меҳонанд.

«Ба тағир аз он, ки ҳар сен онҳо ҳоғизони соҳибистеълод буданду овози потакрор доштанд, извозанзагони мумтоз ҳам ба шумор мерафтанд. Аз рӯи накли Ҳалим Соҳибов — писари Ш. Соҳибов дар извиштани пота ҳар наҳом ҷунин пазифаҳоро ба ўқз гирифта буданд.

Бобокул Файзуллоев макомхоро аз яз мединистанд ин ба хотири дигарон меоварданд. Фазлиддин Шахобов ба ин маком до шеър интиҳоб мекарданд. Шоҳназар Соҳибов (вафот с. 1973) пота тартиб медоданд, ҷунин ӯшон ба рӯи когаз овардани макомхоро дар консерваторияи Москва омӯҳта буданд. Баъди ба

анчом расидани ии кори мушкили абадзинда, бо маслихати Фафуров, мусикишиноси рус Беляев вазифан мухарририи асарро бар ухда мегирад.

Солҳо гузаштанд. Ба тайр аз устод Айнӣ касе хизмати ии се нафарро таҷдид мегирада натавонист (аз роҳбарони чумхурӣ). Боз ҳамонFaфуров буданд, ки дар маҷлиси солонии Академиии илмҳо (соли 1971) ба устодони «Шашмаком» сазовор гардонидани ҷоизаи ба номи Рӯдакиро талаб карданд (нигаред ба саҳифаҳои боло). Ҳамин ҳел ҳам шуд.

Дар Душанбе дастан бомаҳорати ҳофизони шашмакомҳои Барно Исҳоқова, Нуриё Аминов, Аҳмад Бобоқулов, Боймуҳаммад Ниёзов, Ҷӯрабек Муродов ба майдон омаданд. Ҷавонони зиёде ба туфайли асарҳои бо ташаббуси Faфуров ба зунё омада, санъати ии макомҳоро пос медоранд ва пос ҳоҳанд дошт.

Б. FAФUROV VA SAN'ATI XALKI TOCHIK

Дар ҳаёти ҳуд ман шоҳиди «хукмроши» якчанд роҳбарони ҳизб ва сарварони давлат гаштам. Имконияти мукоисан амалиёти онҳоро дорам. Вале ии извъ мақсадро пеш натирифтаам ва зарурате ба он нест. Дар сарварии ҳизби марказӣ шаҳсоне вазифан масъулро бар ӯхда доштаанд, ки ба тайр аз кори ҳоҷагии қишлоқ, алалхусусе пазхта, кори дигарро фахмидан намехостанд. Ии извъ одамон ва танҳо ҳудашон даргоҳи театрро намедиданд, бозки коргарони масъули атрофи ҳуд ва вазиронро сарзаниш мекарданд, ки онҳо вакти ҳудро бехуда дар тамошон консерту пъесаҳо сарф мекунанд.

Б. Faфuров «аз хоки» дигар буданд. Он кас аз ҳамон соҳаҳои ҳаёти ҳалқ оғоҳ буда, меҳостанд, ки дигарҳо ҳам ҳамин навъ рафттору кирдор дошта бошанд. Дар иттифоқи бастикорон дар ҳузури Мӯъмин Каюат, Лойик, Гулназар ва Кутбӣ Киром нақл кардаанд, ки Б. Faфuров аз кори Филармонияи тоҷик доимо боҳабар буд. Дар солҳои котиби якими ҳизб будани он кас, филармония дар ошёнаи ҷаҳоруми театри опера ва балети ба номи Айнӣ амол мекард. Вакте ки конserти тайёркардзӣ артистон барон намоиши умум омода мегашт, Б. Faфuров ба поин мавъоби ҳуд нигоҳ пакирад, бо азоб ба ошёнаи ҷаҳорум мебаромаданд. Баъди намоиши конserт иштирокчиҳои — ҳунарпешаҳоро ҷамъ карда, сӯҳбат мегузарониданд, долу ҷзволбурсӣ мемонуданд ва эролу таклифҳон ҳудро изҳор мекарданд.

Боре ба Ҳанифа Мавлонова гуфтаанд: Ҳанифазон! Ария зонди кари бад нест. Вале ҳуб мешуд, ки шумо сурудҳон Содир-

хон Ҳофиз, яъне «Шашмаком»-ро бештар ичро намоед, овозатон ба ин сурудко мувофиқ аст.

Умуман, муносибати Б. Ғафурово ба театрни тоҷик ва артисты Тоҷикистон Шамсӣ Қиёмов, артисти ҳалқии ИҶШС Асли Бурхонов тасаввур кардан мумкин аст.

Артисти ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсӣ Қиёмов муносибати Б. Ғафурово ба театрни тоҷик ва артисты он ин тавр ёдовар мешавад:

Бобоҷон Ғафуров... Ӯ на таинҳо ҳодими бузурги давлатӣ, одими забардаст, балки инсоне буд дорон фаросату маданияти бехамто. Ӯ дӯсти гамкору меҳрубони кормандони ҷабиёб ва санъати тоҷик буду ҳар якро ном ба ном медонист. Бо вучули серкорӣ, вай меҳмони ҳамешагии театрҳон мо буд. Ҷун ҳуд зондкори ҳушзвавӣ буд, истеълоди асиљро мешинотӯ ва қалр ҳам карда метавонист.

Чангӣ Бузурги Ватаний аниҷом ёфт. Аз нахустин рӯзҳо зидагии осоншта ӯ дар ғами санъати мо, инкишофи он афтод. Ӯ барои санъат vakтү кувват, гармин дилашро дарег намедошт.

Пас аз як соли хотимаи Чангӣ Бузурги Ватаний ба сари ҳукumatи ҷумҳурӣ ташвиши наъ омад: ба хотири тарбияи мутахассисони худӣ — бастанкорону овозхонон, коргарону балетмейстерҳо як гурӯҳ санъаткорони умебахш бояд ба Ҷаҳонгарони ғарбӣ мешуданд. Сарфи назар аз мушкилоти замон, ҳатто қостани кори театрҳо, дар ин роҳ икдоми аввал гузонта шуд.

Инвак, можи августи соли 1946 Ҳанифа Мавлонова, Ҳочӣ Аҳмадов, Анвар Муллоқандов, Мулуқ Баҳор — ба шӯъбаи вокали, Звёдулло Шаҳидӣ, Фозил Солиев, Шарифҷон Бобокалонов, Насимҷон Пулодов ба шӯъбаи бастанкорӣ, Гаффор Валаматзода, Азиза Азимова ба шӯъбаи балетмейстерии Консерваторияи давлатни ба номи Ҷаҳонгарони ғарбӣ, муаллифи ин сатрҳо бошад — ба шӯъбаи режиссёрии Институти давлатии санъати театрӣ ба номи А. В. Луначарский ғарбӣ мешуданд.

Таҳсилӣ мо дар Ҷаҳонгарони ғарбӣ ёфт.

Зимиستони ҳамон сол Бобоҷон Ғафуров ҳамроҳи дигар вакилони ҳалқ ба сессияи Шӯрои Олии ИҶШС омаданд. Соате пайдо карда ӯ ҳамаи моро ба ҷоти ҳуд дар меҳмонхонаи «Москва» давъват намуд. Мо ҳамаи ғарбӣ мешуданд. Раиси намояндагии ҷумҳурӣ ҳам он ҷо ҳузур дошт. Бобоҷон Ғафуров аз кору бор, ҳолу ахволи мо пурсон шуд, ба рафти таҳсил, муносибати мо бо муаллимон ва гайра мароқ тохир намуд. Ҳар кас дар бораи ҳудаш искӣ кард. Ӯ суханони моро бодиккат шунида, ба либо-

самон таваҷҷӯх зохир кард. Баъд ба раиси намояндагии ҷумхурий рӯ оварда гуфт: «Либоси инҳо ба ин боду ҳаво намешавад. Хоҳишмандам барои ҳар қадомашон пальтои гарми зимистона харида **PDF Compressor Free Version** шамол ҳӯрда бемор нашаванд. Ғайр аз ин ба ҳар қадом ҳазор сӯмӣ (бо пули кӯҳна) дихед, то ки мӯҳтоҷӣ накашанду танҳо аз пай хондан бошанд». Сипас Бобоҷон Ғафуров ба мо муроҷиат намуд: «Хонед, ҳар чизро, ки тавонед аз муаллимону устодонатон омӯзед. Мутахассисони асили қасби ҳуд шаведу ба ҷумхурий баргардед. Дар пеш барои шумо кори зиёдест. Ҳалқ интизори шумост».

Тобистони соли 1949 ман дар Душанбе дар таътил будам. Устод Ҷалол Икромӣ аз ман ҳоҳиш кард, ба ӯ дар эҷоди мазҳакаи замонавие бо номи «Ситора» кӯмак намоям. Ман ҳоҳиши устодро бо мамнуният қабул кардам. Бо дарҳости сардори Управленияи санъат Ҳикмат Раҳматуллоев ба мо аз боғи Шӯрон Вазирон як хона ҷудо карданду кори мо оғоз ёфт. Мо тарҳи асосии намоишномаро маслиҳат кардему Ҷ. Икромӣ бо саъий том аз пай кор шуд. Мундариҷаи ин пъеса дар мавзӯи рӯзмарра буд. Раиси колхоз бисёр меҳоҳад, ки духтараш Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ шавад ва барои ба мақсад расидан ба ҷашми давлат ҳок пошида, изофанависӣ мекунад, Мазҳака барои Аслӣ Бурҳонов (раис), Тӯхфа Фозилова (духтари раис), Шамсӣ Ҷураев (парторги колхоз) барин ҳунарпешагон эҷод карда мешуд. Иштироки Тӯхфа Фозилова ва Шамсӣ Ҷураев, ки ҳофизони ҳушваз буданд, андешаero тавлид кард, ки ба пъеса суруду бадехаҳо дохил карда шаванд. Ба ин кор бастакор Фозил Солиевро ҷалб намудем. Баъди муддате нусхай аввали пъеса тайёр шуд ва ба он мусикӣ ҳам баста шуд.

Рӯзе устод Икромӣ омада бо ҳаяҷони зиёд гуфт, ки моро котиби КМ Партияи Коммунистии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров даъват кардааст. Маълум шуд, ки ӯ оиди ҳаёти колхоз пъесанависии Ҷ. Икромиро ҳабар ёфта, хостааст донад, ки кор дар қадом ҳол аст. Мо ҳурсанд шуда ба КМ равон шудем. Бобоҷон Ғафуров моро хеле меҳрубонона қабул кард. Ҷ. Икромӣ моҳияту мундариҷаи пъесаро накл кард ва гуфт, ки мусаввадаи намоиши аввал бо мусикиаш тайёр аст. «Чизи навиштатонро ҳонда намедихед?» — бо тавозӯи рӯ овард ба ӯ Бобоҷон Ғафуров. Баъд котибро даъват карда фармуд, ки ҷой биёранд ва бастакор Ф. Солиевро ёфта даъват намоянд. Ҷ. Икромӣ дастхати пъесаро меҳонду Бобоҷон Ғафуров бо диккати том гӯш мекард. Қироат тамом нашуда Ф. Солиев ҳам омад. Пъеса ба Бобоҷон Ғафуров маъқул шуд. Ӯ якчанд эроди ҷузъӣ гирифта чанд лаҳзаро аз рӯзгори колхозҳо накл намуд. Дар охири сӯҳчанд лаҳзаро аз рӯзгори колхозҳо накл намуд.

бат ў аз Ф. Солиев хошиш кард, ки ягон оҳанг ба намонини аввали пьеса навозад Ф. Солиев гуфт, ки асбоб индорад. Бобоҷон Гафуров аз ҷо ҳеста гуфт: «Биёд ба маҷлисгоҳ мерӯем, он ҷо фортеянио ҳаст». Дар як кунҷи маҷлисгоҳ фортеяниони кӯҳна, вале коромад мөйсисӣ. Ф. Солиев бо он оҳангни ҷанд сурӯро навоҳт. Бобоҷон Гафуров мувоғики оҳанг сар ҷунбонда бо мамиуният гӯш мекард. Сипас ў ба ҳамаи мо миннатдорӣ баси карда гуфт, ки ҳарчанд дар ҳоҷагии ҳалқ комёбихо зېлсанд, вале порасонҳо ҳам чой доранд ва фош карданни онҳо тавасути жанрҳои гуногуни вазифаи ҳодамони санъат мебошад.

Пьесаи «Ситора» соли 1954 рӯи сахна баромад ва коргардони он режиссёри театри ба номи Лохутӣ Ҳочикул Раҳматуллоев буд.

Тобистони соли 1952 бо ташаббуси Управленияи санъати Тоҷикистон ва шаҳсан Бобоҷон Гафуров дар шаҳри Душанбе озмуни ҳаваскорони санъати ҷумхурӣ баргузор гардид ва дар он зиёда аз ҳазор нафар машшокону сарояндагон, кироаткунандагону ҳофизони ҳалқӣ, гуяндагону маҳсарабозон аз тамоми ноҳияҳои ҷумхурӣ ҷамъ омаданд. Озмуни якҷанд рӯз дар Театри тобистона давом кард. Роҳбари бадеии он Гаффор Валзиматзода, саркоргардорони муаллифи ин сатрҳо, роҳбари мусикӣ Аъзам Камолов, сарҳормайстери — ҳофизи ҳалқӣ Шоҳназар Соҳибов буданд. Озмуни ба иди ҳакиқии эҷодиёти ҳалқ мубаддла гардид. Дар ҳамаи барномаҳо Бобоҷон Гафуров беистисно ҳузур дошт. Ҳузури ў ҳам иштирокчиён ва ҳам мо роҳбарони озмуниро рӯҳ мебахшид.

Рӯзи дуюми озмуни яке аз иштирокчиён, ки ба назарам аз Ҳисор буд, сурудеро бар шеъри М. Турсунзода «Ҳонаи мо он қадар ҳам дур нест» иҷро кард. Оҳангни ин суруд Бобоҷон Гафуровро тасхир намуд ва ў аз раиси Управленияи санъати X. Раҳматуллоев пурсид, ки оё Зиёдулло Шаҳидӣ, ки ў ҳам ба ин шеър оҳанг бастааст, дар толор бошад? Маълум шуд, ки на танҳо З. Шаҳидӣ, балки аз театри опера ва балет аслан ягон нафар, на бастакору на овозхон дар толор ҳузур индоранд. Ин Бобоҷон Гафуровро хеле озурда кард. Ў аз X. Раҳматуллоев хоҳиш кард, ки худи пагоҳ тамоми бастакорону солистони театри Опера ва балетро пеш аз оғози озмуни ба театри тобистона даъват намояд. Рӯзи сеюми озмуни ҳамаи номбурдагон таҳти сарварии З. Шаҳидӣ ва А. Муллоқандов ҷамъ омаданд. Бобоҷон Гафуров бо чекраи гирифта ба онҳо гуфт: «Се рӯз боз озмуни меравад. Дар он намояндагони эҷодиёти ҳалқ ҷамъ омадаанд. Охир ин бояд сарҷашман илҳоми шумо бошад. Шумо бояд ба ҳаёти мардум наздиктар бошад, вале ягон нафарон то имрӯз

дар озмун хатто хузур надоштед». Нас, ба З. Шахидӣ рӯ оварда илова намуд: «Афсӯс ки дирӯз Шумо ни до набудел. Шумо бояд мешунид, ки ҳалқ, ба шеъри М. Турсунзода чӣ оҳангӣ дилчашми ҷод қардааст. Фарки оҳангӣ ҳудатонро аз он ҳис мекардед». Рӯзро дигари озмун ҳаман «гунахгорон» ҷуп як тан хузур доштанд.

Тирамоҳи соли 1968 вазири маданияти Тоҷикистон Мехрубон Назаров маро ба назди ҳул ҳонда бо марди ҳушкомати мӯяш мошу биринҷ шинос кард. Ӯ извистанд мухоҷири эронӣ, ходими Пажӯҳишгоҳи ҳоваршиносии ИҶШС Ҳамза Фатҳи Ҳушгли номӣ буд, ки бо тавсияи Бобоҷон Гафуров барои театрӣ Лоҳутӣ пъесаро аз руи «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ бо номи «Бежан ва Манижа» оварда буд. Пъеса асосан тайёр буд, вале аз ҷиҳати драматургӣ кор талаб мекард. М. Назаров ҳоҳниш кард, ки дар ҳамин масъала ба меҳмон кӯмак намоем. Мо 24 рӯз дар меҳмонхонаи «Душанбе» нишаста нусхан хотимавии пъесаро омода соҳтем. Азбаски маҷ мушонири муаллиф будам, кортардонин он изз ба ӯҳдан ман афтод. «Бежан ва Манижа» дар саҳнai театрӣ Лоҳутӣ бо иштироки ҳунарпешагони соҳибистъёд Махмуд Воҳидов (Бежан), Ҳайри Назарова, Мукарраҳа Камолова (Манижа), Аслӣ Бурҳонов, Ҳошим Гадоев (Афросиёб), Гурминҷ Завқибеков (Рустам) хеле бомуваффакият гузашта шуд.

Вакте ҳабари намоиши бомуваффакияти пъеса 68 Бобоҷон Гафуров расид, у дарҳол ба унвони колективи театр дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ҳактуби кушодае ба ҷоп дод. Дар нома ҳушинуни ифтиҳори муаллиф аз комёбии театр, аз самарраи ҳамкорӣ баён гардида, он бо орзухон нек онди дастовардҳон минбаъдан эҷодӣ аинҷом мейфт.

Дар ёди онҳо, ки бо Бобоҷон Гафуров дар соҳан санъату маданияти робитан корӣ доштанд, у ҷунин мондаву ҷунин ҳоҳӣ монд.

28 июни соли 1995 Аслӣ Бурҳонов бо воситан телевизионии тоҷик баромад карда, онди Б. Гафуров ҷунин гуфтанд:

«Дар бордӣ Бобоҷон Гафуров сухан нағӯим влоҷ нест!»

Ман дар саҳна роли Ленинро машқ мекардам. Вале намедонистам, ки ҳангоми репетитсияи мо дар толор Б. Гафуров нишастанд. Баъди адони машқ он кве маро ба ҳузурашон ҳоста, ҷунин гуфтанд: «Домудон азиз! Мо шуморо ба Москва мегаристем. Шумо дар мавзудӣ Ленинро бинед, мойкои ӯ гаштагиро тамошо ҷунед. Музей Ленинро бинед, бо артистони нақш Ленинро бозизда, ҳамсӯҳбат шавед, бозин онҳоро дар саҳна.

тамошо кунед, овози Ленинро шунавед, фильмҳон бадей ва мустаандро оиди ин шахс тамошо кунед».

Хатто маро Б. Гафуров ба Институти марксизм-ленинизм вобаста карданд, ки бо дастнависхон шахсни Ленин бевосита ошино шуда.

PDF Compressor Free Version

Баъд язашт аз Москва ман накши Ленинро дар садра бо як маҳорат ва завки қадон иҷро намудам».

Аъзон вобастаи АУ Тоҷикистон Ҳуршеда Отаковова ҷулини накл кард: Б. Гафуров тез-тез ба театр мерафтанд. Агар намоши нав гузошта шавад, оиро на таинҳо ҳудашон медианд, балки ба кормандони масъули ҳизбӣ, давлатӣ ва вазирҳо тъқид мекарданд, ки ба тамошои намоши нав раванд. Рӯзи дигар аз бâзъе рафиқони дар театр дучор омада, Гафуров сабод мекарданд, ки «хело ҳуб, ки ба театр омадед. Вале ҳамсаратонро ҳамроҳатон индиҳад. Магар он кас хотоб буданд? Ини навъ эрд барои дигарон ҳам дарс буд. Дар он солҳо театр пьесаҳои драматургии тоҷик, рус ва дигар ҳалқдоро бо санъати зеле баланд ба намоиш мегузонт («Шўриши Восеъ», «Рустам ва Сухроб», «Отелло» ва хоказо), Бинобар ин толори театрҳо донмо нур аз тамошобии буд.

Б. ГАФУРОВ ВА ОЛИМОНИ ЭРОН

Б. Гафуров инсабат ба Эрон таваҷҷуҳи маҳсус дошт. Дар ҳамон ҷамъомадҳои илми, ки бо ташабbusi ўё бо сарварии ўмузаштанд, аз Эрон ҳатмая олимону шуарон номӣ иштирок мекарданд. Дар Москва, Душанбе, Ишқобод, Самарқанду Тошканд, ки конференсияҳои илми баргузор шуда буданд, аз ин мамлакат Сайид Нағисӣ, Ҳочларӣ, Фурузионӣ, З. Сафо, Ноҳиди Нодиршур ва бисёр дигарон ширкат ваrizidaанд.

Дар навбати худ Эрон ва эрониён Б. Гафуровро ҳаҷтиром мекарданд, ба қадри ўмерасиданд. Ўз аъзон комиссияи ҷоизаи байналхалқии Фирдавсӣ буд.

Үстод ба банда гуфта буданд, ки ду маротиба олимони Эрон аз ман хоҳиш карданд, ки «Тоҷикон»-ро дар ватанашон ба алиф-бон арабиасое нашр намоянд. Ҳар дафъа ман розӣ намешудам. Сабаб он ки эрониби меҳостанд, ки ман масъалан такомули ҳалқи тоҷикро аз нав нависам. Ба ни таклиф розӣ шудан мумкин набуд. Ман ба онҳо гуфтам, ки чи хеле, ки ман нанинтаам, ҳамин навъ ҷон кунед. Бо ҳамин мө, ҳарду тараф, забон як карда натавонистем.

Дар яке аз сафарҳои худ ба Эрон Б. Гафуров ба узвони иф-

тихорин доктори донишгоҳи Техрон кадр шуд. Таърихи сазовор таъсиро ба ин узвон устод ба ман чунин накл карда буданд:

«Дар Техрон ба ман гуфтанд, ки шоҳи Эрон меҳоҳад ба шумо монини сабукрав тухфа кунад. Олимони Эрон меҳоҳанд, ки шуморо ба узвон ифтихорин доктори донишгоҳи Техрон сазовор гардонанд. Қадомашро шумо интихоб мекунед: монин ё узвони докторӣ?»

Б. Ғафуров каме ҷилдӣ шуда гуфтанд, ки ҳамон лаҳза фесьлам омад. Зоро ки чунин пешинҳодҳо бароям носаҳонӣ ва гайри ҷашмидошт буданд. Илова бар ин, сафорати Шуравӣ ҳабардор набуд ва ман ҳам бо онҳо маслиҳат накарда будам. Меъбонист ғафари барои омада, интихобамро ба эронӣ гӯям. Ба шаҳси суолкарда гуфтам, ки ман ба монин шоҳ эҳтиёҷ надорам. Агар олимони Эрон маро ба узвони доктори донишгоҳи Техрон сазовор шуморанд, ман розиям, ки онро қабул кунам.

Ҳамин тавр, ҳоҳиши Ғафуровро ба инобат тирифта, ба ӯ дипломи ифтихорин донишгоҳи Техронро супорида буданд.

И. СТАЛИН ВА ҒАФУРОВ

(Научоти ҷаллат)

Дар инчунин дуюми солҳои 30-юм, бâъди аз ҳаёти сибей дур кардан ва ҳатто ҷисман побуд соҳтани бâъзе роҳбарон, раванди аз манотики дигари Иттиҳоди Шуравӣ ба водиҳон аз лиҳози мелноративӣ кор карда нашудан Тоҷикистон қӯҷонида овардани деҳқонӣ ва табакаҳои дигари аҳоли зиёд гардид. Мисалан, дар солҳои 1935—1936 ба ҳудуди Тоҷикистон 4250 муҳочиҷир оварда шуд, ки 90 фисади он мӯжими водии зарҳези Ваҳш гардиҳанд. Соли 1936 ба ин водӣ боз 2000 ҳочагӣ қӯҷонида шуд.

Баъз аз Ҷангӣ Бузурги Ватани масъалан муҳочиркунин деҳқонӣ ба водиҳо барои ба кор андохтани заминҳои бекорхобӣ дар яке аз масъълаҳои мубрамтарини қишоварзӣ маҳсуб мегардида. Барои Тоҷикистон заҳираҳои қувваҳои корни ҳудаш воғӣ буд. Лекин касе ҷуръат карда, ба И. В. Сталин ни андешаро иброз дошта наметаронист. Ба баҳти ҷаллати тоҷик соли 1946 Б. Ғафуров муншин завали КМ ҳизби Коммунистии Тоҷикистон интихоб шуд. Агар ин шаҳси бузург намешуд, сибсати муҳочиргардӣ ҷун дар замонҳои пешин сурат мегирифт.

Часорат, тавонӣ, ақлу ҳирад ба Б. Ғафуров наст лод ва ӯ тавонимст И. В. Сталинро дар бории никоят фароонӣ аз барзиҳӣ буданд қувваҳои корӣ дар Тоҷикистон бовар кунинанд.

Хулласи қалом, Б. Ғафуров дар барқамзандии ҳаробиҳои

чинг, баркарор кардани хоҷагии ҳалқ ва дар мудадти кӯтоҳ ба дараҷаи пеш аз ҷангӣ расидани хоҷагии чумхури саҳми босазо гузаштавст.

Боз **PDF Compressor Free Version** Б.Faфуров ва миллати мо инҳоят душвору ҳазифонок он буд, ки солҳои 50-ум таъкибу ҳабскуниҳои содҳои 30-ум аз нав сар зад. Аз рӯи байзе маълумотҳо ҳукумати марказӣ барои тамоми ҷамоҳири Иттиҳоди Шӯравӣ накшан ба ҳабе гирифтани миқдори муайянӣ одамонро ба маҳалҳо фиристода буд.

Вохеаҳои марбут ба ни фармонро Б. Faфуров ба яке аз дустон ва ҳамкорони ҳуд аз Пажӯҳишгоҳи ҳоваршиносии Москва, аъзои АУ ИЧШС Бонгард — Левин, ҳантоми сафарашон ба Франса ҷунин иброз доштааст:

Аз рӯи накшан Москва мебоист дар ҳудуди Тоҷикистон 120 ҳазор одамро ҳабе ва бадарга намоем. Ни кори душвор ва иҷронашаванд буд. Ман аз кучо дар ҳудуди ҳурди Тоҷикистон 120 ҳазор «душмани ҳукумат» пайдо карда метавонистам?

Азбаски план иҷро нашуда буд, маро ҳамроҳи раиси Кумитан бехатари ба Москва даъват намуданд. Он вакт аз Дӯшанбе то Москва бо поезд сафар мекарданд. Мо дар меҳмонхонаи «Москва» сокин шудем. Он солҳо роҳбарият ва мо ҳам шабҳо кор мекардем. Ба раиси ҚБД гуфтам, ки дар меҳмонхона бошад ва ман танҳо ба назди Л. П. Берия меравам. Агар то соати 4 шаб барнагардам ту бояд гурезӣ, ҷуни ҳабе мекунаанд.

Л. П. Берия маро бо қаҳру сарзаниш қабул намуда, суол дод, ки барои чӣ мо дар Тоҷикистон планро иҷро намекунем? Faфуров ҷавоб мегӯянд: «Лаврентий Павлович Чумхурии мо майда, одамаш кам аст. Агар 120 ҳазор одам ҳабе шавад, мо бо ки кор мекунем?»

Дар ҷавоб Берия мегӯяд, ки ба назди шеф (яъне И. В. Сталин) рафта ҳисобот дех!

Дар қабудгоҳи И. В. Сталин Поскребищев менишаст. Ӯ бо Faфуров муносибати мӯътадил доштааст. Вале ин наవбат Поскребищев рӯяшро ба тарафи тиреза гардонида ҷунин вонамуд кардааст, ки гӯё Faфуровро бори аввал мебинад. Ӯ ба И. В. Сталин аз омадани Faфуров табар медиҳад.

Саволи Сталин ҳам ҳамон суоли Берия буд. Ҷавоби Faфуров такрор мешавад. Сталин савол мекунад, ки барои чӣ раиси ҚБД ҳамроҳ наомад? Faфуров ҷавоб мегӯянд, ки ӯ бемор шудааст. И. В. Сталин бовар накарда гуфтааст, ки «не, ӯ тарзида назди ман наомад!» Сталин ҳам мисли Берия дашиноми қабех дода, ба Faфуров мегӯяд: «Рав! Агар дар Тоҷикистон шурише сар занад, аввал ман туро мепарронам!»

Фафуров ба меҳмонхона бармегардад. Раиси КБД чанд иш-ша қонякро холӣ карда, мааст менишаст ва интизори омадани Фафуров буд. Эшон аз у вактро мепурсанд. Соат сеи шаб будааст. Ба раиси КБД Фафуров мефармоянд, ки ба вокзал занг зада, из вакти ба Душанбе ҳаракат кардани поезд мазлумот гирад. Маълум мешавад, ки поезди Москва-Душанбе соати З рӯз ҳаракат мекунад. Фафуров ба раиси КБД мегуянд, ки бояд ба вокзал рафта, дар ҳамон ҷо поездро интизор шавем. Агар дар меҳмонхона монем, моро ҳабс мекунанд. Ин ду тан дар вокзал 12 соат интизор менстанд! Он солҳо начот ёфтани ҷони ҳазорҳо тоҷикро на ҳамаи мардуми чумхури медонистанд. Фафуров ҷон дар кафтирифта, бо ду ҷаллоди онвакта — Берия ва Сталин, рубарӯ шуда, ҷони дигаронро ҳаридад буд...

Баъди котиби аввали ҳизб интиҳоб гардидаи Б. Фафуров дар нияти таъсис додани донишгоҳи давлатӣ ва Академияи улум мешавад. Барон анҷоми ин корҳо ӯ як зумра олимронро аз шаҳру вилоятҳои чумхурии ҳамсаи ва Русия даъват намуд.

Аввалин ректори донишгоҳи давлатии Тоҷикистон Зариф Раҷабов соли 1948 аз ш. Тошканд омад.

Барои таъсис додани Академияи улум кор мураккабтар буд. Чунки олимони варзидаи содаҳои гуногунро ба Душанбе мебонист даъват намуд. Ғайр аз ин, на ҳамаи онене, ки лоиқи академия шуда метавонистанд, ҳоҳини ба Душанбен дурдаст омадандиро доштанд.

Яке аз олимони шарқшиноси маъруф, шаҳс ки аз солҳон ҷаҳонӣ Оснёи Миёнро ватан интиҳоб намуда, тамоми ҳасту ҷодиёсташро ба ин мулк бехшида буд, профессор Александр Александрович Семёнов (1873—1958) ном дошт.

Соли 1950 дар Иттиҳоди Шӯрави як равиии маҳкум намудани шаҳс бо номи «космополитизм» авҷ гирифт. Шаҳсони зиёд — олимон ва муаллимони маҳтабҳои миёнаву оли, ба космополитизм (беларво будан ба ватани ҳуд) маҳкум ва аз корроида шудана.

Дар Тошканд А. А. Семёновро ба ин ному наанг айбордӣ намуда, аз кор гирифтанд. Ӯро дир Тоҷикистон хеле ҳуб мешиноҳтанд. А. А. Семёнов борҳо ба Сталинобод сафар карда, ноҳияҳои шимолиро низ ҳуб медонист, пайдуҳои гуногуни таърихи ҳалқи тоҷикро тадқик карда буд. Ба ни хотир ҳанӯз соли 1946 ӯро бо үзвони оли, «Ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон», қадр карда буданд.

Б. Фафуров нисбати маҳкум кардани ин олимни номӣ дар Тошканд бетараф истода наметавонист. Боре ӯ бо корҳои чумхури дар қабули И. В. Сталин мешавад.

Дар охири сӯхбат ба ў муроҷиат намуда. Б. Фафуров түфтаст:

— Иосиф Виссарионович! По стране идет «космополитическая» компания. Китаю попали учёные. Учёные, которые принесли большую пользу науке и еще могут принести пользы. Как быть с такими учёными! И. В. Сталин чинил посты медиков:

— Такие дураки у нас и в Грузии появились!

Чинин ҷавоб барон Б. Фафуров қифоя буд. Ӯ А. А. Семёновро аз Тошканд ба Душанбе даъват намуд. Барон у шаронти мусонди эҷодӣ мухайё гардонид. А. А. Семёнов директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ таъни шуд. Ӯро академики Академияи ӯзуми Тоҷикистон интиҳоб намуданд. Дар наздикии бинои Институти номбурда ба А. А. Семёнов хона доданд. Дар он солҳо ба сокинии шаҳри Сталинибод қувваш барқ намерасид. Б. Фафуров фармуданд, ки дар хонаи ни олим барқ набояд ҳомӯш шавад. Аз рӯи ни фармон аз ҳатти барки кӯча ба хонаи А. А. Семёнов ҳатти алоҳидан равшандигӣ қашидашуд.

Илова бар ин гамхориҳо, директори институти навбуниёд бо машини сабукрав таъмин гашт, то ки А. А. Семёнови 79-сола бе ҳеч маъмоният зиндагӣ ба сар барад. Ӯро ба дукони маҳсуси ҳукуматӣ побаста карданд, то ки ҳамагуна озуқа бо нарҳи нисбатан арzon дастраси ў бошад.

Ба замми ҳамаи ин, А. А. Семёнов депутати Шурои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб шуд. Ин пири кордону кордида, одаму олимни номӣ, аз ӯхлаи ҳамни корҳо мебаромад, ҳам институтро идора менамуду ҳам шогирдҳо тайёр мекард, ки бандаже аз онҳо ҳастам.

Б. Фафуров то охири ҳаётн А. А. Семёнов, ҳатто бэъди ба Москва рафтаниаш ҳам, дар ҳакки ў гамхорӣ мекард. Масалан, соли 1958 А. А. Семёнов дар шифохонаи Тошканд бистарӣ буд. Май ба аёдати у рафта, ҷанд руз дар ҳузури бемор шудам. Духтурло барон пайдо кардани бэъзе доруҳои табобати бемор очизӣ қашиданд. Ман ба Москва, ба Б. Фафуров тавассути телефон номи доруҳои ноёфтро расонидам. Эшон дере нағузашта, ҳамаи доруҳоро бо дасти як лётчик ба Тошканд фиристоданд.

16 ноябрь соли 1958, дар синни 86 А. А. Семёнов вафот кард. Ҷасади олимро дар Душанбе ба хок супориданд.

Соли 1982,— накл менамояд Шарифи Ҳамдампур,— вакте ки дар **PDF Compressor Free Version** фильмноман мустанади «АкадемикFaфуров» дар бойгонин Бобоҷон Faфуров кор мекардам, дар миени дигар ҳенод матни сӯҳбати эшонро ҳамроҳи Stalin дарёфтам. Азбаски хуччатҳо таҳти грифи «комилан маҳфӣ» қарор доштанд, он вакъто натавонистам ба дасти нашравон биспорам. Акунун, ки фурсати муносиб фароҳам омадааст, матни сӯҳбатро пешкаши ҳонандагони гироми мегардонам.

Сӯҳбат 23-юми январи соли 1948 сурат гирифта, бештар аз 50 дакика давом ёфтааст.

Сталин: — Созмони ҳизбии Тоҷикистон чӣ ҳол дорад? Вазъи қадроҳи чӣ тур аст?

Faфуров: — Қадроҳо ҳастанд. Қадроҳо месабзанд. Созмони ҳизби муваффақ гардид, ки чумхуриро дар соҳаи ҳоҷагӣ боло бардорад. Плони паҳтасупори соли 1946 125 фоиз, соли 1947 113 фоиз иҷро шуд.

Сталин: — Медонам. Бисёр хуб.

Faфуров: — Колхозҳо аз нигоҳи ташкили устувор шуданд, бисёрии колхозчиҳо аз ҷиҳати моддӣ хуб зиндагӣ доранд. Рағиқ Stalin, мо ният дорем, соли 1948 250 ҳазор тоҷин, соли 1949 300 ҳазор тоҷина паҳта супорем.

Сталин: — Оғарни.

Faфуров: — Агар мушкилини «Ваҳши қалон»-ро ҳал қунем, метавонем ҳосилро ба 500 ҳазор расонем.

Сталин: — (дар ҳарита ба тархи «Ваҳши қалон» менигарад): — Хуб, мебинем. Ҳоло дар водии Ваҳш ҷанд ҳектор аз ҳуд шудааст!

Расулов: — 80 ҳазор ҳектор.

Сталин: — Шумо қадом як наъъни маҳсуси паҳта мерӯёндад?

Расулов: — Дарознаҳ, ки «мисрий» номида мешавад.

Faфуров: — Рағиқ Stalin, ҳоҳиш дорем, ки ба мо дар амалидошти ҷорабиниҳоямон барон рушди паҳтакорӣ кӯмаҳ расонда шавад. Ҳоҳиш мекунем нурӣ дода шавад.

Сталин: — Ҷа қадар?

Faфуров: — 75 ҳазор тоҷина.

Сталин: — Ба кимиёгарон машварат бойд кард. Хуччатҳоро монед лида мебароем.

Faфуров: — Соди тузашта Шурон Вазирон барон колхозҳони мо 200 автомашина чудо карда буд, аммо 45-то гирифтему бас. Ҳоҳишмандем соли 1948 бокимондааш ҷуброн карда шавад.

Сталин: — Мебинем. Ба фикрам, рӯйхати дарёфтро барои

хама кам кардан: аз манотики дурдаст галларо нитикол бояд дод. Чӣ будани манотики дурдастро медонед?

Расудов: — Медонем, мо хам дорем.

Гафуров: — Гарди Салин, мо як масъалан хеле мухим дорем — роҳи оҳани нави Самарқанд — Такфон — Сталинобод (дар бораи роҳ нақл мекунад).

Сталин: — (ба ҳарита нигоҳ мекунад): — Шумо, ба назарам, ин масъаларо пештар ҳам ба миён гузашта будед?

Гафуров: — Ин роҳ аҳамияти бузурги ҳарбию иқтисадӣ ҳоҳад дошт. Ҳисобаро се маротиб кутоҳ мекунад, аз ноҳиине убур мекунад, ки аз лиҳози қанданиҳон фонданон ғанист.

Сталин: — Ин масъаларо ҳозир ҳал карда наметавонем, соили 1949 баррасӣ мекунем. Албатта, ин иқлом арзандаро муддим аст, ваде ҳанӯз на ҳамаи роҳҳои манотики таҳти мухосара қарордошта барқарор шудаанд, на ҳамаи купрухҳо барқарор шудаанд.

Гафуров: — Боз як савол: мо аз навоҳии кӯҳистон колхозчиёниро ба водин Ваҳш кӯҷонила истодаем. Барои онҳо имтиёз металабем.

Сталин: — Ин масъаларо ҳал карда наметавонем, дар эсари ислоҳоти пузу лагви чекҳо (карточкаҳо) давлат 57 миллиард сүм хисорот дид.

Гафуров: — Боз як саволи дигар дорам. Соли 1947 кормандони вилояту ҷумҳурӣ ва мутахассисони соҳии қишоварзи ҳубкор карданд. Ҳоҳишмандем иҷозат дода шавад, ки 200 нафарашонро дар катори колхозчиёни пешкадам, коргарони МТС ва кормандони ноҳияҳо барои мукофотонидан пешниҳод қунем.

Сталин: — Мумкин, пешниҳод қунед.

Гафуров: — Мо Айн ном нависандаро дорем, ки қӯҳансолтариин насривиси точик аст. Ба қариби 70-сола мешавад. Иҷозат дихед ӯро бо ордени Ленин мукофотонем.

Сталин: — Йи корро кардан мумкин.

Гафуров: — Дар ҳудуди ҷумҳурӣ мо ўзбекҳо истгоҳи баркин «Фарҳод»-ро соҳтанд.

Сталин: — Ҷаро дар ҳудуди шумо? Чӣ ҳел шудааст?

Расудов: — Қарори ҳукумати иттифок баромада буд. Момчбур роӣ шудем. Дар натиҷа 2 ҳазор ҳочагӣ аз заминни назди ҳавай, багу роғ маҳрум шуданд. Ҳоҳиш мекунем аз ҳисоби барки «Фарҳод» барон мо обкаши зарурӣ соҳта шавад.

Сталин: — Обро аз кучо мегиряд?

Гафуров: — Илоҷе ёфта, аз Сирдарё.

Сталин: — Пас заминни шумо аз сатҳи дарё болотар аст? Арзашин он чӣ ҳадар ҳоҳад буд?

Расулов: — 15 миллион сүм, аз ҳисоби бучет. Колхозчиён ҳам бо мөннаташон хиссагузорӣ мекунанд.

Сталин: — Мебинем, ҳӯҷатҳоро бигзоред.

Фафуро_{Рафиқ} (бывший), сухаронни шуморо дар расми ҳабули иштирокдорони Даҳон санъати тоҷик мардум мединанд. Ноҳишмандем иҷозат дода шавад, ки онро барои корамон истифода барем.

Сталин (нуткро аз аввал то анҷом меҳонад): — Хуб, бошад, пагоҳ ин нуткро ба шумо медиҳам.

Фафуро: — Ман дигар савол надорам, акиун рафиқ Расулов гап мезанд.

Расулов: — Соли 1949 ҷумҳурни мо бистеола мешавад. Ноҳишмандем иҷозат дода шавад, ки ҷаҳон гирэм.

Сталин (ба Жданов): — 20-солагӣ ҷаҳон гирифта мешавад?

Жданов: — Бале.

Расулов: — Ба ин муносибат ҳоҳиш мекунем барои истифодан як минкор маблаг иҷозат дода шавад, то пайтаҳти ҷумҳурии Амонро ба тартиб дарорем.

Сталин: — Ба гумонам, Душанбе, ном дехае буд-а?

Расулов: — Бале, лекин ҳозир шаҳри қалонест, 130 ҳазор аҳолӣ дорад.

Сталин: — Ҳӯҷатҳоро монед, мебинем.

Расулов: — Барои навоҳии зироаткори қӯҳистон дода шудани тракторро талаб дорем.

Сталин: — Ҷаид азад?

Расулов: — Ҳамагӣ сад азад.

Жданов: — Ӯ-хӯ-ӯ!

Сталин: — Мебинем.

Жданов (ба Сталин нигариста): — РафиқFaфуро_{Рафиқ} таъриҳшинос аст, перомуни таърихи ҳалки тоҷик тадқикот мебарад. (Ба Faфуро_{Рафиқ} вигариста). Шумо, ба гумонам, ин корро тамом кардем?

Faфуро_{Рафиқ}: — Бале Андрей Александрович, чилди якумашро ба анҷом расонидам. Аммо, Иосиф Виссарионович, аз ин бобат дар миён иҳтилоғи назар ҳаст.

Сталин: — Ҷо ҳел иҳтилоғ?

Faфуро_{Рафиқ}: — Дар илми таъриҳшиносӣ ду нуктai назар роҷӣ аст: яке таърихи туркӣ Осиёи Миёнро аз ҳад мегузаронад, дигаре тасдик мекунад, ки ҳалқҳо, ки дар гузашта дар Осиёи Миён сукунат доштанд, эронинажод буданд. Моявза, ани ҳамин нуктai назарро тарафдори мекунем ва барои ҳамин моро ба сифати таҳවилгарони важодпарастӣ гунахкор мебисобанд.

(Сталин ва Жданов баланд-баланд меҳанданд).

Стални: — Агар аз дидгохи илмий дуруст бошад, эгар воеан-чупин бошад, чй бадй дорад? Нуқтани назари худро дайн күнед.

[PDF Compressor Free Version](#)

PDF Compressor Free Version Гафуров: - Бале, рафик Сталин, ин хама дуруст аст. Бөвчүнди иш, илдае маро танкыд мекунанд. Чунин касон даттодар садорати таргигибот хам пайдо шуданд.

Расулов: — Дар ин мавзъ махсусан бо узбекон иктилофи назари бузург чо дорад.

Сталин: — Бале, дар онхо хамин гуна майли хамаро аз худ кардан вүчүд дорад.

Гафуров: — Иосиф Виссарионович, халки тоҷик мадонад, ки таъсиси чумхурияти мо ба туфайли исрору пофишории шумо, бо фармони КМ ХКУ (б) сурат гирифт. Он вакт ҳатто дар миёни худи тоҷикон ҳам қасоне будаанд, ки ишбот мекарданд, ки дар Осиёи Миёна тоҷикон вучӯд надоранд ва дар ин ҳусус ба шумо телеграммаҳо ҳам фиристоданд.

Сталин: — Бале, дар ни қабил Раҳимбоеў туфтани касе буд, ки исбот мекард, ки дар Осиёи Миёна тоҷикон вучуд надоранд. Аммо, чунон ки мебинед, на танҳо вучуд доранд, балки афзонни мебанд. Ва ин ҳалқ ҳалки маҳсусест, ки аз узбекҳо, қазоқҳо, Кирғизҳо, туркманҳо фарки қалон дорад. Туркҳо дар Осиёи Миёна дар қарихон XI—XII ҳазорсолан мо пайдо шудаанд, аммо зориниҳажон дар он ҷо аз аери панҷуми то ҳазорсолан мо сӯкунат доранд.

Фафуров: — Ҳатто аз қарни шашум, рафик Сталин. Ман меҳостам аз шумо бинурсам; об мумкин аст дарачан худогоҳи миллии Ҳалқро баланд бардорем?

Сталия: — Мумкин за хатмист. Аммо ба фавқулоддагын миң-
лай рох додан дозим нест.

Гафуров: — Дар майшварати КМ ХКУ (б) бо охангезон Айдар Александрович гүфтанд, ки бояд хама чизро дүст дошиг за хама чизи хуберо, ки дигар халкхо доранд, набояд фаромүнг кара. Мөниро дар ёд дорем.

Сталин.—Дуруст.

Гафуров: — Зимнан, тамаддунни эроний на дар худуди Эрони хозира, балки дар каламрави Оснёи Миёна ба вучуд омадаст. Фирдавсиро мо хамчун бародари хамзабони худ мефахмем, лекин эрониён бо дүгээт мөхонанд.

Сталии: — Ииро боял иебот намуд, ииро боял тарғиб көрд.

Фафуров: — Рафик Салиев, хохни мекардем, жи масонли таъриҳ дар КМҲКУ (б) мавриди мухокима карор дода шаванд.

Сталин: — Ана, ба рағик Жданов супориши мемлекеттегі.

масъаларо баррасӣ мекунанд. (Жданов дар дафтарчааш сабт мекунад).

Сталин: — Марҳамат карда гӯёл, ки чаро ўзбекҳо имсол дар ҷаҳон монданд? Оё рост аст, ки дар таракӣ додани пахтакорӣ ба онҳо соҳтмоҳон умумиҳалӣ ҳалал ресондаанд?

Ғафуров: — Рағик Расулов — агроном, ин масъаларо хубтар мефаҳмонанд. (Сталин саволро ба Расулов тақрор мекунад).

Расулов: — Не, сабаби асосӣ дар он аст, ки кишти дубора-ро саливакт, баъди сармо нағузаронданд.

Жданов: — Онҳо бо ҳалқ кор карда наметавонанд, Юсуповро ҳуднамойин аз ҳад зиёд ҳос аст.

Сталин: — Бале, Юсупов майли ҳӯҷанини тамоми Осиёи Миёна шуданро дорад..

Ғафуров: — (хайрухушкуон): — Бибахшед, Иосиф Виссарионович, мо вакти қиммататонро гирифтем.

Жданов (бо Сталин хайрухушкуон): — Таҳсину оғарниашон, инҳо муттағиқона кор мекунанд.

НАСИҲАТ ВА ЕРИ

Б. Ғафуров марди фозил ва одамшинос буданд. Бо ҳар қасе, ки мусоҳиб мешуданд, ба ў баҳои ҳаққонӣ ва дуруст дода метавонистанд. Ҳатто бо одамони гуногун миллат муносибат ва ҳамкорӣ карда, роҷеъ ба мардуми ватани эшон, ҳулосаи дақиқ мебароварданд.

Ҳангоми ба ҳориҷа сафар кардан, чуноне ки ишора шуд, ҳатман ба ман насиҳат карда, маслҳатҳои муғил медоданд ва роҷеъ ба мардуми он мамлакат мушоҳидаҳои ҳешро нақл меманданд.

Боре Б. Ғафурова ба ман туфтанд, ки шумо ба Афғонистон меравед. Бояд донед, ки ҳалки ин мамлакат камбағалтар аст, аз ин рӯ кӯшиш мекунад, ки аз шумо бо роҳҳои гуногун ҷизе ситонанд. Албатта, ҳаман онҳо ин гуна одамон нестанд. Самиимият бештар мушоҳида мешавад. Ҳалки Ҳиндустон лигартар аст. Онҳо самимона мекӯшанд, ки бо ҳар роҳ ба шумо кӯмак расонидга эътиҷатонро бароранд. Устод таъқид мекарданд, ки бо олимони Ҳинд азока намоед. Ба Нурул Ҳасан ва Мансура Ҳайдар китоб равон карда истед. Ман аз рӯи маслиҳати муаллими амал мекардам. Ҳулосаҳои Б. Ғафуровро инсабати ҳиндуҳо дар синии Нурул Ҳасан шаҳсан мушоҳида намудам. Ӯ борҳо таъқид кардааст, ки дар Ҳиндустон китобҳои Қаламӣ ба забони

форсӣ донир ба соҳаҳои гуногуни илм зиёданд. Ондоро бояд шумо, тоҷикон аз ҳуд намоед. Чунки дар Ҳиндустон забони форсӣ аз байн‌е таъсист ва нағашти ин китобхоро меомӯҳтагӣ низ кам мондаанд. Вакте ки бо давъати Нурул Ҳасан ман соли 1986 ба Ҳиндустон думоҳа сафар кардам, ў ба ҳамаи муассисаҳои илмӣ тамос гирифта, хоҳиш намуд, ки барои бо самара анҷом ёфтани кори кофтукови илмни ман кӯмаки ҳудро дарег надоранд.

Дар шаҳсияти Faфуров олимони чумхуриҳои Осиёи Монса, Қазоқистон ва Кафқоз сарпаристи ҳудро медиданд. Касе набуд, ки аз кӯмаки Faфуров бенасиб монда бошад. Ба яке дар тезонидани чопи асар ё автореферат, ба лингаре дар ҳимояи рисолаи номзадӣ ё докторӣ ёри мерасонид.

Муҳаммадҷон Шукуров, академики Академияи улуми Тоҷикистон, адабиётшиноси маъруфи тоҷик, бâзди ҳатми бомуваффақияти дошишқадаи педагогии шаҳри Столинобод, ба сифати мудири кафедра дар дошишқадаи шаҳри Қўлоб ба кор таъни мешавад. Вале у меҳост, ки дошишу истеъодди ҳудро ба корҳои тадқикотӣ бахшад. Ба ин мақсад танҳо дар шаҳри Душанбе ноил гаштан мумкун буд. Эшон ба мансабдорони гуногун, то вазири маориф ва рэиси Девони Вазирон муроҷиат мекунад. Касе ба доди ў намерасад ва ҳатто Шукуровро ба ҷаъобгарии судӣ мекашанд. Шукуров мачбур мешавад, ки ба Faфуров муроҷиат намӯда, мақсади ба Қўлоб нарафтани ҳудро фазмонад. Faфуров ба доди ў расида, аз Қўлоб Шукуровро ба ғидвали Академияи улум, ба шаҳри Душанбе мегузаронанд. Шукуров аз ёди Б. Faфуров нарафта буд. Вакте ки рисолаи номзадии ҳудро навишта, ба охир мерасонд, Faфуров котиби аввали ҳизб буданд, опро шаҳсан ҳонда, баҳон арзанда медиҳанд...

FAФУРОВ ВА БОЗОРИ КОЛХОЗӢ

Дар солҳои котиби аввали ҳизб будани Б. Faфуров нуғузӣ шаҳри Душанбе ҷандои қалон набуд. Мисли ҳозира бозор аз маҳсулоти ноҳияҳои дурдаст «обод» нагардида, бо масолеҳи колхозу совхозҳои атроф таъмин карда мешуд.

Азбаски колхозҳои онвакта ҳурд ва аз ҷиҳати техники ҷандои пуркуват набуданд. Б. Faфуров ҷоражор месандешиданд, ки аҳолни Душанбе аз ҳамаи маҳсулоти зарурӣ бо нарҳи нисбатан арзон таъминӣ карда мешуд.

Рӯзҳон лар ҷаҳорбоги ҳукumatӣ бемор ҳобидани Б. Faфуров ман зуд-зуд аз ахволашои ҳабар мегирифтам ва дар маазуълои гуногуни сӯхбат меоростам. Устод баъзан аз саргузаشتӣ ҳеш нақлҳо мекарданд. Боре он кас гуфтанд, ки сари ҷанд вакт

сахари барвакт ба бозори колхозӣ рафта аз нарху наво, будану набудани маҳсулоти дехқонӣ хабар мегирифтам, бо колхозчиён ба бозор омада сӯхбат мекардам, сабабҳои мушкилии корӣ онҳоро дар ҳамонҷонии доништа мегирифтам.

Агар нарху навон бозор баланд шуда бошад, ба ҳузури ҳуд котибони хизби ноҳияҳо ё рансони кумитай иҷроияи атрофи шаҳрро давъват карда мегуфтам, ки дар бозор нархи фалон маҳсулот баланд шудааст. Ба шумо як ҳафта ё 10 рӯз мӯхлат. Нархи маҳсулот дар бозор бойд паст шавад. Баъди мӯхлати муайянӣ боз ба бозор рафта аз нарху наво огоҳ мегаштам. Агар нархҳо висбат ба нештара фаромада бошанд, кор саҳл буд. Дар акси ҳол, мебоист ҷораҳои фавқулодда индешид.

Бозоргардии Б. Фафуров дар хотири баше дехқонон монда буд. Дар ҳамон меҳҳои бемории пеш аз марг, М. Осими барон аబдати устод омада, савол мекунанд, ки «тарбуз меҳурдел-ми?». Аввали моҳи июн ҳанӯз тарбуз ба фурӯш набаромада буд. Инро Фафуров медонистанд. Блиобар ин он кас мегуянд, ки «агар пайдо шавад, меҳурам». Фафуров тарбузро дӯст медонишад, ҷонки ба гурдакасавлашон давъо буд.

Осимӣ ки вайда дода буданд, аз наи пайдо карданӣ тарбуз мешаванд. Дар бозори «Баракат» тарбуз пайдо намешавад.

Хушбаҳтона, дар бозори «Шоҳмансур» як дехқон танҳо дар як лингача ҷанд тарбузи навҳосилро барои фурӯш оварда буд. Осимӣ меҳоҳанд, ки тарбузи хуб интиҳоб карда гиранд. Дехқон ба тарбузҳои аз лингача берун овардааш ишора карда, ҳамон маҳсулотро нишон додан намехоҳад. Осимӣ мачбур мешаванд гӯянд, ки тарбузи бехтарниро барби як бемори мӯътабар интиҳоб кардан меҳоҳанд. Дехқон савол мекунад, ки он бемор кист? Осимӣ номи Фафуровро гирифт, шарҳ долан меҳоҳанд. Вале дехқон баробари шунидани номи устод «шуд-шуд», гӯйи тарбузи лингаро ба замин реҳта, ҳудаш ду тарбузи бехтарниро интиҳоб намуда, ба ласти Осимӣ медиҳад.

Дар яке аз сӯхбатҳои мо дар ҷадорбоги ҳукуматӣ, як корманди масъули кумитай хизб доир ба ҳочагии қишлоқ ба ҳузури Фафуров омад. Саволу ҷавоб ҷонон сурат гирифт, ки гӯё устод аз ҳисобот мегирифта бошанд.

Корғари масъул шикоят кард, ки барои ғуручини маҳсули дехқонӣ ва равон көрдани он ба ҷойҳои дурдост, яшик намерад на ҳакимо.

Б. Фафуров ба ӯ гуфтанд, ки шумо тартиби корро аз дехқонии Булғория ёд гиряд. Медонед, ки онҳо ҳеч вакт помидорро ба ҷониҳон қалон ҷой ҷонмунианд. Яшниҳон онҳо майдон-майдон буда, ҷор ӯнҳо доранд ва Ҷавашро пазш намуда поми-

дор ё антурро мачак намекунад. Шумо бошел меваро ба яшни калон меандозед. То расидани он ба бозор ё чон дигар ниши маҳсулот нобуд мешавад.

Мар **PDFCompressor Free Version**ан мушоҳидаҳоиFaфуровро роҷеъ ба идора кардани соҳаҳои мухталифи хочагии қишлоқ шунидаву эҳсос карда, аз кордонии он кас дар ҳайрат мондазам.

МАШҲАЛИ ДОИМ ФУРӯЗОН

Шаҳри Faфуров. Кӯчан ба номи академик Faфуров. Музей Faфуров. Мактаби ба номи Бобоҷон Faфуров. Стипендияи ба номи Faфуров. Колхози ба номи Бобоҷон Faфуров. Уйвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон. Ин ҳама қадрониҳо аз он сабаб аст, ки олимӣ маъруф, шарқшиноси машҳур, арбоби давлатӣ ва сиёсӣ, академик Бобоҷон Faфуров бо доинишу фазилат ва ҳислатҳои неку начиби ҳуд дар дили ҳалқ маскан гирифтааст. Номи ин марди асиљ, ба мисли номи аҷодону саромадони бузурги ҳалқ, қаҳрамонони миллат дар авроқи таъриҳи аబадӣ нақш ҳоҳд бааст.

Дар Самарқанду Боку, дар Еревану Тифлис, дар Москву—Ленинград, берун аз ҳоки сабиқ Иттиҳоди Шӯравӣ — дар Афғонистону Ҳиндустон, дар Польшау Чехияву Словакия, дар Юнону Франса, ҳатто дар Япония дурдаст, вакте ки аз Тоҷикистон будани шуморо мефаҳманд, яке аз мавзӯъҳои сӯҳбати онҳо Бобоҷон Faфуров мегардад. Ҳамсӯҳбатон марги бемахалини фарзанди фарзонаи миллатро ба ёд оварда, ба шумо ҳамдарди изҳор менамоянд (гӯё ки устод ба ҳамин наздики аз дунё ҷашм пушиди бошанд). Бале, ин шаҳси одаму оламдида қуввати ҷизаби ҳуд ҳосе дошт ва бо суханони пурмâнию муомилии нарми инсонӣ, бо доинишу биниши ҳуд, ҳамсӯҳбаташро моту мафтун мегардонид.

* Марги устод барон ҳамаи мо, маҳсусан барон ман, мусибати гарон буд. Ба ман лозим буд, ки маслиҳатҳон Бобоҷон Faфуровро ба хотир оварда аз пан иҷрои онҳо шавам. Ин қарзи шогирдӣ буд. Аввалин коре, ки мебоист ба зинҷом расонам ҷопи «Тоҷикон» ба забони тоҷикӣ буд. Дар ин ҷода мебоист ҳам вазифаи муаллиф ва ҳам вазифаи муҳарриро ба зими гирам.

Қарзи дигари ман таълифи китобе буд, ки муҳтасар ҳаёт, фаъолияти илмӣ ва ҷамъиятии Бобоҷон Faфуровро ларбар гирад. Ин китобҷа ба ташаббуси Муҳаммад Осими бо як навъ шитобкорӣ ба муносибати 70-солагии устод соли 1970 ба ду забон — тоҷикӣ ва русӣ, аз ҷон баромад. Вале ин китобҷа маро

пурра конъ намегардоид. Бинобар ни соли 1983 ҳачми ни китобчаро ду баробар эйд намуда, аз наш ба чон ҳозир көрдам. Вале ни ҳам кори охирин набуд.

PDF Compressor Free Version

Зиминан китобчани Ҳамроҳи Шавкат Шарифов из ҷон баровардан мо лиққати хонаандагони сершуморро ба ҳуд ҷалб кард ва боиси он гардида, ки онҳо инсабати фарзанди алии ҳалқи тоҷик бори дигтар изкори ақида намоянди. Муаллифони мактубхо из шахру дехадон ҷаҳонномон, берун аз он ва шаҳсони иштисосашон туногун мебошанд. Инак, якчанд порча из ни номадо: Этнографи маъруф, доқтори фани таърих Кармышева Б. Ҳ. (ш. Москва).

«Дорогой Ахрор Мухтарович! Вам удалось обрисовать очень живой образ незабвенного Бободжана Гафуровича, к которому я, как и все его знающие относились с глубочайшим уважением.

Петед пами, авторами, стояла конечно, очень трудная и ответственная задача-доступным широкому кругу читателей изыском охарактеризовать многогранную деятельность этого удивительного человека. Сделать это Вам, несомненно, удалось».

Муҳаррири журнали «Билим жане ёнбек», аъзон Иттифоқи наинсаандагони собиқ ИҶШС Акселен Сейдимбеков (ш. Олмазато):

«Глубокоуважаемый Ахрор-ака! Успел прочесть книгу. Мне кажется весьма необходимый и полезный труд получился. Великие люди со своими необычайными талантами и трудом всегда способствовали продвижению от тьмы к свету. Это ясно. Но в то же время со всеми этими необычайностями и трудоспособностью они восхищают нас, и обращают на себя внимание. Мы не всегда осознаем, что этот момент не менее полезен потомкам для духовного совершенства. Вот почему Ваша книга необходима и полезна».

Я более глубже узнал великого Гафурова, прочитав Вашу книгу. Насыщенность биографической информацией, особенно глубоко научные оценочные резюме работ Гафурова получились весьма удачными. Поздравляю Вас!»

Муаллими Донишгоҳи давлатии ш. Самарканда Набиев Абдухалил: «Китоби «Академик Бобоҷон Гафуров» барои ман ҳамчун дастуралари илмӣ-педагогӣ мебошад. Ба ман мансур гашт, ки домуллоро се маротиба бинам. Рости сухан ҳамин ки (он ҳас) моро ба ҳуд ром қарда буданд. Бинобар ни китоби шуморо ҳамзум ташнид об ҳонда баромадам ва эътиқоди мад ба ни оддия забордости ҳалқи тоҷик боз ҳам баландтар шуд».

Муаллими физики мактеби дехан Доробии райони Ҳонглини инволти Кӯлоб Сайдов Амирхон:

«Ман рӯзи 18 октябрини 1983 дар катори дигтар мактуб-

хо лифофаеро гирифтам ва то күшодану дарёфтани асрори он ба дарёи андеша фурӯ рафтам. Пас аз күшодан бидидам, ки андару **PDF Compressor Free Version** будааст роҷеъ ба дарёи илму маърифат, машъали ҳамешафурузон, фарзанди сарсупурдаи миллат ва устоди бузурги мо Бобоҷон Faфурович Faфуров. Уро бо-эҳтиром гирифта аз рӯи эътиқод ва ҷавонмардию ватандустӣ буса карда, ба дидоҳоям молидам. Устод, бовар қунед, ман худро дар ин лаҳзаҳо ҳушбахтарин одами дунё ҳисоб мекардам. «Чӣ гуфтани ҷӣ навиштани худро аз ҳурсандӣ намедонистам...»

Бале, Амирхон! Дигарҳо низ ин устоди бузургро ҳамчун машъали доимо фурӯзон эҳтиром мекунанд ва Бобоҷон Faфуров дар хотири насли ҳозира ва оянда ҳамин тавр абадӣ нақш ҳоҳад баст.

МУНДАРИЧА

Пешгуфтор	5
Мардлалын даёт ва фалыктын	7
Шаркшыны мазырүф ва ташкылотчы сохибистеълоды нам	30
«Точикой» — асари бэрдестин таърихшыныс	64
Искандары Макдуви ва Шарк	82
Этириоф ва шұхрати чахонан Бобоған Гафуров	88

ХОТИРАХО

Мулокоти аввалин	109
Ширкат дар конгрессхөн байнаахада	112
Вохӯрхон мүнди	122
Бобоған Гафуров на учвоши доктории ман	129
Китсан «Точикон»	137
Дар Кобул	143
Мулокоти охирни	148
Б. Гафуров аз пазары зиягерен	153
Б. Гафуров на Зуфархон Чавхарй	159
Б. Гафуров на «Шашмаком»	160
Б. Гафуров на санъети залки точни	162
Б. Гафуров ха олимпий Эрон	167
И. Сталин ва Б. Гафуров (Начоти мазламат)	168
Сталин: «Точикон хадик...»	172
Наскадат ва ёри	176
Гафуров ва бозори колхози	177
Машъызы дөйн фурузон	179

МУХТОРОВ АХРОР

АКАДЕМИК БОБОЧОН ГАФУРОВ

(на таджикском языке)

Муҳаррири ороиши *А. Исоев*
Муҳаррири техники *Н. Бекназаров*.

БИ № 2850

Ба матбаа 30.03.98 сунурда шуд. Бе чопаш 14.07.98 ишле шуд. Айдозан $60 \times 84^{1/4}$. Көгөзи матбаавин № 233. Хуруфи адабӣ. Чопи барчасти Ҷузъи чопии шартн 10,7 Ҷузъи рангани шартн 10,70. Ҷузъи нашрию хисобӣ 10,33. Адади нашр 2000. Супораси 233.

Нашриёти «Ирфон»-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчан Н. Каробоев, 17.

Комбинати полиграфии Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчан Айни, 126.